

**ИНСТИТУТИ ФАЛСАФА, СИЁСАТШИНОСЙ ВА ҲУҚУҚИ
БА НОМИ А.БАҲОВАДДИНОВИ
АКАДЕМИЯИ МИЛЛИИ ИЛМҲОИ ТОЧИКИСТОН**

ВБД: 1 (091)

Ба ҳуқуқи дастнавис



АМИНОВ БАХТИЁР УСМОНОВИЧ

**МАСЪАЛАҲОИ АХЛОҚ ДАР РИСОЛАИ
«УНВОНУ-Л-БАЁН»-И АБДУЛЛОҲИ ШАБРОВӢ**

ДИССЕРТАЦИЯ

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа

аз рӯйи ихтисоси 09.00.03-таърихи фалсафа

Роҳбари илмӣ:

**Шамсов М.С. –
номзади илмҳои фалсафа**

Душанбе – 2025

Мундарича

Муқаддима.....	3-17
БОБИ 1. ВАЗЪИЯТИ ИЧТИМОЙ ВА САРЧАШМАХОИ АХЛОҚИИ ИНШОИ «УНВОНУ-Л-БАЁН»	
1.1. Ҳаёт ва фаъолияти Абдуллоҳи Шабровӣ.....	18-25
1.2. Сарчашмаҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинии Шабровӣ.....	26-43
1.3. «Унвону-л-баён»-дастури таълимии илми ахлоқ.....	44-59
БОБИ 2. АНДЕШАҲОИ АХЛОҚИИ АБДУЛЛОҲИ ШАБРОВӢ ДАР «УНВОНУ-Л-БАЁН»	
2.1. Моҳият ва хусусиятҳои категорияҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»	60-91
2.2. Масъалаи фазилат ва разолат аз нигоҳи Шабровӣ.....	92-119
2.3. Мавқеи таълимоти ахлоқии «Унвону-л-баён» дар замони муосир.....	120-148
Хулоса.....	149-153
Фехристи сарчашмаҳои истифодашуда	154-166

МУҚАДДИМА

Мубрамии мавзуи таҳқиқот. Дар марҳилае, ки Ҷумхурии Тоҷикистон ба бунёд ва таҳқими давлатдории миллӣ машғул аст, омӯзиши афкори фалсафӣ-ахлоқии ниёгон ва мероси гаронарзиши онҳо аз аҳамият холӣ нест. Омӯзиш ва таҳқиқи мероси гузаштагон масъулияти аввалиндараҷаи олимон ва пажуҳишгарон ба шумор меравад. Дар ин масири пуртазод ва ҷаҳонишавии фарҳангту тамаддунҳо таълимоти фалсафӣ-ахлоқии мутафаккирони ҷаҳони пурғановати илм, маҳсусан асрҳои миёна, аҳамияти хоса пайдо менамояд. Аз ин лиҳоз дарки дурусти ин мероси гаронарзиш, аз ҷумла омӯзиши таълимоти фалсафӣ-ахлоқии мутафаккирон, ба монанди: Арасту, Абунасири Форобӣ, Абуалӣ ибни Сино, Носири Ҳусрав, Насриддини Тусӣ, Саъдии Шерозӣ, Ӯнсурулмаолии Кайковус, Ҷалолиддини Румӣ, Ҷалолиддини Ҷавонӣ, Ҳусайн Вөизи Кошифӣ, Абдурраҳмони Ҷомӣ, Аҳмади Доғониши дигарон ниҳоят муҳим мебошад. Ҷомеаи башарро зарур аст, ки барои танзими муносибатҳои аҳлоқии ҷомеа аз осор ва таълимоти чунин мутафаккирон мунтазам кор гиранд.

Дар раванди қунуни рушди ҷомеаи ҷаҳонӣ, ки бо тағиироти босуръати иҷтимоӣ, фарҳангӣ ва технологӣ тавсиф меёбад, масъалаи ташаккули аҳлоқи ҷавонон ба яке аз самтҳои асосии таҳқиқоти илмӣ ва амалӣ табдил ёфтааст. Ҷавонон ҳамчун қишири фаъоли ҷомеа, ки ояндаи қишварро муайян месозанд, дар раванди таълим, тарбия ва иҷтимоишавӣ ба таъсири омилҳои гуногун, аз ҷумла васоити аҳбори омма, шабакаҳои иҷтимоӣ, муҳити оилавӣ ва мактабӣ рӯ ба рӯ мешаванд.

Бо назардошти таъсири ин омилҳо, падидай тағиирёбии арзишҳои аҳлоқӣ дар байни ҷавонон мушоҳида мегардад, ки метавонад ба раванди ташаккули шахсият ва иҷтимоишавии солими онҳо таъсири манғӣ расонад. Дар чунин вазъ, омӯзиши амиқи аҳлоқи ҷавонон ва таҳлили мушкилоти марбут ба он на танҳо аҳамияти назариявӣ, балки арзиши амалӣ низ дорад.

Ҷомеаи тоҷик низ дар раванди гузариш ба ҷомеаи шаҳрвандӣ қарор дошта, ниёз ба тарбияи аҳлоқии насли наврас ва ҷавонро бештар эҳсос мекунад.

Аз ин рӯ, таҳқиқи мавзуи ахлоқи ҷавонон дар ҷомеаи муосири тоҷик барои таҳқими заминаҳои ахлоқӣ, маънавӣ ва фарҳангии ҷомеа, ва инчунин барои таҳияи тавсияҳо ҷиҳати беҳтарсозии сиёсати давлатӣ дар соҳаи тарбияи ҷавонон хеле зарур ва саривақтӣ мебошад.

Дар баробари осору афкори мутафаккирони форсу тоҷик дар бахши ахлоқ, зарурати таҳқиқи осори ахлоқии намояндагони дигар миллатҳо, ки бо роҳҳои гуногун ба ахлоқи назарӣ ва амалии миллати мо таъсир расонидаанд, ба вучуд омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ аз ҷумлаи мутафаккироне мебошад, ки дар илми ахлоқ саҳми назаррас дорад. Мутафаккироне, ки то замони Абдуллоҳи Шабровӣ ба сар бурдаанд, вобаста ба идеологияи замони ҳуд дар самти илми ахлоқ афкори иҷтимоӣ-ахлоқии ҳосро баён карданд. Ҳусусияти таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар он аст, ки ў арзишҳои ахлоқиро бо ғояҳои тозаи ҳуд баён мекунад. Дар натиҷаи талошҳои ў арзишҳои ахлоқӣ дар як қатор мамлакатҳои Шарқ таҷдиди назар шуда, алomatҳову ҳусусиятҳои мувоғиқ ба таҳаввулоти иҷтимоӣ-иқтисодии замонро қасб кард. Махсусан дар ҳавзаҳои илмии Ҷомир, Шом, Осиёи Ҳурд, Покистон, Ҳиндустон, Ҳурону Мовароуннаҳр ва монанди инҳо омӯзиши афкори фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар асрҳои XVIII-XIX ҳеле тавсеа ёфт. Бинобар ин, таҳқиқи андешаҳои ахлоқии ин мутафаккир, дар баробари таҳқиқоти дигар, ба ҳусус дар замони муосир барои тарбияи насли ояндасози ҷомеа аз аҳамият ҳолӣ нест.

Таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ ба рушди фалсафаи ахлоқии қисми зиёди ҳавзаҳои илмӣ-адабии мамлакатҳои Шарқ таъсири амиқ гузоштааст. Абдуллоҳи Шабровӣ бештар ба масъалаи амалии таълимоти ахлоқ таваҷҷуҳ зоҳир кардааст, ки дар ташаккули ақидаҳои мутафаккирону донишмандони замони ҳуд ва баъд аз он бағоят муассир аст.

Ҳусусияти дигари таълимоти фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар таваҷҷуҳи бештар ба мушкилоти тарбияи инсони комил аст. Бинобар ин, андешаҳои гуманистӣ-ахлоқии мутафаккир дар рисолаи «Унвону-л-баён»-и ў ба таври муфассал баён шудааст. Абдуллоҳи Шабровӣ, дар радифи

мутафаккирони дигар, то ҳадде кӯшиш кардааст, ки асбоби начоти инсон аз ғафлату ҷаҳолатро бо роҳи тарбия ва дарёфти маърифати комил пайдо намояд. Шароити иҷтимоии замон ба мутафаккир имкон фароҳам овард, ки дар масъалаи ахлоқ ва тарбияи инсон назари хоси худро ба вуҷуд орад.

Мубрамии таҳқиқи осори Абдуллоҳи Шабровӣ, маҳсусан «Унвону-л-баён», аз он бармеояд, ки осори ў на танҳо дар доираҳои илмии Тоҷикистон, балки дар қаламрави собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор нагирифтааст. Бинобар ин, таҳқиқоти мазкур мубрам буда, таҳлилу таҳқиқи воқеъбинонаи «Унвону-л-баён» мавриди баҳси рисолаи мазкур гардидааст.

Зарурати омӯзиши «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ бо дарназардошти ҳусусиятҳои зикргардида, хеле муҳим буда, моро ба таҳқиқу пажуҳиши густурдаи ҷанбаҳои ахлоқии он водор месозад. Ҳамчунин, мубрамияти таҳқиқоти мазкур дар баррасии масъалаҳои ахлоқ дар рисолаи «Унвону-л-баён» алокамандии ахлоқи ҳамида бо ҷомеаи инсонии муосир, ки дар марҳилаи ҷаҳонишавӣ қарор дорад, зоҳир мегардад.

Дараҷаи таҳқиқи мавзуи илми. Масъалаи ахлоқ ва маҳсусан ахлоқи ҷавонон дар тӯли таъриҳ таваҷҷуҳи зиёдро аз ҷониби мутафаккирон, файласуфон ва ҷомеашиносон ба ҳуд ҷалб кардааст. Дар таълимоти ахлоқии мутафаккирони классикии Шарқ, аз қабили Абунасири Форобӣ [23], Ибни Мисқавайҳ [18], Абӯалӣ ибни Сино [64], Насируддини Тусӣ [110], Саъдии Шерозӣ [8] ва дигарон масъалаи тарбияи ахлоқӣ ва ҷойгоҳи ҷавонон дар ҷомеа бо аҳаммияти хоса баррасӣ гардидааст. Онҳо ахлоқро ҳамчун рукни асосии ташаккули шаҳсият ва суботи ҷомеа медонистанд.

Дар замони муосир низ масъалаи ахлоқи ҷавонон аз ҷиҳати фалсафӣ, равоншиносӣ ва иҷтимоӣ мавриди таҳқиқ қарор гирифтааст. Олимон ва муҳаққиқоне чун И. Имомназаров [71], Ш. Раҳимов [117], А.У. Саидов [126], З. Юнусова [175] ва дигарон дар муҳити тоҷикӣ ва муҳаққиқоне чун И. Илин [68], Л. Колберг [78], А. Маслоу [91] ва Э. Фромм [164] дар муҳити байналмилаӣ ба паҳлухои гуногуни ташаккули ахлоқии ҷавонон, таъсири муҳит, мактаб, ҷомеа ва фарҳанг ба рафткорҳои ахлоқӣ ва арзишҳои онҳо таваҷҷуҳ зоҳир намудаанд.

Таҳқиқоти мазкур бештар ба масъалаҳои умумии тарбияи ахлоқӣ, таъсири воситаҳои ахбори омма, нақши оила ва мактаб дар ташаккули шахсият ва ахлоқи ҷавонон равона шудаанд. Бо вучуди ин, тағйири шароити иҷтимоӣ, рушди технологияҳои иттилоотӣ, ва афзоиши таъсири шабакаҳои иҷтимоӣ ба арзишҳои ахлоқии ҷавонон, зарурати таҳқиқоти нав ва ҳамаҷонибаро дар ин самт ба вучуд меорад.

Бо вучуди он ки мавзуи баҳси ин рисола ба таври комил таҳқиқ нашудааст, аксари масъалаҳои марбут ба ахлоқ диққати ҷомеашиносон ва дигар мутахассисони ҷамъиятӣ-гуманистериро ба худ ҷалб намудаанд.

Новобаста ба он ки рисолаи «Унвону-л-баён» ҳамчун дастури таълимии илми ахлоқ эътироф шудааст ва наздик ба ду қарн донишмандони ҳавзаҳои илмӣ-адабии мамлакатҳои Шарқ аз он ғизои маънавӣ мегирифтанд, ҷанбаҳои фалсафии он ба таври комил таҳқиқ нашуда боқӣ мондаанд.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки осор ва афкори Абдуллоҳи Шабровӣ то имрӯз нокифоя омӯхта шудааст, ки сабабҳои муҳталифи ҳудро дорад. Аз он ҷумла: мавҷуд набудани анъанаи баррасии афкори фалсафии Абдуллоҳи Шабровӣ, маҳдуд будани сарчашмаҳои таҳқиқшаванд, ба охир нарасонидани консепсияи илмӣ-ахлоқии мутафаккир, таҳқиқ ва коркард нагардидани паҳлуҳои алоҳидаи осори Абдуллоҳи Шабровӣ ва ғайра.

Донишмандоне, ки дар мавриди рӯзгор ва осори Абдуллоҳи Шабровӣ то андозае маълумот додаанд, устодони Донишгоҳи ал-Азҳари Миср Ҳайриддин Зириклий [11], Муҳаммад Ҳайрирамазон Юсуф [1] ва устодони Донишгоҳи Техрон Сомии Ғурайрӣ [2], Доктор Абдуллоҳ ибни Ҳамуди Фарих [180] ва донишманди дигари эронӣ Аллома Муҳаммад Алии Мударрисии Табрезӣ [3] мебошанд. Инчунин дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Мулло Мустазъафи Қаротегинӣ [7] ба ин масъала назари таҳқиқ андӯхта шудааст.

Масъалаи дигарро метавон ёдрас кард, ки рисолаи «Унвону-л-баён» ҷандин маротиба табъу нашр шудааст, аммо соли таълифи он дар сарчашмаҳо зикр нагардیدааст. Рисолаи мазкур аввалин маротиба дар Миср соли 1275ҳ.қ./1859м., чопи сангиро шуда, минбаъд ин китоб солҳои 1282ҳ.қ./1865м.,

1287ҳ.қ./1870м., дар Костилия (Испания), дар матбааи «Шариф»-и Миср, солҳои 1291ҳ.қ./ 1874м., 1300ҳ.қ./1883м., 1305ҳ.қ./1888м., 1317ҳ.қ./1899м., ва дар матбааи «Алазҳар»-и Миср соли 1300ҳ.қ./1883м., чоп шудааст. Нусхай қадимаи китобро Муҳаммад ибни Носири Аҷамӣ аз хатоҳо пок карда, ба чопи сангӣ омода кардааст. Лекин чопҳои муҳталифи ин рисола тафовутҳои матнӣ ва саҳифай доранд. Муҳаққиқон дар рафти таҳқиқ гуногуни нусхаҳоро, яъне гунанокиашонро бо ҳуруфи алифбой (ҳуруфи алифбои арабиасос) нишон додаанд [1].

Қайд кардан бамаврид аст, ки ба осори Абдуллоҳи Шабровӣ (хусусан рисолаи «Унвону-л-баён»-и ў) аз тарафи муҳаққиқи араб Муҳаммад Хайрирамазон Юсуф дар Бейрут то андозае равшани андохта шудааст.

Робитаи таҳқиқот бо барномаҳо (лоиҳаҳо) ва мавзуъҳои илмӣ. Диссертатсия дар доираи барномаи дурнамои корҳои илмӣ-таҳқиқотии Шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуки ба номи А.Баҳоваддинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон омода карда шудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ

Мақсади таҳқиқот. Омӯзиш ва таҳлили афкори фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ ва хусусиятҳои категорияҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»-и ў мақсади таҳқиқоти мазкур мебошад.

Вазифаҳои таҳқиқот. Барои ноил шудан ба мақсади гузашташуда бояд вазифаҳои зерин ичро карда шаванд:

- равшани андохтан ба ҳаёт ва фаъолияти эҷодӣ-фалсафии Абдуллоҳи Шабровӣ;
- омӯзиши сарчашмаҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ ва таҳлили муқоисавии андешаҳо доир ба категорияҳои ахлоқӣ;
- таҳлил, омӯзиш ва баррасии «Унвону-л-баён», ҳамчун дастури таълимӣ ва роҳҳои татбиқи таълимоти ахлоқии он дар ҷомеаи муосири тоҷик;

- таҳқиқ ва таҳлили моҳият ва хусусиятҳои категорияҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»;
- муайян ва таҳлил намудани масъалаи фазилат ва разолат аз нигоҳи Абдуллоҳи Шабровӣ;
- таҳқиқи таълимоти рисолаи «Унвону-л-баён» дар робита ба тарбияи насли ояндасози чомеаи мусоири тоҷик.

Объекти таҳқиқот. Таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ.

Предмети таҳқиқот. Омӯзиш ва баррасии ақидаҳои ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён».

Марҳила, макон ва давраи таҳқиқот (доираи таърихии таҳқиқот).

Таҳқиқоти диссертационӣ аз соли 2020 инҷониб сурат гирифта, объекти он доираи таърихии асрҳои X то XIX, инчунин даврони мусоири таҳърихи фалсафаи тоҷикро фаро мегирад.

Асосҳои назариявии таҳқиқот. Назари мутафаккир ба ҷомеа, ба самтҳои мухталифи он аз нигоҳи ахлоқи волои инсонӣ мавриди истифода қарор гирифта, аз назари интиқодии диссертант баҳогузорӣ шудааст. Таҳқиқи масъалаҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ зарурати истифодаи матншиносӣ ва ҳерменевтикаро нишон дода, имкон додаанд, ки таълимоти ахлоқии ин мутафаккир ба таври васеъ мавриди омӯзиш қарор гирад.

Асосҳои методологии таҳқиқот. Асосҳои методологии таҳқиқот ва ҳадафҳои дар диссертатсия гузошташударо хусусиятҳои хоси маводи таҳлилшаванд ташкил карданд. Мавзуи таҳқиқот зарурати истифодаи усулҳои асосиро пешбинӣ менамояд, ки дар доираи маърифати гуманистӣ ва нақши он дар ҷомеа қабул шудаанд. Масалан, барои баррасии афкори фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ оид ба ахлоқ, тарбия ва масъалаҳои марбут ба он усули таҳлили муқоисавӣ ва муқобала истифода шудаанд. Ин равиш имкон медиҳад, ки ҷаҳонбинии ахлоқии мутафаккир ба таври шоиста таҳқиқ карда шавад. Зимни истифодаи методҳои диалектикӣ, таърихӣ, таҳлилӣ, индуксия ва дедуксия дар таҳқиқот натиҷаҳои матлуби илмӣ ба даст омадаанд.

Сарчашмаҳои асосии таҳқиқот. Сарчашмаи асосии таҳқиқот рисолаи

«Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ (ба забони арабӣ) мебошад, ки дар он масъалаҳои ахлоқ инъикос шудааст. Дар баробари он, рисолаҳои «Урусу-л-одоб ва фарҳату-л-аҳбоб», «Ал-истигосату-ш-шабровия», «Назҳату-л-абсор фӣ рақоиқу-л-ашъор», «Назм би ҳурри-ш-шеър ва аҷзоиҳо», «Ҳамлу заҷл», «Шарҳу-р-рисолату-л-аҷудияту фил вазъ»-и Абдуллоҳи Шабровӣ манбаи таҳқиқот қарор гирифтаанд. Ҳамчунин рисолаҳои «Ахлоқи Никомах»-и Арасту, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насриддини Тусӣ, «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолуддини Давонӣ ва «Ахлоқи Муҳсинӣ»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба унвони сарчашмаҳои муқоисавии таҳқиқот васеъ истифода шудаанд.

Заминаҳои эмприкии таҳқиқот. Ба заминаҳои эмприкии таҳқиқот сарчашмаҳо, далелҳои аз нигоҳи илмӣ ва мантиқӣ асоснокшуда, натиҷаҳои таҳқиқи илмии масъалаҳои фалсафӣ-ахлоқӣ дар таърихи фалсафаи ватанию хориҷӣ хизмат кардаанд.

Пойгоҳи таҳқиқот. Кори диссертационӣ дар Шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А.Баҳоваддинови АМИТ анҷом ёftааст. Диссертант барои анҷоми таҳқиқот аз тамоми имкониятҳои моддӣ-техникии Шуъбаи таърихи фалсафаи ИФСҲ АМИТ, Китобхонаи Академияи миллии илмҳо ба номи И. Гандӣ ва Китобхонаи миллии Тоҷикистон истифода кардааст.

Навғонии илмии таҳқиқот. Қайд кардан бамаврид аст, ки «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар Тоҷикистон аввалин маротиба таҳқиқу баррасӣ гардида, ба доираи таҳқиқоти илмӣ ворид карда мешавад. Навғониҳое, ки дар натиҷаи таҳқиқоти мавзуъ ба даст омадаанд ва ба ҷомеаи илмӣ пешкаш мегарданд, ба тариқи зайланд:

- аввалин бор дар доираҳои илмии Тоҷикистон ҳаёту фаъолият ва осори Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун мутафаккири озодандеш ва такмилдиҳандай илми ахлоқ мавриди таҳқиқ қарор гирифта, паҳлӯҳои норавшани таълимоти ахлоқии ӯ баррасӣ гаштааст;

- сарчашмаҳои асоссии ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ муайян карда шуда, шабоҳати андешаҳои ахлоқии мутафаккир бо таълимоти

ахлоқии Арасту, Насриддини Тусӣ ва Ҷалолиддини Давонӣ нишон дода шудааст;

- аввалин бор кӯшиш ба ҳарҷ дода шудааст, ки рисолаи «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ, ҳамчун дастури таълимии ахлоқ аз диди фалсафӣ таҳлилу баррасӣ гашта, ҷойгоҳи он дар раванди тарбияи ахлоқии ҷавонон муайян карда шавад;

- бори нахуст моҳият ва ҳусусиятҳои категорияҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ аз диди фалсафӣ-ахлоқӣ шарҳ дода шуда, умумият ва фарқияти таърифи тавсифи онҳо бо андешаи дигар мутафаккирони баҳши ахлоқ нишон дода шудааст;

- муайян карда шуд, ки яке аз масъалаҳои меҳварии баҳси ахлоқ дар таълимоти мутафаккир масъалаи фазилат ва разолат буда, бори аввал баррасӣ ва мавриди омӯзишу таҳқиқи амиқи фалсафӣ қарор гирифтааст;

- имконияти истифодаи таълимоти ахлоқӣ аз рисолаи «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҷомеаи муосир барои насли ояндасоз нишон дода шуда, роҳи дурусти истифода аз он, хоса дар шароити Тоҷикистон пешниҳод гардидааст.

Нуктаҳои ба ҳимоя пешниҳодшаванда

1. Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз ҷеҳраҳои шаҳири Шарқи Миёна дар охири асри XVII ва аввали асри XVIII дар ҳавзаи илмӣ-адабии Қоҳираи Миср ба шумор меравад. Дар ҳусуси зиндагиномаи ин донишманд маълумоти мукаммал вуҷуд надорад, зеро осори ин мутафаккир аз тарафи муҳаққиқин ба таври комил омӯхта нашудааст. Донишмандоне, ки ба тарзи умумӣ то андозае ба осори ӯ нигоҳи таҳқиқ андӯхтаанд, пеш аз ҳама устодони Донишгоҳи ал-Азҳари Миср ва муҳаққиқини дигар ҳавзаҳои илмии Миср Муҳаммад Ҳайрирамазон Юсуф, Ҳайриддин Зириклӣ (дар «Қомусу-т-тарочим», ч.3.) ва доктор Абдуллоҳ ибни Ҳамуди Фарих, Муҳаммад ибни Носири Аҷамӣ, инчунин устоди Донишгоҳи Текрон Солими Ғурайрӣ мебошанд. Ғайр аз маълумоти ин донишмандон пажуҳишгари эронӣ Аллома Муҳаммад Алии Мударрисии Табрезӣ дар «Доирату-л-маориф»-и худ «Райҳонату-л-адаб фи тарочиму-л-маъруфайн бил

кунния ва ли-л-лақаб» маълумоти фишурдаеро дар мавриди рӯзгори Абдуллоҳи Шабровӣ зикр менамояд. Ин донишмандон ҳар он чизе, ки дар мавриди рӯзгори Абдуллоҳи Шабровӣ зикр кардаанд, қариб ҳама маълумот яксон ва такрорӣ мебошанд. Ин маълумот дар муқаддимаи асарҳои Абдуллоҳи Шабровӣ ба таври гунанокӣ оварда шудааст. Ҳатто дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам аз тарафи донишмандони мисрӣ, умуман муҳаққиқин, маълумоти кофӣ дар ин маврид вуҷуд надорад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҷомеае ҳаёт ба сар бурда фаъолият намудааст, ки он муҳит аз нигоҳи илму маърифат ва пешрафти он аз дигар манотиқ ба пуррагӣ тафовут дошт, зоро омезиш ва бархурди фарҳанги мисрӣ, юнонӣ ва арабӣ-мусулмонӣ дар муҳити Миср, баҳусус дар ҷомеаи Азҳар, ҳикмати нобро ба вуҷуд оварда буд. Мулоқоти устодон ва донишмандони барҷастаи ҳавзаи илмӣ-адабии Азҳар дар ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ нақши бағоят муҳим бозиданд, то дар оянда ин мутафаккир ҳамчун инсони мутабаҳҳир дар муҳити Ҷомеаи Азҳар ба камол расад. Дар муҳити зикр гардида барои рушди илм ва фалсафа имкониятҳо бештар ба назар мерасиданд. Ҳусусан дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ озодии баёни ақида равшан мушоҳида мешавад. Мутафаккирони замони Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам аксаран ба ҳамин равиш такя кардаанд ва зеҳнашонро бештар масоили марбут ба ҷомеаи башарӣ ба ташвиш оварда буд. Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам аз қабили ҳамин гуна мутафаккирони ҷомеагаро мебошад.

2. Назарияҳои ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ ба назарияҳои ахлоқии Арасту ва Насридини Тусӣ шабоҳат дорад. Масалан, ахлоқ ҳам аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ ва ҳам аз назари Арасту ва Насридини Тусӣ аз маърифати комил маншаъ гирифта, ба қадри тавони инсон дар ҷомеа амалӣ мегардад. Ба назари ин мутафаккирон бе маърифати хайр рӯйи ҳаёт ба ҷониби мақсад мутаваҷҷеҳ шуда наметавонад, зоро инсон ҳамаи хайрҳоро дар асоси маърифати ҳосилшуда барои саодати худ ҷустуҷӯ мекунад. Масъалаҳои ахлоқ, ки Абдуллоҳи Шабровӣ ба он таваҷҷуҳи хос зоҳир кардааст, масъалаи барои

чомеа муҳим арзёбӣ мегардад. Моҳияти ақидаҳои ахлоқии ӯ роҷеъ ба ин масъала дар «Унвону-л-баён» батафсил баён ёфтааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари фаъолияти илмӣ-адабӣ, шогирдони зиёдеро ба монанди Шайх Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Абдуссаломи Маккӣ, Абдуллоҳи Бошо ибни Мустафо, Шайх Аҳмад ибни Исои Аммории Маккиро ба камол расонидааст, ки ин нафарон дар оянда ҳама соҳибмактаб гардиданد.

3. Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун олими ахлоқгаро суфта гардиданি категорияҳои ахлоқиро афзал шуморида, мазмуни онҳоро дар қолаби нави маънавӣ ба чомеаи башарӣ пешниҳод кардааст. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки осори мутафаккирони Юнони Қадим, махсусан «Ахлоқи никомах»-и Арастуро борҳо мутолиа намудааст, ки он шарҳҳо аз ҷониби донишмандони барҷаста сурат гирифта буд. Беҳтарин шарҳи «Ахлоқи никомах»-и Арасту ба қалами Абунаср Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Тарҳони Форобӣ, ки бо унвони «муаллими сонӣ» машҳур аст, тааллук дорад [5, с. 25]. Тавре маълум аст, чи дар гузашта ва чи дар асри ҷадид ҳама аз дониши Арасту сарҷашма мегиранд ва ҳама ӯро роҳнамои фикр медонанд. Ҳар маданияте, ки ливои маҷди худро боло намудааст, ҳамоно бар асоси фикри он донишманд будааст [5, с. 33]. Хидмате, ки Арасту ба дунёи илм намудааст, ҳиссаи бештари он дар муҳити илму-л-ҳаёт маъзул шудааст [5, с. 36].

Абдуллоҳи Шабровӣ анъанаҳои атиқаро бо таваҷҷуҳи махсус пайгирӣ намуда, дар пайравӣ ва дар ҷорҷӯбай онҳо кӯшиш кардааст, ки навғонҳоро дар илми ахлоқ то андозае ба қалам диҳад. Чунон ки аз мутолиаи «Унвону-л-баён» бармеояд, муаллиф кӯшишҳои амалигардонии анъанаи илми ахлоқро мавриди истифода қарор дода, як таҳаввулоти бузургеро дар мамолики Шарқи мусулмонӣ ба вуҷуд овард. Таъсири ҳамон таҳаввулот буд, ки рисолаи «Унвону-л-баён» тӯли 300 сол дар ҳавзаҳои илмии Шарқ, хусусан дар Мовароуннаҳру Ҳурросон миёни донишмандону мутафаккирон дар масъалаи омӯҳтани илми ахлоқ дар баробари «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Давонӣ, «Ахлоқи Носирӣ»-и Насриддини Тусӣ, «Ахлоқи Муҳсини»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ маҳбубият дошта бошад. Маҳз ҳамин таҳаввулот ва мураттаб

гардонидани оммавӣ дар илми ахлоқ ва таълимоти нисбатан бонуфузи ӯ дар ин ҷода амали ниҳоят муҳиме барои омӯзиши мероси Арасту аз ҷониби донишмандони ҳавзаҳои илмии зикр гардида дар қарнҳои баъдина гардид.

4. Абдуллоҳи Шабровӣ ба он нуктаҳое такя мекунад, ки инсон мувофиқи он нуктаҳо ва аз рӯйи табиати аслии худ мавҷуди иҷтимоӣ буда, инчунин узви ҷомеаи шаҳрвандӣ мебошад. Абдуллоҳи Шабровӣ дар «Унвону-л-баён» аксари зарбулмасалу мақол, ашъор ва панду ҳикматҳоро аз забони шаҳсиятҳои таъриҳӣ ва донишмандону ҳакимоне, ки аз замонҳои қадим то замони зиндагиаш ба сар бурдаанд, истифода мекунад. Ин методи баёни ӯ гувоҳи он аст, ки мутафаккир аз донишҳои гуногуни роичи замонаш ба пуррагӣ барҳурдор будааст ва аз тарафи дигар дар чунин тарзи баён ҷаҳонбинии пурғановаташ инъикос гардидааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ панду ҳикмат доданро ба манзалаи он медонад, ки панддиҳанда пандгирандаро аз хоби ғафлат бедор мекунад. Дигаронро огоҳ кардан аз айбашон ва ислоҳи онро ҳайрҳоҳии бузурге медонад. Насиҳат оғозаш зишт ва нописанд аст, вале оқибат ва фарҷомаш ниҳоят ширин мебошад, зоро насиҳат монанди дору аст, аммо истеъмоли ӯ талҳ ва натиҷааш хурсандиовар аст.

Ниҳоят, Абдуллоҳи Шабровӣ аз як қатор разолатҳо, ба монанди: аз айби худ ғофил будан ва айби дигаронро ҷустан, ба машварати ҷоҳилон амал кардан, ба қимору шаробхорӣ машғул шудан, ба ҳазлу шӯҳиҳои бемаврид роҳ додан ва мардумозориву аввомфиребиро пеш гирифтан ва ғайраро ёдовар мешавад. Чунин аъмоли зишт ва ба ҳамин монанд амалҳои манфур дар тамоми услубҳои рисолаи «Унвону-л-баён» диққати хонандаро ба зудӣ ба худ ҷалб менамоянд. Аз назари Абуллоҳи Шабровӣ, вақте ки ҷомеаи башарро аъмоли зишту манфур фаро гирад, он ҷомеа тираву торик мегардад ва мазмуну маънни зиндагии инсон аз байн меравад. Дар чунин ҷамъият дигар ба касе эътиимод карда намешавад, чунки тамоми арзишҳои ахлоқӣ бақуллӣ раҳти сафар мебанданд. Аз тоифаи бадон дур будан, айби дигаронро ба худ роҳ надодан, канора гирифтан аз разолатҳо ва баръакс дар назди мардум муҳаббат пайдо карданро беҳтарин роҳи қараму начот медонад. Чунончи: «Эй писаракам касе, ки айбҳои мардумро дид, баъд аз он айбҳои онҳоро ба худ писандад, дар ҳақиқат вай аҳмақ аст.

Шахсе, ки тафаккур ва андеша кунад, ибрат мегирад. Пас аз ибрат гирифтан аз афроди зишт канора мегирад. Инсон вақте назди мардум иззат ва муҳаббат меёбад, ки хоҳишоти нафсашро тарк кунад» [1, с. 49].

5. Мувофиқи назарияи таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ одамон дар ҷамъият аз ҷиҳати қувва, дарки ҳодисаҳои олами атроф ва фаҳмиши ақл баробар нестанд, ҳатто аз ҷиҳати равшанини биниш тафовут доранд. Бинише, ки ба ҳодисаҳои олами атроф сурат мегирад, бояд ба ҷашми хирад бошад. Ин тарзи биниш мустақиман хушбахтии олӣ аст, ки танҳо ба хирадмандон дастрас мебошад.

Абдуллоҳи Шабровӣ, ҳусусан ба масъалаи ҳилму бахшиш таваҷҷуҳи хоса дорад. Чунончи: «Агар соҳиби қудрат бошӣ интиқом магир, чи гуна афв кардан аз соҳиби қудрат ҳубтар аст. Вақте ки нафаре гуноҳ кунад, ўро бубахш. Зуд аст, ки вақти гуноҳ карданат бо касе рӯ ба рӯ мешавӣ, ки туро мебахшад» [1, с. 194].

Албатта, дар вақти соҳиби қудрат будан, вақте ки ба ҳилм таваҷҷуҳ мешавад, ин яке аз мартабаҳои муруvvat аст, зоро ҳашм мисли оташ аст. Вақте ки ҳашм бо фармони нафс фаввора мезанад, агар ҳилм ғолиб наояд, ақл очизу нотавон мемонад ва тамоми ободониҳо, баъзан ҳаёти пурарзиши инсон ба коми отashi ғазаб фурӯҳо ҳоҳад рафт.

Гуфтторро бо амал татбиқ кардан, дар роҳи рост ҷиддӣ будан, нафсро дар ҳолати ғазаб бо сабр идора карданро чунин тавсиф кардааст: «Ҳушёртари ни мардум касе аст, ки ҷиддияту ростии ӯ бар шӯҳиаш ғолибу ҳукмрон бошад. Ақлаш бар ҳоҳиши нафсаш ғолиб бошад, он ҷизе, ки дар дилаш ҳаст забонаш зоҳиру баён кунад ва фиреб надиҳад. Дар вақти ғазаб аз ростӣ набарояд» [1, с. 114].

Вақте ки аз бузургон меҳрубонӣ талаб карда шавад, албатта онҳо меҳрубонӣ ва ҳилми худро аз касе дареф намедоранд. Нафароне, ки ба гуноҳонашон иқрор мешаванд, бузургон мебахшанд. Бахшиш аз гунаҳкоре, ки дар ҳақиқат пушаймон аст, қараму бузургӣ мебошад. Вафо кардан ба ваъда вазифаи ахлоқии ҷавонмард аст. Ба ҳамин монанд вазифаҳои ахлоқии шахс зиёданд, ки яке аз онҳо мувозинати бародариро ба таври ҳамешагӣ нигоҳ доштан аст. Аз нуқтаи назари Абдуллоҳи Шабровӣ аз бародар дар вақти гуноҳ

карданаш набояд қатыи робита кард. Гунохро одами бузург мебахшад ва бахшидани он кори бузургон аст. Дар зулм кардан нисбати касе набояд шитоб карда шавад. Дуруштӣ нисбати башар зулм аст, баръакс, нарму ҳалим будан беҳтару хубтар мебошад. Ҷароҳатҳо ҳаргиз аз ғазабу ҳашм пур нашаванд, бар ҳеч касе набояд носазо гуфт. Беҳтарин пайванду дӯстӣ он аст, ки дар он мудовимат карда шавад. Бадтарини дӯстиҳо он аст, ки бардавом намонад. Сипас шукргузории неъматҳоро дар услуби мазкур чунин дарёфтан мумкин аст: «Бар неъмати бисёр шукркунанда бош. Дар саҳтиҳои бисёр сабур бош. Нозу неъмат туро ба носипосӣ водор насозад ва саҳтию фақр туро ҳайрон насозад ва ақл бегона нагардад. Бояд аҳволи ту якранг бошад. Хислатҳоят миёна бошанд, пас ту аз сабукназарию беандешагӣ ва аз мастии нозу неъмат саломат мемонӣ. Мастии нозу неъматроҳро ба сӯйи зарару пушаймонӣ мекашонанд» [1, с. 128].

6. Абдуллоҳи Шабровӣ чунин андеша дорад, ки ахлоқ дар бораи афъоли фард аз ҳайати фардӣ баҳс мекунад ва баён медорад. Ахлоқ иборат аз ҳар амали писандиде мебошад, ки аксари мардум онро одилона бидонанд, ё ба ибораи дигар, барои он ки дучори тардид нашавем, бояд бигӯем: ахлоқ иборат аз низомест, ки он чиро ки ба тасдики умум, заминаҳое барои норозигихои мардум фароҳам мекунад, ба ҳадди ақал бирасонад. Аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ илми ахлоқ намуди амалу рафткорҳоеро мавриди таҳқиқ қарор медиҳад, ки ба иродаи фитрии инсон асос ёфтаанд: хислатҳои мусбат ва манфии шахс, феъл, кулли сифат ва хусусиятҳои модарзодӣ, ки тамоми амал ва рафткорҳо аз онҳо маншъ мегиранд. Мутафаккир хеле равшану возех нишон медиҳад, ки қадоме аз аъмоли инсонӣ боиси хушбахтӣ ва қадоме аз аъмол боиси бадбахтии инсон дар ҷомеа мебошад. Лаззати саодат лаззати феълӣ аст ва ҳатто саодат ҷизе событи ғайри мутағайири аст. Абдуллоҳи Шабровӣ саодати инсонро дар асоси ду шарт медонад. Аввал, бояд як ғояи ниҳоӣ ва ҳайри комиле бошад, ки инсонро бо лаззат ва бидуни ин ки василаи ғояи дигаре бисозад, ихтиёр кунад. Дувум, ғояи ниҳоӣ ва ҳайри комил зотан кофӣ бошад, яъне, ба танҳоии худ ва бидуни эҳтиёҷ ба ҳайри дигаре битавонад зимомдори саодати ҳаёт шавад.

Ҳамин тарик, мутафаккир илми ахлоқро ҳамчун «фалсафаи амалии илми ахлоқ» ном мебарад. Чунин маъноро дар «Ахлоқи никомах»-и Арасту, «Ахлоқи носирӣ»-и Насриддини Тусӣ, «Ахлоқи ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Ҷавонӣ ва «Ахлоқи мӯҳсинӣ»-и Ҳусайн Ваизи Кошифӣ мушоҳида кардан мумкин аст. Абдуллоҳи Шабровӣ амалҳое, ки дар асоси шуур, тарзи зиндагии иҷтимоӣ ва дигар падидаҳои ҳаёти иҷтимоӣ зухур мекунанд, аз назари хосси фалсафӣ-илмӣ мавриди омӯзиш қарор додааст.

Аҳамияти назариявӣ ва амалии таҳқиқот. Натиҷаҳои бадастомадаи кори диссертационӣ ва ҳулосаҳои онро метавон дар омӯзиши минбаъдаи таълимоти ахлоқии кулли мутафаккирони олами Шарқ истифода намуд. Дар равиши ин самт метавон маводи таҳқиқшудаи диссертатсияро барои таҳияи барномаҳои дарсӣ, машғулиятҳои лексионӣ ва семинарҳо оид ба масълаҳои ахлоқ, таърихи фалсафа, фалсафаи фарҳанг ва монанди ин истифода кард.

Дараҷаи эътиимонкӣ натиҷаҳо. Маълумоти дақиқ, ва ҳаҷми мувоғиқи маводи таҳқиқотӣ ва коркарди илмии натиҷаҳои таҳқиқот эътиимонкӣ кори диссертациониро ташкил кардаанд. Ҳулоса ва тавсияҳо дар асоси таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқоти назариявӣ ва таҷрибавӣ манзур карда шудаанд.

Мутобиқати диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисосҳои КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои фалсафа аз рӯйи ихтисоси 09.00.03-Таърихи фалсафа (илмҳои фалсафӣ) мутобиқат менамояд.

Саҳми шаҳсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот. Тарзи навишт, таҳқиқ, масъалагузорӣ ва услуби диссертатсия саҳми муаллифро дар пажуҳишҳои илмӣ нишон медиҳанд, ки аз мустақилона интихоб кардани мавзӯъ ва дарёфти иттилоот, инчунин таҳлили он иборат мебошад.

Тасвиб ва амалисозии натиҷаҳои диссертатсия. Дар диссертатсия нуктаҳои муҳиме ба ҳимоя пешниҳод мешаванд, ки дар мақолаҳои илмӣ, маърӯзаҳо дар семинарҳои назарӣ ва конференсҳои илмӣ-амалӣ, аз ҷумла дар конференсияи XIII-и ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ доир ба мавзуи

«Масъалаҳои муҳими ёрии ҳамширагӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ», баҳшида ба 31-умин согарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии Ичлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (16-уми декабря соли 2022) ва конференсияи VI ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Усулҳои муосири ташкили раванди ҳамширагӣ», баҳшида ба 33-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-солагии Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-солагии Ҳизби халқии демократии Тоҷикистон (Душанбе, 22 ноябри соли 2024) дарҷ ёфтанд.

Диссертатсия дар ҷаласаи Шуъбаи таърихи фалсафаи Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддининови АМИТ (суратҷаласаи № 5 аз 19 апрели соли 2024) муҳокима гардида, ба ҳимоя пешниҳод карда шудааст.

Интишорот аз рӯйи мавзуи диссертатсия. Мазмун, муҳтаво ва натиҷаҳои кори таҳқиқотӣ дар 6 мақолаи илмии муаллиф, ки дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай КОА назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба монанди «Ахбори Академияи милии илмҳои Тоҷикистон (Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ)», »Ахбори Институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови АМИТ», «Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон», «Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ» чоп шудаанд, дарҷ ёftаанд.

Соҳтор ва ҳаҷми диссертатсия: Диссертатсия аз муқаддима, ду боб, шаш зербоб, хулоса ва номгӯйи адабиёти истифодашуда иборат мебошад, ки ба мақсад, вазифа ва мантиқи таҳқиқот асос ёftаанд. Ҳаҷми умумии диссертатсия 166-ро сахифаро ташкил медиҳад.

БОБИ 1. ВАЗЪИЯТИ ИЧТИМОЙ ВА САРЧАШМАХОИ АХЛОҚИИ ИНШОИ «УНВОНУ-Л-БАЁН»

1.1. Ҳаёт ва фаъолияти Абдуллоҳи Шабровӣ

Пеш аз овардани маълумот дар бораи ҳаёт ва фаъолияти Абдуллоҳи Шабровӣ тасвири вазъи сиёсӣ-иҷтимоии асрҳои XVII ва XVIII-и Миср зуур аст, зоро муҳит ва ҳолату авзои он барои ташаккули ҷаҳонбинии шаҳс омили муҳим ба шумор меравад.

Миср дар баробари дигар мамлакатҳои араб, мисли Сурия, Лубнон, Фаластин, Ироқ, Ҳичоз, Тунис ва Алҷазоир дар асри XVI ба империяи Ӯсмониён тобеъ шуда буд, ки ҳамроҳшавӣ аз тарафи султони турк-Салими I ба вуқӯй пайваст. Аз ҷанбаи рушди иҷтимоию иқтисодии худ мамлакатҳои араби ишғолкардаи туркҳо аз ҳамдигар ба қуллӣ фарқ доштанд. Дар байни онҳо Миср, Сурия, Лубнон ва Фаластин нисбати дигар мамлакатҳо пешқадамтар буданд [50, с. 317]. Бо вучуди ин, ҳамроҳшавии Миср ба империяи Ӯсмония пайомадҳои ногуворро пеш овард. Вазъи иқтисодии мамлакат ҳеле заиф гашт. Тамоми сарватҳои ин мамлакат ба монанди тилло, нуқра, сангҳои қиматбаҳо ва дигар ашёи хом аз тарафи ҳукumatдорони турк ба мамлакатҳои аврупой содир мешуданд ва даромади бадастомада ба Истамбул, ба ҳазинаи Империя ворид мегардид. Баландшавии нарҳҳо рӯз ба рӯз норозигии сокинон, аз ҷумла ҳарбихоро ба вучуд меовард. Аксари дехқонон аз замин маҳрум буданд ва зиндагии тоқатфарсоро аз сар мегузарониданд. Ҳол он ки асоси иқтисодиёти Мисрро соҳаи кишоварзӣ ташкил медод.

То охирҳои асри XVIII Миср ба ҳайати империяи Туркҳои Ӯсмонӣ дохил буд. Мисрро ҳоким, ки онро аввал «волӣ» ва баъд «пошо» меномиданд, идора мекард. Дар назди подшоҳ мақоми маслиҳатӣ-девон мавҷуд буд. Ба он фармондехони панҷ корпуси лашкари туркӣ: бейҳои мамлукӣ, додҳоҳи шариатӣ, раисони чор дорулфунуни ҳуқуқии исломӣ, намояндагони уламои исломӣ ва зурриёти пайғамбар-шарифҳо дохил буданд, идора мекард. Дар

Миср ба таври расмӣ «Қонунномаи Миср» амал мекард, ки тамоми санадҳои меъёрий-хукуқие, ки аз тарафи ҳокимони турк барои ба низом даровардани муносибатҳои ҷамъиятӣ ба тасвиб мерасид, дар асоси ҳамин «Қонунномаи Миср» таҳия мешуд. Дар мамлакат 80 маҳкама вучуд дошт. Андозҳои нав ба нав ва рӯёниданӣ мамлукҳо барои мардуми заҳматкаш хеле гарон буд.

Ҳокимони Миср аз ҳисоби мамлукҳо, аниқтараш аз тарафи маркази империя-Истамбул таъйин карда мешуданд. Дар мамлакат ҳамагӣ 24 мамлуки бей мавҷуд буд. Беъи аз ҳама пуриқтидори мамлукҳо дар Қоҳира қароргоҳ дошт ва унвони шайхалбадриро соҳиб буда, сарвари ҳамаи мамлукҳо ба ҳисоб мерафт. Ҳар як мамлук дастаи сарбозони худро дошт. Ӯ ҳар сол аз ҳисоби ҳариди ғуломон – черкесҳо, гурҷиҳо, абхазҳо, лакҳо, русҳо, маҷорҳо, немисҳо, италиявиҳо ва ғайра ҳайати дастаи худро пурра мекард [19, с. 519 - 530].

Бо вучуди мушкилоти сиёсӣ, иҷтимоӣ ва вазъи геополитикӣ, дар Миср қишоварзӣ, ҷорводорӣ, қосибӣ, бофандагӣ, истеҳсоли коғаз, шиша, тичорат, илм ва фарҳанг хеле пеш рафта буд. Олимону донишмандон ба ин малакат аз гӯшаву канори дунё ҷамъ омада, дар ҳавзаҳои илмӣ машғули таълиму тадрис буданд. Бино бар мушкилоти иҷтимоӣ илм дар вазъи ногувор пеш мерафт. Ҳавзаҳои бонуфузи илмӣ дар шаҳрҳои Қоҳира, Искандария, Ал-mansura, Исмоилия ва ғайра ба шумор буданд. Аллакай аз нимаи дуюми асри XVIII дар Миср бо мусоидати сармоягузорони турк аввалин корхонаҳо (мануфактураҳо) дар шакли сода пайдо шуданд, ки ашёи хомро коркард намуда, баъд ба хориҷ содирот мекарданд. Табақаи феодалии имтиёznok-мамлукҳо бошанд, қариб 500 сол боз ҳукмрон буданд ва тамоми имтиёzҳоро доштанд.

Аз соли 1610 Империяи Усмонӣ дар маърази буҳрони дохилӣ қарор гирифта буд. Ин буҳрон сабабҳои зиёди худро дошт. Як сабаби буҳрон ҷангҳои пайдарпайи империя барои қишварқушоиҳо бошад, сабаби дигар шахсони ғайримасъул аз қудрат барои манофеи шаҳсӣ истифода мекарданд, инчунин дар тамоми соҳторҳои давлатӣ фасод, ба мисли ришваситонӣ, реша давонида буд. Ҳатто мансабҳои давлатӣ ҳаридуfurӯsh мешуданд. Даромадҳо ба хазинаи давлат кам ворид мешуд. Қудрати марказӣ бо сабабҳои объективӣ ва

субъективӣ суст гардида буд ва мавқеашро рӯз аз рӯз аз даст медод. Қувваҳои марказгурез мавқеи худро устувор мегардониданд [19, с. 539].

Аз нимаи дуюми асри XVIII сар карда, аҳолии Қоҳира ба муқобили режими туркию мамлукӣ шӯриш бардошт ва ҳаракати миллию озодихоҳӣ ба вучуд омад. Роҳбарони шӯриш намояндагони як зумра равшанфикрон, уламои ислом, пеш аз ҳама шайхҳои Ал-Азҳар, пешвоёни онҳо Умар Мукаррам, Аш-Шарқавӣ, Ас-Саодат, Ал-Бикрӣ, ва Ал-Амир буданд. Лекин, дере нагузашта ба сари ҳалқи Миср бадбахтии дигар омад, ки онро касе интизор надошт. Мамлақат ба маркази татбиқи сиёсати мустамлиқадории мамлақатҳои қалонтарини Аврупо, пеш аз ҳама, Фаронса табдил ёфт [50, с. 330].

Дар ҳамин даврони пурпечутоби таъриҳ яке аз намояндагони барҷастаи илму маърифат, мутабаҳҳир ва донишманди мумтоз, инчунин мутафаккири барҷастаи олами Шарқ Абдуллоҳи Шабровӣ ҳаёт ба сар бурда, асарҳои пурарзиши худро таълиф намуда, ба ҳазинаи маърифати башар дар баробари осори дигар нобигагони Шарқи мусулмонӣ тақдим кардааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз чехраҳои шаҳири Шарқи Миёна дар охири асри XVII ва аввали асри XVIII дар ҳавзаи илмӣ-адабии Қоҳираи Миср ба шумор меравад. Дар ҳусуси зиндагиномаи ин донишманд маълумоти мукаммал вучуд надорад, зоро осори ин мутафаккир аз тарафи муҳаққиқин ба таври комил омӯхта нашудааст. Донишмандоне, ки ба тарзи умумӣ то андозае ба осори ӯ нигоҳи таҳқиқ андӯхтаанд, пеш аз ҳама устодони Донишгоҳи ал-Азҳари Миср ва муҳаққиқини дигар ҳавзаҳои илмии Миср Муҳаммад Ҳайрирамазон Юсуф, Ҳайриддин Зириклий (дар «Қомусу-т-тарочим», ч.3.) ва доктор Абдуллоҳ ибни Ҳамуди Фарих, Муҳаммад ибни Носири Аҷамӣ, инчунин устоди Донишгоҳи Техрон Солими Ғурейрӣ мебошанд. Ғайр аз маълумоти ин донишмандон пажуҳишгари эронӣ Аллома Муҳаммад Алии Мударрисии Табрезӣ дар «Доирату-л-маориф»-и худ «Райҳонату-л-адаб фи тарочиму-л-маъруфайн бил кунния ва ли-л-лақаб» маълумоти фишурдаэро дар мавриди рӯзгори Абдуллоҳи Шабровӣ зикр менамояд. Ин донишмандон ҳар он чизе, ки дар мавриди рӯзгори Абдуллоҳи Шабровӣ зикр кардаанд, қариб ҳама маълумот яксон ва такрорӣ

мебошанд. Ин маълумот дар муқаддимаи асарҳои Абдуллоҳи Шабровӣ ба таври гунанокӣ оварда шудааст. Ҳатто дар сомонаҳои иҷтимоӣ ҳам аз тарафи донишмандони мисрӣ, умуман муҳаққикин, маълумоти кофӣ дар ин маврид вучуд надорад.

Аллома шайх Ҷамолиддин Абумуҳаммад Абдуллоҳ ибни Муҳаммад ибни Омир ибни Шарафуддини Қоҳирии Шофеъӣ машҳур ба Шабровӣ соли 1681 (1091/92ҳ.к.) дар дехаи Шаброви наздикии Қоҳираи Миср ба дунё омадааст. Соли 1758 (1171/72ҳ.к.) дар синни 77 солагӣ дар Қоҳира вафот кардааст ва ўро дар мазори Мучовирин дағнӣ карданд [180, с.11].

Абдуллоҳи Шабровӣ таҳсили ибтидоиро дар зодгоҳаш Шабров, дар назди устодони мумтоз гирифта, баъдан ба Ҷомеаи Азҳари Қоҳира, ки маъруфтарин ҳавзаи илмии Шарқи Миёна буд, роҳ меёбад. Шабровӣ таҳаллуси ў мебошад. Шабров (дар талаффузи баъзе Шибрӯв ё Шубров) қаряест [2, с. 10], ки дар чанд километрии Қоҳира қарор дорад. Дар хусуси Қаряи Шабров Муҳаммад Алии Мударрисии Табрезӣ чунин маълумот медиҳад: «Ба фатҳи аввал мансуб аст, ба Шабро бар вазни сахро аз билоди Миср. Дар «Қомусу-л-балоға» гӯяд, ки Шабро номи панҷоҳу се мавзеъ ва ҳамаи онҳо дар Миср аст» [3, с. 297]. Дар баъзе сарчашмаҳо, хусусан дар китоби ин донишманд «Ал-иттиҳоф би ҳуббили ашроф», ин қаря бо номи Шубров ҳам ишора шудааст. Падари Шабровӣ марди фозиле буд, ки дар рушди зеҳнии ў нақши муассире доштааст. Дар хусуси вазъи оиласвии ин донишманд ҳеч маълумоте вучуд надорад. Гузаштагони Абдуллоҳи Шабровӣ аз аҳли уламои замони худ буданд. Аз ин хотир бо мададу дастгирии волидайн улуми маъмули замонашро назди орифону фозилони маъруф омӯҳт ва ҳифз намуд. Пас аз ин барои такмили дониш, ошной пайдо кардан бо аҳли илм ва маъноҳи замонаш тақрибан солҳои 1712-1713 ба сафар баромад. Ў аввал ба шаҳрҳои худи Миср, Байтулмуқаддас, Ясриб, Макка, Ироқ ва Шом сафар кардааст. Сафарҳояш аз манфиат холӣ набуданд. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҷараёни сафар аз бузургони илму фарҳанг ҷаҳон-ҷаҳон маърифат ба даст оварда, донишашро такмил дод ва барои фаъолияти илмӣ-эҷодии худ маводи фаровоне ба даст овард. Ин донишманд то расидан ба синни бистсолагӣ аллакай

чун олими номдор дар ҳавзаҳои илмии Миср, Ясриб, Макка, Ироқ ва Шом машхур гардид [2, с. 7-9]. Баъдан ба воситаи осори гаронарзишаш дар ҳавзаҳои илмии Мовароуннахру Хурросон шуҳрат ёфт.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҷомеаи Азҳар аз устодон ва машоихи маъруфи замонаш, ба монанди Шайх Ҳасани Бадрӣ, Шайх Шаҳобиддин Аҳмад ибни Муҳаммади Маккӣ, Шайх Ҳалил ибни Иброҳими Лиқонӣ, Шайх Муҳаммад ибни Абдурразоқи Зарқонӣ, Шайх Аҳмади Нафровӣ, Шайх ибни Солими Басрӣ, Шайх Солеҳ ибни Ҳасани Баҳовӣ ва Шайх Шамсиддини Шаранбалонӣ илмҳои роиҷи замонаашро ба мисли сарф, наҳв, қалом, илоҳиёт, ҳадис, фикҳ, адаб, таъриҳ, мантиқ, ҳикмат ва монанди инҳо ба пуррагӣ фаро гирифтааст. Аз китобҳое, ки дастрасӣ дошт, комилан паҳлӯҳои гуногуни илмро фаро гирифтааст. Мулоқоти машоихи зикргардида дар ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ нақши бағоят муҳим бозиданд, ки дар оянда ин мутафаккир ҳамчун мутабаҳҳир дар муҳити Ҷомеаи Азҳар ба камол расид. Абдуллоҳи Шабровӣ аз рӯйи камолот ва бузургиаш дар илму дониш, дар силсилаи машоихи ҷомеаи Азҳар имоми ҳафтум эътироф шудааст [2, с. 10].

Абдуллоҳи Шабровӣ аз устодоне илм омӯхтааст, ки онҳо ба пуррагӣ аз илмҳои замонашон бархурдор буданд ва дар баробари мусаллат будан ба улуми шариатӣ, инчуни ин онҳо як қатор илмҳои дунявиро, ба мисли табииёт, фалсафа, нуҷум, риёзиёт, ҳандаса ва ғайраро хуб медонистанд ва ба бисёр масъалаҳо бо такя ба далоили ақлӣ баҳо медоданд. Метавон дар ин самт яке аз олимони машҳури замони Абдуллоҳи Шабровӣ Шайх Ҳасани Бадриро ёдовар шуд, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии ин мутафаккир нақши бағоят муҳим бозидааст. Абдуллоҳи Шабровӣ аз ин олими чирадаст илмҳои фалсафа, қалом, мантиқ, фикҳ (фаъолияти зеҳнни мусулмонон ҳамеша бо самти қонун ё фикҳ равона буд.

Ҳаёти Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҷомеаи ал-Азҳар хеле пурмаҳсул буд. Ӯ тамоми китобҳои худро дар ҳамин ҷо навиштааст. Аз рӯйи таҳқиқи осораш маълум мегардад, ки Абдуллоҳи Шабровӣ ба баъзе ҳокимони замонаш таваҷҷуҳи хос доштааст ва шояд сабаби ин таваҷҷуҳ адолати иҷтимоии он

ҳокимон бошад. Масалан, ў девони ашъор бо номи «Маноиху-л-алтоф фи мадоиху-л-ашроф», қасидаҳои зиёди мадҳӣ дар ситоиши баъзе ҳокимони замонашро дорад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари фаъолияти илмӣ-адабӣ, шогирдони зиёдеро ба монанди Шайх Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Абдуссаломи Маккӣ, Абдуллоҳи Бошо ибни Мустафо, Шайх Аҳмад ибни Исои Аммории Маккиро ба камол расонидааст, ки ин нафарон дар оянда ҳама соҳибмактаб гардиданд. Тибқи маълумотҳо Абдуллоҳи Шабровӣ донишманди моҳир буда, дониши васеъ ва тафаккури амиқ доштааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамеша дар ҷустуҷӯи илму маърифат будааст. Ў дар назди хосу ом мақом ва мартабаи баланде дошт. Нисбати ин мутафаккири шаҳир, ҳатто зимомдорони замонаш эҳтиром мегузоштанд ва суханонаш дар назди онҳо мақоми баландро қасб карда буд. Дар назди умаро ва ричоли давлат бисёр бо ҷалолат ва ноғизу-л-қавл буд ва тамоми афроди аҳли илм низ аз баракати вучуди вай бо камоли иззат мезистаанд [3, с. 297].

Аз аллома Абдуллоҳи Шабровӣ эҷодиёти басо ҷолибу рангин ба мерос мондааст. Насраш нозуку назмаш ниҳоят муассир мебошад. Мувофиқи таҳқиқи Хайрирамазон Юсуф, таълифоти ин мутафаккир ба 11 адад мерасад [2, с. 10]. Инчунин донишманди дигари мисрӣ Хайриддин Зириклӣ дар «Қомусу-ттарочим» таълифоти ин донишмандро ҳамин төъдод, яъне 11 адад медонад [11, с. 130-134]. Фехрасти таълифоти ў чунинанд:

1. **«Ал-истигосату-ш-шабровия».** Ин асар дар мавриди асосҳои илмификҳ ва назарияҳои фалсафии Абдуллоҳи Шабровӣ баҳс мекунад. Дар асар далелҳои ақлӣ дар мавриди низоми зиндагии иҷтимоии инсонҳо оварда шудааст. Зоро дар ҳар давру замон зиндагии инсонҳо ба низоми хос ниёз дорад.

2. **«Шарху-с-садр фӣ ғазвати Бадр».** Асари таъриҳӣ буда, бештар ба масъалаҳои таърихи ислом марбут аст ва хоса воқеаҳои ғазваи Бадро, ки миёни мусулмонон ва ашрофони Макка рух дода буд, батафсил ва ба таври хронологӣ баён мекунад.

3. «Маноиху-л-алтоф фӣ мадоиху-л-ашроф». Девони ашъори Абдуллоҳи Шабровӣ буда, тамоми анвои шеърро дар бар мегирад. Абдуллоҳи Шабровӣ ақидаҳои фалсафии худро дар тамоми анвои шеърӣ баён кардааст, ки ин дар ҳалли масъалаҳои муҳталифи фалсафӣ, аз қабили пайдоиши оламу одам, вахдату қасрат, нафсу рӯҳ, ҷараёни маърифат, таносуби ҳис ва ақл ва монанди инҳо метавонанд қумак расонанд.

4. «Урусу-л-одоб ва фарҳату-л-аҳбоб». Дувумин асари ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ мебошад. Ба мисли «Унвону-л-баён» дар масъалаҳои ахлоқ баҳс мекунад. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин асари ахлоқии хеш нақуқорӣ, меҳнат, илму фарҳанг, сулҳу сафо, дӯстию бародарӣ, иттифоқу иттиҳод, мусовот, покӣ, сидқу вафо, ростӣ, ҷавонмардӣ, эҳсону қаромат ва дигар падидаҳои ахлоқи ҳамидаи инсониро тарғиб намуда, ахлоқи разила, яъне, нифоқу низоъ, зулму ҷабр, хиёнату ҷиноят, ҳирсу тамаъ, ҷаҳлу нодонӣ, мардумозорӣ ва монанди инҳоро маҳкум мекунад.

5. «Унвону-л-баён ва бустону-л-азҳон». Роҷеъ ба ахлоқ дастури таълимӣ буда, он аз муқаддима ва ҳафт услуб, инчунин аз хотима, шаш равзai ҷудогонаву хулоса иборат аст. Соли таълифи китоб маълум нест. «Унвону-л-баён» аввалин маротиба дар Миср соли 1275ҳ.қ./1859м. чопи сангиро диддааст. Минбаъд ин китоб солҳои 1282ҳ.қ./1865м., 1287ҳ.қ./1870м., дар Костилия нашр шудааст. Дар матбааи «Шараф»-и Миср солҳои 1291ҳ.қ./1874м. 1300ҳ.қ./1883м. 1305ҳ.қ./1888м. 1317ҳ.қ./1899м. ва дар матбааи «Азҳария»-и Миср соли 1300ҳ.қ./1883м. чоп шудааст.

6. «Назҳату-л-абсор фӣ рақоиқу-л-ашъор».

7. «Назм би ҳуру-ш-шеър ва аҷзоиҳо». Ин ду асарро дар фанни шеър, яъне, арӯз ва қофия, инчунин балоғату фасоҳати суханварӣ таълиф кардааст. Дар ин асарҳо ақидаҳои арӯздонони араб Халил ибни Аҳмад, Абуисҳоқи Зачҷоч, Абуумари Ҷарамӣ, Абулаббоси Мубаррад, Соҳиб ибни Аббод, Абулқосими Замахшарӣ ва аз форсҳо Насриддини Тусӣ («Меъёру-л-ашъор») ва дигарон тақвият дода шудааст.

8. «Ал-иттиҳофу би ҳубби-л-ашроф». Асари мазкурро Абдуллоҳи Шабровӣ дар мадҳи шахсони таърихӣ ба мисли Имом Ҷаъфари Содик, Имом Боқир, Имом Ҳусайн ва гайра навиштааст. Рисола ақидаҳои пандуахлоқии онҳоро дар бар гирифта, моҳияти таърихӣ дорад. Ин асар аз 575 саҳифа иборат буда, дар шакли наср таълиф шудааст, аммо соли таълифи он сабт нагардидааст. Муҳаққиқ Сомии Ғурайрӣ соли таълифи асари мазкурро соли 1071ҳ.қ., ки мутобиқ ба 1771 мелодӣ аст, таҳмин мекунад [2].

9. «Ҳамлу заҷл».

10. «Шарҳу-р-рисолату-л-азудияту фи-л-вазъ».

11. «Манзумату-ш-Шабровия фӣ қавоиди фанни-л-арабия» Асари мазкур дар мавриди грамматикаи забони арабӣ, яъне қоидаву қонуниятҳои он ва дар бораи усули таълими он маълумот медиҳад.

Мувофиқи мундариҷа ва мазмун асарҳои Абдуллоҳи Шабровиро ба се баҳш тақсим кардан мумкин аст:

1. Адабӣ.
2. Таърихӣ.
3. Фалсафӣ-ахлоқӣ.

Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз мутафаккиронест, ки дар осори ахлоқиаш ба ҷавонмардӣ ва падидаҳои ахлоқии он ҳусни таваҷҷуҳ дорад. Ӯ ҷавонмардиро дар асоси баёни фирқаҳои ахлоқӣ қарор додааст. Абдуллоҳи Шабровӣ агар дар марҳилаи аввали умри худ ба навиштани асарҳои таърихӣ ва адабӣ машғул шуда бошад, дар охири умраш ба масъалаҳои ахлоқ таваҷҷуҳ зоҳир намуда, ба навиштани осори ахлоқӣ чун «Унвону-л-баён» мароқ зоҳир кардааст.

Фалсафаи ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ бино бар ҳамин ҳусусияташ, ҳам ба ислоҳу такмили ахлоқи ҷомеаи давраш ва ҳам дар такомули назарияи ахлоқии андешамандоне, ки пас аз вай зиндагию эҷод кардаанд, мавқеи хосе дошт. Аз ин рӯ, таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар шакли дастури таълимии ахлоқ, ҳусусан рисолаи «Унвону-л-баён», дар доираҳои илмии ҷаҳони Шарқ пазируфта шуда, дар нақшай таълимии марказҳои илми ин қаламрав ворид гардидааст.

1.2. Сарчашмаҳои асосии ташаккули ҷаҳонбинии Шабровӣ

Сарчашмаҳои ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ шакли ба ҳуд хосро ифода намуда, нисбати масъалаҳои ахлоқ ва муҳити атроф, умуман нисбати соҳти чомеаи инсонӣ нуқтаи назар ва дар ин радиф чӣ гуна ақида доштани ӯро ифода мекунанд. Ин мутафаккир доир ба ҷамъият ва падидаҳои он тасаввурот ва нуқтаи назари хоси ҳудро дорад. Ӯ роҷеъ ба масоили фалсафӣ, маҳсусан ба ҳодисаҳои табиату ҷамъият, фикри солим ва илмии ҳудро баён мекунад, ки ин дараҷаи маърифатнокии ӯро нишон медиҳад. Биноан, дар доираи ҷаҳонбинии ӯ дараҷаи фаҳмиш ва маърифатнокӣ, ки дар ҳуд низоми донишҳо, ақоид, эътиқод ва идеалҳои ӯро фаро гирифтаанд, нисбати рушди ҷомеа ва мавқеи ахлоқ дар ҷомеа ва дар самтҳои гуногуни ҳаёти инсонӣ дарк мешавад.

Ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ раванди кутоҳмуддат набуд, дар давоми тамоми ҳаёти ӯ сурат гирифтааст. Ин равиш бо дигаргуниҳои мунтазам рушдкунандаи умумии ӯ вобастагӣ дорад. Аз ин лиҳоз, кулли системаи тасаввурот, маърифат ва ғояҳои муҳити олам дар марҳилаҳои гуногуни омӯзиши вай яксон нест. Ҷаҳонбинӣ барои Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун тасаввурот, дарки маърифат ва ғояҳои зайлӣ ҷаҳонбинӣ ташаккул меёбад:

- а) тасаввуроти ибтидоии ӯ дар бораи дигаргуниҳои ҷомеа, ҳаёт ва зиндагӣ;
- б) дарк кардани одитарин алоқамандӣ ва вобастагии ҳодисаҳо дар раванди пешрафт;
- в) тасаввурот нисбати ғайримоддӣ будани муҳити атроф ва дар пешрафти доимӣ набудани он;
- г) дарк кардани табииати мухолифатҳои таърихию иҷтимоӣ (миёни табақоти иҷтимоии одамон, яъне фақирону сарватмандон);
- ғ) тасаввурот нисбати ҳаёт, фаъолиятҳои меҳнатии одамон ва бевосита нисбати давлатдорӣ;

д) дарки нақши ҳалкунанда бозидани илми ахлоқ дар ҳаёти иҷтимоии одамон.

Дар ташаккули ҷаҳонбинии мутафаккир омӯзиши ҳамаи илмҳои роиҷ ба замонааш саҳми арзанда гузоштаанд. Ҷаҳонбинии мутафаккир фарогири марому мазмuni бузурги амалиёт буда, ба рафтору кирдор, мақсаду манфиат ва меҳнату фаъолияти илмӣ-эҷодии ў таъсир расондааст. Ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ бо пурмазмунӣ ва амиқияти худ аз дигар ҷаҳонбинии мутафаккирони замонаш ба куллӣ тафовут дорад, зеро он ба фалсафаи юнонӣ ва диалектикаи илмӣ ва донишҳои марбут ба ҷомеа такя намуда, дар бораи ҷомеа, илми ахлоқ ва тафаккури ахлоқӣ қазоват медиҳад. Омӯзиши осори мутафаккирони то замонаш, ба Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун сарчашмаҳои боэътиими илмӣ-фалсафӣ имкон додааст, то ба масъалаҳои марбут ба зиндагии одамон ва ба ҳодисаҳои ҷомеа аз нигоҳи илм, ҳикмат ва адолат ҳолисона баҳо диҳад. Таҳқиқоту мушоҳидаҳо собит месозанд, ки ғояҳои ҷаҳонбинии мутафаккир хеле барвақт, ҳанӯз ҳангоми хурдсолӣ дар зодгоҳаш Шабров ба вучуд омадаанд, вале он фаҳмишҳо нисбати олами атроф ва ҷомеа хеле маҳдуд, бенизом буда, ҳусусияти парокандагӣ доштанд. Вақте Абдуллоҳи Шабровӣ ба ҷомеаи Азҳар роҳ мейбад, муҳити маънавии он ҷо ба ў хеле таъсири бузург мерасонад. Омӯзиши осори мутафаккирони Юнон ва ҳусусан Форс, инчунин ҳалқаи дарси донишмандони замонаш ва мулоқот бо файласуфони ҳавзаҳои илмии Шарқ ба ў имкон фароҳам оварданд, ки минбаъд ба олами атроф ва ҷомеаи башарӣ аз дидгоҳи нави фалсафӣ назар намояд.

Ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ омили ниҳоят муҳими ба вучудоварандою муайянкунандаи ақидаҳои ахлоқӣ ва муносибати ў бо одамон, муқаддасоти миллӣ ва дигар падидаҳои ҳаёт низ мебошад. Ҳамин тарик, ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровиро маҷмуи ҳама гуна бинишу нигариш ба ҷомеаи башарӣ, назария ва дидҳои нави фалсафӣ, ахлоқӣ ва илмӣ ифода мекунад. Ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ дар се зинаи бо ҳам алоқаманду пайванди назариву амалии шинохти маънавии робитаҳои ҷомеа ва инсон ташаккул ёфта, ва амал мекунад, ки он зинаҳои: 1) маърифат ё шинохт

(худшиносӣ), 2) арзёбӣ, 3) натиҷагирӣ мебошанд. Бисёр хусусиятҳои ҷамъиятигу таърихӣ ва таркибии ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ маҳз дар ҳамин зинаҳои шинохти ҷомеа ва раванди маърифати маънавии он ошкор мегарданд.

Бояд зикр кард, ки Абдуллоҳи Шабровӣ таҳсили ибтидоиро дар зодгоҳаш Шабров, дар назди устодони мумтоз гирифтааст ва аввалин заминаҳои ҷаҳонбинӣ дар муҳити зодгоҳаш дар тафаккури ў ташаккул ёфтаанд. Тавре дар зербоби 1.1 оварда шуд, Абдуллоҳи Шабровӣ аз устодоне илм омӯхтааст, ки онҳо ба пуррагӣ аз илмҳои замонаашон бархурдор буданд ва дар баробари мусаллат будан ба улуми шариатӣ, инчунин онҳо як қатор илмҳои дунявиро ба мисли табииёт, фалсафа, нучум, риёзиёт, ҳандаса ва ғайраро хуб медонистанд ва ба бисёр масъалаҳо бо такя ба далоили ақлӣ баҳо медоданд. Метавон дар ин самт яке аз олимони машҳури замони Абдуллоҳи Шабровӣ Шайх Ҳасани Бадриро ёдовар шуд, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии ин мутафаккир нақши бағоят муҳим бозидааст. Абдуллоҳи Шабровӣ аз ин олими чирадаст илмҳои фалсафа, қалом, мантиқ, фикҳ (фаъолияти зеҳни мусулмонон ҳамеша бо самти қонун ё фикҳ равона буд. Консепсияи шариати ислом аз бисёр ҷиҳатҳо аз дигар консепсияҳо фарқ мекунад. Консепсияи таҳияшудаи возехи фикҳ тобишҳои инсондӯстӣ дошт, ки ақлро маҳаки ҳақиқат қарор медоданд), усул, риёзиёт, табииёт ва монанди инҳоро ба пуррагӣ фаро гирифтааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ баъдан ба Ҷомеаи Азҳари Қоҳира, ки маъруфтарин ҳавзаи илмии Шарқи Миёна буд ва аз тамоми гӯшаву канори олам ба ин муҳит навгониҳои илм тавассути олимону донишмандон мерасид, роҳ меёбад. Мебояд ёдовар шуд, ки Миср дар баробари дигар мамлакатҳои Шарқи қадим, ягона қишварест, ки дар он ақидаҳои фалсафӣ хеле барвақт ба вучуд омадаанд. Дар ин радиф омезиши фалсафаи юнонӣ ва мисриро пурра мушохида мекунем, ки таърихи дуру дарози пеш аз милодро дар бар мегирад. Абдуллоҳи Шабровӣ дар Ҷомеаи Азҳар аз устодон ва машоихи маъруфи замонаш, ба монанди Шайх Шаҳобиддин Аҳмад ибни Муҳаммади Маккӣ, Шайх Ҳалил ибни Иброҳими Лиқонӣ, Шайх Муҳаммад ибни Абдурразоқи Зарқонӣ, Шайх Аҳмади Нафровӣ,

Шайх ибни Солими Басрӣ, Шайх Солех ибни Ҳасани Баҳовӣ ва Шайх Шамсиҷдини Шаранбалонӣ илмҳои роиҷи замонаашро, ба мисли сарф, наҳв, қалом, илоҳиёт, ҳадис, фикҳ, адаб, таъриҳ, мантиқ, ҳикмат ва монанди инҳо батрафсил ва ба пуррагӣ фаро гирифтааст. Ҳузури ин мутафаккири забардаст дар ҳалқаи дарсии чунин донишмандон боиси он шуд, ки ба илму маърифат ба назари қуллан хос нигарад. Донишмандони мазкур шахсиятҳое буданд, ки аз фалсафаи Руму Юнон ва Бобулистону Форсу Ҳинди Қадим ба пуррагӣ огоҳӣ дошт ва ҳар нафаре дар алоҳидагӣ соҳибмактаб буд, шогирдони худро дар рӯҳияи озодандешӣ ба камол мерасониданд. Мулоқоти машоихи зикргардида дар ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ нақши бағоят муҳим бозиданд, ки дар оянда ин мутафаккир ҳамчун донишманди мутабаҳҳир дар муҳити Ҷомеаи Азҳар ба камол расид [2, с. 10].

Фалсафаи мисрӣ қисми таркибии фалсафаи Шарқи Наздик ва Шарқи Миёна, Осиёи Марказӣ, Эрон ва Афғонистон ба ҳисоб меравад. Дар давраи хилофати Уммавиён, маҳсусан Аббосиён, китобҳои зиёде аз суриёниву юнонӣ ба арабӣ тарҷума шуданд. Ибни Маймун «Дору-л-ҳикмат»-и Маъмунро, ки маркази илми осори Афлотуну Арасту, Суқроту Ҷолинус, Үклидусу Батлимус шинохта шуда буд ва аз Юнону Рум дастрас гардида буданд, ба арабӣ тарҷума кард. Дар қатори осори тарҷумашуда 8 китоби Афлотун, 19 китоби Буқрот, 38 китоби Ҷолинус ва дигар асарҳои илмию фалсафӣ ва адабӣ низ буданд. Дар байни онҳо китобҳои зиёде ба мавзуи панду андарз ва ҳикмату ирфони кӯҳан баҳшида шудаанд. Ба ҳамин васила, афкору осори Суқроту Афлотуну Арасту, ки дар Мисру Искандария паҳн шуда буданд, ҷанбаи ирфонӣ пайдо карда, дар байни хосу оми хилофат интишор ёфтанд. Рушди пуравчи фалсафа ба давраи ислом рост меояд. Дар ин давра олимону файласуфони боистеъдод ба омӯхтан ва таҳқиқи масъалаҳои тиб, риёзиёт, фалсафа машғул шуданд.

Дарвоқеъ, «Дору-л-ҳикмат»-и Бағдод дар пешрафти улуми фалсафӣ ҳизматҳои бағоят бузургро анҷом додааст. Роҳбарии ин маркази илмиро Ҳунайн ибни Исҳоқ ба уҳда дошт. Ду шогирди ӯ-писарааш Исҳоқ ва ҳоҳарзодааш Ҳабиш ибну-л-Ҳасан дар тарҷумаҳои юнонӣ ва суриёнӣ саҳм

гузоштаанд. Нафарони дигар ҳам дар тарҷума ва нашри осори илмии Юнон, ба монанди Абу Башир, Яъқуб ибни Исҳоқ ва Абӯцағару-л-Хозон (бештар бо ибни Рух машҳур аст) саҳми бузурге гузоштанд [5, с. 45].

Баъд аз шаҳри Бағдод дар қарни XII мелодӣ Куртуба [181] маркази бузурги таълимоти арабӣ буд ва таълимоти арабӣ, ки пеш аз қарни VIII мелодӣ шуруъ шуда буд, дар ин радиф осори юнонӣ, аз ҷумла осори Арасту аз нав ба арабӣ тарҷума шуд, ки чунин тарҷумаҳои ҷадид боз ҳам дар пешрафти улуми фалсафӣ-аҳлоқӣ дастоварди гаронарзише ба ҳисоб мераванд [5, с. 41].

Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун мутафаккири тамоюли фалсафадошта, бешубҳа асарҳои Арастуро пурра мутолия кардааст, ки бевосита ба ихтиёри худи ӯ будааст. Муҳаққиқони осори ӯ, ба монанди Муҳаммад Хайрирамазон Юсуф ва Солими Ғурайрӣ як навъ ҳудсариро дар интихоби сарчашмаҳо ёдрас шудаанд, ки ин равиш аз майлу рағбат ва манфиатҳои шахсии ӯ бармеояд. Ин ҳолат ба ташаккули ақлу хиради Абдуллоҳи Шабровӣ таъсири қалон расонидааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун олими аҳлоқгаро суфта гардидани категорияҳои аҳлоқиро афзal шуморида, мазмуни онҳоро дар қолаби нави маънавӣ ба ҷомеаи башарӣ пешниҳод кардааст. Ҷойи тааҷҷуб нест, ки осори мутафаккирони Юнони Қадим, махсусан «Аҳлоқи никомах»-и Арастуро борҳо мутолия намудааст, ки он шарҳҳо аз ҷониби донишмандони барҷаста сурат гирифта буд. Беҳтарин шарҳи «Аҳлоқи никомах»-и Арасту ба қалами Абунаср Муҳаммад ибни Муҳаммад ибни Тарҳони Форобӣ, ки бо унвони «муаллими сонӣ» машҳур аст, тааллук дорад [5, с. 39]. Тавре маълум аст, чи дар гузашта ва чи дар асри ҷадид ҳама аз дониши Арасту сарчашма мегиранд ва ҳама ӯро роҳнамои фикр медонанд. Ҳар маданияте, ки ливои маҷди ҳудро боло намудааст, ҳамоно бар асоси фикри он донишманд будааст [5, с. 47]. Ҳидмате, ки Арасту ба дунёи илм намудааст, ҳиссаи бештари он дар муҳити илму-л-ҳаёт маъзул шудааст [5, с. 52].

Ногуфта намонад, ки ибни Рушди Андалусӣ ва Яъқуби Кандӣ ҳам аз ҷумлаи файласуфони дараҷаи авваланд, ки эшон низ бар кутуби Арасту

иштиғол намудаанд, vale Ҳусайн бинни Исҳоқ, Собит ибни Курра, Абузайди Балхӣ, Яҳё ибни Адӣ, донишмандони Басра, Ҷурҷонӣ ва шогирдони ин мардум баъд аз панҷ нафар мазкуранд, яъне ба дараҷаи дувуманд [5, с. 48].

Ибни Рушд дар Андалус (Испания) бо иддае аз пайравон ва ҳамкорони худ фалсафаи Арастуго тарҷумаву ташареҳ намудаанд ва дар нашри он ҳам хизматҳои шоиста кардаанд, ки дар танвири Аврупо хеле муаассир будааст. Ашхосе монанди Уқлидӣ, Ибни Халдун, Хизрӣ, Ибни Боча ва Ибни Туфайл дар ин роҳ қӯшишҳои бисёр кардаанд. Ибни Рушд бештар ва холистар арастуӣ буд ва таълифоти зиёд дар ин бора ба ҷо овард, ки ҳовии ҳамаи қитобҳои табиӣ ва илоҳии Арасту аст [5, с. 53].

Абдуллоҳи Шабровӣ анъанаҳои атиқаро бо таваҷҷуҳи маҳсус пайгирӣ намуда, дар пайравӣ ва дар ҷорҷӯбай онҳо қӯшиш кардааст, ки навгониҳоро дар илми аҳлоқ то андозае ба қалам диҳад. Ҷунон ки аз мутолиаи «Унвону-л-баён» бармеояд, муаллиф қӯшишҳои амалигардонии анъанаи илми аҳлоқро мавриди истифода қарор дода, як таҳаввулоти бузургеро дар мамолики Шарқи мусулмонӣ ба вучуд овард. Таъсири ҳамон таҳаввулот буд, ки рисолаи «Унвону-л-баён» тӯли 300 сол дар ҳавзаҳои илмии Шарқ, хусусан дар Мовароуннаҳру Ҳурросон миёни донишмандону мутафаккирон дар масъалаи омӯхтани илми аҳлоқ дар баробари «Аҳлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Давонӣ, «Аҳлоқи Носирӣ»-и Насриддини Тусӣ, «Аҳлоқи Муҳсини»-и Ҳусайн Войзи Кошифӣ маҳбубият дошта бошад. Маҳз ҳамин таҳаввулот ва мураттаб гардонидани оммавӣ дар илми аҳлоқ ва таълимоти нисбатан бонуфузӣ ў дар ин ҷода амали ниҳоят муҳиме барои омӯзиши мероси Арасту аз ҷониби донишмандони ҳавзаҳои илмии зикр гардида дар қарнҳои баъдина гардид.

Нисбати идеализми Афлотун далелҳои Арасту дар мавзуи идеяҳо дар байни донишмандони Шарқ хеле назаррас мебошад. Бо вучуди он ки дар таърихи илми фалсафа намунаҳои гуногуни таснифоти илм маълум аст, vale ақидаҳои арастуӣ дар Шарқи Наздик ва Шарқи Миёна зиёд густариш ёфтааст ва мавқеи худро дар пешрафти илм устувор гардонидааст.

Дарки амиқ ва таъсирбахши осори илмии Юнони Қадим, ба хусус мероси Афлотун ва Арасту, ташаккул ва пешрафти равияҳои фалсафии Шарқи мусулмониро муайян намуданд ва дар рушди афкори фалсафии донишмандон ва мутафаккирони зиёди исломӣ, ба хусус дар ташаккули афкори ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ таъсири амиқ гузоштанд. Дар нимаи аввали асри XI низоми фалсафии Юнони Қадим дастоварди олии тамоми илмҳои фалсафӣ ба шумор мерафт, ки ба воситаи он ташаккули камолоти зеҳнӣ дар мамолики Шарқи мусулмонӣ ба даст омад ва таъсири мусбат ба таърихи фалсафаи форсу тоҷик гузошт.

Тарҷумаҳои маҳсуси осори фалсафӣ аз юонӣ ба забони арабӣ хеле маъмул гардида буданд. Ин тарҷумаҳо бештар аз тарафи сурӣ-ниҳо ва насрониён анҷом меёфтанд. Маҳз забони сурӣ-ниҳӣ пули пайвандгаре буд, ки барои хифзи дастовардҳои илмии юонӣ заминаҳо фароҳам овард. Баъдан ин забон ба марҳилаи шукуфоии нави эҷодӣ дар заминаҳои арабӣ ва форсӣ рафта расид.

Назарияҳои ҷадид ва шаклҳои нави ҷаҳонбинӣ ба марҳилаҳои тулонӣ ба ҳаёти зеҳни мутафаккирони асримиёнагӣ ворид шуданд. Мероси илмии файласуфони юонӣ мавриди омӯзишу дикқати онҳо қарор гирифтанд. Фалсафаи Юнони Қадим бо рағбати хосе аз тарафи файласуфони Шарқи Наздик ва Шарқи Миёна пазируфта шуд ва ба ин васила соҳаҳои гуногуни илмро аз он ғанӣ гардониданд. Масалан, дар асри X ва XI таълифи осори илмӣ дар тамоми самтҳо, ба монанди фалсафа, мантиқ, ахлоқ, тиб, ҳандаса, нучум, табииёт, риёзиёт ва ғайра бо як неруи хастанашавандо нотакроре идома ёфтанд ва дар тамоми бахшҳои муҳталифи улуми мазкур теъдоди зиёди асарҳои гаронарзиши илмӣ таълиф гардиданд, ки то ҳол ҷаҳон назирашро ёд надорад.

Тасаввуроти фалсафии мутафаккирони араб нисбати ҳикмати юонӣ ҳамчун як «ҷараён» ба онҳо монеа эҷод намекард. Умуман файласуфони араб ва форсу тоҷик фалсафаи Юнонро ҳамчун як илми ҷудогона пазируфтанд ва ба воситаи он ниёзҳои илмиашонро бароварда мегардониданд. Арасту баъд аз Афлотун ба мо нишон дод, ки фалсафа роҳнамои пинҳонӣ аст, ки ақлро ба

тамоми фунун роҳбарӣ мекунад. Қавоидеро, ки Арасту вазъ намуд, то имрӯз назди мо беҳтарин қавоиде аст, ки ҳама муаллифин вазъ карданд [5, с. 58].

Дар ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари фалсафаи юнонӣ, фалсафаи Форс ва Ҳинд ҳам бағоят мӯаассир мебошад, зоро ӯ дар «Унвону-л-баён» бисёр ҳикматҳои гаронарзишро аз забони Анушервони Одил, Бузугмехр ва дигар ҳакимони форс нақл мекунад. Далелҳои дар «Унвону-л-баён» овардашуда гувоҳи онанд, ки ин мутафаккир тавассути тарҷумаҳои арабӣ аз ақидаҳои фалсафии пешазисломии тоҷику форс ҳам ба пуррагӣ бархурдор будааст. Масалан, баъзе ҳикояҳои тамсилии рисолаи «Унвону-л-баён» ба ҳикояҳои тамсилии «Калила ва Димна» аз ҷиҳати мазмун ва шакл, инчунин ҳатти сюжет хеле зиёд шабоҳат доранд. «Дар китоб ҳамчун анъанаи китобҳои ахлоқии Ҳинд иштирокунандагон аксар ҳайвонот ва ҷонваронанд. Аммо дар ин ҷо ҳар як ҷонвар хислату сифати инсонӣ дорад, ки ба воситаи он намояндагони гурӯҳҳои ҷудогонаи ҷамъияти инсонӣ тасвир карда шудаанд. Онҳо на танҳо монанди одамон амал мекунанд, балки оид ба масъалаҳои гуногуни иҷтимоӣ ва ахлоқӣ муҳокимаҳои муфассал меронанд. Дар ин муҳокимаҳои онҳо нуқтаи назари намояндагони гуногуни ҳар як гурӯҳи ҷамъияти инсонӣ инъикос гардидааст. Инчунин дар китоб бар ҳилоғи ахлоқи бад ва зишт ахлоқи неку писандидаи инсонӣ дар ҳама ҷо ғалаба мекунад» [169, с. 17].

«Калила ва Димна»-ро дар асри VIII аз паҳлавӣ ба арабӣ Абдуллоҳ ибни Муқаффаӣ (721-757) тарҷума кардааст, ки ин асари ифодакунандай сифатҳои неки ахлоқи инсонӣ минбаъд ба тамоми мамолики араб, аз ҷумла ба ҳавзаҳои илмии Миср паҳн гардида, ба хубӣ пазируфта шудааст. Аз сабабе, ки ҳикояҳои тамсилии рисолаи «Унвону-л-баён» ба ҳикояҳои тамсилии «Калила ва Димна» аз ҷиҳати мазмун ва шакл, инчунин ҳатти сюжет хеле зиёд шабоҳат доранд, гумони комил меравад, ки дар ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ тарҷумаи арабии «Калила ва Димна» таъсири бузург дошта бошад. Зикр кардан бамаврид аст, ки «Калила ва Димна» дар ташаккули ҷаҳонбинии ахлоқии бисёр ҳалқиятҳо, чи олами Шарқ ва чи Ғарб таъсири мусbat расонидааст. Асари мазкур тақрибан соли 1081 ба забони юнонӣ ва соли 1250 ба забони ибрӣ, яъне

яхудӣ, соли 1958 ба забони русӣ, умуман аз асри XIX инҷониб бо зиёда аз 60 забонҳои машҳури ҷаҳон тарҷума шудааст. Дар ин самт таҳқиқотҳои илмӣ анҷом гирифтааст, ки мақсади асосии тарҷумаҳо дар ҷомеаи башарӣ тарғиби ахлоқ ва панду ҳикмат буд [169].

Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари фаъолияти илмӣ-адабӣ, шогирдони зиёдеро, ба монанди Шайх Иброҳим ибни Муҳаммад ибни Абдуссаломи Маккӣ, Абдуллоҳи Бошо ибни Мустафо, Шайх Аҳмад ибни Исои Аммории Маккӣ ба камол расонидааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ аз ҷумлаи ҷунин мутафаккироне мебошад, ки дар илми ахлоқ саҳми бағоят назаррас дорад. Ӯ бештар ба таълимоти Арасту такя кардааст. Омӯзиши осори Арасту ғояҳои навро дар ҷаҳонбинии ахлоқии Абуллоҳи Шабровӣ ба вучуд овардааст. Таъсири осори илмии Арастуро дар эҷодиёти Абдуллоҳи Шабровӣ зиёд мушоҳида кардан мумкин аст. Абдуллоҳи Шабровӣ китоби ахлоқи худ «Унвону-л-баён»-ро дар зери таъсири китоби «Ахлоқ»-и Арасту таълиф кардааст. Арасту дар ин китоб категорияҳои ахлоқиро вобаста ба ҷомеаи ғуломдорӣ таҳлил ва баррасӣ менамояд. Абуллоҳи Шабровӣ бошад, категорияҳои ахлоқро вобаста ба замони худ, яъне, аз нигоҳи ҷомеаи асримиёнагии феодалӣ таҳлил ва баррасӣ кардааст. Мутафаккироне, ки то замони Абдуллоҳи Шабровӣ ба сар бурдаанд, вобаста ба идеологияи замони худ, дар самти илми ахлоқ афкори иҷтимоӣ-ахлоқии худро баён карданд. Ҳусусияти таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар он аст, ки Ӯ арзишҳои ахлоқиро ба ғояҳои тозаи худ баён мекунад. Ӯ дар илми фалсафа, ахлоқ ва ҷомеашиносӣ назари тозаи худро дорад. Таҳқиқи андешаҳои ахлоқии ин мутафаккир айни замон барои тарбияи насли ояндасози ҷомеа хеле муҳим мебошад. Масъалаҳои ахлоқ, ки дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ инъикос гардидааст, аз ҷиҳати мазмун ва шакл ба таълимоти ахлоқии Арасту, Насриддини Тусӣ ва Ҷалолиддини Давронӣ шабоҳат дорад.

Ақидаҳои иҷтимоӣ ва ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровиро, ки шартҳои таърихии замонаш муайян кардааст, яклухт ва безиддият тасаввур кардан

душвор аст, зеро ў дар замони пур аз ихтилоф зиндагӣ кардааст, ки ба ҷаҳонбинӣ ва ақидаи иҷтимоии Абдуллоҳи Шабровӣ таъсири амиқ гузаштааст.

Сарчашмаҳои ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ дар асосии таълимоти фалсафии мутафаккирони бузург ба вучуд омадааст, зеро «Меҳнат ва фаъолияти ин донишмандон барои шинос шудани аврупоиҳо бо комёбихои мардуми Шарқ мусоидат карданд. Осори илмии донишмандони Осиёи Миёна, аз қабили Абунасри Форобӣ, Абурайҳони Берунӣ, Ибни Сино ва дигарон ба ғанҷинаи илму маданияти на фақат хилофат, балки тамоми инсоният саҳми пурарзише гузаштаанд. Таълифоти оид ба тиб, рисолаҳои ҳисоб, ҷадвалҳои нуҷум ва тарҷумаҳои арабӣ аз забонҳои гуногун ба мамолики Ғарб роҳ ёфта, муддати асрҳо вазифаи дастури мӯътабареро адо мекарданд» [45, с. 331].

Бино бар он ки сарчашмаи ғоявии ташаккули ҷаҳонбинии Абдуллоҳи Шабровӣ осори Арасту, Форобӣ, ибни Сино ва дигарон мебошанд, зарур дониста мешавад, ки муҳтасар аз шахсияти онҳо ёдоварӣ шавад.

Арасту (384-322 п.а.м.), мутафаккир ва файласуфи бузурги Юнони Қадим, шогирди Афлотун буда, дар Академияи ў дар Афина тарбия гирифта аст, аммо дар ибтидо назарияи идеалистии «Идея»-ҳои устоди ҳудро саҳт танқид мекард. Ба қавли Арасту Афлотун моҳиятро аз ҳодиса ҷудо мекард, мағхумҳои умумиро ба алоҳида табдил доданӣ буд. Вай олами фавқуттабии махsusи идеалии ҳудро аз олами реалию ҳиссӣ ҷудо мекард. Ба ақидаи Афлотун, «Идея» образи ашё буда, аз ҷизҳо ҷудо вучуд дорад. «Идея» гӯё сояи олами ҳастӣ мебошад. Вай мактаби махsusи ҳуд-Ликейро ташкил карда буд.

Арасту исбот кардан меҳост, ки танҳо эътирофи моҳиятҳои бетағириӯ фавқуттабий ҳеч гоҳ сабаби пайдоиш ва тағиیرёбии ашёи ҳиссӣ шуда наметавонанд. Ба ақидаи Арасту, «Идея» (ба қавли вай шакл) ва ашё гӯё ҷудонашавандаанд, ҳарчанд ин хато буд, дар байни материализм ва идеализм қалавидани онро нишон медиҳад ва дар ниҳоят ўро ба идеализм меорад. Дар асоси назарияи Арасту ҳар шайъ аз ду мабдая иборат аст: материя ва шакл. Материя фақат имконияти мавҷудияти ҷизу ашё мебошад. Барои ба воқеият мубаддал шудани ин имконият, ба қавли Арасту, як шакли махsus лозим аст, ки

материяро ба ҳолати муайян мубаддал карда, шаклро материалӣ намояд, яъне ин «шакли шаклҳо»-Худо мебошад. Ба ақидаи Арасту, Худо ягона агрегати ҳаракатдиҳандай олами абадӣ мебошад. Арасту дар ҳамон вақт назарияи геосентрикии коинотро низ пешниҳод карда буд. Вай чунин мешумурд, ки коинот дар шакли доира вучуд дошта, марказаш Замин аст ва ҳамаи сайёраҳо дар атрофи замин ҷарх мезананд. Ин назарияи ў то замони назарияи гелиосентрикии Н.Коперник, Ч.Бруно асоси илмҳои табиатшиносӣ буд, ки астрономҳо ба вай такя мекарданд.

Дар назарияи дониш Арасту ба материализм наздик шуда буд. Вай мегуфт, ки дониш аз ҳиссиёт пайдо мешавад.

Арасту асосгузори мантиқи шаклӣ буд. Вай дар мантиқаш қӯшиш кардааст, ки шаклҳои тафаккур ва ҳастиро аз ҳамдигар чудо накунад, онҳоро якҷоя таҳқиқ намуда, мағҳумҳои мантиқиро бо реалияти объективӣ якҷоя муайян намояд. Аммо мантиқи Арасту мазмунан маҳдуд ва ҳарактери метафизикӣ дошт. Вай чор қонуни асосии мантиқи шаклӣ-қонуни айният, қонуни зиддият, қонуни истиснои салоса, қонуни асосии кофиро кашф намуда, зиёда аз 10 мағҳуми мантиқию фалсафири асоснок ва муайян кардааст.

Асарҳои асосии Арасту аз инҳо иборатанд: «Метафизика», «Физика», «Дар бораи ҷон», «Этика» (илми ахлоқ), «Сиёsat», «Мағҳумҳо» («категоряҳо»), «Аналитикаи 1», «Аналитикаи 2» ва ғайра [118, с. 48].

Абубакр Закариёи Розӣ. Абубакр Муҳаммад ибни Закариё ибни Яҳё Розӣ соли 865 дар шаҳри Рай таваллуд ёфтааст. Закариёи Розӣ ба мутолиаи лугатшиносӣ, фалсафа, риёзиёт ва дар як давраи муайян ба кимёгарӣ машғул шудааст. Ў солҳои зиёд дар бемористони Бағдод хизмат карда, таҳаллуси «табиби мористонӣ»-ро ба ҳуд гирифтааст. Закариёи Розӣ ба зодгоҳаш баргашта, дар соли 925 вафот кард. Назар ба маълумоти сарчашмаҳо осори фалсафию тиббии Закариёи Розӣ аз 270 асар иборат будааст.

Закариёи Розӣ доир ба илми тиб ду асар таълиф намудааст. Ин ду асарро Закариёи Розӣ дар замоне, ки бо ҳокими Ҳуросон ал-Мансур робитаи дӯстӣ дошт, ба ў ҳадя карда буд. Аз ин рӯ, китобашро «Китоб ат-тиб ал-Мансурӣ» ё

«Ал-китоб ал-Мансурӣ» номгузорӣ кардааст. Асари дигараш «Шифои якоат» унвон дорад. Асари дигаре, ки хеле маъруфият дорад, бо номи «Китоб барои инсон, ки ба табиб дастрасии наздик надорад» машҳур аст. Ин асар дар таърихи гузашта аввалин фарҳанги тиббӣ маҳсуб мешавад. Закариёи Розӣ бо асари «Шарҳи илмии бемории обила ва сурхак» шуҳрати ҷаҳонӣ ёфтааст. Ин асар аз бист фасл иборат буда, ҳар як фасли он ба як рукни асосӣ ва машҳури хулқу рафткор дар зиндагӣ бахшида шудааст. Муаллиф фаслҳои асарро бо номҳои зерин иншо кардааст: 1. Фазилати ақл ва ситоиши он. 2. Фишор овардан ба ҳавозу ҳавас ва шикаст додани он. 3. Шиносонидани ашхос бо айбҳо. 4. Ҳолати такаббур ва худписандӣ, ҳасадбарӣ, худдорӣ аз ғазаб, худдорӣ аз дурӯғ. 5. Мумсикӣ, ғам ва одатҳои заарнокро бар ҳам задан, наҷотёбӣ аз ғам, пурхӯрӣ, майпарастӣ, ҷимоъ, ҳавасмандии бозӣ ва тариқат. 6. Иқтисобу дарёфт ва масраф кардан. 7. Талаби мартабат ва ҷоҳу манзалати дунявӣ, рафткори боғазилат, бими марг. Асари «Сирати фалсафӣ» ҳам ба ин мавзӯъҳо бахшида шуда, баъзан дар он ҳаёту эътиқоди ҳақиқии Суқрот баён ёфтааст.

Ақидаҳои фалсафии Закариёи Розӣ олами афкори фалсафиро ба ҷунбиш овардааст, ки беш аз дувоздаҳ нафар файласуфони машҳур дар масоили гуногун бо ӯ бахсу мунозара намуда, эътиroz кардаанду радномаҳо навиштаанд. Аз ҷумлаи инҳо Абунасири Форобӣ, ки бар нақзи Закариёи Розӣ асаре бо номи «Китоб фи-р-радди Алӣ ар-Рози ул-илҳӣ» навиштааст. Абуалӣ Муҳаммад ибни Ҳасан ул-Ҳайсам ул-Басрӣ асаре бо номи «Нақзи Алӣ Абубакру-р-Рози ал-мутатаббип роия фи-л-илоҳиёти ва-н-нубувват», Абумуҳаммад Алӣ ибни Аҳмад ибни Саид ибни Зоҳирӣ Андалусӣ асари «Ал-fasl fi-l-milal»-ро навиштаанд. Абулҳасан, инчунин Алӣ ибни Ризвон ут-табиб ал-Мисрӣ, Носири Ҳусрав, Шаҳиди Балхӣ ва Фаҳриддини Розӣ дар майдони баҳси фалсафӣ дохил шуда, дар масъалаҳои пайдоиши олам, макон, замон, ҳаракат ва ғайра нуқтаи назар доштанашонро изҳор кардаанд. Дар фалсафа Закариёи Розӣ ақоиди машҳоиро ривоҷ додааст. Ҷунонки аз «Сирати фалсафи»-и ӯ маълум мегардад, усули фалсафии Закариёи Розӣ аз исботи қадимияту абадияти панҷ ҷавҳар-модда, замон, макон, оғаридгор ва нафс иборат аст.

Закариёи Розӣ масъалаҳои арбияи ақлию ахлоқӣ, роҳу воситаҳои таъмини хайрияти умум ва саодати одамӣ, адлу инсоф, мақсаду мароми ҳаёти инсонро низ мавриди таҳқиқи муфассал қарор додааст [85, с. 34].

Абу Наср Муҳаммад ибни Муҳаммади Форобӣ. Абу Насри Форобӣ тақрибан солҳои 873-874 дар деҳаи Фороби Мовароуннаҳр таваллуд шудааст. Маълумоти ибтидоиро дар Фороб гирифта, баъд барои таҳсили улуми замонаш ба Бағдод сафар кардааст. Дар Бағдод Абу Насри Форобӣ ба омӯзиши забони юнонӣ пардохтааст. Аз рӯйи маълумоти сарчашмаҳо вай беш аз 70 забонро медонист. Аммо дар маркази диққати ў фалсафаи Арасту буд. Мутафаккир китобҳои аслии осори Арастуро ҷиддан таҳлил кардааст.

Ҳаёти илмии Абу Насри Форобӣ дар Димишқ хеле пурмаҳсул буд. Дар ин ҷо ў асари машҳури худ «Мадинату-л-ғозила»-ро менависад. Абу Насри Форобӣ соли 951 дар Димишқ вафот кард ва ўро дар қабристони «Боб ас-сағир» дағнӣ карданд.

Мероси илмӣ ва фалсафии Абу Насри Форобӣ хеле зиёд аст. Мувофиқи ақидаи Байҳақӣ ва дигар муҳаққиқони асри миёна шумораи асарҳои ў зиёда аз 80 то ба 130 адад мерасад. Мувофиқи мундариҷа ва мазмун асарҳои Форобиро ба ду қисм тақсим кардан мумкин аст:

1. Асарҳое, ки маҳз ба таблиғу тарвиҷи мероси илмӣ-фалсафии табиатшиносон ва файласуфони Юнони Қадим баҳшида шудаанд.

2. Асарҳое, ки дар онҳо аз ҷониби мутафаккир мустақилона масъалаҳои гуногуни фалсафӣ ва ҷамъиятӣ-фалсафии асрҳои миёна таҳқиқ шудаанд.

Дар низоми фалсафии Абу Насри Форобӣ қариб ҳамаи масъалаҳои фалсафии асри миёна мавриди муҳокима ва баррасӣ қарор гирифтааст.

Ақида ва назариёти Абу Насри Форобӣ дар бораи хилқати олам ва қайфияти судури мавҷудот аз мабдаи аввал, яъне, сонеъи ҷаҳони мубтанеъ ва мустанад бар асли қадим ва азалияти ҳолиқ ва ҳодиси маҳлукот ва мавҷудот мебошад. Эътиқоди мутафаккир роҷеъ ба муаммои вучуд аз ҳуками Юнон, баҳусус аз Арасту аст, зоро файласуфи юнонӣ мӯътақид аст, ки олам ва ҳолиқи он ҳарду қадим ва азалий ҳастанд.

Абу Насри Форобӣ назарияи худро дар асоси хилқати ибдоъи олам қарор дода, судури мавҷудотро аз роҳи файз тавҷех мекунад. Ба ақидаи мутафаккир ибдоъ иборат аст аз судури мавҷудот ва иллатнома (сабабият). Ба ин тариқ, ки хайри мутлақ ё воҷиб ал-вучуд дар қулли ашё ва мавҷудот муқим аст ва ин тақдими ў аз мақулаи тақдими иллат аст, яъне фосилаи замони байни олам ва иллатнома он нест.

Абу Насри Форобӣ назарияи ташкили оламро ба тариқи Арасту пазируфтааст. Ниҳоят файласуфони машҳоӣ дар адади курот кураи Батлимуро (Птоломей) низ манзур доштанд. Ба ақидаи Арасту ва Абу Насри Форобӣ ин курот ҳамеша бо як ҳаракати даврӣ ва қадимӣ ба даври замин мечарханд ва чун ҳаракати онҳо қадимӣ аст, бинобар ин иллати ҳаракати онҳоро наметавон бадон фарзи вучуд як муҳаррики сокин ва қадим тавҷех кард [85, с. 45].

Ибни Сино. Абуалӣ Ҳусайн ибни Абдуллоҳ ибни Сино соли 980 дар деҳаи Афшана (ҳоло Лаклақа) дар оилаи хизматчии идораи давлатӣ ба дунё омадааст. Падари Ибни Сино аз Балх буда, дар замони ҳукмронии Нӯҳи II Ибни Мансури Сомонӣ (976-997) ба Бухоро омадааст. Падари Ибни Сино шахси фозиле буд, ба тарбияи фарзанди худ эътибори ҷиддӣ медод. Ибни Сино илми ҳисоб ва ҳандасаро аз Маҳмуди Массоҳ ва илми фалсафаро аз Абуабдуллоҳи Нотилий меомӯзад. Аслан ў ба илмҳои фалсафа ва тиб шавқи зиёд дошт. Ў дар 16-солагӣ аллакай ҳамчун табиби машҳур ном баровард. Бо муолиҷаи бемории амири Сомонӣ Нӯҳи II ибни Мансур аз китобхонаи машҳури шоҳӣ «Амонис-ул-улум» истифода кардааст, яъне нодиртарин китобҳоеро, ки дар он китобхона маҳфуз буданд, он ҷо мутолиа кардааст. Мутолиаи китобҳои гаронарзиш дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва пешрафти илми Ибни Сино хеле мусоидат кард. Вай бо роҳи мутолиа тамоми улуми роиҷ ба замонаашро то синни 18-солагӣ комилан аз худ кардааст. Дар баробари ин, Ибни Сино фалсафай Юонони Қадим, алалхусус осори Арастуро мавриди омӯзиш қарор додааст. Вай китоби оид ба илоҳиёти Арастуро то чил бор меҳонад, ба дараҷае ки порчаҳои зиёде аз ин китоб аз ёд шуд, вале фаҳмидани он душвор буд. Аммо тасодуфандар бозор аз

дасти саҳҳофе китоб ҳаридани вай, ки шарҳи Абу Насри Форобӣ ба он китоб будааст, масъаларо ба ў равшан менамояд.

Бо аз байн рафтани давлати Сомониён вазъи сиёсӣ тағиир меёбад. Дар Мовароуннаҳр сулолаи Қарахониён ва дар Хурросон сулолаи Газнавиён мусаллат шуданд, ин вазъ ба ҳаёти Ибни Сино саҳт таъсир расонид. Ин олими ҷавон аз таҳди迪 Султон Маҳмуд ба шаҳрҳои Гурганд (Урганд), Абевард, Нисо, Нишопур, Ҷузҷон, Рай, Ҳамадон ва Исфаҳон паноҳ мебарад.

Дар ҳалли як қатор масъалаҳо ба Ибни Сино бародараши Маҳмуд ва шогирдаши Ҷурҷонӣ ёрӣ мерасонданд. Бо вучуди мушкилоти авзои сиёсӣ Ибни Сино тавонист, ки ба навиштани як қатор асарҳояш, ба монанди «Шифо», «Лисону-л-араб», «Донишнома», «Начот», «Китоб ал-ишорот» муваффақ шавад. Ба гуфтаи Саид Нафисӣ, яке аз муҳаққиқони Ибни Сино, «тамоми осори аллома ба 274 номгӯй расида, аз он 182 номгӯйи осораши фалсафа баҳшида шудааст».

Шайхурраис Абуалӣ Сино дар аввали рамазони соли 128 ҳичри қамарӣ мутобиқ ба 18 июни соли 1037дар синни 57 солагӣ дар Ҳамадон аз олам ҷашм пӯшидааст.

Осори Ибни Сино дар пешравии илму маданияти ҷаҳонӣ, чи дар Шарқ ва чи дар Ғарб таъсири бузург гузоштааст. Агар дар Аврупо Ибни Синоро Авитсенна (инсони ҳамадон) ном баранд, дар Шарқ ўро Шайхурраис, яъне, пешвои донишмандон меҳонанд. Муҳимтарин нуқтаҳои таълимоти Арасту ва Ибни Сино дар боби назарияи маърифат бо ҳам монанданд. Онҳо ҷараёни маърифат, хусусан зинаи ҳиссии онро материалистона таъвил карданд [85, с. 53].

Фаҳриддини Розӣ: Абуабдуллоҳ Муҳаммад ибн ал-Ҳусайн ибни ал-Ҳасан ибни Алӣ Фаҳриддин ар-Розӣ соли 1149 дар шаҳри Рай таваллуд шудааст. Ў таълимоти ибтидоиро аз падари худ Зиёуддин Умар омӯхта, сипас улуми фикҳу усулро назди Камоли Симонӣ давом додааст. Баъди ба шаҳри Мағора рафтанаш аз устодони худ, асос гузори фалсафаи ишроқион Шаҳобуддин Яҳёи Суҳравардӣ ва Мачдуддини Ҷелӣ таълим гирифтааст.

Фаҳриддини Розӣ устоди моҳири ҷадал буда, дониши васеъ, тафаккури амиқ доштааст ва ҳангоми сафарҳояш ба Мовароуннаҳр, Бухоро, Самарқанд,

Хуҷанд, Хоразм, Ғур ва Бомиён бо уламо ва пайравони мазоҳиби гуногуни
исмоилия, қарматия, мұтазилия ва ғайра мунозара дошта, таълимоти онҳоро аз
мавқеи каломи суннӣ танқид мекард. Ин буд, ки муҳолифин ба ҷонаш қасд
карданд, ниҳоят ба таомаш заҳр андохтанд ва ӯ соли 1209 фавтид.

Фахриддини Розӣ, бешубҳа, мутафаккири бузург буда, аз илмҳои
замонаш, аз чумла фалсафа, калом, мантиқ, фикҳ, усул, ризиёт, табииёт, тиб ва
ғайра воқиф будааст. Мутафаккир ақидаҳои фалсафию каломиашро дар асарҳои
худ «Маҳобису-л-машриқия», «Мұхассалу афкори-л-мутақаддимин ва-л-
мутааххирин мина-л-хукамо ва-л-мутакаллимин», «Мухаллас», «Матолибу-л-
отия», «Асосу-т-тақдис», «Асрору-т-танзил» ифода кардааст.

Асари «Мабоҳису-л-машриқия»-и Розӣ роҷеъ ба фалсафа буда, аз се қисм
иборат аст. Ин асар ба забони арабӣ навишта шуда, аслан ба масъалаҳои
муҳталифи илоҳиёт ва табииёт баҳшида шудааст. «Мабоҳису-л-машриқия» дар
пайравии «Китобу-ш-шифо»-и Абуалӣ ибни Сино навишта шуда, дар он Розӣ
ҳангоми таҳқиқи масоили фалсафӣ ба ақидаҳои файласуфони Юнони Қадим
Афлотуну Арасту, Ҷолинус ва инчунин хукамои давраи ислом Абунасри
Форобӣ ва Собит ибни Курра такя кардааст.

Фахриддини Розӣ дар таърихи фалсафай тоҷик намояндаи фалсафай динӣ
буд. Ӯ фалсафаро бо калом пайваста, каломи нақлиро бо каломи ақлӣ-фалсафӣ
табдил додааст [85, с. 88].

Насриддини Тусӣ (1201-1274)-намояндаи барҷастаи фалсафай машӯъ
аст. Дар низомими фалсафии Насриддини Тусӣ , пеш аз ҳама, масъалаи ҳастӣ
ва мабдаи он ҳарҷониба мавриди баҳс ва муҳокима қарор гирифтааст.
Насриддини Тусӣ ҳалли масъалаҳои фалсафии ҳастиро дар тамоюлоти илмӣ-
табиӣ давом дода натавониста, масалан, масъалаи ҷавҳару аразро таҳлил карда,
дар бораи ҷавҳари моддӣ (ҳаюло, сурат, ҷисм) ҷавҳари рӯхонии муфарриқ,
ҷавҳарии рӯхонии мустақил ва муҳтор аз ҷисм (акл, нағф)-ро эътироф мекунад.

Назарияи дониши Насриддини Тусӣ аслан дар танқиди таълимоти
гносеологии фалсафай калом, алалхусус Фахриддини Розӣ ифода ёфтааст.
Назарияи маърифати Насриддини Тусӣ назарияи инъикос аст, зеро дониш ба

ақидаи ӯ пайдо шудани сурати чизҳо дар ҳис ва ақл мебошад. Ӯ моҳияти маърифати ҳиссиро таҳқиқ карда ба хулосае омад, ки «чун нафс ба яке аз ҳавоси зоҳир идроки маҳсусе кунад, сурате мусовии он маҳсус ба ҳар вақт, ки ҳоҳад ба идроки он сурат муовидат тавонад кард дар ботини худ. Ба он сурат мусовии сурати аввал бувад дар ҳама аворизу лавоҳики каммию қайфӣ ва вазъиу айнӣ ва ғайри он, илло он ки дар идроки маҳсуси аввал ба ҳузури модда эҳтиёҷ бувад ва дар идроки ин сурат эҳтиёҷ нест» [111, с. 376-387]. Насриддини Тусӣ қайд мекунад, ки дониши ҳиссӣ маърифати ҳосиятҳои фардии чизҳо буда, бе таъсири онҳо бо олоти ҳиссӣ донанда ва бе инъикоси сурати онҳо дар эҳсосҳо падид намеояд. Назарияи маърифати Насриддини Тусӣ, ки мазмуни машҳоӣ дорад, нисбат ба гносеологияи Ибни Сино дар масъалаи диалектикаи инкишофи дониш таносуби дониши ҳиссӣ ва ақлӣ босубот аст.

Назариёти ахлоқӣ ва иҷтимоии Насриддини Тусӣ қисми чудонашавандай фалсафаи мутафаккир аст. Ӯ бар хилофи ашъариён инсонро дар фаъолияташ озод ва соҳибиҳтиёр дониста, қайд мекунад, ки Худо ба зиммаи вай факат таклифи иҷозпазир мегузорад. Ичро кардан ё накардани ин таклиф кори худи инсон аст. Насриддини Тусӣ инсонро дар содир кардани афъоли нек ва бад соҳибиҳтиёр дониста, онҳоро барои кирдорашон масъул мешуморад. Дар ҳамин асос вай назарияи фитрии ахлоқро рад карда, исбот менамояд, ки хулқу атвор, афъоли неку бад, кирдори ҳамидаю замима ба шароити муҳит, ба таълимутарбия вобаста аст. Мутафаккир роҷеъ ба назарияи иҷтимоӣ таълимоти Абунаси Форобиро идома дода, нуқтаи назари ӯро дар ҳусуси мавқеи истеҳсоли неъматҳои моддӣ дар бақои насли башар, мақоми ҳунар дар ҳаёти ҷамъият, сабабҳои пайдоиши ҷамъияти инсонӣ вусъат додааст [85, с. 68].

Чалолиддини Давонӣ. Муҳаммад Асад бини Асад Давонии Содиқӣ соли 1427 дар музофоти Қазоруни Эрон таваллуд шудааст. Давраи ҷавонӣ ва таҳсили ибтидоии худро Чалолиддини Давонӣ дар Қазорун гузаронида, баъд барои омӯзиши илм ба Шероз ва Табрез сафар кардааст. Ӯ дар Шероз ба ҳайси мударриси мадрасаи «Дору-л-айтом» адои вазифа карда, мувофиқи маълумоти Ҳондамир соли 1502 дар Қазорун вафот кардааст.

Мувофиқи маълумоти сарчашмаҳо фаъолияти илмию фалсафии Ҷалолиддини Давонӣ васеъ буда, бештар аз 100 асар таълиф кардааст [39, с. 452-454]. Асарҳои мутафаккир «Рисолаи нафсу-л-амир», «Рисолаи исботи воҷиб», «Рисолаи фи тавҷеху-л-ташбех», «Рисолату-л-муфрадот», «Рисолату-л-хуруф», «Рисола дар илму-л-нафс» ва ғайра ба ҳалли масъалаҳои мухталифи фалсафию илмӣ бахшида шудаанд. Вале асари ў «Ахлоқи Ҷалолӣ» байнин соири осори Ҷалолиддини Давонӣ, ки аз боби масъалаҳои гуногуни ҷаҳонбинии асримиёнагӣ баҳс мекунад, мақому аҳамияти хосе дорад ва дар таъйиду тавзехи як қатор муаммоҳои мубоҳисавии фалсафии ў муфид аст. Дар осори Ҷалолиддини Давонӣ масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ низ мавриди таҳқиқи муфассал қарор гирифтаанд [85, с. 159].

Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Яке аз бузургтарин мутафаккирони асри XV тоҷик буда, дар шаҳри Сабзавори Эрон таваллуд ёфта, дар Нишопур ва Машҳад ба таҳсили илм машғул шуда, бо даъвати Абдурраҳмони Ҷомӣ дар Ҳирот зиндагӣ ва фаъолити илмӣ кардааст. Ҳусайн Воизи Кошифӣ соли 1505 вафот кардааст. Мувофиқи маълумоти «Қомусу-л-аллома»-и Сомӣ Воизи Кошифӣ донишманди барҷастаи соҳаи риёзиёт, устоди моҳири каломи бадеъ буд. Дар осори ў «Равзату-ш-шуҳадо», «Рисола дар илми имдод», «Ахлоқи Муҳсинӣ», «Маҳзану-л-иншо», «Рисолаи хотамия», «Оинаи искандарӣ», «Анвори Суҳайлӣ» ва ғайра пеш аз ҳама масъалаҳои иҷтимоӣ-сиёсӣ ҳарҷониба мухокима ва таҳқиқ шудаанд [85, с. 160].

Ба таври хулоса метавон гуфт, ки осору афкори мутафаккирони зикргардида сарчашмаи андешаҳои фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ буда, дар ташаккули низоми таълимоти ахлоқии мутафаккир нақши муҳим доштаанд. Мутафаккир ҳам дар баёни аксар андешаҳои фалсафӣ, хусусан дар мавриди абадияти олам, табиат, ҷамъият ва хусусиятҳои фалсафаи ахлоқ бо ин мутафаккирон ҳамақида мебошад. Диссертант кӯшидааст, ки паҳлуҳои мушобех ва фарқунандаи категорияҳои ахлоқиро бо методи таърихӣ-муқоисавӣ дар осори онҳо нишон диҳад.

1.3. «Унвону-л-баён»-дастури таълимии илми ахлоқ

Рисолаи «Унвону-л-баён» яке сарчашмаҳои мӯътабар ва боарзиш дар илми ахлоқ маҳсуб меёбад. Абдуллоҳи Шабровӣ маҳз бо ин асари худ дар илми ахлоқ нақши босазое дорад. Дар гузашта таъсири ин асар дар тарбияи ахлоқии чомеа таъсири назаррас дошт, чунки рисолаи мазкур дар ҳавзаҳои илмии мамолики Шарқи асримиёнагӣ, хусусан дар мамлакатҳои Араб, Ҳинд ва Мовароуннаҳру Ҳурросон ҳамчун асари тарбиявӣ-ахлоқӣ эътироф гардида буд. Рисолаи мазкур дар Мовароуннаҳру Ҳурросон дар баробари осори ахлоқии дигар мутафаккирон, ба монанди «Илму-л-ахлоқ»-и Арасту, «Ахлоқи Носирӣ»-и Муҳаммад ибни Ҳасан Насриддини Тусӣ, «Бустон» ва «Гулистон»-и Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ, «Футувватномаи султонӣ», «Ахлоқи Муҳсинӣ» ва «Рисолаи хотамия»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ, «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Давонӣ барои ба низом даровардани муносибатҳои ахлоқӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии фалсафӣ-илмӣ дар толибилимон ва маърифатнокии онҳо таълим дода мешуд, зоро ахлоқ дар ҳар давру замон инъикосгари арзишҳои волои инсонӣ ба шумор меравад. Ахлоқ пулест, ки инсониятро аз ҷаҳолат ба саодат мепайвандад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар «Унвону-л-баён» аксари зарбулмасалу мақол, ашъор ва панду ҳикматҳоро аз забони шаҳсиятҳои таъриҳӣ ва донишмандону ҳакимоне, ки аз замонҳои қадим то замони зиндагиаш ба сар бурдаанд, истифода мекунад. Ин методи баёни ў гувоҳи он аст, ки мутафаккир аз донишҳои гуногуни роичи замонаш ба пуррагӣ бархурдор будааст ва аз тарафи дигар дар чунин тарзи баён ҷаҳонбинии пурғановаташ инъикос гардидааст.

Китоби мазкур ҷандин маротиба нашр шудааст, аммо соли таълифи он дар сарчашмаҳо зикр нагардидааст. «Унвону-л-баён» аввалин маротиба дар Миср соли 1275ҳ.қ./1859м. чопи сангиро диддааст. Минбаъд ин китоб солҳои 1282ҳ.қ./1865м., 1287ҳ.қ./1870м., дар Костилия. Дар матбаат «Шараф»-и Миср солҳои 1291ҳ.қ./1874м. 1300ҳ.қ./1883м. 1305ҳ.қ./1888м. 1317ҳ.қ./1899 м. ва дар матбаати «Азҳария»-и Миср соли 1300ҳ.қ./1883м., чоп шудааст. Нусҳаи қадимии китобро Муҳаммад ибни Носири Аҷамӣ аз хатоҳо пок намуда, ба чопи сангӣ

омода кардааст. Лекин чопҳои гуногуни ин рисола тафовутҳои матнӣ ва саҳифагӣ доранд [1].

Рисолаи «Унвону-л-баён» минбаъд ҳам чопҳои мутааддидеро дидаст. Чопи охири он аз тарафи Муҳаммад Ҳайрирамазон Юсуф дар Бейрут ба соли 2010 рост меояд.

Дар рисолаи «Унвону-л-баён» дар баробари иқтибосҳо аз Қуръон ва ҳадисҳо, инчунин панду ҳикматҳо ва насиҳатҳои ҷаззоб аз забони 111 нафар мутафаккирон, донишмандон ва ахли илму адаб оварда шудаанд. Дар ҳикоёти тамсилӣ номи 28 парандаву ҳайвоноти аҳլӣ ва ваҳшӣ оварда шудааст. Номи шаҳрҳои Ҳабаша, Ҳичоз, Шом, Ироқ, Миср, Ҳинд, Яман ва Форс зикр гардидааст.

Сохтори «Унвону-л-баён», мазмун ва муҳтавои он ҷунин аст:

Муқаддима. Аз рӯйи анъана ва методи таълифоти асримиёнагӣ китоб бо ояи 269 сураи Бақара: «Ба ҳар ки ҳоҳад, дониш медиҳад; ва ҳар кас, ки дониш дода шудааст, пас накуии бисёр дода шудааст. Ва ба ҷуз соҳибхирадон (касе) пандпазир намешавад», оғоз мешавад. Баъдан ҳадисеро аз «Саҳеҳайн» меорад, ки ҷунин аст: «Ҳасад ҷоиз нест, магар дар ду нафар. Якум, дар марде, ки Ҳудованд ба ӯ мол додааст ва ӯро дар сарф кардани он мол дар роҳи Ҳақ ғолиб гардонидааст. Дувум, марде, ки Ҳудо ба ӯ илм додааст ва ӯ тибқи илми мазкур амал меқунад ва он илмро ба мардум таълим медиҳад».

Баъдан суханро таҳқим бахшида, аз шинохти нафс ва илму камоли инсоният аз забони донишманди масеҳӣ Луқо далелҳои мутаассире меорад. Абдуллоҳи Шабровӣ мақом ва манзалати илмро дар ҷомеаи башарӣ зарур мешуморад. Ба ҳамин монанд камолу мартабаи илмро аз забони Бузургмехр ҷунин баён менамояд: Вақте ки Бузургмехр аз мутолиаи «Китоби амсол»-и худ фориғ гашт, ҷунин ибрози ақида намуд: «Касе, ки «Китоби амсол»-и маро ҳонда олим гардад, тааҷҷуб нест, балки тааҷҷуб аз касе аст, ки онро ҳонда олим нагардад. Чи гуна Ҳудованд инсонро аз дигар ҳайвонот чудо карда, барояш ақлу идрок ва шууру асбоби илмро муҳайё гардонидааст. Дар сурати мавҷуд будани сабабҳо дар омӯхтани мусаббаб ҷойи тааҷҷуб нест. Тааҷҷуб дар ин аст,

ки баъд аз мавчуд будани сабабҳо ва шароити илм ўро аз худ накунад ва монанди ҳайвон бешууре беақл аз баҳра маҳрум монад» [1, с. 12]. Баъдан таъкид менамояд, ки одамон набояд ба дарёи хоҳишоти нафс ғутавар шаванд, баръакс ба насиҳати аҳли илм гӯш фаро диҳанд, то ин ки роҳеро дарёбанд, ки дар он роҳ саодати зиндагӣ ниҳон бошад.

Услуби аввал. Дар баёни камолоте, ки муруват ва мақоми инсонро баланд мебардоранд. Сухан дар ин услугуб аз бобати ахлоқ ва сабр кардан ба мушкилиҳои рӯзгор оғоз мешавад. Ба андешаи мутафаккир аз мушкилиҳои рӯзгор набояд шикоят кард, яъне шикоят кардан аз мушкилоту мусибатҳо боз мусибати дигареро болои инсон эҷод мекунад. Мутафаккир сабр карданро яке аз одатҳои мардони шучоъ медонад. «Иродай оҳанин ва сабр кардан мақоми мардони шучоъ аст» [1, с. 18]. Умуман сабрро мояи саодат медонад, зоро он воситаест, ки инсониятре ба қуллаи мақсад мерасонад.

Кор гирифтан аз муомилаи некро аз чумлаи саодатҳо медонад. Маҳз ҳамин муомилаи нек аст, ки мақом ва мартабаи инсон дар ҷомеа батадриҷ боло мерарад. Дигар камолоте, ки мақом ва муруватро баланд мебардоранд, кор гирифтан аз роҳи ақли комил мебошад. Ба андешаи мутафаккир ақл баланд будани мартабаи инсонро аз дигар мавҷудот дарак медиҳад ва сари вақт ба кор бурдани он ҳушӯриву зиракиро нишон медиҳад.

Сипас аз боби эҳсон ва бахшидани атоҳо сухан меронад ва умри инсонро ба манзалаи як хобе медонад ва таъкид менамояд, ки набояд умр бар ҳадар гузараду инсон аз накӯй ва хайрҳоҳӣ ба дигарон ғофил монад. Дар баробари ин ҳатто рӯзҳоро ба манзалаи саҳифаҳои умр медонад. Ҳар рӯзе, ки сипарӣ мешавад, ба он мемонад, ки саҳифае аз умр мегардад. Пас дар ин масир некбаҳт он аст, ки бар сари нафси худ ғолиб бошад ва аз рӯзгори гузаштааш дарси ибрат гирад. Дар баробари дигар камолот, боби қаноат ҳам аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ дар канор намондааст. Паҳлӯҳои гуногуни ин масъаларо аз нигоҳи ҳикмат шарҳу возех медиҳад. Ба назари мутафаккир «Қаноат сабаби иззат ва азизии шахс мебошад» [1, с. 22].

Фазилатҳо он гоҳ ҳосил мешаванд, ки машаққатҳои рӯзгор ва мусибатҳои он бардошт карда шавад. Фазилатҳое, ки инсон онҳоро ба осонӣ ба даст наовардааст, он гоҳ мурувват ва мақоми инсонро баланд мебардоранд, ки нафси сарқаш таҳти контроли ақили солим башад. Абдуллоҳи Шабровӣ бо хитоб ба нафс чунин таъкид менамояд: «Эй нафс маро вогузор, то ин ки дарёbam он чизеро, ки ба осонӣ ба ў расида наметавонам, ки он иборат аст, аз мақоми баланд» [1, с. 23]. Он чизе ки дар мавриди ҳаёт ва зиндагӣ нафси инсон гумон меқунад, он гумонҳо мутлақо асоси воқеӣ надоранд, яъне ҳақиқат нестанд. Шахсе, ки гумон барад, ки замона ба аҳдаш вафо меқунад, он шахс ба олами хаёлоти худ то ҳол ғарқ аст. Инсони соҳибхирад тамоми лаҳзаҳои умрашро ғанимат мешуморад ва онро бехуда намегузаронад. Вақти муносибе, ки барои ў муҳайё гардидааст, он фурсатро ғанимат шуморида, камолу фазл ҳосил меқунад.

Дар охири услуг ҳикояи тамсилиеро баён менамояд, ки персонажҳои он ҳикоя мурғи сангхора ва зоги сиёҳ мебошанд. Мавзуи баҳси онҳо ҷоҳи обест, ки ҳар кадоме даъвои он ҷоҳи обро мекарданд. Пас аз баҳсу мунозараҳои тӯлонӣ барои адолати иҷтимоиро дарёфтан ба қозии парандаҳо муроҷиат меқунанд. Вақте ки дар маҳкамаи қозии парандаҳо масъала баррасӣ ва ҳаллу фасл мегардад, онҳо адолати иҷтимоиро эҳсос ва пайдо меқунанд ва миёни мурғи сангхора ва зоги сиёҳ комилан яқдигарфаҳмӣ падид меояд.

Ҳамин тавр дар услуби аввал камолот ва насиҳатҳо зиёд зикр гардидаанд, ки онҳо барои мурувват ва мақоми инсониро баланд бардоштан саҳми назаррас доранд.

Услуби дувум. Дар бораи ҳифзи забон ва балоғату фасоҳати он. Ин услуг дорои ҳусусиятҳои ба худ хос мебошад. Абдуллоҳи Шабровӣ ин ҷо ба масоили ҳифзи забон, нигоҳ доштан ва балоғату фасоҳати он таваҷҷуҳ кардааст. Ба назари ў дилҳо ба манзалаи ҷойҳои зироаткорианд. Дар он мазраа суханҳои хубро коштан аз манфиат ҳолӣ нест. Дар он киштзорҳо (дилҳо) ҳамаи тухми суханҳо нарӯянд, яъне, таъсир накунанд ҳам, баъзеашон ҳатман фоидабахш ва мутаассир ҳоҳанд буд.

Оғози ин услубро бо ҳадисе аз Пайёмбари ислом шурӯъ мекунад, ки он ҳадис сухани мұғазу мутаассир, беғаразу безиён ва бархадар будани онро тарғиб менамояд. Сухан ба монанди дору ва дармон аст, ки агар аз он камашро сарф күній, суд медиҳад, баръакс, агар аз он зиёдашро сарф күній, зиён медиҳад. Баъзе аз сухане аст, ки аз санг сахттар аст ва таъсири он бисёр сахт ва аз фурӯ рафтани сұзан гузарандатар аст ва аз талхихо талхтар аст, ҳатто аз оташ ҳам сұзандатар аст. Дар ин маврид суханеро аз забони ҳәкиме чунин арз менамояд ва мақому мартабаи сухани росту дурӯғро нишон медиҳад: «Дурӯғу дурӯғгүй ба манзалаи беморй аст ва ростгүйй дорӯ ва дармон аст. Дар дурӯғ хорй аст ва хориро ба бор меоварад. Ростгүйй иззату обрӯ аст» [1, с. 70].

Хомушай ва ҳифзи забон беҳтар аст, аз сухан кардане, ки саломатиро мерабояд. Шахсе, ки забонаш дорой балогату фасоҳат бोшад, мақому мартабааш дар ҷамъият ба андозаи эҳсону накӯиаш боло меравад. Дар баробари дигар оғатҳои забон ба масъалаи ғайбат диққати маҳсус дода шудааст, зеро ғайбат бадтарини разолатҳо мебошад, ки дар ҷомеаи инсонӣ решоҳои амиқ ва устувор дорад. Абдуллоҳи Шабровӣ гӯш кардани ғайбатро яке аз ғайбаткунандагон, яъне, шарикӣ дар ғайбат медонад. Чунончи: «Гӯшатро аз шунидани қабех ва ғайбат нигоҳ дор, монанди нигоҳ доштани забон аз сухан кардан бо он. Чи гуна ту дар вақти шунидани қабех бо гӯяндаи ў шарик мебоший. Пас огоҳ шав ва аз хоби гафлат бедор шав» [1, с. 75]!

Дар услуби мазкур пас аз таҳлили масоили ғайбат ва оқибатҳои ноғарчоми он, ба масоили фош кардани сир, яъне роз мепардозад. Ба назари мутафаккир шахсе, ки сирро фош мекунад, иродай қавӣ надорад. Агар шахс сирро пӯшида дорад, беҳбудӣ дар дасти худи ў мебошад. Гумон барад, ки дар фош кардани сирраш ба сўйи дигарон роҳат мейбад, бешак, ақли ў иттиҳом гирифта мешавад, яъне дар вуҷуди хиради ў шак карда мешавад, зеро азобу машаққати роздорӣ камтар аст, аз азоби фошсозии он ба сабаби шарик соҳтани дигарон дар он. Ду амал сабаби аз байн рафтани озодии инсон мегардад. Якум, ошкор кардани сир. Дувум, қабул кардани эҳсон аз касе. Некии касе, ки ба ту расад, албатта шукр карданаш ба тариқи тавозузъ ва фурутанӣ дар назди ў лозим мегардад ва ба касе,

ки сирҳоятро ошкор кунӣ, бешак, хор шуданатро дар назди ўзим медорад, то ки нигоҳ дорӣ ўро аз озор ёфтанд, аз тарси паҳн шудани розат. Таҷрибаи зиндагӣ нишон медиҳад, нафаре, ки аз по лағжад, лағжиданаш хайрият аст ва саломат бармехезад, аммо аз забон лағжад, ҳалок мегардад. Маълум аст, нафаре, ки барои ту суханчинӣ кунад, бешак, ўз барои дигарон аз ту нақли сухан мекунад. Ба ҳамин маъно Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ барҳақ гуфааст:

Ҳар ки айби дигарон пеши ту оварду шумурд,
Бегумон, айби ту пеши дигарон хоҳад бурд [8, с. 49].

Ба монанди услуби аввал дар охири услуби дувум ҳикояи тамсилиеро меорад. Иштирокдорони он шер, гург, ҳаргӯш ва турна (куланг) мебошанд. Дар ҳикояи мазкур масъалаҳои суханчинӣ, дурӯғгӯйӣ, лағжишҳои забон ва оқибатҳои нокоми он, ки бадбахтиҳои ғайричашмдоштро ба бор меоранд, шарҳу эзоҳ ёфтааст.

Услуби севум. Дар баёни насиҳат ва фазилатҳое, ки мартабаи инсонро баланд мебардоранд. Ин боб шомили фазилату насиҳатҳои мухталифе мебошад, ки барои ба камоли инсонӣ расидан бар инсони соҳибхирад чун боду ҳаво зарур мебошанд. Дар баробари баррасии фазилату насиҳатҳо боз аз разилатҳое ёдовар мешавад, ки даст кашидан аз онҳо вазифаи ахлоқии ҳар фарди башар мебошад.

Абдуллоҳи Шабровӣ панду ҳикмат доданро ба манзалаи он медонад, ки панддиҳанда пандгирандаро аз хоби ғафлат бедор мекунад. Дигаронро огоҳ кардан аз айбашон ва ислоҳи онро хайрҳоҳии бузурге медонад. Насиҳат оғозаш зишт ва нописанд аст, вале оқибат ва фарҷомаш ниҳоят ширин мебошад, зоро насиҳат монанди дору аст, аммо истеъмоли ўз талҳ ва натиҷааш хурсандиовар аст.

Ниҳоят, Шабровӣ аз як қатор разолатҳо, ба монанди: аз айби худ ғофил будан ва айби дигаронро чустан, ба машварати ҷоҳилон амал кардан, ба қимору шаробхорӣ машғул шудан, ба ҳазлу шӯҳиҳои бемаврид роҳ додан ва мардумозориву аввомфиребиро пеш гирифтанд ва ғайраро ёдовар мешавад. Чунин аъмоли зишт ва ба ҳамин монанд амалҳои манфур дар тамоми услубҳои рисолаи «Унвону-л-баён» диққати хонандаро ба зудӣ ба худ ҷалб менамоянд.

Аз назари Абуллоҳи Шабровӣ, вақте ки чомеаи башарро аъмоли зишту манфур фаро гирад, он чомеа тираву торик мегардад ва мазмуну маънии зиндагии инсон аз байн меравад. Дар чунин ҷамъият дигар ба қасе эътиимод карда намешавад, чунки тамоми арзишҳои ахлоқӣ бакуллӣ раҳти сафар мебанданд. Аз тоифаи бадон дур будан, айби дигаронро ба худ роҳ надодан, канора гирифтани аз разолатҳо ва барьакс дар назди мардум муҳаббат пайдо карданро беҳтарин роҳи қараму начот медонад. Чунончи: «Эй писаракам қасе, ки айбҳои мардумро дид, баъд аз он айбҳои онҳоро ба худ писандад, дар ҳақиқат вай аҳмақ аст. Шахсе, ки тафаккур ва андеша қунад, ибрат мегирад. Пас аз ибрат гирифтани афроди зишт канора мегирад. Инсон вақте назди мардум иззат ва муҳаббат меёбад, ки ҳоҳишоти нафсашро тарқ қунад» [1, с. 49].

Нигоҳ кардан ва андеша кардан дар оқибати корҳо начоти фараҳбахши инсони комилақӣ мебошад ва инсони оқибатандеш ҳамеша аз ҳалокатҳо начот мёёбад. Дар ҳаёт ҳар он масъалае, ки мисли муаммо монад, ҳалли онро аз аҳли илм пурсидан лозим аст. Нафаре, ки ноҳақ рафтор кард, аз он баргардад. Вақте ки бадие анҷом дод, аз он баргардад ва пушаймон шавад. Ғазаб кард ҳилмро пеш гирад.

Мард ба туфайли ҳамнишини некбаҳташ ба саодат мушарраф мегардад. Фаромӯш набояд кард, ки парешон соҳтани некиҳо ва анҷом додани онҳо бузургтарин василаи дӯстӣ мебошад. Нафаре, ки дасти худро ба сабаби инъому эҳсон кардан паҳн қунад, неъматҳои худро аз тамоми маломатҳо дар амон медорад. Ҳатто ҷехраи кушода ҳам беҳтарин василаи некӣ ва эҳсон мебошад.

Фазилати дигаре, ки дӯston ва ҳамнишинонро батадриҷ зиёд мегардонад, ба ҳешовандону ақрабо раҳм кардану ба онҳо хайру эҳсон кардан мебошад. Ба ҳамин мазмун чунин ишора шудааст: «Ба шахсе, ки муомилаи қадим дорӣ, некӣ кун, то фазилати собиқу пештар рӯйгардонӣ нақунад туро аз вай бо бад будани ҳолаш, пас рафтани давлаташ. Ҷаро ки некии ту дар ҳаққи ўрӯзе туро фоида медиҳад, ё нафси одами хубро барда ва мутеъ мегардонӣ. Эҳсони ту кори хубест, ки парешон шудани ўрӯзе бармедорад мақоми туро. Чи гуна дунё мешиканад инсонро, инчунин рӯзе ҷуброн мекунад ўро, яъне, ҳоли ўро хуб

мегардонад ва ҷуброн мекунаду давлату дунё рӯзе пеш меоянд. Касе, ки зироати некӣ корад, пас натиҷа ва ҳосил додани зироаташ заруру ногузир аст. Касе, ки ба одамони хуб некӣ кунад, ӯ аз некиаш ноумед намешавад» [1, с. 103].

Дар охири услуг ҳикояи тамсилиеро баён мекунад, ки дар он мунозараи сайёд, гунчишк ва дом баён гардидааст. Гучишк бо фиребу макри дом ба дasti сайёд гирифтор мешавад. Барои раҳоӣ ёфтан аз дasti сайёд чораҳои зиёде меандешад ва шарт мегузорад. Гунчишк пас аз раҳо шудан аз дasti сайёд ба ӯ ду ҳикматро ёдовар мешавад, ки дар он ҳикматҳо оромиши нафси аммора инъкос гардидааст. Он ҳикматҳо чунинанд: Якум. Модоме, ки дар дунё ҳастӣ барои аз даст додани чизе пушаймон машав. Дувум. Модом ки дар дунё ҳастӣ, ба шудани чизе, ки муҳол (номумкин) аст бовар макун. Ҳамин тавр услуби сеюм ба поён мерасад.

Услуби чаҳорум. Дар баёни тарғиб ба ҳушёрӣ ва кор гирифтан аз иродai қавӣ. Дар ин услуг масъалаҳои ҳушёрӣ (пухтакорӣ), шараф маҷду бузургӣ, мурувват, ва ҳилму бурдборӣ таҳлилу баррасӣ тарғиб мешаванд.

Абдуллоҳи Шабровӣ, ҳусусан ба масъалаи ҳилму бахшиш таваҷҷуҳи хоса дорад. Чунончи: «Агар соҳиби қудрат бошӣ интиқом магир, чи гуна афв кардан аз соҳиби қудрат хубтар аст. Вақте ки нафаре гуноҳ кунад, ӯро бубахш. Зуд аст, ки вақти гуноҳ карданат бо касе рӯ ба рӯ мешавӣ, ки туро мебахшад» [1, с. 194].

Албатта, дар вақти соҳиби қудрат будан, вақте ки ба ҳилм таваҷҷуҳ мешавад, ин яке аз мартабаҳои мурувват аст, зоро ҳашм мисли оташ аст. Вақте ки ҳашм бо фармони нафс фаввора мезанад, агар ҳилм ғолиб наояд, ақл очизу нотавон мемонад ва тамоми ободониҳо, баъзан ҳаёти пурарзиши инсон ба коми отashi ғазаб фурӯҳо ҳоҳад рафт.

Гуфторро бо амал татбик кардан, дар роҳи Ҳаққ ҷиддӣ будан, нафсро дар ҳолати ғазаб бо сабр идора карданро чунин тавсиф кардааст: «Ҳушёртарини мардум касе аст, ки ҷиддияту ростии ӯ бар шӯҳиаш ғолибу ҳукмрон бошад. Ақлаш бар ҳоҳиши нафсаш ғолиб бошад, он чизе, ки дар дилаш ҳаст забонаш зоҳиру баён кунад ва фиреб надиҳад. Дар вақти ғазаб аз ростӣ набарояд» [1, с. 114].

Бо хүшёриву дурандешй пирӯзию расидан ба мақсуд ба даст меояд. Вақте ки фикр равшан гардад, раъий хуб ба даст меояд. Сифату фазли шахс дар ҳамин ҳолат ба халқ зохир мегардад.

Вақте ки аз бузургон меҳрубонӣ талаб карда шавад, албатта онҳо меҳрубонӣ ва ҳилми худро аз касе дареғ намедоранд. Нафароне, ки ба гуноҳонашон иқрор мешаванд, бузургон мебахшанд. Бахшиш аз гунаҳкоре, ки дар ҳақиқат пушаймон аст, қараму бузургӣ мебошад. Вафо кардан ба вაъда вазифаи ахлоқии ҷавонмард аст. Ба ҳамин монанд вазифаҳои ахлоқии шахс зиёданд, ки яке аз онҳо мувозинати бародариро ба таври ҳамешагӣ нигоҳ доштан аст. Аз нуқтаи назари Абдуллоҳи Шабровӣ аз бародар дар вақти гуноҳ карданаш набояд қатъи робита кард. Гуноҳро одами бузург мебахшад ва бахшидани он кори бузургон аст. Дар зулм кардан нисбати касе набояд шитоб карда шавад. Дуруштӣ нисбати башар зулм аст, баръакс, нарму ҳалим будан беҳтару хубтар мебошад. Ҷароҳатҳо ҳаргиз аз ғазабу ҳашм пур нашаванд, бар ҳеч кас набояд носазо гуфт. Беҳтарин пайванду дӯстӣ он аст, ки дар он мудовимат карда шавад. Бадтарини дӯстиҳо он аст, ки бардавом намонад. Сипас шукргузории неъматҳоро дар услуби мазкур ҷунин дарёфтан мумкин аст: «Бар неъмати бисёр шукркунанда бош. Дар саҳтиҳои бисёр сабур бош. Нозу неъмат туро ба носипосӣ водор насозад ва саҳтию фақр туро ҳайрон насозад ва ақл бегона Nagarداد. Бояд аҳволи ту якранг бошад. Хислатҳоят миёна бошанд, пас ту аз сабукназарию беандешагӣ ва аз мастии нозу неъмат саломат мемонӣ. Мастии нозу неъматроҳро ба сӯйи зарару пушаймонӣ мекашонанд» [1. с. 128].

Абдуллоҳи Шабровӣ дар охир ҳикояи тамсилиеро баён менамояд, ки мунозара миёни хурӯс ва бози шикорӣ сурат мегирад. Мавзуи баҳси онҳо маърифат ва ислоҳи нафс аст.

Услуби панҷум. Дар баёни ҳазар кардан аз он чизҳое, ки зарарро эҷод мекунанд. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин услуг бештар ба масоиле таваҷҷуҳ кардааст, ки риоя кардани он масоил ба инсони соҳибмаърифат манфиатҳои зиёдеро ҳосил мекунанд. Аз қазо ва қадар розӣ буданро амри зарурӣ медонад. Ба назари ӯ инсон пойбанди қазо ва қадар мебошад. Ҳар чизе, ки дар ҳаёт аз

қазову қадар ба сари инсон меояд, инсони хирадманд бояд сабру таҳаммул намояд. Вақте ки ҳодисай ногуворе ба сари инсон меояд, инсон бояд ҳазар кунад ва роҳи ҳалли мушкилотро аз роҳи маърифатнокӣ ҷустуҷӯ намояд.

Инсон бояд сифатҳои некро доро бошад ва ахлоқи ҳамида ва накуро ба қасрат анҷом дихад. Набояд ба кибру мағрурӣ роҳ дихад, зеро кибр беарзиш будани инсонро дар ҷашми дигарон нишон медиҳад. Кибрро нафаре дорад, ки моҳияти инсон буданро то ҳол дуруст дарк накардааст. Нафаре, ки амали нописандида ва ноҳубро муртакиб шавад, ба ҳолати баду ногувор гирифтор мегардад.

Дигар аъмоли зишт ва манфуре, ки дар услуби мазкур баён гардидааст, суханчинӣ мебошад. Дар ҳақиқат суханчинӣ амали зиште мебошад, ки дар ҳар давру замон донишмандону мутафаккирон ин амали зиштро зери танқид гирифта, суханчино ҳамчун инсони дунҳиммат ва фитнаҷӯ ёдовар шудаанд. Ҳуди Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам аз суханчин дур буданро таъкид мекунад: «Бо суханчину ҳабаркаш набояд машварат карду ҳамнишин шуд» [1, с. 152].

Шахсе, ки комёбиҳои рӯзгорро нашиносад ва онҳоро ғанимат надонад, он шаҳс аз саҳтириҳо ва ғофилгириҳои рӯзгор эътиroz карда ва аз оғати онҳо ҳудро нигоҳ дошта наметавонад. Гуноҳ агарчи бузург бошад, дар назари ӯ кӯчак аст. Тибқи таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ, аз ҳамнишин ва дӯсте, ки амали нораво содир шавад, набояд риштаи дӯстиро бурид. Баръакс, суханро таъвил ва айби ӯро пӯшонидан лозим аст: «Вақте ки аз ҳамнишинат кореро бинӣ, ки дар назарат бад менамояд ва ё аз ӯ сухане содир шавад, ки дар назари ту нописанд аст, пас таноби дӯстиро аз ӯ мабур ва дӯстиатро аз ӯ решакан макун. Лекин қалима ва сухани ӯро даво ва таъвил кун ва айби ӯро пӯшида дор. Он дӯстро боқӣ нигоҳ дор ва аз амалу кирдори ӯ безору дур мабош» [1, с. 158].

Насиҳат кардани дӯст адабдӣ аст ва насиҳати душман маломат ва сарзаниш кардан мебошад. Ҷашмро аз айби дӯст пӯшида доштан афзal аст. Лағжиши ҳама қасро ба назар гирифтани ва онҳоро ба роҳи рост ҳидоят кардан чӣ саодатест, аммо ба лағжишҳо эроди ҷиддӣ гирифтани баъзан ба он мерасонад, ки мо дар ҳаёт бедӯсту берафиқ ҳоҳем монд. Ба назари ин мутафаккири носех хирадмандтарини мардум шахсе аст, ки аз дидагиҳояш ибрат гирад ва аз

шунидагиҳояш панд ва беҳтарини панд он аст, ки инсонро аз роҳи ноҳамвор боз дорад ва ҳамеша таъсирбахш бошад. Вақте табиат ва сиришти инсон аз тамоми разолатҳо пок аст, ҳатто бо анҷом додани як некии қӯчак ҳам нафси худро оромиш медиҳад. Табиат ва сиришти нафаре, ки ба разолатҳо маҳлут аст, ба анҷом додани як бади ғайричашмдошт нафсашро тасаллият медиҳад, зоро ҳоҳиши нафс бадтарин роҳбалад ва бадсиришттарин дӯст мебошад.

Дар охири услуги мазкур ҳикояи тамсилӣ оварда шудааст, ки дар он ҳикоя миёни асп ва хинзире баҳси лафзӣ дар боби ҷаҳолат, ғафлат ва сарзаниши нафс сурат мегирад. Мазмуни мантиқии ҳикоя ин аст, шахсоне, ки дорои сиришти баданд, аз онҳо ҳазар кардан саодати абадист.

Услуби шашум. Дар баёни таслим шудан ба қазову қадар ва розӣ шудан аз ҳарду. Ин услугуб ба масоили қазову қадар марбут аст ва Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам дар услуги мазкур бештар ба ҳамин масоил таваҷҷуҳ кардааст. Ба андешаи ў қазо ва қадар ҳукми зарурист. Дар ҳаёти одамон ҳар шодиву нишот, ғаму андуҳ ва мушкилоте, ки падид меоянд, аз қазо ва қадар мебошанд. Масалан, вақте ки шахс бемор мешавад, набояд дар боби очилан шифо ёфтани бо табиб ситета кунад, зоро дармону давои табиб василаест, барои расидан ба муваффақият. Аммо набояд нисбати саломатӣ бетаваҷҷуҳӣ зоҳир намуд. Баъзан бетаваҷҷуҳӣ дар ин масъала, ки аз ҷаҳолату ғафлат аст, боиси фочиае мешавад. Дар мавридҳое, ки муваффақиятеро аз даст додааст, ё ба мушкилоте рӯ ба рӯ гаштааст ва афсус меҳӯраду аз роҳи дигар кор нагирифтан пушаймон аст. Дар мавриди мазкур мағҳумҳои «агар» ё «магар»-ро ба забон меорад, ба андешаи Абдуллоҳи Шабровӣ амали ҳайр нест, чунки мувоҷҷех шудан ба мушкилоту нобаробарӣ ҳукми қазову қадар аст [1, с. 178].

Аксар вақт инсон кори саҳлеро пеш мегирад, ки оқибати он мураккабӣ аст ва баръакс, баъзан амали душвореро пеш мегирад, ки оқибати он шодиву нишот ва муваффақияти бемисл дорад. Агар кори пешоянӣ ҳамеша барои инсон зоҳиру ҳувайдо мешуд, ин инсон дар ҷодаи зиндагӣ қадамҳои дигарро бармедошт.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар боби фақириву камбизоатӣ андеша ронда, ба хуносae меояд, ки аксар ҳолатҳое, ки инсон ба факру камбизоатӣ гирифтор мегардад ва ин ҳолатро қазову қадар мегӯяд, тақсири худи ўст. Дар ҳоле ки барои инсон ақл вучуд дорад, дастони қобили меҳнат дорад, ин вазъро қазову қадар меномад. Чаро барои дарёфти нафақа касб ё хунарero аз худ накард? Барои натиҷаро ба даст овардан, ҳатман заминаи онро, яъне сабабро муҳайё сохтан зарур аст [1, с. 179].

Ба ҳодисаҳои ногувор сабр кардан ахлоқи писандидай бузургон мебошад. Бузургон сабрро ба нардбоне ташбеҳ кардаанд, ки инсонро ба фазои озоду саодат мебарорад. Сабр муносиби ҷавонмард мебошад. Нафаре, ки бесабрӣ кунад, пардаи бузургиашро медарад. Камтарин фоидаи сабр дар мусибат он аст, ки лаззати душманро ба сабаби он талх мегардонӣ.

Корҳое, ки инсон тавони онҳоро надорад, ҳеч гоҳ дунболи онҳо набошад ва он корҳоро ба қазову қадар voguzorad. Муваффакияти корҳое, ки ба даст омаданашон ба ақли инсон рост намеояд, танҳо азияти нафс аст. Маҳз ҳамин масъаларо чунин баён мекунад: «Корҳоятро ба қазову қадар voguzor. Шояд аз ғаму андуҳ саломат мемонӣ. Ба саҳтиҳои замона сабр кун, агарчи он саркашӣ кунад, бар мурод тавонгар гардад. Бисёр ахгари оташине ҳаст, ки дар шаб шуълаи он афзун мешавад, пас отashi он хокистар мегардад, яъне, ў давом намекунад. Саркашиҳо ва саҳтиҳои даҳр ҳам ба ҳамин монанд аст. Он низ бардавом намемонад» [1, с. 184].

Агар марди оқилро як чизе, ки тоқати онро надорад, фикрашро ба худ гираду ҳайрон гардонад, барояш сазовор ин аст, ки сабру таслимшавиро барои тақсимкунандай насиб лозим дорад ва онро аз даст надиҳад, vale ҳамроҳи сабру таслим насиби худро аз дифоъ ба андозаи тоқаташ зоёв накунад ва аз даст надиҳад. Ҷӣ гуна агар насибашро ба даст оварда натавонад, узро ба даст меорад.

Дар охири услуб ҳикояи тамсиие оварда шудааст, ки персонажҳои он рӯбоҳ ва мор аст. Миёни онҳо барои манзил зиддият сурат мегирад, ки дар охир қувваи ҳайр бар шар ғолиб меояд.

Услуби ҳафтум. Дар баёни он чизе, ки инсон аз он унс мегирад ва он иборат аст аз саркашиву зулм. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин бештар ба масъалаҳои зулм ва ноадолатиҳо таваҷҷуҳи хоса зоҳир кардааст. Ба назари ӯ зулм аз ҷумлаи разолатҳое мебошад, ки дар тинату сиришти баъзе аз одамон решоҳои амиқ давонида, оҳиста-оҳиста бо мурури замон ва гузашти вақт ҷун як пардаи сиёҳе тамоми вучуди шахсро фаро мегирад. Шахс дигар аз паси он пардаи сиёҳ нури саодати инсонӣ ва адолати иҷтимоиро дида наметавонад. Дар ҳамон торикиҳои ҷаҳолат ғарқ гашта, аз аъмоли золимонааш ба қадри ақли ноқисаш лаззати ҳайвонӣ мебараад. Ҳол он ки ахли башар ба ӯ нафрат мекунанд ва аз симои ӯ мутанаффиранд [1, с. 196].

Саволе ба миён меояд, ки ҷаро тамоми инсонҳо, вақте ки аз модар ба дунё меоянд, ҳама яксонанду аз разолатҳо маъсуманд ва бо гузашти замон тағйир меёбанд, яъне, ё ба ифрот мераванд, ё ба тафрит, кам аз онҳо дар ҷомеа вазифаи ахлоқиашонро ба ҷо меоранд? Ба ин савол ҷавобҳои муҳталифе аз тарафи мутафаккирон ва ҷомеашиносон дода шудааст. Ҷавоб ин аст, ки асли аъмоли мусбат ва манғӣ дар табииати ҳар шахс вучуд дорад (яъне ниҳон аст). Вақте ки бо мурури замон мафкураи шахс шакл мегираду ҳуди инсон таҳти таъсири муҳити ҷомеа мемонад, он аъмоли мусбат ё манғӣ ташаккул меёбад ва ба ҳадде мерасад, ки симои аслии шахсро нишон медиҳанд. Набояд фаромуш кард, ки дар ин раванд тарбия низ нақши бағоят муҳиме дар ташаккули шахсият дорад. Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ «Ҳар вақт ки бадӣ кардан ва бадкорӣ дар табиату сиришти касе бошад, инсон аз уҳдаи дур кардани он баромада наметавонад» [1, с. 196].

Бадӣ сабуксарӣ ва сабукмағзӣ аст. Онро сиришти бад ба вучуд меоварад ва онро орзую умеди дунё бармеангезад. Орзумандӣ падари ӯст, яъне ӯ аз ҳорисию турӯсначашмӣ ба вучуд меояд. Зулм писари ӯст, яъне зулм аз ӯ пайдо мешавад. Тамаъ бародари ӯст. Ҳорӣ бошад рафиқи ӯст.

Шахсе, ки некӣ кунад, ӯ нафси худро нигоҳ доштааст. Дар ҳоле, ки бадӣ кунад, ӯ ба нафси худ хиёнат кардааст. Вақте ки нафаре ба зулм даст мезанад ба

хеч ваҳҳ дар амон нест. Доимо дар хавфу хатар аст. Нафаре, ки дар роҳи адл аст, ҳамеша нафси ў мутмаин аст.

Дар услуби мазкур Абдуллоҳи Шабровӣ чор тоифаи одамонро ном мебарад, ки онҳо ҳеч гоҳ меҳрубониро намебинанд, яъне меҳрубонӣ аз онҳо бардошта мешавад. «Якум. Шахсе, ки табибашро ба дурӯғ нисбат дода, ўро бовар нақунад. Дар ҳоле, ки табиб маризии ўро ташхис кардааст. Дувум. Шахсе, ки кореро ба уҳда гирад, ки барои анҷом додани он кор омода нест. Севум. Шахсе, ки моли ҳудро дар роҳи лаззатҳои нафс зоеъ ва нобуд созад. Чаҳорум. Шахсе, ки ба оғатҳое, ки хабар дода шудааст, по ниҳад ва доҳил шавад» [1, с. 201].

Ба мисли услубҳои қаблӣ дар оҳири ин услуб ҳам ҳикояи тамсилӣ оварда шудааст, ки мавзуи асосии он зулм ба ҳамсоя ва ҳаққи онро поймол кардан мебошад. Иштирокчиёни ҳикоя оҳу ва оҳубарраҳояш, маймун, модашер ва шербачааш, фил, ғукҳо ва якчанд парандаҳо мебошанд. Модашер ҳамчун соҳибқудрати беша ҳаққи ҳамсоягиро нодида гирифта, бачаҳои дигар ҳамсояҳояшро, аз ҷумла оҳубараҳоро бо роҳи зулм туъмаи худ ва шербачааш мекард ва ба насиҳатҳои дигар ҳайвонот аз мағрурӣ эътибор намедод. Рӯзе зулм ба худи модашер баргашт, яъне, сайёде шербачаро сайд карда, пӯсташро аз тан чудо кард. Вақте ки модашер ин манзараро дид, ғазабноку андуҳгин шуд, зоро шербачаро ниҳоят дӯст медошт ва бо дидани ў чашмаш равшан мегашту дилаш кувват мегирифт. Ба ў чӣ будани зулмро дар ҳаққи дигарон хабар доданд. Модашер аз амалҳои зиште, ки дар ҳаққи ҳамсояҳо анҷом дода буд, пушаймон гашт. Дигар ба касе зулмро раво надид ва роҳи хоксориро пешаи худ кард.

Хотима. Дар баёни ҳикматҳои мунташира (пароканда), ки ду то даҳтоанд. Абдуллоҳи Шабровӣ хотимаи рисолаи «Унвону-л-баён»-ро бо шаш равза ба поён расонидааст. Дар ҳар равзае ҳикматҳои мунташираво, яъне парокандаеро меорад, ки онҳо аз забони бузургон, ҳакимон, донишмандон, аҳли илму фазл баён гардидаанд. Барои он ҳикматҳо аз ду то даҳ ном гирифтаанд, ки ҳикматҳо мувофиқи ҳамон адади равзаҳо баён шудаанд (яъне, мувофиқи ҳамон адад мағҳумҳоро ё масъалаҳоро дар бар мегиранд). Ба истиснои ҳикматҳои

ҳафтгона, ҳаштгона, нухгона ва даҳгона, ки дар дохили равзай шашум чой дода шудаанд.

Равзай дугона. Сабаби очизӣ ва нотавонӣ ду чиз аст. Якум. Кутоҳӣ кардан дар талаб кардани чизе, ки талаб карданаш имконпазир аст. Дувум. Кушиш кардан дар талаб кардани чизе, ки аз даст рафтааст ва вучудаш имкон надорад [1, с. 235]. Ду чиз аз ахлоқи инсони хуб аст. Якум. Вақте ки аз ӯ дур ҳастӣ туро ситоиш мекунад. Дувум. Дар вақти тангдастӣ ҷавонмардиашро дареф намекунад [1, с. 236].

Равзай сегона. Се сифат аст, ки агар он сифатҳо дар шахс бошанд, бар зарару зиёни инсон аст. Якум. Зулм. Дувум. Аҳду паймонро шикастан. Севум. Макру найнанг кардан.

Се хислат аст, ки миёни бародар муҳаббатро зиёд мегардонад. Якум. Аз ӯ пеш саломро оғоз кардан. Дувум. Дар маҷлис чойро барояш фароҳ кардан. Севум. Бо маҳбубтарини номҳо ӯро фарёд карданд [1, с. 237].

Равзай чоргона. Ҷаҳор чиз ба ҷаҳор чиз муҳтоҷ аст. Якум. Аслу насаб ба адаб. Дувум. Ҳурсандӣ ба амният. Севум. Қаробат ба дӯстӣ. Ҷаҳорум. Ақл ба таҷриба.

Нишонаи шахси хирадманӣ чор чиз аст. Якум. Аз мусибатҳо шикоят намекунад. Дувум. Бо мардум новобаста ба наҷод, миллат ва динашон мадоро мекунад. Севум. Тамоми озорҳои замонаашро бардошт мекунад. Ҷаҳорум. Аъмоли хайри анҷом додаашро дар ҷашми мардум ошкор намекунад [1, с. 243].

Равзай панҷгона. Панҷ фоида аст, ки дар шитоб кардан ба сӯйи ғизо ва Ҷаҳорум. Муҳайё кардани бӯйи хуш. Панҷум. Ҳирсро аз таоми дигарон дур кардан ва бегам будан аз он [1, с. 247].

Равзай шашгона. Шаш нафаранд, ки ғаму андуҳ аз онҳо чудо намешавад. Якум. Камбағале, ки замони сарватмандиаш наздик аст. Дувум. Сарватманде, ки аз нобудии молаш ҳарос дорад. Севум. Беморе, ки барояш табиб нест. Ҷаҳорум. Дӯстдорандай зане, ки он зан дар ҳаққи ӯ хиёнат мекунад. Панҷум. Ҳасадхӯр. Шашум. Кинагир [1, с. 248].

Чунон ки дар боло зикр гардид, ҳикматҳои ҳафтгона, ҳаштгона, нуҳгона ва даҳгона дар дохили ҳамин равзай шашум чой дода шудаанд [1, с. 249-253].

Хулоса. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин асар бисёр масъалаҳои муҳимми фалсафӣ-ахлоқӣ ва иҷтимоиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Фикру андешаҳои ахлоқии ў ба мутафаккирону толибилмон ва умуман ба аҳли илму маърифат таъсири амиқу дақиқ гузоштааст. Осори ахлоқӣ ба мисли рисолаи «Унвону-л-баён» замоне таълиф мегардиданд, ки ҷомеаи инсониро мушкилоти ахлоқӣ фаро мегирифтанд ва равшанфикроне ба монанди Абдуллоҳи Шабровӣ бо таълифи осори пурарзиши ахлоқиашон ба ислоҳи мушкилоти ахлоқии ҷомеаи инсонӣ меқӯшиданд. Рисолаи «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҳалли мушкилоти ахлоқӣ, ки ҳамеша домангери ҳар давру замон буданд, бо пешниҳоди роҳҳои ҳалли масоили пешомада, аз замони иншо то замони мо яке аз муассиртарин дастури таълимӣ шинохта шудааст.

БОБИ 2. АНДЕШАҲОИ АХЛОҚИИ АБДУЛЛОҲИ ШАБРОВӢ ДАР «УНВОНУ-Л-БАЁН»

2.1. Моҳият ва хусусиятҳои категорияҳои ахлоқ дар «Унвону-л-баён»

Дар ҳар давру замон масъалаи ахлоқ яке аз масъалаҳои муҳим ва ҷиддӣ ба шумор меравад, ки пояи ҷомеаи инсонӣ бар он бунёд ёфтааст. Вобаста ба ҳар давру замон ва ҷомеаи инсонӣ, дар тули таърихи инсоният, моҳият ва мазмуни категорияҳои ахлоқ равишҳои муҳталифро ба ҳуд қасб кардааст. Инсон, ки сирф мавҷуди иҷтимоист, вобаста ба ҳар соҳти ҷамъиятӣ идеологияи ҳудро тағйир дода, ба он навғониҳои асосии даврони ҳаёташро изофа кардааст. Таърихи инсоният гувоҳ аст, ки дар ҷомеаи инсонӣ ҳар падидаҳои мусбат ва манфие, ки аз ҷиҳати сиёсӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба вучуд меоянд, таъсири онҳо пеш аз ҳама ба ахлоқ мерасад. Илми ахлоқ тамоми рафтори инсониятро таҳқиқ менамояд, яъне илми дастурье мебошад, ки амру нахӣ мекунад. Амалу кирдори одамӣ ҳамон вақт комил мегардад, ки дар зехни ӯ танҳо ғояҳои ҳайр мавҷуд бошанд. Илми ахлоқ маҷмуи қонунҳои рафтору кирдори инсоният мебошад, ки инсон ба воситай мурооти он ба мақсадаш ҳоҳад расид. Бинобар ин, мазмун ва моҳияти ахлоқ аз назари муҳаққиқон чунин аст: «Ахлоқ ҷамъи ҳулқ ва ҳулук мебошад. До нишмандон бар он назаранд, ки ҳалқ бо ҳулқ дар асл яке ҳастанд. Ҳалқ ихтисос ёфтааст ба қайфиёт ва малакаҳо ва суратҳое, ки ба воситай ҷашм дида мешавад ва дарк мегардад. Ҳулқ вижана нерӯҳо ва сириштҳое аст, ки бо басират фаҳмида мешавад. Бино бар ин, агар гуфта шавад, ки фарде дорои ҳалқи ҳуб ва ҳулқи ҳуб мебошад, яъне, ҳам аз назари зоҳиру андом ва аъзо зебост ва ҳам дорои сифати ботинӣ ва ахлоқи ҳуб мебошад. Ба ибораи дигар, ҳулқ, ки ҳамон сиришт аст, чун соҳиби сиришт бар ин андоза ва хусусият қарор дода шудааст» [127, с. 16]. Ба андешаи Абуалии Миксавайҳ «Ҳулқ ҳоле аст барои ҷони инсонӣ, ки ӯро бидуни фикру таҳаммул ба сӯйи корҳое бармеангезад» [18, с. 27]. Ин мутафаккир ҷойи дигар аз илми ахлоқ ёдовар гардида, дар ин маврид мегӯяд: «Илми ахлоқ саҷоёе аст, ки муҷиб мешавад, ҷамиъи кирдори

инсон зебо бошад ва дар айни ҳол осону сахл аз ӯ содир шавад» [18, с. 15]. Насриддини Тусӣ дар ин маврид, илми ахлоқро чунин таъриф додааст: «Он илмest, ба он ки нафси инсонӣ чӣ гуна хулқе иктисоб тавонад кард, ки ҷумлагӣ аҳволу афъол, ки ба иродai ӯ, аз ӯ содир мешавад, ҷамил ва маҳмуд бувад»[18, с. 27].

«Хулқ иборат аст аз ҳайате устувор дар нафс, ки афъол ба осонӣ ва бидуни ниёз ба фикру андеша аз он содир шавад. Агар ин ҳайат ба гунае бошад, ки афъоли зебо ва сутуда аз назари ақлӣ ва шаръӣ аз он содир шавад, он хулқи некуст ва агар он чи аз он содир мешавад, афъоли зишт бошад, хулқи бад номида мешавад... Ҳамчунин муҳол аст битавон бидуни ахлоқ ва таҳзиби нафс ба маротиби камоли ҳақиқӣ ва саодат ноил шуд. Чӣ гуна мумкин аст нопокон ва бадсириштоне, ки аз ҳақиқати инсоният тиҳӣ шуда ва ҳақиқати барзахии ҳайвонӣ гирифтаанд, битавонанд ба мушоҳидаи олами қудс биншинанд ва аз неъмати бартари қурби олами боло баҳра ҷӯянд!? Вучуди онҳоро торикиҳо фаро гирифта, таносубе ба олами нур надоранд. Шақиён аз инони лаззат мартабаи мустаҳками илму-л-яқинро наҳоҳанд ҷашид. Чӣ расад ба дараҷоти болотар ва маротиби олитар» [127, с. 27].

Аз замони устоди илми ахлоқ Арасту то ба имрӯз тамоми донишмандону мутафаккирон категорияҳои ахлоқро (яъне чи мусбат ва чи манфири) вобаста ба идеологияи замони зиндагии худ маънидод кардаанд. Тамоми афкори ахлоқие, ки баъд аз Арасту ба вучуд омадаанд, решоҳои асосии он афкори ахлоқӣ аз осори Арасту, маҳсусан аз «Ахлоқи никомах»-и ӯ сарчашма гирифтаанд, зоро Арасту аввалин нафарест, ки илми ахлоқро дар таърихи инсоният тарҳ намудааст. Абдуллоҳи Шабровӣ, ки дар асри 18 зиндагӣ ва фаъолият кардааст, ақидаҳои фалсафии ӯ аз мутафаккирони юононитабор, маҳсусан аз Арасту сарчашмаи эътиқодӣ мегиранд. Ӯ дар асараш «Унвону-л-баён» категорияҳои ахлоқиеро мавриди баррасӣ қарор додааст, ки аксарияти он категорияҳоро Арасту дар «Ахлоқи никомах»-и худ, вобаста ба замони зиндагиаш маънидод карда тавзех додааст.

Мафхум ва моҳияти категорияҳои ахлоқ дар осори мутафаккирони форсу тоҷик ҳам мавқеи назаррасро ба худ қасб кардааст, ки он категорияҳоро мобештар дар «Ахлоқи Носирӣ»-и Муҳаммад ибни Ҳасан Насриддини Тусӣ, «Футувватномаи султонӣ», «Ахлоқи Муҳсинӣ» ва «Рисолаи хотамия»-и Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва «Ахлоқи Ҷалолӣ»-и Ҷалолиддини Давонӣ ва ба монанди инҳо мушоҳида карда метавонем. Мутафаккирони форсу тоҷик андешаҳои ахлоқии худро дар замони ҷомеаи асримиёнагии феодалий баён кардаанд. Тавре маълум аст, ахлоқ дар ҷомеаи феодалий ҳам ҳеле коста гардида буд.

Таъсири афкори мутафаккирони Юнони Қадим ба мутафаккирони форсу тоҷик ҳам бетаъсир намондааст, ки мо андешаҳои фалсафии донишмандону мутафаккирони Юнони Қадимро ба таври возех дар осори аксарияти донишмандону мутафаккирони форсу тоҷик мушоҳида мекунем. Ҷавҳари таълимоти ахлоқии мутафаккирони фросу тоҷикро гуманизм ташкил медиҳад. Арзиши афкори ахлоқии онҳо абадӣ мебошад, ки имрӯз ҷаҳони Ғарбро дар ҳайрат гузоштаанд.

Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамчун мутафаккири озодандеш ва равшанфир дар рисолааш «Унвону-л-баён» ба тамоми категорияҳои мусбат ва манғии ахлоқ таваҷҷуҳӣ бафоят хоса зоҳир намуда, моҳият ва ҳусусиятҳои он категорияҳоро аз назари илми ахлоқ баён кардааст. Аз моҳият ва ҳусусиятҳои категорияҳои ахлоқие, ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолааш баён менамояд, дарк карда мешавад, ки дар маркази таълимоташ инсоне қарор дорад, ки он инсон аз тамоми разолатҳо пок аст ва дар сиришти он тамоми фазилатҳо ниҳонанд. Ҷавҳари таълимоти ин мутафаккиро маҷмуи арзишҳои инсонгарой ташкил медиҳанд, арзишҳое, ки инсоният тӯли қарнҳо онҳоро аз сиришти маърифати поки худ оваридаасту он арзишҳо бо нурӯ партави созандай худ ба ҷаҳон таҷаллӣ кардааст. Аксари муҳаққиқони илми ахлоқ бар он назаранд, ки инсон оваринандай арзишҳо мебошад. Баъзеи дигар қудрате бартар, хориҷ аз афроди инсониро оварандай арзишҳо донистаанд. Онҳое, ки инсонро оварандай арзишҳо донистаанд, ба ду гурӯҳ тақсим шудаанд. Баъзе ҷомеаро ба унвони як кулли муташаккил дар муқобили фард созандай арзишҳо медонанд ва бархеи

дигар фарду чамъро дар ин мавзуль муштарак медонанд. Донишмандон се вижагии арзишхоро баён кардаанд: «Якум. Арзиш дорои вучуди мустақиле нест, зеро арзиш ҳамеша дар чизи дигаре, ки ҳомили он аст, ёфт мешавад, ки вазъи вучудии ҳомил бо вазъи вучудии арзиш мутафовит аст. Манфиат ёфт намешавад, магар дар чизи нофеъ. Инсон ин арзишро дарк намекунад, магар дар феъле, ки ба воситаи он дарк мекунад, ки ин шайъи нофеъ аст. Мо зеборо дарк намекунем, балки зебоиеро дар чисми инсонӣ ё дар манзараи табиӣ, ё дар як асари хунарӣ дарк мекунем ва ин ҳайсият қуллияти арзишро инъикос намекунад, вале дар айни ҳол мумкин нест, арзиши қуллиро қоим ба вучуд дарк намуд. Дувум. Лекин ин ки арзиш дарк намешавад, магар ба воситаи ҳомилҳои арзиш, муҷиб намешавад вучуди арзиш мутаваққиф бар вучуди ҳомил шавад. Балки мо метавонем аз олами арзишҳо сухан бигӯем, шабеҳ ба олами мусули Афлотун, чун арзиш худ моҳияте аст. Хулосаи вижагии дувум он аст, ки арзиш худ чизе ҳаст ва дорои зоте мебошад. Пас, як давои нофеъ аст, ба воситаи нафъе, ки дар он мебошад ва як қитъа мусиқие ба воситаи зебогие, ки мебошад, зебо аст. Арзишҳо маонии мутлақӣ мебошанд. Севум. Ин мунҷар ба тақрири вижагии севум барои арзиш мешавад ва он ин ки шиносоии мо нисбат ба арзиш бозарурат шиносоии қаблӣ ва мотақаддам аст, яъне, инсон арзишхоро ба навъи диди ботинӣ дарк мекунад. Лекин диди ақлӣ нест. Он тавре ки маонии қуллияро дарк мекунем, балки дидани вичдонӣ аст. Ба таъбири дигар, мо арзишхоро ба навъе аз вичдон ё эҳсоси отифӣ дарк мекунем. Ин сухан баён мекунад, ки арзишҳо он гуна ҳастанд, ки кӯдакон арзишхоро дарк мекунанд, ки хос бо фарҳанг дарк менамоянд» [127, с. 76].

Пас аз таърифу тавсифи ахлоқ ва категорияҳои ахлоқӣ, мебояд тақсими онҳоро ба мусбат ва манғӣ ва ҳамчунин дар зимни мисолҳо шарҳу баёни категорияҳоро ба риштаи таҳқиқ дарбиёварем.

Категорияҳои мусбат: «Адолат» ба маънои додрасӣ, додгарӣ, некукорӣ, кор аз рӯи инсоф [156, с. 41], инсоф доштан, адолати иҷтимоӣ: адолате, ки ҳамаи афроди ҷомеа аз он барҳурдор бошанд [103, с. 1052], аз рӯи инсоф кор кардан[20, с. 690] мебошад. Адолат яке аз мақулаҳои ахлоқӣ-фалсафӣ буда,

манбай муҳими назария ва амалияи андеша ва кирдори инсонро таҷассум менамояд. Дар осори Абдуллоҳи Шабровӣ мақулаи «адолат» мавқеи муайян дорад, ки паҳлуҳои назарӣ ва амалии онро дар бар мегирад. Инчунин, ба назари Шабровӣ инсон шарифтарин мавҷудоти олам аст. Ҷисмҳои табиӣ аз рӯйи ҷисмият дар мартаба бо яқдигар баробаранд ва якero бар дигаре шараф ва фазилате нест. Шабровӣ таносуби адолатро бо ростӣ ба тариқи зайл баррасӣ мекунад: «Ҳеч адолате монанди ростӣ нест» [1, с. 52]. Зоро ростӣ ва адолат дар ҷамъияти инсонӣ мизонест, тамоми паҳлуҳои ҳаёти башариятро ба шакли саҳех ба низом дароварда, саодат ва асбоби онро барои фирмӯзи иҷтимоӣ ҳифзу таъмин менамояд. Адл нуре мебошад, ки мулкро зиннат медиҳад ва таҳдоби онро устувор мегардонад. Дар ҷамъияте, ки ростӣ нурағшонӣ намояд, он ҷамъият безавол аст ва он ҷо ҳатман доди мазлумон дода мешавад. Шарт ва оини адл он аст, ки ҳар касе бо дороии худ қаноат кунад ва тавонманд аз бизоати нотавонон ҷашм пӯшад. Бинобар ин ҳеч фазилате комилтару равшантар аз фазилати адолату ростӣ нест.

Ба назари мутафаккир мол ва сарват аз барои ободонию пешрафт ва шукуфоии ҷамъият аст ва ободонии ҷамъият аз баҳри он аст, ки дар ҷомеаи башарӣ адолат, ростӣ, саҳоват ва мурувват ҳукмрон бошанд. Дар оини ҷавонмардӣ қоида аст, ки ҷавонмард бояд бо моли худ нисбати атрофиён дасти саҳо дошта бошад ва ҳамеша ба ниёзмандон лутфу қарам намояд. Некбаҳт он аст, ки бо қараму саҳоват ва адли худ дар ҷамъият номи наку барорад, ҳатто пас аз марг ному мартабаи ҷовидонаро дарёбад. Касе, ки молу сарватро аз рӯйи эҳсон истеъмол менамояд, дар олами дорой фазилати бузург аст, яъне марди саҳӣ аст. Дар ҷомеае, ки адолат нест он ҷо ҳеч ободоние вучуд дошта наметавонад. Барои он ки шарти дунё ба адли маданий аст, яъне ободонӣ ва тараққиёт маҳз ба туфайли адолат ба вучуд меояд: «Мол аз баҳри ободонӣ аст ва ободонӣ аз адолат» [1, с. 159].

Адл дар нутқ он аст, ки ҳар сухане, ки мегӯйӣ, аввал онро дар тарозӯи ақл гузорӣ ва баъдан ба забон орӣ, то ба мушкилие мубтало нагардӣ, зоро хориҷ шудан аз ҳадди эътидол ҳоҳ бо ифрат бошад, ҳоҳ бо тафрит, зишт ва қабех аст. Чунончи:

«Адлу одоб дар гуфтор ин аст, ки марди бофазилатро ба монанди марди бефазилат хитоб накунй ва олимро ба монанди ҷоҳил хитоб накунй ва забонатро дар тарозӯи сухан гузорӣ, то ки он аз зиёдату нуқсон эмин монад» [1, с. 212].

Чунон ки дар боло зикр гардид, бо сабаби адлу инсоф ва раҳму шафқат миёни одамон лутф, васлу робита ва муҳаббат ба вучуд омада, қадру манзалати инсонӣ устувор гардида, одамон мақоми худро дар ҷомеа ба зудӣ дармеёбанд. Адолат бе муҳаббат муназзам нашавад. Эҳтиёҷ ба адолат, ки камоли инсонӣ аст, дар муҳофизати низоми навъ аз ҷиҳати фуқдони (набудан) муҳаббат аст. Агар муҳаббат дар миёни одамон ҳосил нашавад ба инсофу интисоф эҳтиёҷе намемонад. Шахс мутлақи муҳаббат бошаду адолат ноиби ў. Дар он ҷое, ки адл нест, дӯстӣ ҳам вучуд надорад. Дар чунин ҳолат муҳаррики дӯстӣ манфиат мебошад. Бояд васлу робита ба сабаби адолат бошад: «Ба сабаби инсофу адолат васлшавандагону робитакунандагон зиёд мешаванд» [1, с. 216].

Ба назари Арасту адл фазилати инсонӣ аст. Ҳусусияти категорияи адолат дар осори ин мутафаккир он аст, ки гоҳе ба маъни мутобиқат ба қонуни ахлоқ ва гоҳе дигар ба маъни мусовот истифода мешавад. «Афъолу малакот он вақт ба сифати адолат ва иффат ёд мешавад, ки асари як инсони одил ва афиғ бошад ва ҳатто як инсони одилу афиғ ҳам дорои фазилат шуда наметавонад, то ин ки афъолро фақат ба ҳайси як марди одил ва афиғ ичро накунад» [5, с. 41]. Корҳои одилонаро касе ба ҷашми нек мебинад, ки аъмоли ҳайрро мустаҳсин мешуморад. Инсон ҳеч гоҳ некукор шуда наметавонад, то ин ки дар аъмоли неки худ лаззате ҳис накунад. Ба тавре ки ҳеч кас наметавонад он мардеро, ки дар корҳои додгарии худ лаззат намеёбад, одил бигӯяд.

Марде, ки беадолат аст, аз ду ҳол ҳолӣ нест. Ё ин аст, ки бидуни фарқ ва имтиёз ҳамаи ашёи лазизро ҳоҳиш мекунад ва ё онҳоеро, ки маҳсусан назди ў лазизтар аст. Ҳоҳиш ўро маҷбур мекунад, ки лаззатҳои худро ба ҷизҳои дигар тарҷех диҳад, ки кори ў ба зоти худ ранҷу алам аст. Дар ин ҳолат барои ў мағҳумҳои «раҳм», «шафқат», «инсоф» ва «адолат» арзише надоранд ва бегонаанд. «Марди одил ин тавр бошад, ки бар ҳасби қавонин кор кунад, ҳам дар муомилоти зоту-л-байнӣ мунсиф бошад ва мусовотро корфармо шавад. Пас

одил қонунию мунсиф аст» [5, с. 128]. Арасту адпро дар он корхое мебинад, ки битавонад саодат ва асбоби онро барои фирмай иҷтимоӣ ҳифзу таъмин намояд. То замоне, ки таносуб набошад, мубодила ва муомила сурат намегирад ва низ ин таносуб ба вучуд наҳоҳад омад, то вақте ки пешниҳодот ва назариёт то як дараҷае муодил гардад. «Қонун ба корхое амр мекунад, ки натанҳо аъмоли марди шучоъ аст, балки ба аъмоли мардумони афиғ низ тавсия мефармояд, ки тақво аз фахмишу фасод бошад. Ҳамчун ба корҳои мардумони ҳалим амр намуда, эшонро аз зарбу шатм наҳӣ мекунад» [5, с. 129]. Арасту адпро як малакаи ахлоқӣ медонад, ки омили он бояд истеъоди онро дошта бошад ва дар роҳи интиҳоби ахлоқӣ ба ироди ва ихтиёри ақли худ шаҳс одил бошад. Ҳатто дар тақсими чизе, ки байни худ ва дигарон мекунад ва ё байни ду нафари дигаре менамояд, ин тавр намекунад, ки дар ашёи муғифа бузургтарро бигирад ва кучактарро ба ҳамсоя бидиҳад. Бильъакс, дар чизи заравар кучакро гирифта, бузургтарро ба ў бидиҳад, балки ба дилу ҷон мекӯшад, ки тақсими мунсифона бошад ва ҳиссаҳо аз рӯйи таносуб баробар бошанд. Арасту нисбати марди одил чунин назар дорад: «Марди одил дар «сироту-л-мустақим»-и ақл аст. Бидуни ҳидояти ақл ба чизи дигаре гӯш намедиҳад» [5, с. 214].

Ба назари Насриддини Тусӣ лаззати одил дар адолат аст ва «Лафзи адолат аз рӯйи адолат... ба маънни мусовот... шарафу камоли маҳсус ва мумтоз аст. Ҳеч фазилат комилтар аз фазилати адолат нест» [9, с. 161]. Дар таълимоти ахлоқии Насриддини Тусӣ чунин аст, ки агар эътидол набошад, доираи вучуд ҳам бокӣ наҳоҳад монд, яъне адолату мусовоти муқтазо низоми муҳталифанд. Ба андешаи мутафаккир «Одил касе бувад, ки чизҳои мутаносиб ва номутасовиро муносибату мусовот медиҳад» [9, с. 166]. Шарти дунё ба ҳам адли маданий будааст, ки Насриддини Тусӣ он адпро бар се қисм мекунад: «Аввал. Он чӣ мардумро ба он қиём бояд намуд (ба қадри тавон ба корҳои хуб раҳнамоӣ кардан). Дувум. Адои амонат ва инсоғ дар муомилот. Севум. Адои ҳуқуқи ислоғ монанди қазои дуюм ва инфози васоёи эшон» [9, с. 172]. Вақте ки адолат ҳосил мешавад, нури қавӣ ва аҷзои нафс бар яқдигар медураҳшанд. Чӣ адолати мусталзами ҳамаи фазо бувад. Пас, нафс бар адои феъли ҳоси худ бар

фозилтарин ваҷхе, ки мумкин бувад, қодир шавад. Дар ин ҳолат ғояти қурби нафси инсонӣ бувад. Соҳиби адолатро ҳеч навъ мазодат муҳолифати соҳиби номус дар табиат наёд. балки ҳамагӣ ҳиммати ў ба мувофиқату муованат ва мутобиати ў масруф бувад. «Ақалли мусовот миёни ду шахс бувад дар чизе муштарак миёни ҳар ду ё дар ҳар чизе» [9, с. 185]. Насридини Тусӣ адолатро бо ҳуррият иштирок медонад, дар боби муомилот ва гирифтани додан. Ҷӣ адолат дар иктисоби мол афтад. Дар шароити мазкур ва ҳуррият дар инфоқи мол ҳам ба он шароиту иктисоби аҳз бувад. Адолат ҳастии нафсонӣ аст ва мағҳуми адолат аз ҳикмат аст, ҳикмат аз адолат бувад, ё он ки мурод аз ҳикмат дар ин мақом истеъмоли ақли амалӣ бошад. «Одили ҳақиқӣ касе бувад, ки таодули қувватҳои нафсонӣ ва тақдими афъолу ақвоме, ки содир шавад аз он қувватҳо, чунон ки баъзе бар баъзе ғолиб нашавад, ба тақдим расонида бошад. Баъд аз он дар он чи хориҷи зоти ў бувад, монанди муомилот ва каромот ғайри ҳамин насақ риоят карда бошад. Зоҳири ў дар умуми авқот ба иқтинои фазилат адолат бувад, на бар ғаразе дигар. Ва ин он гоҳ равон шавад, ки ҳайати нафсонӣ, ки муқтазои адаби куллӣ бувад, ҳосил омада бошад, то афъолу осори ў ва дар сакки низом инхирот ёбад ва дар дигар фазоил ҳамин эътибор муҳофазат бояд кард, то ҳақоиқи он аз он чи ба он шабеҳ бувад, боз шиносад» [9, с. 196]. Насридини Тусӣ дар ҳар боб ақлро ҳокими одил медонад. Иброз медорад, ки адолат на он бувад, ки мардумеро, ки набинанд, ба ў зулм накунанд, балки он бувад, ки муомилот ба мардум бар қоидай инсоф кунанд, яъне: «Эҳтиёҷ ба адолат, ки камоли инсонӣ аст, дар муҳофизати низом, навъ аз ҷиҳати фуқдон муҳаббат аст. Агар муҳаббат миёни ашхос ҳосил набудӣ ба инсофу интисоф эҳтиёҷ наяфтодӣ» [9, с. 396].

Ҳусайн Воизи Кошифӣ мағҳуми адлро дар муносибатҳои иҷтимоӣ зарур дониста, ҳатто ба вазъи замон ва идеологияи чомеаи худ адлро пойдорӣ ва бақои мулку давлат медонад. Ба назари ў «Адл суханест мулкорой, ламъаест нурфазой... Адл он аст, ки доди мазлумон диханд ва эҳсон он, ки марҳами роҳате ба ҷароҳати маҷруҳон ниҳанд... Аз фазилати адолат ҳамин нуқта бас аст, ки одил маҳбуби ҳама мардумон аст, Агарчи аз адли ў фоида ба эшон нарасида

бошад» [12, с. 144]. Пас адл баробарī нигоҳ доштан аст миёни халқ, яъне гурӯхеро баробари гурӯхе мусаллат насозад ва ҳар тоифаро дар пояи ў нигоҳ дорад. Ба ҳамин маъно, Ҳусайн Воизи Кошифӣ чунин ақида дорад, ки «Аз ҷумлаи аркони адл шунидани қаломи додҳоҳ аст, яъне, гӯш ба сухани мазлумон кардан ва рӯйи лутф ба соҳтани муҳими эшон овардан ва аз он ки бисёр гӯянд малул набояд шуд ва ба танг набояд шуд» [12, с. 146]. Ҳусайн Воизи Кошифӣ адлро фазилати устувор ва зулмро зиштарин разолат, инчунин адлро ободонии ҷомеаи инсонӣ медонад: «Адл ҳубтарин фазилат аст ва зулм зиштарин разолат. Натиҷаи адл бақои мулку вусъати мамлакат аст ва маъмури ҳазоину ободонии қарябу шаҳрҳо» [12, с. 149].

Ҷалолиддини Давонӣ адолатро камоли қуввати амалий медонад. Аммо мукофотро он медонад, ки ҳар нафъе, ки аз қасе ба ўрасад, ба мисли он ё зиёдат ба он муқобил гардонад ва агар заррае аз қасе бад ба ўрасад, ба камтар аз он мӯҷозот кунад. Аммо ҳусни ширкатро он медонад, ки муомилот бар ваҷҳе бошад, ки муҷиби инҳирофи хотири шурако набошад. Муҷиби имкон ва ба шарти муҳофизат бар қонуни адолат, яъне одил муомила бар эътидол кунад. «Одил ба ҳақиқат қасе бошад, ки таъдили қувватҳои худ карда бошад, то судури ҷамиъи афъол аз ў ба ҳукми ақл ба ранчи эътидол бошад» [13, с. 86]. Аз ин бар меояд, ки адолат ҷомеи ҷамиъи камолот аст. «Ҳеч нисбат шарифтар аз нисбати мусовот нест ва ҳар нисбате, ки ба ваҷҳе аз вуҷӯҳи инхилол роҷеъ бо нисбати мусовот нашавад, аз ҳадди муомилот хориҷ бошад» [13, с. 99]. Мадори адолат бар ҳифзи муносибат аст, ки роҷеъ ба ў ваҳдат мешавад ва ҳар нафсе, ки ислоҳи ҳоли худ карда натавонад ва аз адолат миёни қувои бадан ва ҷаворехӯ олоти ҷисмонӣ очиз бошад ва аз адолат миёни аҳли манзилу мадина мутасаввар нашавад. Ҳар гоҳ ки аввалан риояти адолат дар бадану қувои худ намояд ва аз ифрату тафрит мұchtаниб шавад. «Ва ҷун соҳиби адолат ба мизони ақл малакатро санчида дорад, дар ҳоле ки пеш ояд аз ағмозу икром ва афву интиқоми тариқи эътидол супур» [13, с. 129]. Ба назари мо бар ваҷҳи адолат вақте муваффақ мешавад, ки аз қоидаҳои адолат комилан матлаъ бошанд.

«Афв»-бахшидан, аз гуноҳи касе гузаштан [156, с. 99], бахшидани гуноҳи мучримон [103, с. 1087], омурзидану даргузаштан аз гуноҳ, гузашт кардан бар касе ва тарк кардани мучозотеро, ки шоистаи он аст ва худдорӣ аз муюхазаи ў [20, с. 1865] мебошад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар мавриди афв мефармояд: «Беҳтарини мардум ба бахшидани гуноҳ қодиртари ни эшон аст бар подоши бад ва интиқом гирифтани» [1, с. 20]. Дар воқеъ беҳтарин бахшиш ва эҳсон он аст, ки ибтидо аз тарафи худи шахс бошад. Ҳиммати муруват он аст, агар касе дар ҳаққи ту бадӣ кунад, пас бояд ту ўро дар муқобили лағжиш ва гуноҳаш бибахшӣ. Зоро шафоаткунандай гунаҳгор иқрор кардани ўст ба гуноҳаш ва тавба кардани ў аз гуноҳаш узр овардани ўст. Беҳтарин афв ҳам бахшидан он аст, ки аз шахси дорои интиқом бар қудрат бахшад. «Аз зеботарин ахлоқи хуб афв кардани шахси қудратманӣ аст бар интиқому саховат кардани шахси муҳтоҷ» [1, с. 111]. Ҷойи дигар Абдуллоҳи Шабровӣ таъкид мекунад, ки: «Агар соҳиби қудрат бошӣ, интиқом магир. Ҷӣ гуна афв кардан аз соҳиби қудрат хубтар аст. Вақте дӯсте гуноҳ кунад, ўро бубахш ва зуд аст, ки вақти гуноҳ карданат ба шахсе рӯ ба рӯ мешавӣ, ки туро мебахшад» [1, с. 114]. Дар воқеъ ҳам бахшиш аз гунаҳкоре, ки дар ҳақиқат тавба кардааст, караму бузургӣ аст. Касе, ки меҳрубонӣ ва бахшишаҳ хуб бошад, ақли ў зоид мебошад. «Шахсе, ки афву бахшиш кунад, ба вазифаи одамгарии худ вафо намуда, онро ба ҷо овардааст» [1, с. 150].

Арасту дар осораҳ нисбати категорияи ахлоқии афв андешаронӣ накардааст ва дар ин масъала шарҳу тавзехе дида намешавад. Аммо дар зимни ривоятҳо ба тариқи саволу ҷавоб аз ў гуфторхое меоранд, ки мисолашро поинтар хоҳем овард.

Насриддини Тусӣ дар таърифи афв чунин меорад: «Афв он бувад, ки бар нафс осон бувад тарки мучозот ба бадӣ ё талаби мукофот ба некӣ бо хусули тамкин аз он ва қудрат бар он» [9, с. 132]. Ба назари ин Насриддини Тусӣ афв байд аз қудрат маҳмудтару зеботор аст.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ афвро чунин шарҳ додааст: «Афв тарки уқубати гунаҳгор аст, дар ҳоли қудрат барад ва ин хислат дар фазилат бар ҷумлаи

хислатҳои фоиқ аст. Ҳарчанд гуноҳ бузургтар аст, фазилати авфкунанда зиёдтар аст. Ҳикоят: Искандар аз Арасту пурсид, ки дар боби фалон гунаҳгор чӣ мегӯйӣ? Гуфт: Эй малиқ, агар гуноҳ набудӣ сифати афв, ки беҳтарин фазл аст, ки касе зоҳир намудӣ? Пас, гуноҳ оинаи афв аст ва гунаҳгор ба сабаби ҳузури он сифат шуда, дар бораи ўбояд, ки ин маънӣ ба ҳузур расад.

Гуноҳ оинаи афву раҳмат аст, эй шайх,

Мабин ба ҷашми ҳақорат гунаҳкоронро.

Искандар гуфт: Афв дар чӣ вақт некуст? Гуфт: Дар вақти қудрат ва зафар бар хасм, то ба он афв шукргузорӣ зафар карда бошад» [12, с. 153].

Ҷалолиддини Давонӣ низ таърифи афвро пешниҳод кардааст: «Ҳарчанд қувват бошад, ҳусни афв бештар зоҳир мегардад» [13, с. 297]. Ҷалолиддини Давонӣ дар ин ҷо зери мағҳуми «қувват» лутфу мурувватро дар назар дорад, барои бахшидан сифати ҷавонмардон аст.

Дигар категорияи ахлоқӣ, ки Шабровӣ дар осораш ба он таваҷҷӯҳ кардааст, «сабр» мебошад. Сабр дар лугат ба маънои шикебой, таҳаммул, тоқат, тобоварӣ ба саҳтиҳо [157, с. 165], тарки шикоят аз бало ё шадоид [103, с. 980] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар шарҳи сабр менависад: «Тасмими қатъӣ ва иродai оҳанин мартба ва мақоми қаҳрамонону шучоъон аст ва кор фармудани сабр аз одати хуби мардон аст» [1, с. 18]. Дар воқеъ сабри қатъӣ ва мустаҳкам оташро хомуш мегардонад. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ «Бардошт кардани азият ва озор аз ҷумлаи хислатҳои хуб аст, зоро дар мусибатҳо сабр кардан аз ғанҷинаи имон аст» [1, с. 195]. Баъзе аз насиҳатҳои ўдар мавриди сабр дар муқобили чунин аст: «Касе, ки сабр кунад, кушоиш ба суроғаш меояд ва шахсе, ки сабрашро интишор диҳад, корашро аз мардум пӯшида медорад. Дар саҳтиҳо сабур бош ва андуҳатро фурӯ бар, бетоқатӣ макун, ба фурсати мақсад комёб мешавӣ» [1, с. 180]. Сабр карданро дар ҳодисаҳои ногувор аз ҷумлаи ахлоқи бузургон медонад.

Арасту дар категория ахлоқии «сабр» низ шарҳу тафсилоти алоҳида надорад.

Насриддини Тусӣ мефармояд: «Сабр он бувад, ки нафс мӯқовимат кунад бо ҳаво (ҳикмат) то итоати лаззоти қабеҳа аз ӯ содир шавад» [9, с. 130].

Ҳусайн Воизи Кошифӣ мегӯяд: «Сабр сифати бағоят мақбул аст... Ҳар ки тирборони ҳаводис сипари сабр дар сар қашад, зудтар ҳаданги умешаш ба ҳадафи мурод бирасад. Зоро ки сабр мифтоҳи (кушоиши) кор аст ва дари хонаи роҳаш чуз бад-ин калид накушояд» [12, с. 120].

Ҷалолиддини Давонӣ меорад: «Сабр мӯқовимати нафс аст бо ҳаво то заровалати лаззати қабеҳа аз ӯ судур наёбад» [13, с. 54].

«Саховат» категорияи дигари мусбати ахлоқист, ки дар «Унвону-лбаён»-и Шабровӣ зикр мешавад. Саховат дар луғат ба маъни каримӣ, ҳимматбаландӣ, ҷавонмардӣ, кушодадастӣ [157, с. 220], бахшишу қарам доштан аст [103, с. 220].

Абдуллоҳи Шабровӣ саховатро чунин таъриф кардааст: «Беҳтарин саховат он аст, ки аз шахси мубтало ба саҳти ва нодорӣ бошад» [1, с. 58]. Нишонаи хубии инсон саховат аст, ки дигаронро ҳамеша дар мавриди мубтало ба саҳти ва нодорӣ кӯмак мекунад. Инсони хушӯр шахсе аст, ки аз роҳи ҳалол қасб мекунад ва дар роҳи ҳалол сарф мекунад. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ «Моли дунё тамом мешавад ва номи нек бοқӣ мемонад» [1, с. 107]. Ин мутафаккир зеби саховатро ҷехраи кушод медонад.

Арасту дар мавриди «саховат» афкори хешро дорад. Масалан: «Касе, ки сарватро ба ваҷхи аҳсан истеъмол кунад, дар олами дорой дорои фазилат аст, яъне саҳӣ аст ва мардумони саҳӣ нисбат ба бοқии табақоти фузало маҳбубтаранд, зоро барои мардум нафъ мерасонанд ва фоидарасониашон дар ин аст, ки аз моли худ мардумро мадад мекунанд» [5, с. 94]. Ба назари Арасту дарёдил ҳеч вақт намехоҳад чизе барои шахси худ сарф кунад, балки орзу дорад, ки ҳама масорифи ӯ дар бораи хайри чомеа бошад. Марди саҳӣ сарвати зиёд ба кор дорад, ки ба саховати худ бипардозад ва ҳам марди одил бояд дороиे дошта бошад, ки битавонад бо мардум доду ситади одилона кунад.

Насриддини Тусӣ дар боби «саховат» мегӯяд: «Саҳӣ ба ҳақиқат он кас бувад, ки базли мол ба ғаразе дигар чуз он ки саховати лаззатҳои ҷамил аст,

омехта нагардонад» [9, с. 151]. Ҷойи дигар Насриддини Тусӣ ба масъалаи саховат таваҷҷуҳ намуда, ибрози андеша менамояд, ки: «Касе, ки бо мардум мухолатат накунад, саховат аз ӯ чӣ гуна содир шавад» [9, с. 364].

Ҳусайн Воизи Кошифӣ чунин назар дорад: «Саховат сабаби некномӣ ва эҳсону мучиби дӯсткомиву хучастафарҷомӣ аст. Ва ҳеч сифате одамиёнро ва хусусан ашрофу бузургони эшонро беҳтар аз саховат нест ва ҳунарест ҳама айбҳоро пӯшонад» [12, с. 165]. Ба андешаи Ҳусайн Воизи Кошифӣ саодати дунё он аст, ки мурғи дили ҳалқро ба ҳукми қарам сайд тавон кард. Ва чун дил, ки султон аст, дар қайди касе афтод ва қолаб ба таъбияти қалб дар дом меафтад ва чун қарим моликалрикоб ҷамъ шуд, дарҳои саодат бар ӯ кушода ва асбоби муродот барои ӯ омода шавад.

Назари Ҷалолиддини Давонӣ дар хусуси «саховат» чунин аст: «Сахо малакаи адами муболот бо инфоқӣ мол аст, то он чи бошад, бо он ки бояд, ҷунонки шояд бирасонад... Саҳӣ ба ҳақиқат он кас аст, ки базли мол на аз барои ғаразе (дигаре) қунад, балки барои он ки саховат малакаи шарифест ва лаззатҳои матлуб ва агар ба ғайр аз ин чизи дигаре ваҷҳи қасди ӯ бошад, сониян ва билғараз тавонад буд... Кӯдакро ба саховат тарғиб қунанд ва ҳутоми дунявиро дар ҷашми ӯ хору ҳақиҷу шум оранд» [13, с. 211].

«Тавозуъ» категорияи мусбати ахлоқӣ аст, ки мутафаккирон дар мавриди он бисёр андешаронӣ кардаанд. Дар лугат «тавозуъ» ба маънои хоксорӣ кардан, фурӯтанӣ намудан; хоксорӣ, фурӯтанӣ, шикастанафсӣ [157, с. 300], фурӯтанӣ кардан барои эҳтироми дигаре [103, с. 495]. Он аст, ки худро аз қасоне, ки дар ҷоҳ аз ӯ нозилтар бошанд, мазияте наниҳад [20, с. 5582] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ «тавозуъ»-ро чунин баён мекунад: «Шахсе, ки тавозуъ ва фурутанӣ қунад, бузург мегардад» [1, с. 43]. Тавозуъ ва фурутанӣ шарти муҳими зиндагии инсоният мебошад Агар чунин сифатҳо дар шахси бомаърифат вуҷуд дошта бошанд бузургии ӯ зиёдтар мегардад. Шахсе, ки тавозуъ қунад, албатта, вай хуб будани табиати сиришти худро зоҳир кардааст.

Арасту дар боби «тавозуъ» мефармояд: «Ба ҳама қасоне, ки синнашон аз мо бузургтаранд, бояд эҳтироме дошта бошем, ки муносиби умрашон бошад.

Бояд ба чилавашон бархезем ва бояд роху چойи худро бо эшон voguzor шавем. Ин тавр ҳаракотеро, ки аломати эҳтиром аст, ба муқобили эшон дошта бошем. Эҳтиром ба рафиқону бародарон иборат аст аз сароҳату ихлос дар ҳама умури муштарак. Лекин алоқаи мо бо афроди хонадон ва ё қабила ва ё бо ҳамшҳриёни мо ва ё аз ин навъ алоқае, ки бо мардум дорем, бояд ҳамеша бикӯшем, ки ба андозаи ҳифзи маротиб ҳуқуқашонро адо кунем» [5, с. 268].

Насриддини Тусӣ мегӯяд, ки: «Тавозуъ он бувад, ки худро мазияте (афзунӣ) нашуморад, бар қасоне, ки бар ҷоҳ аз ӯ нозилтар бошанд» [9, с. 129]. Насриддини Тусӣ фикрашро тақвият дода мегӯяд: «Тавозуъ ба ҳама кас ба кор дор ва ҳеч мутавозеъро ҳақир машумор. Дар он чи худро маъзур дорӣ бародари худро маломат макун» [9, с. 499].

Ҳусайн Воизи Кошифӣ менигород: «Тавозуъ сабаби рафъат аст. Ҳар ки фурутанӣ намояд, дараҷаи ӯ баланд гардад» [12, с. 176]. Пас тавозуъ он аст, ки инсон мақоми худро дар ҷомеа дарёбад ва дигаронро эҳтиром намояд: «Тавозуъ он аст, ки касе қадри худро аз дигаре камтар бидонад. Пас иззат ва ҳурмати худро бартараф ниҳода, дигаронро азизу муҳтарам созад» [12, с. 176].

Ҷалолиддини Давонӣ мегӯяд: «Тавозуъ он аст, ки худро дар мазияте (афзунӣ) бар қасоне, ки дар ҷоҳ фурутар аз ӯ бошанд, надонад» [13, с. 63]. Таъкиди Ҷалолиддини Давонӣ ин аст, ки: «Бо ҳама кас тавозуъ кун ва ҳеч мутавозеъро ҳақир машумор» [13, с. 325].

«Фазилат» категорияи дигари мусбат дар илми ахлоқ аст. Дар луғат-1.боварӣ, болотарӣ, афзалият; хубӣ, некӣ. 2.бартарӣ дар фазл, илм ва камол; олимӣ, донишмандӣ. 3.савоб, аҷр [157, с. 40]. Фузунӣ дар маърифату илм [104, с. 1183] аст.

Абдуллоҳи Шабровӣ «фазилат»-ро чунин таъриф кардааст: «Касб кардани фазилатҳо он гоҳ ҳосил мешавад, ки машаққатҳо бардошта шаванд ва шахсе, ки саҳти ҳамони душманашро дӯст дорад, бояд ки барои худ бузургӣ, яъне фазилат ва илмро зиёд гардонад» [1, с. 25]. Абдуллоҳи Шабровӣ адабро восита ва сабаб барои дарёфт кардани тамоми фазилату камоли инсонӣ медонад. Ин чунин ростиро ҳам сабаби дарёфти фазилат меҳисобад: «Фазилат

ва камоли инсон ба сабаби ростӣ ва дурустии дарёфтани ҳақ аст на ба сабаби зиннату оростани либосҳо» [1, с. 64]. Бо олимон ҳамнишинӣ кардан ва аз маърифати онҳо бархурдор гардидан шахсро соҳиби викор ва бузургӣ мегардонад. Абдуллоҳи Шабровӣ ҷойи дигар дар хусуси ба даст овардани фазилат чунин ибрози андеша менамояд: «Ҳар вақт ки чизеро надонӣ бипурс ва ҳар вақто ки лағжидӣ ва ноҳақ рафтор кардӣ, аз он баргард. Ҳар вақто ки бадӣ кардӣ, пас пушаймон шав ва ҳар вақте ки ғазаб кардӣ, ҳилм кун» [1, с. 100].

Арасту «фазилат»-ро батафсил баён мекунад: «Фазилат як истеъдоде аст ба муқобили инфиъолот ва аслан аз қуввате пайдо мешавад, ки ба машку тамрин нуму мекунад. Тафсили он ин аст, ки ҳар феъл тобеи қуввате аст, ки аз навъи ҳамон феъл аст ва фазилат қувваи феъли ахлоқӣ аст... Дар ҳаёти иҷтимоӣ низ ғояи ягонаи инсон фазилат аст, лекин фазилат танҳо ҳам кофӣ нест, зоро мумкин аст марде, ки дорои фазилат бошад, тамоми умури худро дар хоб ё бекорӣ сарф кунад, ё мумкин аст, ки ў шадидтарин бадиҳоро ва бузургтарин мусибатҳоро мутаҳаммил гардад. Пас, гуфта намешавад, касе, ки ин тавр зиндагӣ мекунад масъуд аст, магар ин ки бихоҳад, ки муноқиша кунад» [4, с. 7]. Мувофиқи таълимоти Арасту фазилат инсонро қобили он месозад, ки корҳои шариф ва ҷамил кунад. Арасту дар мавриди фазилат андеша дорад, ки: «Фазоили инсонӣ ду қисм аст: Якум: ақлӣ. Ҷувум: ахлоқӣ. Фазоили ақлӣ ба ҳадди аксар аз таълим сарчашма гирифта ва ҳам аз он қасбу нумув мекунад ва аз ин ҷиҳат ба таҷриба ва замона ниёзманд аст. Фазоили ахлоқӣ аз одот нашъат мекунад» [5, с. 34].

Насриддини Тусӣ дар пайравӣ бо Арасту мефармояд: «Мардумро аз тинати сифлию духули табоёй оғаридаанд ва кудуроти олам дар моддаи ў сарф карда, бад-ин сабаб дар асл табиати шарр дар эшон мастур аст ва қабули хайр ба тавассути таълим ва таъдив қунанд ва баъзе аз эшон, ки дар ғояти шарр бошанд ба таъдив ислоҳ напазиранд ва бархе, ки ислоҳпазир бошанд. Агар аз ибтидои нашв бо аҳли фазилат ва ихтиёр нишинанд, хайр шаванд ва илло бар табиати аслӣ бимонад... Фазилати инсон бар дигар ҷонварон ба нутқу ба идрок тамайиз аст. Ҷоҳил, ки одими (душмани) он фазилат бувад, аз аъдоди ҳайвоноти

дигар бувад, на аз аъдоди инсон» [9, с. 235]. Аз таълимоти Арасту бар меояд, ки фазилат анчом додани корҳои нек ва нигоҳ доштани онҳост: «Пас, фазилати муҳаббату садоқат бузургтарин фазоил бувад ва муҳоқатати (ҳаққи он нигоҳ доштан) он муҳимтарин корҳо аст» [9, с. 485].

Дар таълимоти ахлоқии Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар боби «фазилат» андеша камтар дида мешавад.

Ҷалолиддини Давонӣ «фазилат»-ро шарҳ дода мегӯяд: «Ҳар фазилатро ҳаддест, ки чун аз он ҳад таҷовуз намояд, хоҳ ба ифрат хоҳ ба тафрит, ба разолат гарояд» [13, с. 100]. Агар дар сиришти инсон фазилате бошад, онро нигоҳ доштан амри зарурист, зеро аз даст додани фазилат мусибат аст: «Чун нафсро фазилате бошад, воҷиб бувад муҳофизати он кардан ва он малакаи фозиларо ба амал овардану муошарат ва муҳолатат бо ахёру эҳтиroz» [13, с. 134].

Категорияи дигари мусбат дар ахлоқ «шукр» аст. Шукр дар луғат ба маъни сипос ва сано ба соҳиби неъмат ба сабаби он ки неъмат эҳсон кардааст; раҳмату ташаккур [157, с. 603]. Он аст, ки ҳар неъматро инсон ба ҷойи худ сарф кунад [103, с. 946]. Сипосу сано гуфтан мунъимро ба неъмати ў [20, с. 946] омадааст..

Ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ дар мавриди «шукр» ба тариқи зайл аст: «Неъматро бо шукру сипосгузорӣ завол нест, балки бо ношукрӣ неъматро завол аст» [1, с. 39]. Асос ва устувории неъмат шукр ва ба қадри он расидан аст. Ҳатто миннатдорӣ аз касе, ки инсонро ба роҳи рост ҳидоят кардааст, зарурӣ мебошад: «Шукр гӯед ва миннатдор шавед, мар касеро, ки шуморо ба роҳи рост роҳнамоӣ кунад» [1, с. 44].

Арасту ва Насриддини Тусӣ дар боби «шукр» таърифе баён накардаанд.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар зимни ривоят аз боби «шукр» масале мезанад: «Ҳикоят: Султон Санҷари (гузашта) вақте ки ба дехе мегузашт, дарвеше дар сари роҳи ў истода буд, салом кард ва Султон чизе меҳонд сар ҷунбонд ва ба забон ҷавоби дарвеш нагуфт. Дарвеш гуфт: Салом кардан суннат аст ва ҷавоб додан фарз. Ман суннат ба ҷой овардам ва ту ҷаро тарки фарз кардӣ? Султон аз

рӯйи инсоф лачом баркашид ва фармуд: Эй дарвеш, ба шукргузорӣ машғул будам ва аз ҷавоби ту ғофил гаштам.

Дарвеш гуфт: ба чӣ навъ шукр мегуфтӣ? Султон ҷавоб дод, ки шукри ҷамиъи неъматҳо мекардам. Дарвеш гуфт: Эй султон, ту тариқи шукргузорӣ намедонӣ. Шукр он аст, ки ҳарҷӣ дорӣ, шукре, ки муносиби он аст, ба ҷой орӣ. Султон аз дарвеш илтимос кард, ки маро аз он огоҳ гардон. Дарвеш гуфт: Шукри салтанат адл аст бар оламиён... ва хулоса шукргузорӣ он аст, ки дар ҳоли ҳашму ризо ҷониби ҳақ фурӯ нагузорӣ ва осоиши ҳалқро ба осоиши худ муқаддам дорӣ. Султон завқи суханони он дарвеш дарёфт ва бифармуд, то он суханонро бо оби зар навиштанд ва дастурамали рӯзгори худ соҳт» [12, с. 127].

Ҷалолиддини Давонӣ дар «Ахлоқи Ҷалолӣ» дар ин боб ҷизе наовардааст.

«Эҳсон» категорияи навбатӣ аст, ки Шабровӣ рӯйи он андешаронӣ намудааст. Дар лугат «эҳсон»-1. Некӯй, лутфу марҳамат. 2. Қарам, ато, бахшиш. 3. Нозу неъмат [157, с. 621], 4. Некукорӣ, 5. Устувор гардонидан [103, с. 97] аст.

Абдуллоҳи Шабровӣ «эҳсон»-ро таърифу тавсиф намуда, менависад: «Беҳтарин бахшишу эҳсон он аст, ки ибтидо аз тарафи ту бошад ва беҳтарин некӣ ва эҳсон ёрӣ додани мазлуме аст, ки ёрӣ металабад» [1, с. 30]. Абдуллоҳи Шабровӣ бо ин андешаҳояш ба табақи ниёзманди ҷомеа дasti қӯмак дароз карданро таъкид менамояд. Ба назари ӯ вақте ки инсон эҳсонеро шукр кард боз ба муваффакиятҳои дигар низ сазовор мегардад: Агар эҳсону некиро шукр гӯйӣ, эҳсони дигарро сазовор мегардӣ» [1]. Мутафаккир таъкид менамояд, ки мард ба сабаби некӣ ва қарам кардан дар ҳаққи қавми худ бузург мешавад ва шахсе, ки дasti худро ба сабаби инъом ва эҳсон кардан паҳн кунад, неъмати худро аз маломат кардан нигоҳ медорад. Абдуллоҳи Шабровӣ ҷойи дигар дар ҳамин замина андешаашро дар ҳусуси эҳсон ҷунин баён мекунад: «Оғози эҳсону қарам ҷеҳраи қушода аст ва ҷеҳраи қушода ба саховат далолат мекунад» [1]. Беҳтарин бахшиш ва эҳсон он аст, ки аз миннат ва озор ҳолӣ бошад. Пеш гирифтани роҳи эҳсону қарамро ҷунин баён медорад: «Тухми эҳсону қарамро бикор ва аз худат душманий ва зулмо дур кун» [1].

Арасту мегүяд: «Эҳсон чизе аст, ки онро ҳама некмардон дар алоқоти зоту-л-байни худ муроот мекунанд» [5, с. 181]. Арасту эҳсонро аз некмардон интизор аст ва мардуми заҳматкашро муҳточи некмардон медонад: «Мардуми бечора муҳтоҷ ба қасоне мебошанд, ки ба эшон эҳсон кунанд» [5, с. 203].

Насриддини Тусӣ мефармояд, ки: «Қасоне, ки ба табъи ҳайр бошанд ва ҳайри эшон мутааддӣ набувад ва ин ҷамоаро азиз бояд дошт» [9, с. 441]. Табъи ҳайр доштан фазли бузурги инсонист, ки башар онро ҳоҳону интизоранд.

Ҳусайн Войзи Кошифӣ «эҳсон»-ро шарҳ надодааст.

Ҷалолиддини Давонӣ ба ин назар аст, ки: «Ҳукамо гуфтаанд: Ҷамъи мол ҳамчунон аст, ки санги бузургеро бар сари кӯҳе баранд ва ҳарҷ кардан ҳамчуноне ки он сангро фурӯ гузоранд» [13, с. 180]. Ба андешаи Ҷалолиддини Давонӣ тамомии фазлу эҳсон он аст, ки неконро гиромӣ дорӣ, бо мардум қушодачехра бошӣ ва аз ҳатои ҷоҳилон даргuzарӣ.

Категорияи навбатӣ **«қаноат»** аст. Қаноат дар луғат-ризомандӣ ва ҳуҷнудӣ, қонеӣ ва розигӣ ба ҷизи кам; қифоя, басандагӣ [157, с. 673]. Ҳуҷнудии нафс аст ба он ҷизе аз рӯзию маош қисмати ў мешавад [104, с. 1264]. Ризо шудан ба андак ҷиз, ҳурсанд гардидаан ба қисмати худ [20, с. 2775] аст.

Шабровӣ дар робита ба «қаноат» чунин ибрози назар дорад: «Қаноат сабаби иззату азизии шахс аст ва сирри тавонгарӣ ва молдорӣ аст, инчунин он асос ва асли парҳезгориҳо мебошад» [1, с. 28]. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ шахсе, ки қаноати ў хуб бошад, баҳору ҳурсандии ў бардавом мегардад ва ғамнок намегардад, яъне қаноат ганҷест, ки нобуд ва тамом намешавад.

Арасту дар боби қаноат назар надодааст.

Насриддини Тусӣ мегүяд: «Қаноат он бувад, ки нафс осон фаро гирад умури маъқулу машориб ва малобису ғайри онро ва ризо диҳад ва бар он чи садди ҳалале кунад аз ҳар ҷинс, ки иттифоқ афтад» [9, с. 130]. Пас нуқтаи назари ин мутафаккир ин аст, ки ҳоҷати ў ба манофеъ ва маводи дунявӣ камтар бувад, тавонгариҳо ў бештар аз ин ҷост, ки ағниюл-ағниёи (бойе аз бойҳои) Ҳудои таъоло аст, ки ўро ҳеч ҷизу ба ҳеч қас эҳтиёҷ нест.

Хусайн Воизи Кошифӣ таърифе дар вожай «қаноат» надорад.

Ҷалолиддини Давонӣ мефармояд: «Қаноат истихфофи нафс аст, ба маъкулу машорибу малобис ва гайраҳо ва иктиро ба қадри зарурат аз чиҳати истиҳонат ва он итминони нафс аст» [13, с. 95]. Боқаноат будан ба тамоми саҳтиҳои рӯзгор сабр кардан аст.

«Мурувват» категорияи мусбати ахлоқӣ буда, Абдуллоҳи Шабровӣ ба он таваҷҷуҳи хос намудааст. Мурувват дар луғат-1. Мардонагӣ, ҷавонмардӣ; ҳимматбаландӣ, лутфу эҳсон. 2. Инсоф [156, с. 747]. Соҳиби мардонагӣ [104, с. 1804]. Он аст, ки нафси худро рағбате содик бувад ба таҷаллӣ бар нияти афодат [20, с. 4771].

Абдуллоҳи Шабровӣ менависад: «Мардонагии комил он аст, ки аз оммаи мардум қатъи робита кунӣ ва дар муқобили меҳмонон ва муҳтоҷон зебо ва хуш муомила бошӣ, яъне мурувват баландҳиммативу нигоҳ доштани нафс аз мазаммати дигарон аст» [1, с. 113]. Ҷойи дигар ҳамин нуқтаи назари худро тақвият дода, чунин мегӯяд: «Рӯй овардан ба қасоне, ки дорои мурувват ва одамгарианд, аз ҷумлаи бузургҳимматӣ аст» [1, с. 125]. Нафаре, ки муруввату мардонагӣ дорад, мақоми ў баланд мешавад ва нафаре, ки тарки муруввату кунад, мақоми ў паст мешавад.

Арасту дар хусуси «мурувват» навиштааст: «Марди бомурувват дорои иззат ва баландӣ аст... Рӯзе шахс бомурувват гуфта мешавад, ки баҳо ва қаромати зотии худро одилона тақдир кунад ва шахси бомурувват агар аз рӯйи бузургӣ санцида шавад, дар баландтарин мақом ҷой дорад, аммо агар аз рӯйи таносуб дида шавад, ҷойи ў дар васат аст, зоро ки худро ба арзиши ҳақиқии худ таҳмин мекунад. Ба назари Арасту хеле мушкил аст, ки битавон ба ростӣ ва ҳақиқат бомурувват шуд, зоро ки ин кор мумкин нест, то вақте ки тамоми ҳалқу зоти инсон пурхайру шарофат нагардад.

Насриддини Тусӣ низ назаре дорад: «Мурувват он бувад, ки нафсро рағбате содик бувад бар таҷаллии зиннати ифодат ба базли мо лобуд ё зиёда бар он...Ҳар киро ба ту эҳтиёҷ бувад, изолаи ҳочати ў ба фардо маяфкан, ки ту чӣ донӣ, ки фардо чӣ ҳодис шавад» [9, с. 497]. Паҳлуни дигари мурувват он аст, ки

хочати эҳтиёчмандонро ба фардо маяфканий, зеро фадо чӣ иттифоқ меафтад намедонӣ.

Хусайн Воизи Кошифӣ мегӯяд: «Мардуми олиҳимматро ҳама дӯст медоранд ва аъмоли бузургро дар назари қабул мушарраф месозанд ва рафъати арҷманд бо ҳиммати баланд пайванд доранд, ки чудоии эшон аз якдигар муҳол аст» [12, с. 135]. Хусайн Воизи Кошифӣ дар мавриди муруват бо дигар мутафаккирон ҳамакида аст. Чунончӣ: «Ҳарчанд неъмати аҳли ихтиёр ва иқтидор бештар бошад, анҷоми муродоти фуқаро ба раво кардани хочати заифон бештар ояд. Пас, соҳиби саодате, ки салтанат ба ўарzonӣ дошта бошад ва ливои азamat ўро арсаи ҷаҳондорӣ ва комронӣ барафрохта бояд, ки маунати ҳалкро таҳаммул намояд ва дар ҳолати қудрат қазои хочати муҳтоҷонро ганимат шуморад» [12, с. 188].

Ҷалолиддини Давонӣ мефармояд: «Камолоти инсониро ҷуз соҳиби камол нашиносад ва қимати ҷавҳарро ҷуз ҷавҳарӣ надонад» [13, с. 30]. Вокеан ҳам на ҳар шахс қадри инсониро дарк карда метавонад, Моҳияти инсониро нафаре дарк карда метавонад, ки ўз маърифати хайри инсонӣ комилан огоҳ бошад.

Қазияи мусаллам аст, ки категорияҳои мусбати аҳлоқӣ мавриди таваҷҷуҳи бештари файласуфон будааст, то бахше аз бахшҳои таълимоти аҳлоқии инсониятро таҳқиқу таҳлил кунанд ва роҳҳои истифода аз онҳоро пешниҳод намоянд. Инак, шарҳу тавзехи категорияҳои манфии аҳлоқ дар «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ мегузарем ва андешаҳои ўро бо ақидаи арбоби шинохтаи таълимоти аҳлоқӣ муқоиса менамоем.

Категорияҳои манфии аҳлоқиро дар «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ аз **«разолат»** шуруъ мекунем, зеро Абдуллоҳи Шабровӣ ба ин категория назари хос дорад ва онро бештар бо **«кибр»** пайванд медонад. Разолат дар лугат ба маънои пастӣ намудан, фурумоягӣ кардан; пастӣ, нокасӣ [157, с. 116], пастфитрат, муқобили фазилат [20, с. 1622] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар мавриди **«разолат»** менависад: «Хоҳиши нафсро раҳо кун ва дур андоз, зеро он вақте ки бар ақл ғолиб гардад, сифатҳои неки инсонро ба сифатҳои бад мубаддал мегардонад. Шахси ҳавопараст ба зоҳир

гарчи ҳалим намояд, лекин дар ботин шахси кинадор аст ва шахсе, ки ба ситоиш ва таърифи мардум мағрур шавад ва фирефта гардад, пас он шахс гумроҳ аст» [1, с. 24]. Абдуллоҳи Шабровӣ ниҳояти гуноҳон ва бадтарини онҳоро пок намудан ва пок нишон додани инсонҳои бадро медонад. Зоро шахсе, ки бо мардум кибр варзад, хор мегардад. Кибр варзидан, аз фоидаҳо маҳрум шудан аст. Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ «Шахсе, ки интиқом гирад, пас вай ҳашми худро шифо додааст ва мустаҳики шукр намегардад» [1, с. 162]. Ин мутафаккир нафароне, ки волидайнро азият ва озор медиҳанд саҳт мазамат менамояд: «Беарзиштарини мардум нафарест, ки падару модари худро озор дихад» [1, с. 199]. Аз худ кибрро дур кардан сабаби ба даст овардани дилҳо ва дӯстию муҳаббати инсонҳо мегардад.

Арасту дар боби «разолат» чунин андеша дорад: «Разолат низ дар ихтиёри мо аст, зоро ҳар чизе, ки феъли он дар ихтиёри мо бошад, тарки он низ дар ихтиёри мо аст ва билъакс, ва аз ин сабаб агар феъл (дар ҷое, ки мустаҳсин бошад) дар иқтидори мо аст. Ба ҳамон сурат тарки он (ки дар ин ҷо ғайри мустаҳсин аст) низ дар қудрати мо аст ва билъакс. Вале агар дар иқтидори мо бошад, ки нек ё бад гирифта ё тарк кунем ва ҳам айни ин кор муҷиби он бошад, ки моро хуб бисозад ё бад. Пас зоҳир аст, ки нек будан ё бад будани мо дар дасти худи мо аст» [5, с. 69]. Арасту разолатро ба тарзи дигар ҳам таъриф кардааст: «Разолат дар замоне, ки маҳсуси табъи инсон бошад, разолати мутлақа номида мешавад. Дигар разолатҳо, ки маҳсуси табъи он нестанд, разолати муқайяда, яъне, разолати табиӣ ва разолати маризӣ гуфта мешаванд, на разолати мутлақа» [5, с. 204]. Дар ин маврид таърифи Арасту сода ва бисёр нишонрас аст.

Насриддини Тусӣ мегӯяд: «Ҳамеша бояд, ки бадиҳо дар пешӣ назар ҳозир бувад, то онро фаромуш нақунем ва ҳамин шарт дар ҳасанот риоят нақунем, то аз мо фавт нашавад» [9, с. 224]. Яъне ба назари Насриддини Тусӣ ҳеч разолат дар дину дунё мазмумтар аз қасолат ва батолат нест. Инсонҳо ҳамеша аъмоли зишт ё бадашонро пешӣ назар чун оина тасаввур кунанд ва аз пайи ислоҳи ҳоли худ бошанд.

Чалолиддини Давонӣ «разолат»-ро ба маризии табиии инсон шабоҳат медиҳад: «Чун миёни нафсу бадан алоқаи маҳкам ва робитаи мубрам аст. Чунон чи, ҳар кайфияте, ки дар яке пайдо шавад, дар дигаре сироят кунад. Пас, мулоҳиза бояд кард, агар мабдаи ин малака руяи марази бадани бошад, мисли суу-л-мийзоч (мийзочи бад) ва сўйи таркиб. Илочи он ба тибби ҷисмонӣ бояд намуд ва агар мабдаи он эътиёд ба музовабат (бардавом кардан)-и афъоли қабеха бошад, ба тибби руҳонӣ муолиҷа бояд кард» [13, с. 323]. Назари Чалолиддини Давонӣ дар ин ҳусус он аст, ки мабдаи руҳонӣ бо мабдаи ҷисмонӣ иртиботи қавӣ дорад, пас ҳар падидае, ки дар яке ба вучуд ояд ба дигаре сироят мекунад, ки он ҳатман дар ахлоқ зоҳир мегардад.

Категорияи дигари манғӣ дар рисола «суханчинӣ» аст. Дар луғат суханчинӣ-он кӣ сухани касеро ба дигаре гуфта, дар байнин онҳо боиси низъ мешавад, ғаммоз, хабаркаш [157, с. 284]. Шахсе, ки рози шахсеро ифшо кунад [103, с. 837]. Он ки дар миёни сухан сиъоят (дуздӣ) кунад [20, с. 1278].

Абдуллоҳи Шабровӣ «суханчинӣ»-ро чунин шарҳу тавзех медиҳад: «Суханчинӣ оташ аст, соҳибашро месӯzonад ва қабул кардани он айбу нанг аст ва он кори оқил нест...бо суханчин машварат карда намешавад, зоро розатро фош мекунад. Касе, ки барои ту аз дигарон нақл карда, намомӣ (суханчинӣ) кунад, бешак, ў барои дигарон аз ту нақли сухан мекунад» [1, с. 87]. Бо суханчин ва хабаркаш ҳеч гоҳ муомила ва машварат намекунанд, зоро шахси намом ҳама вақт миёни мардум ихтилоф ба вучуд меорад.

Насриддини Тусӣ меорад, ки «Аз ғайбату намомӣ ва буҳтону дурӯғ гуфтан таҷаннуб (канорагири) кунад, ба ҳеч ҳол бар он иқдом нанамояд» [9, с. 325]. Насриддини Тусӣ ғайбату наммоиро бадтарин сифатҳои разилаи инсонӣ мешуморад ва ба ҷомеаи башариро аз ин разолат наҳӣ мкунад.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ сифатҳои замимаи суханчинро ёдрас карда мегӯяд: «Суханчин бо ахбори дурӯғу рост миёни ҷамъе гарди фитна барангезад ва дӯstonро бо якдигар душман созад» [12, с. 239]. Ҳусайн Воизи Кошифӣ ҷойи дигар ҳусусиятҳои шахси намомро ба тариқи зайл баён медорад: «Касе назди ту ҳабар орад, ки туро фалон чунин гуфт, ё ба ҷойи ту чунин кард, бар ту шаш

чиз лозим бувад: Аввал, он ки ўро ростгүй надонй. Дувум, он ки ўро манъ кунй. Сеюм, он ки ўро душман дорй. Чаҳорум, ба бародарон гумон набарй. Панчум, таҷассуси он хабар нақунй. Шашум, ҳар чи сухан гӯяд, чунон нақунй ва асл он аст, ки суханчинро назди худ роҳ надиҳӣ ва мутлақ сухани ўро гӯш надиҳӣ» [12]. Ба шумии суханчинон хонумони азизон ҳароб мегардад ва дидори эшон надиданиву гуфтори эшон нашуниданӣ аст.

«Дурӯғ» категорияи манфии ахлоқӣ буда, ба аксари одамон хос аст. Дар луғат «дурӯғ»-сухани норост, гапи аз ҳақиқат ва савоб дур, кизб; муқобили рост [156, с. 405] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ ба масъалаи «дурӯғ» аҳаммияти вижа зоҳир мекунад ва ҷое мефармояд: «Дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ ба манзалаи беморӣ аст ва аз дурӯғ гуфтан парҳез кун, зеро он ба ту зарар мерасонад» [1, с. 71]. Дурӯғ гуфтан разолати дигари инсонӣ аст, ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар таълимоти ахлоқиаш ин падидай разиларо зери танқид гирифтааст. Ҷойи дигар дар ин хусус насиҳати Луқмон ва писарашро баён медорад: «Луқмон ба писараш гуфт:-Аз дурӯғ гуфтан ҳазар ва парҳез кун, зеро он динатро фосид мегардонад ва одамгариатро дар байни мардум маҳв ва нобуд сохта, қадру манзалататро зоёванд ва аз байн мебарад. Мардум дар вақти сухан карданат ба ту гӯш намеандозанд ва ҳар вақт ки чизе гӯйӣ, туро тасдиқ ва бовар намекунанд. Вақте ки чунин бошӣ дар зиндагиат ҳайру баракат нест. Вақте ки мардум ба дурӯғгӯйии ту огоҳ шаванд, баъд аз он рост ҳам гӯйӣ, туро таҳқир мекунанд. Мачлиси туро бад мебинанд ва аз ту сирҳояшонро пинҳон мекунанд ва дар вақти омадани ту суханашонро қатъ мекунанд ва онро пӯшида медоранд. Ин аст ҳоли ту дар дили мардум» [1, с. 71].

Насриддини Тусӣ менависад: «Толиб он аст, ки табъаш аз ботил ва самъаш аз дурӯғ мутанаффир гардад, то чун ба дараҷаи камол наздиктар шавад ва ба назари дақиқ ба мутолиаи ҳикмат пардозад ва бар амонату заҳоири асрор ва ғавомизи (борикиҳо) он илм зафар ёбад» [9, с. 206]. Насриддини Тусӣ илочи ин маризиро дар омӯхтани илму дониш мебинад, зеро илму дониш саодати комили инсонист.

Хусайн Воизи Кошифӣ мегӯяд: «Дурӯғ дар пеши ҳеч кас писандида нест ва марди дурӯғгӯй беобрӯй бошад» [12, с. 247].

Ҷалолиддини Давонӣ дурӯго бо савганд хӯрдан мазаммат мекунад: «Қӯдаконро аз дурӯғ гуфтан боз доранд ва ба қуллӣ аз савганд, хоҳ росту хоҳ дурӯғ наҳӣ қунанд. Савганд аз ҳама кас қабех аст ва ба ҳасби шаръ чӣ рост бошад макруҳ аст. Магар он ки мутазаммини маслиҳати шаръӣ бошад. Ва агар мардонро ба савганд эҳтиёҷ бошад, қӯдаконро ҳеч эҳтиёҷ нест» [13, с. 210]. Ин мутафаккир ба тарбияи қӯдак ва умуман насли наврас диққати вижад додааст ва ба андешаи ӯ дар тарбияи қӯдак дар ин хусус ба ҳеч ваҷҳ набояд саҳлангорӣ кард.

«**Фиреб**» категория манфии ахлоқӣ буда, дар лугат ба маъноҳои-фиреб додан, фиребдихӣ; ҳила макр, худъа [157, с. 433]. Ғофил шудану ғофил кардан ба худъа, ғадр [104, с. 1194] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин масъала мефармояд: «Ҳар вақте ки фиребгарӣ дар байни мардум мавҷуд бошад, пас ба ҳар касе бовар кардан очизӣ ва нотавонӣ аст» [1, с. 50]. Дар мавриди фиреб ҳамчун категория дар осори ахлоқии Арасту, Насриддини Тусӣ, Хусайн Воизи Кошифӣ ва Ҷалолиддини Давонӣ шарҳу тавзехе дид намешавад.

Категорияи дигари манфии ахлоқ дар «Унвону-л-баён» ғазаб аст. «**Ғазаб**» дар лугат ба маънои ҳашм, қаҳр омадааст [157, с. 642]. Кайфияти нафсонӣ аст, ки ҳаракати руҳро ба хориҷи бадан барои талаби интиқом эҷоб мекунад [103, с. 547]. Ҷӯшидани хуни қалб барои ифодаи интиқом [20, с. 1256].

Абдуллоҳи Шабровӣ тавсифи «ғазаб»-ро чунин меорад: «Майлу рағбат кардан ба сӯйи ғазаб аз ҷумлаи ахлоқи қӯдакон аст ва дар ҳолати ғазаб бисёр ҷангӣ ҳаст, ки аз як қалима шуълавар мешавад... Ҳашму ғазаби нафаре, ки давом кунад, ҳасрату надоматаш давом мекунад» [1, с. 167]. Абдуллоҳи Шабровӣ оқибати ғазабро ҳасрату надомат медонад. Ҳалок ва нестии одами ҳашмгин тезии табиати ӯст. Инсони ғазабдорро ба ҳеч ваҷҳ хурсанд намебинӣ. Ӯ доимо ба ғаму андуҳ гирифтор аст.

Арасту аворизи ачиби ғазабро ба тасвир мекашад: «Асбоби ғазаб бисёр мухталиф аст. Кунун касе, ки бидонад, ки дар воқеа ва ба қадом кас бояд ғазабнок шавад ва илова бар он, ғазаби ў ба тариқаи вақти саҳеҳ бошад, қобили ситоиш аст ва ин гуна шахс бояд ҳалим бошад, зеро ки ҳалим ҳамеша сутуда аст. Чи мафхуме, ки тавассути қалимаи «ҳалим» ифода мешавад, ки бояд марди ҳалим музтариб нашавад ва тавассути инфиъоли ғазаб аз пой наравад. Ғазаби ў бояд ба фалон вазъ ва фалон чизҳо ва фалон миқдори дикқат зери хидояти ақл рафтор кунад» [5, с. 155]. Ба андешаи Арасту ғазаб то як дараҷа садои ақлро мешунавад, аммо шуниданро хуб ба кор намеандозад, зеро ғазаб ба воситаи суръату ҳарорати табиии худ ба муҷарради шунидани садои ақл, лекин бидуни тааққули амри ў ба суръат тарафи интиқом медавад.

Насриддини Тусӣ ғазабро таъриф ва тасниф карда менависад: «Ғазаб ҳарорате бувад нафсро, ки мабдаи он шуҳути (шаҳватҳои) интиқом бувад ва ин ҳарорат чун ба шиддат ва хун дар ҷӯшидан ояд, оташи ҳашм афрӯхта шавад ва хун дар ҷӯшидан ояд..., ақл маҳҷуб гардад ва феъли ў заъиф» [9, с. 239]. Пас ғазаб чун як ҳарорат аст, ки ба вучуд омаданаш ба ҳаёти инсоният ҳатар эҷод мекунад. Таснифи ғазаб ба ақидаи Насриддини Тусӣ чунин аст: «Асбоби ғазаб даҳ аст: аввал-учб (худбинӣ), дувум-ифтихор (муҷодала), севум-мароъ, чаҳорум-буҳоч, панҷум-мазоҳ, шашум-такаббур, ҳафум-истехзо, ҳаштум-узр, нуҳум-займ, даҳум-талаби нафсонӣ аст, ки муҷиби муноқиша ва муҳосада шавад» [9, с. 241]. Ин даҳ сабабро бо роҳи маърифати хайр метавон пешгирий намуд.

Ҷалолиддини Давонӣ ғазабро чунин таъриф кардааст: «Ғазаб он кайфияте аст нафсонӣ, ба муқтазои ҳаракати рӯҳ ва марқаби ў хун аст. Ба хориҷ ҷиҳати ғалаба ва мабдаи он шаҳвати интиқом... Ғазаб соҳиби мартбаи охир бошад. Чи албатта зуҳури ғазаб дар дунё бар сабабе қавӣ тавонад буд» [13, с. 153]. Ғазаб ҳарорат ва неруи фавқулодаест, ки инсонро ба фано мебарад. Яке аз сабабҳои ин разолат ҷаҳолат аст. Ҷалолиддини Давонӣ ҷойи дигар аз ғазаб чунин баён мекунад: «Ғазаб ҷавр асту хуруҷ аз сироти мустақимиadolat, ки ба ҳеч ваҷҳ маҳмуд нест ва он ки ҷамоате таваҳҳум кунанд, ки шиддати ғазаб аз фарти

рачулият бошад ва ба камоли ботил онро шуchoат донанд, хаёли ботил аст» [13, с. 165].

«Зулм» категорияи манфии ахлоқ аст, ки ҳама муаллимони ахлоқ дар мавриди он андешай худро ибroz намудаанд. Дар луғат «зулм» ба маъни чабр, озор, беадолатӣ; муқобили адл [156, с. 460]. Зулмат, торикиҳо [103, с. 1038] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ сифатҳои «зулм»-ро оварда мегӯяд: «Касе ба нафси худ зулм қунад, онро ба роҳи нодуруст барад, он шахс нисбат ба дигарон золимтар аст ва золимтарини мардум касе аст, ки тавозуъ қунад барои касе, ки иззат ва эҳтиром намекунад ўро ва ситоиш қунад шахсеро, ки намешиносад ўро» [1, с. 114]. Абдуллоҳи Шабровӣ таъкид мекунад, ки дар ҳаққи одами хубе, ки зулму ситам кардай, ҳаргиз дар замона эмин машав. Ҳақиқати ҳол он аст, ки шахсе, ки ҳашму ғазабаш давом қунад, ҳасрату надоматаш бардавом мемонад.

Арасту зулму золимро шиносонида менависад: «Касе, ки аз худуди қавонин таҷовуз мекунад ва касе, ки бисёр ташбис мекунад ва касе, ки дар ҳаққи худ ва дигарон инсоф намекунад, дар боби ў чунин гуфта мешавад, ки золим аст ва золим беконуну беинсоф аст» [5, с. 128]. Арасту золимро аз доираи адлу инсоф ва қавонини башарӣ хориҷ медонад. Ҷойи дигар дар мавриди золим баён медорад, ки ў ҳамеша дар ифрат ва тафрит аст: «Ва золим дар чизе, ки муфид ё музир аст, дар ифрат ё тафрит аст ва аз таносуб ҳам мутаҷовиз аст, зулм низ бояд, ки иборат аз ифрат ё тафрит бошад. Ифрат аст дар он чизе, ки маҳз муфид бошад ва тафрит аст дар он чизе, ки музир аст. Аз табииати аъмоли золим аст, ки зарари кучакро таҳаммул карда наметавонад ва зарари бузурго ба дигарон таҳмил мекунад» [5, с. 145].

Насриддини Тусӣ вобаста ба ин масъала мефармояд: «Зулм дар тарафи ифрат аст... Золиму хоин ҳамеша бисёрмол бошанд ва мутазаллум камсармоя ва одии мутавассит» [9, с. 140]. Насриддини Тусӣ ин сифатҳои золимро дар асоси таълимоти Арасту баён кардааст, ки дар воқеъ чунин аст.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар боби зулм мегӯяд: «Ва золим душмани ҷамиъи ҷаҳониён аст, агарчи аз зулми ў зараре ба эшон нарасида бошад ва

тасдики ин ҳол ва миқёси ин маҳол қиссаи Нұшервони одил ва Ҳаччочи золим аст. Он ки Нұшервон кофире буд оташпарат ва Ҳаччоч бар карам исломро ва саҳобаро ва тобеинро дид. Ҳар гоҳ, ки Нұшервонро ёд кунанд, бар ү офарин гүянд ба сабаби адл аз ү ва чун зикри Ҳаччоч гузарад, бар ү нафрин фиристанд ба воситаи зулми ү» [12, с. 144]. Ҳусайн Воизи Кошифій боз дар тақвияти фикраш ҳикояте меорад: «Дар Самарқанд золиме буд, халоиқ аз ҷафои ү дар азоб ва аз тааддии бениҳояташ дар шиканҷаву уқубат буданд... Шабе дар ғурфаи хеш ба таҳт ҳуфта буд, тире фурӯд омаду бар синаи вай ҳўрд, чунончи аз пушташ гузашт ва дарҳол ҳалок шуд. Субҳ он тир аз синаи вай берун қашиданд, бар он навишта буд, ки ситам меқунӣ ва барои ситамгарон тирҳо муқаррар аст, ки дар аъзо зудтар аз сӯзан фурӯ меравад» [12, с. 152].

Ҷалолиддини Давонӣ таърифи «зулм»-ро чунин овардааст: «Зулм, ки муқобили адл аст, ҷомеи ҷамиъи навоқис (нуқсонҳо) аст... Ҳар гуноҳ зулм аст ё бар нафси ҳуд, ё бар дигаре» [12, с. 94]. Ҷалолиддини Давонӣ аз забони Арасту меорад: «Аристотилис Искандарро васият кард, ки мазлумонро аз ту ҳайбати бисёр набошад, то арзи ҳоҷат тавонанд кард ва лашкариёну мутаҷаббironро аз ту ҳайбати бисёр бошад, то ба зулму ҷавр иқдом накунанд» [12, с. 292].

«Хасисӣ», ки категорияи дигари манфии ахлоқист, ки дар лугат ба маънои паст, фурумоя, разил, бекадру қиммат, баҳил, мумсик, гурӯсначашм [157, с. 468], дунҳимматӣ [103, с. 627], бадсиришт, ҳақир, зидди шариф [20, с. 798] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар мавриди хасисӣ менависад: «Шахсе, ки хасисиву баҳилӣ кунад, хор мегардад» [1, с. 43]. Шахсе, ки ба мол ва нафси ҳуд баҳилӣ кунад ва молро барои нафси ҳуд сарф накунад, он шахс моли мазкурро барои дигарон намебаҳшад ва ба некии кардааш миннат кунад, онро фосиду табоҳ мегардонад. «Бо баҳил доду гирифт ва ҳадя карда намешавад» [1, с. 154]. Шахсе, ки ба инсонҳои паст ва фурумоя наздик шавад ё эшонро ба ҳуд наздик созад, ба бенусратӣ мустаҳиқ мешавад ва залилу хор мегардад.

Арасту, Насриддини Тусӣ ва Ҳусайн Воизи Кошифій ба «хасисӣ» таваҷҷуҳи хос накардаанд.

Чалолиддини Давонӣ ҳасису баҳилро аз як табақа медонад: «Баҳилро агар моле зоеъ шавад, дӯстону шариконе, ки ба ҳеч ваҷҳ дар он мадхал надошта бошанд, ҳашм гирад ва самараи ин сиратҳои номаҳмуд ҷуз рафъи садоқат ва ҳудуси надомат набошад» [13, с. 167].

Категорияи дигар «ҳиёнат» аст, ки дар луғат ба ин маъни ҳаст: бевафой, ғадр; норостӣ; макру фиреб [157, с. 476], нуқси аҳду паймон, намакбаҳаромӣ, бедиёнатӣ, беисматӣ [103, с. 648], зидди амонат, норостӣ [20, с. 961] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ хислати ҳоин ва оқибатҳои «ҳиёнат»-ро дар «Унвонул-баён» ба тариқи зайл баррасӣ мекунад: «Шахсе, ки ҳиёнат мекунад, дар ҷашми мардум ҳор мешавад. Вақте ки аз қасе ҳиёнату фиреб зоҳир шавад, аз ӯ қатъи робита беҳтар аст» [1, с. 134]. Ҳоин дар ҳар давру замон дар ҷашми аҳли башар ҳору залил аст. ҳатто шахсе, ки ба аҳли ҳонаводаи ҳуд ҳиёнат қунад, ӯ ба дӯстонаш ҳиёнатқунандатар мебошад ва ҳиёнаташ ӯро расво мекунад.

Дар боби «ҳиёнат» ҳамчун категория аз Арасту, Насриддини Тусӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Чалолиддини Давронӣ чизе дар даст надорем.

«Ғайбат» категорияи манфии ахлоқ буда, муаллимони ахлоқ камтар ба он таваҷҷуҳ кардаанд. Дар луғат ғайбат-ғоибӣ, нопадидӣ, пинҳон будан, ҳозир набудан; дурӣ, ҷудоӣ ва муфориқат [157, с. 643]. Айби қасеро дар ғоиби вай гуфтан, бадгӯйӣ дар ғоиби қасе сифати беҳирадон аст, омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар мавриди «ғайбат» чунин андеша дорад: «Дар баҳордари қасе, ки айби туро пӯшида намедорад ва ҳаққи ғоибии туро барнамегардонад (яъне, суханҳои ношоям мегӯяд) аз ӯ ҳайру некӣ нест» [1, с. 64]. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ ғайбат ҷои ғайбаткунандагон аст. Нафари ғоибро муҳокима намекунанд, чунки ин хислати ҷоҳилон аст.

Арасту, Насриддини Тусӣ ва Чалолиддини Давонӣ ғайбатро алоҳида шарҳ надодаанд.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ дар ҳусуси «ғайбат» мегӯяд: «Ғайбатгарон онҳоенанд, ки зикри ҳар қас дар миён ояд, ҳоҳанд, ки аз мусовии он чизе боз

гүянд, ки агар он баёни воқеист, ғайбат бошад. Ва агар ғайривоқеъ аст, ҳам бүхтон бошад ва ҳам ғайбат.

Ровиёни ахбор гуфтаанд, ки укубати ғайбат аз зино сахттар аст. Дар хабар омада, ки баъзе аз шумо баъзера ғайбат бикунанд. Оё дўст дорад касе, ки гўшти бародари мурдаи худро бихўрад. Ин ғояти таҳдид аст ва аз ин чо маълум мешавад, ки ғайбатгўён монанди мурдахўр бошанд ва ҳар киро руҳияи инсоният дорад, аз мурда бипарҳезад ва аз мурдор бигрезад. Байт:

Аз ғайбати мардумон бипарҳез,
В-аз мардуми айбчўй бигрез» [12, с. 244].

«Ҳасад» ҳамчун категорияи манфии ахлоқӣ дар «Унвону-л-баён» бо баҳилӣ баробар карда шудааст. Дар луғат «ҳасад» ба ин маъност: рашк, нотавонбинӣ; пешрафти касеро нахостан [157, с. 736], неъмати касеро хостан, рашк бурдан, он иборат аз орзу кардани заволи неъмати маҳсуд аст ва яке аз сифоти пасти инсонӣ аст, ки аз иҷтимои бухлу шарри касе ҳосил мешавад [103, с. 591], бад хостан барои касе, заволи неъмати касеро тамонно кардан [20, с. 2693] аст.

Абдуллоҳи Шабровӣ меорад, ки: «Ҳасад монанди занги оҳан аст. Ҳамеша бо ҳамроҳии соҳибаш аст. Ӯро мөхӯрад, ҳамчунон ки занг оҳанро мөхӯрад нобуд мекунад. Бахилӣ либоси хорӣ бошад, фарҷоми он фақирӣ аст» [1, с. 95]. Воқеан ҳам ҳасад аз ҷумлаи камҳимматӣ ва бешарафӣ аст. Инсон набояд ба неъмати дўсташ ҳасад барад. «Шахси бахил посбони неъмат ва молаш аст ва он неъмату ҳазинаро барои меросбаронаш ҷамъ мекунад» [1, с. 108]. Дарахти ҳасадро шинонидан, меваи ғаму андуҳро чиндан аст ва барои марди ҳасадбар роҳат нест, доимо ӯ дар ғам аст.

Насриддини Тусӣ дар мавриди «ҳасад» мегӯяд: «Ҳасад қабехтарин амроз ва шанеътарин шурур аст... Ҳасуд (ҳасадбар) шариртарин касе бошад ва ҳамеша андуҳгин бувад, чи ба ҳайри мардумон ғамнок бошад ва ҳайри ҳалқ, манофии матлуби ӯ бувад ва ҳаргиз ҳайр аз ҳалқ муртафеъ ва мунқатеъ нашавад» [9, с.

280]. Нафаре, ки дар ҳасад аст, ҳамеша дар ранҷу андуҳ аст. Ҳасад вучуди ӯро фано мекунад ва зоҳирان ва ботинан хору залил аст.

Ҳусайн Воизи Кошифӣ менависад, ки: «Ҳасад ҳасаноти бандаро меҳӯрад, яъне ноҳиз мегардонад. Ҳасад залилтарин сифат ва хортарин хислат аст ва аслан аз фурумоягӣ ва ҳасосати табиат дар вучуд ояд, ки натиҷаи ҷаҳл андар ӯ аз ин чост, ки изҳори ин сифат бар нуқсони ақл далели равшан аст, набинӣ, ки ҳасуд ҳамеша аз роҳати ғайре дар машаққат бошад... Аз мумсик баҳилу сифла бадтар бошад, зоро ки баҳил он бошад, ки қарам надорад, аммо аз моли ҳуд баҳра дорад ва мумсик он аст, ки ҳуд нахӯрад ва ба қасе қарам накунад ва сифла на ҳуд ҳӯрад ва на ба қасе қарам кунад ва наҳоҳад, ки қасе ба қасе қарам кунад» [12, с. 243]. Кошифӣ фарқ байни баҳил, мумсик ва сифларо шоиста баён намудааст, ки боиси ибрат аст.

Ҷалолиддини Давонӣ дар ин боб ба қаломи Суқрот тақя мекунад: «Аз Суқрот пурсиданд, ки сабаби фарти нишоту қамии ҳузни ту чист? Гуфт: Он ки ман дил бар ҷизе надоштам, ки чун аз ман фавт шавад андуҳгин шавам» [13, с. 179]. Ҷалолиддини Давонӣ ҷойи дигар дар мариди ҳасад ва зарари он ба инсон ҷунин ибрози андеша мекунад: «Дар ҳадис аст, ки оташи ҳасад хирмани ҳасанотро месӯzonад, ҳамчунон ки оташ ҳезумро месӯzonад. Бадтарини анвои ҳасад он аст, ки дар миёни уламо бошад» [13, с. 190].

Категорияи дигари манфии ахлоқ, ки дар таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ омадааст: «ҳирс» аст. Дар луғат ҳирс ба маънои орзуи аз ҳад зиёд; ҳарисӣ, тамаъкорӣ, ҷашнгуруснагӣ [157, с. 747], озмандӣ, зидди қаноат аст ва он талаби ба даст овардани неъмати зиёду орзуи заволи неъмати ғайр аст ва ё талаби шайъе аст ба қӯшиши зиёда аз ҳад [103, с. 587], тағирии нописанде аст дар зоти инсонӣ [20, с. 2126] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ «ҳирс»-ро шарҳ дода менависад: «Ҳарисӣ қалиди ҳорӣ аст ва ҳориро ба бор меоварад ва Барои ҳорис ва тамаъгар шарму ҳаё нест, зоро ҳорисӣ ва орзумандӣ қалиди машаққат ва ҳастагӣ аст ва он маркаби машаққату залилӣ ва ангезанда аст ба сӯйи гуноҳон» [1, с. 94]. Шахсе, ки ба ҷашми ҳоҳишоти нафс нигоҳ кунад, ҳайрон ва саргардон мешавад ва роҳи

ҳақиқатро гум мекунад. ва дарахти ҳирсро шинонад, меваи хориро мечинад. Ҳорис ҳалок мешавад, дар ҳоле ки ҳалок шуданашро намедонад.

Арасту, Насридини Тусӣ ва Ҳусайн Воизи Кошифӣ ба ҳасад камтар таваҷҷуҳ кардаанд.

Ҷалолиддини Давонӣ дар ин масъала мефармояд: «Ҳорис чун аз ҳоҳиш мамнуъ гардад, ноира (оташ)-и ғазабаш барафрӯзад... Ҳорис ҳамеша дарвеш бошад, агарчи ҳама ҷаҳон ўро бошад» [13, с. 188].

«**Ҷаҳл**» низ категорияи манфии ахлоқӣ буда, дар луғат ба маънҳои-1. нодонӣ, нодонии мағруона; бехабарӣ, ғафлат; беилмӣ. 2. беақлӣ, аҳмақӣ; бетамизӣ [157, с. 777], нодонии комил [103, с. 547], надонистан чизеро [20, с. 3427] омадааст.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар боби «ҷаҳл» зиёд сухан гуфта, онро бо дигар хислатҳои инсон марбут медонад. Ӯ мегӯяд: «Дар дили саҳт сухани ҳақ ва ҳуб таъсир намекунад, ҳамчунон ки дар шӯразамин зироат нашву нумув намекунад. Агар ҷоҳилро нофармонӣ кунӣ, аз зарари ҷаҳли ў саломат мемонӣ ва агар оқилро итоат кунӣ, баҳраманд мегардӣ. Шарик шудан бо ҷоҳил кори расвой аст» [1].

Арасту ба мавзуи «ҷаҳл» таваҷҷуҳи хоса дорад. Мутафаккир мефармояд: «Ҳар амале, ки ҷаҳл муҷиби он шуда бошад, ихтиёрий нест. Валекин амали иҷборӣ танҳо он амале аст, ки ранҷу пушаймонӣ онро таъқиб мекунад, зоро касе, ки чизеро ба доияи ҷаҳл мекунад ва аз карда пушаймону мушавваш нест, он шахсро наметавон гуфт, ки ин корро ба иродai ҳуд карда, зоро ки намедонад, ки чӣ карда ва ҳам наметавон гуфт, ки ин амалро бар хилофи иродai ҳуд кардаву мутаассиф нест.

Боз ҳам фарқи дигаре байни «камали сабаби ҷаҳл» дида мешавад. Масалан, мо умуман ҷаҳлро мӯҷиби аъмоли ашхоси бадмасту ҳашмгин намедонем, балки муҷиби (аъмоли эшон) ҳамон мастию ҳашми эшон аст, магар ин қадар аст, ки ин мардум кори ҳудро ба донистагӣ накарда ва ба ҳамроҳии ҷаҳл анҷом медиҳанд. Ва аз тарафи дигар ҳар марди шарир ба он чизе, ки бояд тарқ намояд, нодон аст ва ба воситаи ин лағжишҳо инсонҳо беадолату тамоман шарир

мегарданд. Җаҳолате, ки бар интихоби ахлоқии афъол асаре дорад, мучиби фасоди ахлоқи шахс мешавад» [5, с. 59].

Насриддини Тусӣ ҷаҳлу илму ҳикматро муқобили яқдигар медонад ва илочи ҷаҳлро илм мегӯяд. «Ҷаҳл зидди ҳикмат аст... Ранчи ҳақиқӣ ҷаҳл аст, пас роҳати ҳақиқӣ илм бувад ва илмро руҳу роҳате аз ҳилм ҳосил ояд ва Илочи ҷаҳл илм бувад» [9, с. 263]. Тамоми бузургони илму ҳикмат илмро сабаби саодати башар донистаанд, зоро пешрафти ҳаёт ҷомеаро беilm тасаввур кардан ғайри имкон аст.

Ҷалолиддини Давонӣ низ илочи «ҷаҳл»-ро пешниҳод менамояд: «Илочи ҷаҳл: Дар маҳофили уламо ва фузало, ки майдони камолоти инсонист, ҳозир шавад, то аз ҷаҳл бираҳад.

Арасту гуфтааст, ки агар бино ва нобиное ҳарду дар ҷоҳ афтанд, дар шақоват ҳарду шарик бошанд. Аммо нобино ба ҷиҳати фуқдон (набудан)-и асбоби эҳроз маъзуру маҳрум бошад ва бино ҷиҳати тақсир (кутоҳӣ) назди ақл муъотабу маълум.

Аз Пайёмбар пурсианд, ки қадом амал фозилтар аст. Фармуд: «Илм. Дигар ҳамин савол кард, ҳамин ҷавоб дод, то се бор он шахс гуфт: Ман аз амал савол мекунам, на аз илм. Фармуд, ки амали андаки бо илм беҳтар аз амали бисёр бо ҷаҳл» [12, с. 151]. «Ҳазрати Исо фармуд, ман аз илочи нобино ва абрас очиз нестам, аммо аз илочи аҳмақ очизам» [12, с. 152]. Дар шарҳи ин масъала Ҷалолиддини Давонӣ бо Насриддини Тусӣ ҳам ақида мебошад, ки илм ва сӯҳбати фузало инсониятро аз ҷаҳл мераҳонад.

Хулоса, Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён» категорияҳои муҳими мусбат ва манғии ахлоқиро баррасӣ карда, паҳлӯҳои норавшани онҳоро дар зимни мисолу андарз пешниҳод намудааст. Зимнан дар муқоиса дида мешавад, ки Абдуллоҳи Шабровӣ бо истифода аз осори ахлоқии мутафаккироне ба мисли Арасту, Насриддини Тусӣ, Ҳусайн Воизи Кошифӣ ва Ҷалолиддини Давонӣ назарияи хоси худашро ба шакли дастури таълимӣ барои донишандӯзон пешкаш кардааст.

2.2. Масъалаи фазилат ва разолат аз нигоҳи Шабровӣ

Фазилат ҳамчун категорияи ахлоқӣ-фалсафӣ дар ҳаёти иҷтимоии одамон мавқеи хос дорад. Зери ин мағҳум тамоми аъмоли хайр ва неки инсон, ба монанди «адолат», «саховат», «мурувват», «вафо», «сидқ», «ҳилм», «ҳаё», «иффат», «сабр», «шучоат», «зухд», «афв», «эҳсон», «тавозуъ», «қаноат» ва амсоли инҳо фамида мешавад. Бино бар ин, фазилат яке аз муҳимтарин ва зарурттарин макула дар фалсафаи илми ахлоқ маҳсуб аст. Инсоният ҳамон вақт ба саодати комил мерасад, ки хислатҳои ҳамидаро дар пиндор, гуфтор ва рафтори худ касб карда бошад. Як манбаи ҳусули саодат барои инсон, баҳра гирифтани аз лаззату роҳате аст, ки дар асрори ҳикмат нуҳуфтааст. Фазилат дар навбати худ, яке аз ҳамин гуна сирри ҳикмат аст.

Мағҳуми «фазилат» бо мурури замон ва гузашти вақт, яъне, тӯли қарнҳо тағйир ёфта, вобаста ба идеологияи ҷамъиятҳои гуногуни инсонӣ равиши мухталифу хосеро ба худ гирифтааст. Яке аз ҳусусиятҳои фазилат дар он аст, ки мақом ва мартабаи инсонро дар роҳи тайкардаи ҳаёташ баланд бардошта, байни ӯ ва дигар мавҷудоти биологӣ фарқ мегузорад. Зоро инсон ҳам дар ибтидо мисли дигар мавҷудот як ғаризай биологӣ аст. Тадриҷан зери таъсири ҷамъияти инсонӣ мафкурааш шакл мегирад ва арзишҳои ахлоқӣ, маҳсусан анвои фазилатро аз худ карда, камол ва мартабаи инсониро дармеёбад. Дигар мавҷудот, дар робита ба масъалаи мазкур, ба ҳолати худ боқӣ мемонанд. Бузургии шахс ҳам ба фазилат ва ахлоқи ҳамида ва адабаш мебошад. Мувофиқи таълимоти мутафаккирон ҷинси фазилатро ба чор навъ ҷудо намудан мумкин аст: ҳикмат (аз таҳзиб (поксозӣ)-и қувваи назарӣ аст), шучоат (аз таҳзиби қувваи ғазабӣ аст), иффат (аз таҳзиби қувваи шаҳвонӣ мебошад) ва адолат (аз таҳзиби қувваи амалӣ ба вуҷуд меояд). Мутафаккирону донишмандон фазилатро вобаста ба замони зиндагии худ маънидод кардаанд. Масалан, Арасту, ки аввалин устоди илми ахлоқ эътироф шудааст ва асоси ҳикмати ахлоқро тарҳ намудааст «фазилат»-ро чунин таъриф мекунад: «Як истеъдоде аст ба муқобили инфиолот ва аслан аз қуввате пайдо мешавад, ки ба машку

тамрин нумув мекунад. Тафсили он ин аст, ки ҳар феъл тобеи қуввате аст, ки аз навъи ҳамон феъл аст ва фазилат қувваи феъли ахлоқӣ аст» [5, с. 100].

Аммо ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ инсон «фазилат»-ро ҳамон вақт қасб менамояд ва мояи ифтихори худ месозад, ки заҳмат ва машаққатҳоро таҳаммулу бардошт кунад. Пеш аз ҳама, ин заҳмат ва машаққатҳо дар роҳи омӯҳтани илму адаб ва ба даст овардани маърифат мебошад, зеро илм нур аст ва дар баробари тамоми ҷаҳолатҳо қарор дорад. Инсон аз ҷаҳолат муртакиби амалҳои зишт мешавад. Марди бадкор золим аст. Маҳз илм метавонад инсонро аз тамоми ҷаҳолату разолатҳо наҷот диҳад ва камолу саодат ва ниҳоят фазилатро мояи фахри ў гардонад. Абдуллоҳи Шабровӣ низ саодату фазилатро дар ҳамин поя дониста мегӯяд: «Фазилатҳо он вақт қасб ва ҳосил мешаванд, ки машаққатҳо бардошт карда шаванд» [1, с. 23].

Мутафаккир расидан ба мартабаи фазилатро раҳой аз банду қайди нафс медонад. Аз оне ки нафси инсониро нафси нотика меноманд, метавонад инсонро ба тамоми аъмоли зишт амр кунад, зеро ақл дар дasti нафс чунон дар банд мебошад, ки гӯё марди очиз бо зане гирифтор бошад. Шахсе, ки хоҳишоти нафсро тарк кунад, дар назди мардум мухаббат меёбад ва ўро ҳамеша дӯст медоранд. Мардумро аз сиришти фурумоягӣ ва доҳили тобеи он оғаридаанд ва андуҳу парешонии олам дар моҳият ва асли ў сарф кардаанд. Ба ин хотир дар ниҳоди мардум табиати зишт ниҳон аст. Қабули ҳайр тавассути таълиму адаб дар онҳо зоҳир мешавад. Баъзе аз мардум, ки дар ниҳояти зиштӣ қарор доранд, таълиму адаб дар онҳо бетаъсир мемонад. Баъзеи онҳо, ки ислоҳпазир бошанд, бояд аз ибтидои умр бо аҳли фазилат нишонда шаванд ва аъмоли ҳайрро ихтиёр кунанд, вагарна бо табиати аслии хеш боқӣ бимонанд. «Дар илми нафс муқаррар шудааст, ки нафси инсониро се қувваи аз ҳам фарқкунанда аст, ки ба эътибори он қувватҳо, бо иштироки ирова, маншай афъолу осори гуногун мешавад. Вақте яке аз ин қувватҳо бар дигаронаш ғолиб мешавад, онҳо ё мағлуб мешаванд, ё аз байн мераванд. Аввал-қувваи нотика, ки онро нафси малакӣ меконанд ва он сарманшии фикру тамийизу шавқи назар дар ҳақоики умур мебошад. Дуюм -қувваи ғазаб, ки онро нафси сабъӣ (мансуб ба ҳайвоноти

даранда) мегүянд ва он маншай ғазабу далерй ва иқдом бар ахволу шавқ, тасаллути тафъилу мазиди ҷоҳ бошад. Сеюм-қувваи шаҳвонӣ, ки онро нафси баҳимӣ (ҳайвонӣ) номанд ва он мубтадои шаҳвату талаби ғизо..., шавқ ба маъкулу машориб ва маноких бувад» [9, с. 120]. Бино бар қуввати нафс, ки аз навъҳои он бармехезад, Абдуллоҳи Шабровӣ гоҳе аз худи нафс мадад мечӯяд, то ӯро саҳт нагирад ва ба мақоми мақсад расиданро, ки он фазилат аст, барояш мушкил насозад. Ӯ ниҳо мекунад: «Эй нафс, моро гузор, то мақоми баланду фазилатро дарёбам, зоро ман ба осонӣ ба он расида наметавонам» [1, с. 123].

Абдуллоҳи Шабровӣ, чи тавре, ки қайд гардид ҷонибдори талаб ва ба даст овардани илмҳои гуногун аст. Ӯ мұнтақид аст, ки шахси олиму фозил бо душман чи гуна муросо карданро медонад. Зоро муомила бо душманро чунон медонад, ки агар ба додгоҳ арз равад, зафар ва ғолибият шахси боғазилатро бошад. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ бо душман муомила бояд чунон бошад, ки агар рӯзе ӯ дўст шавад, дигар чизе барои душманӣ бокӣ намонад. Яъне, зинҳор газанде ба душман расонидан лозим нест. Аҳли фазл ҳамеша бо мардум бо хушрӯиву суханҳои латиф муомила мекунанд. Инсон ба воситаи аъмоли фозила фозил шуда метавонад. Моҳияти фазилат амал намудан аст ба муктазои ҳикмат. Худи фазилат табиӣ нест, чизе ки табии аст, истеъодди фитрии мост. Фазилат бо ионати (кумаки) табиат қасб мешавад. Аз фазилати бузургон бармеояд, ки душмани худро бо заҳр не, балки бо шакар бояд қушт: «Шахсе, ки саҳтӣ ва ноҳушии душманашро дўст дорад, пас бояд барои худ бузургӣ ва фазилату илмро зиёд гардонад» [1, с. 23].

Лутфу фазилати бузургон он аст, ки дар ҳаёт аз тамоми лағжишҳо дар мегузаранд ва мебахшанд, зоро бахшидану ҷашм пӯшидан сифати одамони неруманд аст. Одамони камқувват ҳеч гоҳ намебахшанд. Ҳакимон бузургиро дар ду чиз доистаанд: яке ҳалимӣ дар вақти ғазаб ва дигаре бахшидан дар вақти қодир будан ба интиқом. Вобаста ба ин мавзуъ Ҳусайн Воизи Кошифӣ беҳтарин андарзро пешкаши мо месозад, вақте ки мегӯяд: «Мурод аз хулқ ҳушҳӯист ва ғараз рафқу нармигу дилҷӯйӣ ва яке аз созгорӣ бошад ба нармӣ ва яке аз корсозӣ ба мадоро ва мулоимат ва аммо хулқ некутарин неъмате ва

зеботарин хислатест. Нишонаи хушхӯйӣ даҳ чиз аст: Аввал, бо мардумон дар кори нек муҳолифат накардан. Дувум, аз нафси худ инсоғ додан. Севум, айби касон начӯстан. Ҷаҳорум, чун аз касе зиллате дар вучуд ояд, онро таъвили (маънидоди) неку кардан. Панҷум, чун гунахгор узр хоҳад, онро пазируфтсан. Шашум, ҳочати муҳтоҷ баровардан. Ҳафтум, ранчи мардумон кашидан. Ҳаштум, айби нафси худ дидан. Нуҳум, бо ҳалқ рӯйи тоза доштан. Даҳум, бо мардумон сухани хуш гуфтан» [12, с. 158]. Абдуллоҳи Шабровӣ низ дар ин росто мефармояд, ки амалҳое, ки бар ҳасби фазилатанд, бояд дар зоти худ лазизу гуворо бошанд. Некро мукофот кардану бадиро даргузаштан аз ҳақиқати фазилати бузурги инсонӣ ба шумор меравад: «Чашм пӯшидан аз лағжишҳо аз ҷумлаи фазилату ахлоқи бузургон аст» [1, с. 30].

Адаб воситаест, ки инсон ба туфайли он ба ҳадди камотлу саодат ва фазилат ноил мегардад. Нафс дорои фазилате мебошад, ки муҳофизати он амри зарурӣ аст. Адабро нишонаи ақл гуфтаанд. Пайравӣ аз ақл ҳайр аст ва нофармонӣ кардан-шар, яъне ақл ҳокими инсон аст, бояд ки инсон бо ҳукми ақл дар тамоми умури худ машварат намояд. Инсони боадаб шарир нест, балки дар сиришти ў тамоми аъмоли ҳайр, аз қабили муҳаббат, мурувват, адолат, тавозуъ, саховат, иффат ва монанди инҳо ниҳонанд, ки маҳз ба чунин аъмоли ҳайр ба камолу фазилат комёб мегардад. Илми ҳикмат ба тарбия вобастагии саҳт дорад. Пас, таълими ин илм бо фароҳам овардани фазилат муюссар мешавад. Агар чунин ҳол муюссар нагардад, дар муомилоту муошироти ў ҷаҳолат падид меояд, ки сабаби фасодии олам мегардад. Дар ҷомеа тоифае вучуд доранд, ки зуд адабро қабул мекунанд ва нишонаи фазилат дар эшон зоҳир мегардад ва ин ғурӯҳ дар офииятанд. Қадру мартабаи офииятро касе медонад, ки ба мусибате гирифтор шуда бошад. Абдуллоҳи Шабровӣ низ барои адаб чунин мартабаро қоил аст. «Адаб воситаест барои дарёфт кардани камолу фазилат» [1, с. 39].

Илм, ба андешаи Абдуллоҳи Шабровӣ, мояи дигари саодат ва фазилати инсон аст. Ягона нуре, ки инсонро аз ҷаҳолат ва зулмат мераҳонад ва ба олами саодат мерасонад, илм аст. Инсон бештар амалҳои ҳайрро бо илм ва амалҳои зиштре бо ҷаҳл анҷом медиҳад. Касе, ки беилму маърифат даъвои муҳаббат

мекунад, ҷоҳилу мағур аст. Вақте ки инсон саргарми китобҳо ва мутолиаи онҳо бошад, бофазл мегардад. Ҳеч кас аз фазилат набояд нафрат кунад ва барои ба даст овардани он қӯшиш қунад. Мақсад аз илм он илмҳое мебошанд, ки ба ҷомеа нафъ расонанд ва боиси пешрафту рушди он гарданد, чунон ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар «Унвону-л-баён» менависад: «Илм беҳтарин фазилат аст» [1, с. 52].

Ҷойи таассуф аст, агар инсон дар талаби молу сарват бошаду камолу фазлро фаромӯш қунад. Мол дар андак замон фонӣ ва нобуд мешавад. Бешак барои камолу фазл заволе нест. Касе ҳунару фазилате дорад, аз маломати мардум дар амон аст, яъне, аз мардум ҳосили маош намекунад, балки ҳунару фазли худро дар зиндагӣ ба кор мебарад. Саъдии Шерозӣ дар «Гулистон» ҳикояте меорад, ки: «Ҳакиме писаронашро панд ҳамедод, ки ҷонони падар ҳунар омӯзед, ки мулку давлати дунё эътиимодро нашояд ва симу зар дар сафар бар маҳалли хатар аст, ё дузд ба як бор бибарад, ё хоча ба тафориқ бихӯрад. Аммо ҳунар ҷашмаи зоянда асту давлати поянда. Ва агар хирадманд аз давлат бияфтад ғам набошад, ки ҳунар дар нафси ҳуд давлат аст. Ҳар ҷо ки равад, қадр бинаду дар садр нишинад ва бехунар луқма чинаду саҳтӣ бинад» [98, с. 108]. Ҳар он ки ҳикмату фазилатро дарёбад яқин медонад, ки ӯ дар ин олами фонӣ ҷовид наҳоҳад монд, яъне саранҷоми кораш марг аст ва марг саранҷоми ҳама ҷизҳо мебошад. Аз ин хотир, бо ҳалқ бо лутфу муҳабbat кор гирифта, қадами ӯ дар роҳи фазилату саодат событиу мустақил мемонад. Таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам дар ин робита аз он иборат аст, ки ҳавову ҳаваси дунё бояд аз ҳуд дур карда шавад ва ба ҳеч ваҷҳ аз одоби сутуда имтиноъ нашояд: «Марди нодон дар талаби мол аст ва марди оқил дар талаби камолу фазл» [1, с. 53].

Аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ одамӣ бояд ба сират неку бошад на ба сурат. Инсон фазлу қамол ва саодатро дар ростӣ ва ҷустани ҳақиқат ба даст меорад. «Ростӣ» ва «ҳақиқат» мағҳумҳое мебошанд, ки азистарин ҷизҳо бояд курбони онҳо шаванд. Танҳо зоҳирро оро додан ва зебоии ботинро фаромуш кардан аз фазилат ва қамоли инсонӣ нест. Дар ҳақиқат фазилат қайфияту ҳолате аст, ки истеъдоду амали ахлоқӣ ва иродai озоди худро дорад, ки дар ҳар

тасмиме тавассути ақл зохир мегардад. Бояд шахс ботинро бо ақл, илм, дониш ва ахлоқи ҳамидаи инсонӣ зинат диҳад: «Фазилату камоли инсон ба сабаби дарёфтани ростӣ ва дурустии ҳақ аст, на ба сабаби зинату оростани либосҳо» [1, с. 64].

«Парҳез» ва «тақво» дар таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ мафҳумҳое мебошанд, ки инсони комилу-л-ақл ба воситаи онҳо фазилату саодатро ба даст меорад. Мафҳумҳои мазкур дар амал, барои дур нигоҳ доштани шахс аз тамоми разилатҳо дар ҳаёт ва ҷомеа муҳим мебошанд. «Парҳез» ва «тақво» одамонро ба сӯйи рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ҳидоят менамоянд. Фазилат инсонро қобили он месозад, ки корҳои шариф ва ҷамилро анҷом диҳад, ки мадҳи одии мо, умуман бо аъмоли муайяни ҷисму рӯҳ истеъмол мегардад. Вақте қалби шахс саршор аз «парҳез» ва «тақво» бошад, илмеро ба даст меорад, ки асосаш ҳилм аст. Шароити ҳар фазилате ба андозаи ҳар шахсе муҳталиф мешавад, яъне, ба ихтилоғи феълу аҳволаш. Дар натиҷаи ба даст овардани ҳилм ба фазилатҳои гуногуни инсонӣ мушарраф мегардад: «Вақте ки дил парҳез ва тақворо ба даст орад, забони илму фазилатро ҳам ба даст меорад» [1, с. 78].

Фазилат дар сухани росту босавоб зиёд ба ҷашм мерасад. Вақте ки мо саодат ва фазилати инсонӣ мегӯем, мақсад фазилати рӯҳ аст, на фазилати ҷисм, зеро мо саодатро иборат аз фаъолияти рӯҳ медонем. Сухан мартаба ва мақоми ақлро ифода менамояд, ки ақли инсон дар қадом сатҳ қарор дорад. Пас, бояд сухан мутобики ақл баён шавад, зеро ақл аз ҳар махлуқот ашраф аст ва он ҷавҳарест бар ҳама чизҳо ғолиб. Абдуллоҳи Шабровӣ ба ҳамин маънӣ ишора карда мегӯяд: «Фазилату ақл аст, ки сарчашма ва зомини аъмоли нек шуда метавонад» [1, с. 84]. Оқил бояд дар ҷаҳорчубаи ақл рафтору гуфторашро ба роҳ монад. Тамоми башар ба ақл муҳтоҷанд ва ақл дар натиҷаи таҷриба мукаммал мегардад ва ҳамеша ба таҷриба эҳтиёҷ дорад. Ҷунон ки ҳакимон гуфтаанд: «таҷриба оинаи ақл аст». Абдуллоҳи Шабровӣ низ ба ҳамин андеша мувоғиқ аст, мефармояд: «Сухани мард баёнкунандай фазилати ўст, агар сухани рост ва босавоб бошад, тарҷумон ва баёнгари ақли ўст» [1, с. 84].

Инсон ҳамеша бояд ҳикматдӯст бошад ва сухани ҳакимонро ҳамеша бишнавад ва ҳавою ҳаваси дунё аз худ дур карда, баръакс, одоби инсониро аз худ дур нагардонад ва дар ҳеч кор пеш аз вақти он кор оғоз накунад, чун ба коре машғул шавад аз рӯйи фаҳму басират дар он машғул бошад. Ба тавонгарӣ мутакаббир нашавад. Масалан, «Фаридунро пурсиданд, ки мулозимонро ба чи чиз нигоҳ тавон дошт? Гуфт: ба мулотифат ва бурдборӣ. Гуфтанд: Мушкилиҳоро ба чӣ чиз ҳал тавон кард? Гуфт: ба мулоимат ва созгорӣ» [13, с. 159]. Агар нафс ҳокими ақл гардад, инсон бадбаҳт мешавад. Албатта ҳамнишинӣ бо аҳли илм сабаб мегардад, ки дар ҳаёт ва зиндагии шахс таҳаввулот ба вучуд ояд. Инсонро зарур аст умединор бошад, ки ба сӯҳбати солеҳону орифон бирасад ва тарбияти онҳоро пазирад ва одати хирадмандон қабул кунад. Абдуллоҳи Шабровӣ низ одамонро ба ин амал ташвиқ мекунад: «Шахсе, ки ҳамнишини олимон бошад, соҳиби виқор, фазилат ва бузургӣ мегадад» [1, с. 91].

Масъалаи «одоб» ва «ахлоқ» аз масоили ниҳоят мубрами ҷомеаи инсонӣ маҳсуб мешавад. Агар дар ҷомеа адаб ва ахлоқ ба пуррагӣ вучуд дошта бошад, дар байни одамон иззату эҳтиром, муҳаббат, адолат, яқдигарфаҳмию ваҳдат ва қадру қиммати инсонӣ ҳукмфармо мегардад. Нафароне, ки ба саодати фазилат мушарраф бошанд, ҳеч вақт ақли онҳо мағлуби нафс наҳоҳад гашт. Албатта, дар раванди таълиму тарбия мавқеи устод аз падар муқаддамтар аст. Агар падар сабаби қариби ҳастӣ ва тарбияти ҷисмонии фарзанд бошад, муаллим сабаби фазилату саодат ва тарбияти рӯҳонии фарзанд аст. Дар ҳақиқат муаллим падари рӯҳонӣ аст. Аз ин ки рӯҳро бар ҷисм шарафу бузургӣ аст, муаллим нисбати падар шарафу бузургӣ дорад. Пас, муҳаббати муаллим дар мартаба поинтар аз муҳаббати Мавҷуди Ҳақиқӣ аст ва болотар аз муҳаббати падар. Ҷалолиддини Давонӣ дар рисолаи «Ахлоқи Ҷалолӣ» овардааст: «Аз Искандар пурсиданд, ки падарро дӯсттар дорӣ ё устодро?-Гуфт:-Устодро, зеро ки падар сабаби ҳаёти фонӣ аст ва муаллим сабаби ҳаёти бокӣ» [13, с. 251]. Тибқи таълимоти донишмандон дар айёми туғулият тарбия бояд бар қоидаи ҳикмат асос ёфта бошад. Дар ин сурат адаб ва ахлоқ ҳамчун мерос аз падар ба писар ва аз устод

ба шогирд бокӣ мемонад. Абдуллоҳи Шабровӣ ба назарияи мазкур мувофиқ аст: «Адаб беҳтарин мерос аст, ки писар аз падар ва шогирд аз устод мегиранд ва ахлоқ хубтарин ёр аст» [1, с. 92].

Абдуллоҳи Шабровӣ толибилимрон барои омӯҳтани илм ҳидоят намуда, онҳоро дар омӯзишашон ба сабру таҳаммул муваззаф мегардонад, зоро омӯҳтани илм ва фаро гирифтани он ҷандон кори сахл нест. Кам нафароне ҳастанд, ки дар омӯзиши илм собиранд. Мартабай олимиву донишмандиро дарёфтан танҳо бо сабру таҳаммулпазирӣ муюссар мегардад ва омӯҳтани он барои тамоми одамон амри зарурӣ ба ҳисоб меравад. Ҳар нафаре, ки ҳақиқати ҳикматро дармеёбад, дарк мекунад, ки лаззати он болотар аз ҳама лаззатҳост. «Шахсе, ки илмро талаб кунад ва аз он рӯй натобад, олим мегардад» [1]. Абдуллоҳи Шабровӣ тавонгариро ба фазилату илм ба тарозу мекашад ва мегӯяд: «Касе, ки фазилату илм надорад, барои ӯ тавонгарӣ нест» [1, с. 102].

Мартабай аҳли илму фазилат дар ҳар давру замон бузург аст, зоро аҳли илму фазилат ҷароғи рӯзгори башаранд. Онҳоро бояд икром кард ва бузург дошт. Агар дар ҷое бинӣ, ки аз ту нафаре бо илму фазилат болотар аст, ҳамеша адабро нигоҳ дор ва хомуш бош, ҷунки зиёд сухан кардан нишонаи бехирадӣ аст. Моҳияти фарқият байни одам ва ҳайвон ақл, илм ва фазилат мебошад. Фазилат ва бартарии инсон аз дигар ҷонварон бо нутқу идрок аст. Лекин шахси ҷоҳил, ки дар ниҳоди ӯ фазилат вуҷуд надорад, аз зумраи ҳайвонот аст, на аз зумраи башар. Дар ҳузури олимону донишмандон густоҳӣ кардан аблাহист, ҳамеша тавозуъ бояд кард. Саъдии Шерозӣ, ки устоди панду андарз аст, дар ин маврид ҳикояте дорад: «Ҷавоне хирадманд аз фунуни фазоил ҳаззе воғир дошту табъе ноғир. Ҷандон, ки дар маҳоғили донишмандон нишастӣ, забони сухан бибастӣ. Боре падараш гуфт: Эй писар, ту низ он чи донӣ, бигӯй! Писараш гуфт: Тарсам, бипурсанд аз он чи надонам ва шармсорӣ барам» [8, с. 84]. Абдуллоҳи Шабровӣ дар ҳамин радиғ ва мутобиқ ба ин маъно менависад: «Касе, ки дар илму фазилат аз ту болотар аст, ӯро бузург дор» [1, с. 104].

Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ шаҳс набояд ба аслу насаби худ фаҳр намояд, ҷунки фаҳр кардану нозидан ба аслу насаф аз бехирадӣ ва ҷаҳолат ба

хисоб меравад. Ба хунару адаб ва фазилати худ фахридану нозидан беҳтар аст. Саодати инсонӣ ҳам маҳз дар хунару адаб ва фазилати худи шахс мебошад ва инсон тамоми хайрҳоро ба хотири саодати худ ҷустуҷӯ менамояд. Мутафаккир ин ақидаро ба тариқи зайл иброз менамояд: «Фаҳр кардану нозидани ту ба фазилату адаби худат беҳтар аст, аз оне ки ба аслу насабат фаҳр мекунӣ» [1, с. 106].

Дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз фазилатҳо дар баробари дигар фазилатҳо, одоби ҳамсоядорӣ, нисбати инсонҳо хайрҳо будан ва дасти кумак дароз кардан ба табақаи эҳтиёҷманди ҷомеа мебошад. Ба назари мутафаккир, аз беҳтарин ашхос касе аст, ки фазилатро на танҳо барои нафс худ, балки ба ҳамсояи худ низ ба кор мебарад, зеро ин кор ба ҳеч ваҷҳ аз саодат ҳолӣ нест. Фазилати хубӣ кардан ба ҳамсояҳо фазилатест, ки муҳаббатро байни одамон устувор мегардонад, зеро ҳукамо гуфтаанд, ки қивоми мавҷудот ба муҳаббат аст ва ҳеч мавҷуд аз муҳаббате ҳолӣ натавонад буд..., мабдаи он ишқу ҷавҳари ақл аст ва беҳтарини навъи муҳаббат он аст, ки маншиаи он муҳаббати хайру камоли ҳақиқӣ бошад. Дар тамоми вазъият (ғам ва хурсандӣ) аз ҳоли ҳамсоя огоҳ будан амри зарурист. Ҳатто ба ҳӯйи бади ҳамсоя сабр бояд кард. Бо ҳамсояи баду хешу табори носозгор сабр кардан ва хушмуомилагиро ба кор бурдан яке аз сифатҳои ҷавонмардӣ ба ҳисоб меравад. Ҳукамо гуфтаанд, ки «лаимон ба бадан собир бошанду каримон ба нафс». Масъалаи дигар инсондӯстӣ мебошад, яъне, қадру қиммати одамонро бояд нигоҳ дошт. Одамон аз якдигар ҳеч бартарие надоранд, магар бо илму маърифат ва фазилаташон. Инсон бояд одамонро новобаста ба миллат, најод, дин ва мазҳабашон гиромӣ дорад. Сарф кардани мол чи дар вақти осонӣ ва чи дар вақти сахтиҳо мувофиқи шароит аз фазилати бузурги инсонӣ ба шумор меравад. Дар ҷомеаи башарӣ нафарони зиёде аз табақаи эҳтиёҷманд ҳастанд, ки онҳо ба кумаки шахсони доро эҳтиёҷ доранд, ҳатман ба онҳо бояд кумак кард. Абдуллоҳи Шабровӣ вобаста ба ин мавзӯъ мефармояд: «Шараф чист? Ҳубӣ кардан ба ҳамсояҳо ва нигоҳ доштани андозаи ҳар инсон ва қадру қиммати ў ва сарф кардани мол дар вақти осонӣ ва сахтиҳо» [1, с. 113].

Таснифи дигари фазилат дар осори мутафаккирону файласуфон ба назар мерасад, ки дар асоси сифатҳои зотии фазилат тақсим шудааст. Бино бар ин сифати фазилатро ба ду қисм ҷудо кардаанд: яке ақлӣ ва дигаре ахлоқӣ. Фазилати ақлӣ аз таълим ва маърифат сарчашма гирифта, рушду нумув мекунад ва ҳам аз ин ҷиҳат ба таҷриба ва замон ниёzmanд аст. Фазилати ахлоқӣ аз одат маншаш мегирад. Касоне, ки меҳоҳанд аҳволи худ ва дигаронро беҳтар гардонанд бояд, ки намунаи ибрат бошанд ва қонунҳои ахлоқу таълиму тарбияро мутолиа намоянд. Ба ибораи дигар, он нафаре ҳаққи ахлоқии ҳидоят ва насиҳат карданро дорад, ки худ ҳидоят ва насиҳат шуда бошад. Аз ин ки инсон аз ду мабдаъ, яъне ҷисм ва рӯҳ иборат мебошад, ғизои ҷисми ўхурдани ю нушиданиҳо ва ғизои рӯҳаш маънавиёт аст, ки то абад ташни он мебошад. Ҳар нафар бояд ғизои рӯҳӣ гирад, то илму маърифат ҳоким ва роҳнамои ақли ў гардад. Абдуллоҳи Шабровӣ ба таври сода, вале пурмуҳтаво мегӯяд, ки: «Аз барои хирадманд ду фазилат аст: яке, ақле, ки аз он истифода мебарад ва ибрат мегирад. Дувум, сухане, ки дигаронро фоида медиҳад» [1, с. 114].

Арасту дар рисолаи «Илму-л-ахлоқ» фазилати иродиро, яъне, фазилате, ки бо иродаи шаҳс ба вуқӯъ меояд, фазилати ихтиёрий ном бурдааст. Сифати ихтиёрии фазилати иродӣ ба он маъност, ки ҳар нафаре бо ихтиёри худ имкон дорад иродаи фазлу қараму эҳсон қунад ба худ ва дигарон. Муаллими аввал менависад: «Фазилати иродӣ ихтиёрий аст, зоро ки марди хуб бақияи аъмоли худро низ ба сурати ихтиёр иҷро мекунад. Ва аз ин сабаб разилатҳо бояд сиёнан (аз рӯйи худдорӣ) ихтиёрий бошанд, зоро ки амалиёти марди разил сиёнан ихтиёрий бошанд. Марди разил ҳар коре, ки мекунад марбут ба шаҳси худи ўст» [5, с. 73]. Инсон мавҷудест, ки хушбахт шудан ба иродаи ихтиёрии ўрабт дорад ва метавонад бикӯшад то хушбахтиро ба даст орад, хоса дар ҳоле ки фазилат ёру мадагори ўст. Ҳеч фазилату шараф зиёдтар аз хирадмандӣ ва хушёрию зирақӣ нест.

Категорияи дигари ахлоқӣ, ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар радифи ҳилм баён мекунад, **«силаи раҳм»** аст. Силаи раҳм ба хешу табор ва ахлоқи хуш нигоҳ доштан бо онҳо аз фазилатҳои беназiri инсонӣ мебошад. Силаи раҳм он аст, ки хешону пайвандонро бо худ дар тамоми ҳайрот ширик гардонӣ. Таъкид

шудааст, ки риояти силаи раҳм барои ҳар нафар воҷиб аст. Ҷалолуддини Давонӣ қайд мекунад, ки: «Силаи раҳм он аст, ки хешовандони худро дар сарвату рафоҳият бо худ шарик гардонад. Ҳамчуноне ки қаробати сувариро ҳаққест, қаробати маънавиро, ки таносуби рӯҳоният аст, ҳаққест ва онро қурбату қаробати илоҳӣ хонанд ва (мебояд) ҳаққи сила нигоҳ дорад» [13, с. 84]. Вақте ки инсон сарватманду доро мегардад, хешу табор ва наздикунду эҳтиёҷмандонро набояд фаромуш кунад. Бузургии инсон ба воситаи ҳалимӣ, саховату эҳсон ва ахлоқи ҳасана дар байни қавмаш ва ҷомеа зоҳир мегардад. Ҳалимӣ, саховату эҳсон ва ахлоқи ҳасана мақулаҳое мебошанд, ки сиришт ва ҷавҳари шахси соҳибмаърифатро инъикос менамоянд. Вақте ки чунин мақулаҳо дар табиати шаҳс ҷой дошта бошанд, ин шаҳс дар ҷомеа боиси эҳтироми хосу ом мегардад. Абдуллоҳи Шабровӣ ба ҳамин мазмун менависад: «Ҳар вақт ки замона туро мол диҳад, пас зиёдатии онро ба хешу табор ва наздиқон бидех ва огоҳ бош, ки ҳаргиз ту дар байнашон бузург намешавӣ, то ин ки туро ҳалиму ҳушаҳлоқ набинанд» [1, с. 173].

Қайд кардан зарур аст, ки аҳли хирад ва маърифат бисёр наку гуфтаанд, бояд шаҳс аз аъмолу кирдори атрофиёни худ оинае созад ва сирату сифоти худро дар он оина мушоҳида намояд, то бар тамоми қубҳи разилатҳои худ иттилоъ ёбад. Нафс ҳеч гоҳ аз қубҳи афъоли худ огоҳ намешавад, аммо қубҳи афъоли дигаронро ба осонӣ дармеёбад. Мисли он ки: «Луқмони Ҳакимро гуфтанд: Адаб аз кӣ омӯҳтӣ? Гуфт: Аз беадабон. Ҳар он чи аз аъмоли эшон дар назарам нописанд омад, ман аз он парҳез кардам» [8, с. 56].

«Разолат» низ чун категорияи ахлоқӣ-фалсафӣ дар меҳвари таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ қарор дорад. Ҳусусан, дар рисолаи «Унвону-л-баён» паҳлухои норавшани ин масъала бо таҳқиқи илмӣ-назарӣ баён гардидааст. Ҳадафи ниҳоии мутафаккир ин аст, ки дар ҷомеаи башарӣ дар натиҷаи тарбия инсони ҳушаҳлоқу пок аз разолат ба воя расад. Инсон, ки қувва ё неруи фавқулодаи табиат аст, бояд ҳаёти бошууронаро дарҷомае ташкил карда, ба саодати ҳаёт мушарраф гардад, зоро инсон яке аз шарифтарин мавҷудоти олам аст.

Вақте ки разолат мегӯем, пеши назари мо амалҳои зишт ва номақбули инсон падид меоянд. Аз таҳқиқи осори мутафаккирони асрҳои миёна, маҳсусан Абдуллоҳи Шабровӣ, маълум мегардад, ки разолат ҷаҳолат аст. Нафаре, ки ҳаёти пур аз разолатро интихоб кардааст, роҳи ў на ба сӯйи саодат, балки ба сӯйи шақоват мебошад. Дар ин маврид дигар фарқ байни зиндагии инсон ва ҳайвон боқӣ намемонад. Дар чунин ҳолат маъно ва мазмуни ҳаёт нопадид мегардаду ранги манғӣ мегирад ва зиндагии инсонро ғаму андуҳ ва мушкилиҳо фарогир мешаванд. Он гоҳ хотираи пур аз сайиот ҳамеша инсонро азият дода, ҳатто инсон аз худаш гурезон мешавад. Шояд инсонҳое, ки дар ҷаҳолат қарор доранд, лаззати ҳаётро ҳамеша дар аъмоли манғии худашон ҷустуҷӯ намоянд.

Зери мафҳуми разолат тамоми аъмоли зишти инсон ба монанди «адоват», «беҳаёй», «ғайбат», «ғазаб», «дурӯғ», «душманий», «зулм», «исроф», «макр», «мардумозорӣ», «нодонӣ», «ношукрӣ», «суханчинӣ», «туҳмат», «фитна», «фурӯмояғӣ», «фиреб», «ҳасисӣ», «ҳиёнат», «хушунат», «ҳасад», «ҳирс», «ҷаҳолат» ва монанди инҳо фаҳмида мешавад, ки тамоми ин сифатҳо дар ниҳоди шахс аз ҷаҳолату нодонӣ ва дур мондан аз маърифати волои инсонӣ падид меоянд. Дар ҳоле ки чунин аъмол дар табиати шахс ташаккул мейбад, ақл дар назди нафс очиз мемонаду нафс ҳокими ақл мегардад. Дар ин маврид сифатҳои нек ба сифатҳои бад мубаддал мегарданд ва сифоти ҳалимӣ нобуд мешаванд. Инсоне, ки дар талаби саодат аст, бояд ҳоҳишоти нафсро дур андозад ва раҳо кунад. Пас, илочи ҷаҳлу разолатҳо илм бувад. Назари устоди илми ахлоқ Арасту дар ин маврид чунин аст: «Разолат низ дар ихтиёри мо аст, зеро ҳар чизе, ки феъли он дар ихтиёри мо бошад, тарки он низ дар ихтиёри мо аст ва билъакс, аз ин сабаб аст, ки агар феъл (дар ҷое, ки мустаҳсан бошад) дар иқтидори мо аст. Ба ҳамин сурат тарки он (ки дар он ҷо ғайри мусҳтасан аст) низ дар қудрати мо аст ва билъакс. Вале агар дар иқтидори мо бошад, ки нек ё бадро гирифта, ё тарк кунем ва ҳам айни ин кор муциби он бошад, ки моро хуб ё бад. Пас зоҳир аст, ки нек будан ё бад будани мо дар дasti худи мо аст» [5, с. 69].

Бе маърифати ҳайр рӯйи ҳаёт ба ҷониби мақсадҳо мутаваҷҷех шуда наметавонад, зеро маърифати ҳайр дар тӯли ҳаёт дар расидан ба саодат нақши

калидӣ дорад. Набояд фаромуш кард, ки миёни нафсу бадан алоқаи маҳкам ва робитаи мубрам вуҷуд дорад. Ҳар кайфияти мусбат ва манфие, ки дар яке пайдо шавад, дар дигаре таъсир мерасонад. Дар ҳоле ки инсон ҷисман бемор мешавад ба тибби ҷисмонӣ муроҷиат мекунад ва илочи давои ҷисми худро пас аз ташхис дармеёбад. Аммо вақте ки рӯҳан бемор мешавад, табион дар илочи шифои ӯ очизанд. Ин шахс бояд ба тибби рӯҳонӣ (яъне, панду ҳикмат ва ба садои аҳли илм гӯш фаро дихад) муроҷиат намояд ва ғизои рӯҳро дуруст дарёбад. Дар бораи разолат мутафаккирон ақидаҳои муҳталиф доранд. Масалан, мутафаккири асримиёнагӣ Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён»-и ҳуд разолатро ҷаҳл медонад ва зери мағҳуми разолат тамоми аъмолу афкори зишти инсониро дар назар дорад, зоро аъмолу афкори зишт талхҳои рӯзгорро ба инсон мечашонанд. Ин олимӣ забардаст дар асари безаволи ҳуд «Унвону-л-баён» тамоми аъмоли разилаи инсониро, ба мисли «зулм», «дурӯғ», «фитна», «ғайбат», «ғазаб», «исроф», «туҳмат», «ҳирс», «фурумояғӣ», «ҳасисӣ», «ҳиёнат», «ғиреб», «макр», «суханчинӣ», «адоват», «хушунат», «бехаёй», «бухл», «ҳасад», «кина» ва ғ. саҳт танқид карда, чунин аъмолро мояи шақовати ҷомеа инсонӣ медонад. Сабаби пайдоиши чунин аъмолро дар ҷомеа Шабровӣ дар он мебинад, ки нафси ҳайвонӣ болои ақл ғолиб гардад ва ақл дар баровардани ҳукми дуруст барои расидан ба саодат очиз гардад. Ба маънои гуфтаҳои боло Абдуллоҳи Шабровӣ чунин ибрози ақида дорад: «Хоҳиши нафсро дур андоз ва раҳо кун, агар ӯ бар ақл ғолиб гардад, сифатҳои неки инсонро ба сифатҳои бад мубаддал мегардонад, пас сифати ҳалимиро нобуд месозад. Шахси ҳавопараст ба зоҳир гарчи ҳалим намояд, лекин дар ботин шахси қинадор аст» [1, с. 29]. Дарвоқеъ, бадтарин шахс касе аст, ки аз ӯ ҳайру некиро умед карда намешавад ва дар ботини ӯ кибру ҳавопарастӣ решо давонида, дигар аз ҳасаноти ӯ ҷизе боқӣ намондааст, зоро ақли ӯ таҳти таъсири нафси саркаш монда, дар ботинаш тамоми аъмоли зишт решо давонида, он решоҳои сиёҳ то ба умқи қалбаш фурӯ рафтаанд. Ботини шахси қинадор чун як фазои пур аз зулмат аст, ки дар он торикиҳои зулмат ҳеч нуре барои дарёғти роҳи саодат равшанӣ намекунад. Чунин шахс агар зоҳирان худро ҳалим намояд,

лекин ботини ў ба ҳеч ваҷӯҳ ҳалимиро намепазирад. Яке аз аъмоли разила он аст, ки баъзе дар қайди ғазаб ва бархе дар ҳаболаи шаҳват ва гурӯҳе асири ҳирс ва ҷамъе мубталои кибру ғуруранд. Одам ва дигар мавҷудоти соҳибрӯҳ дар асл чун як мавҷуди биологианд. Инсон ки соҳиби ақл, шуур, нутқ аст ва дастони қобили меҳнат дорад, зери таъсири омилҳои ҷомеаи инсонӣ монда, мафкурааш шакл мегирад ва дар ў ҷаҳонбинӣ ва маърифат ташаккул мейбанд. Дар ҷунин ҳолат мақом ва мартабаи инсониро дармеёбад, аммо дигар мавҷудоти соҳибрӯҳ, ки ба онҳо ақл, шуур, нутқ, маърифат ва дастони қобили меҳнат хос нест, зери ҷамъияти ҳайвонӣ то абад бокӣ ҳоҳанд монд. Пас, инсоне, ки ҳастии ҳудро дар ҷамъият дарк накардаву нашинохтааст, миёни ў ва дигар ҳайвонот тафовуте вучуд надорад. Албатта дар сиришти ҷунин нафар ба ҷои қувваи некӣ, қувваи бадӣ нашву нумув мекунад ва ҳаёти ўро тамоми разолатҳо фаро мегиранд. Ҷунин шаҳс ба сурат одам ва ба сират чун ҳамон ғаризаи биологӣ аст.

Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ шаҳсе, ки сиришти ўро разолатҳо фаро гирифтаанд, дигар бо ҷашми сар ба сӯйи саодатҳо назар карда наметавонад. Тарбия барои ин шаҳс мутлақо бетаъсир ҳоҳад монд ва роҳро барояш раҳо кардан бехтар аст. «Касе, ки лоиқи тарбия нест, роҳро барояш раҳо кун» [1, с. 41]. Дар табиат ва сиришти нафаре, ки арзишҳои инсонгароӣ ҳувайдо нест, барои ў таълиму тарбия бетаъсир мемонад. Табиат ва сиришти инсон асос аст, чунки онҳо дар раванди ҳаёт моҳияти инсонро меофаранд. Дар тули ҳаёт таҷрибаҳо нишон додаанд, ки тарбия хос аст на ом, яъне, дар ҷараёни тарбия на ҳама одамон тарбияро ба ҳуд яксон мепазиранд. Ба андешаи мутафаккир на ҳар шаҳс лоиқ ва сазовори тарбия мебошад. «Пас оқил бояд ки ба қасби саодати сармадӣ (доимӣ) ва лаззоти абадӣ кӯшида, ҳайвонсифат ба обу алаф сар фуру наёварад, балки инсонсурат майл ба олами боло кунад ва қувои ҷисмониро дар таҳсили асбоби лаззоти ақлии сарф намояд» [13, с. 178]. Нокас ба тарбият ҳеч вақт мартаба ва арзишҳои инсонгароиро дарнамеёбад. Касоне, ки тамоман аз арзишҳои инсонгароӣ маҳруманд дар ҳама тарик ифрат мекунанд, яъне, онҳо лаззатро дар аъмоли носаҳех мечӯянд. Вақте ки разолат маҳсуси табъи инсон бошад, он разолати мутлақа аст. Дигар разолатҳо, ки маҳсуси табъи ў нестанд,

разилати муқайяда, яъне, разилати табий ва разилати маризӣ гуфта мешавад, на разилати мутлақа. Ба маъни гуфтаҳои боло Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ дар «Гулистан» чунин фармудааст:

«Саъдиё, Шерозиё, таълим мадеҳ бадзодро,

Бадзод агар олим шавад, санге занад устодро» [8, с. 52].

Аз чунин таҳлилҳо хulosae бармеояд, ки барои шахси «бадзод», яъне «бадсиришт» ё «бадасл» тарбия суде надорад. Агар чунин шахс «одам» шавад (ба мартабаҳои баланд расад), ба асли худ ва устоду дигар атрофиёнаш ба назари бад нигариста, ҳатто хиёнат ҳам мекунад.

Абдуллоҳи Шабровӣ ҷойи дигар аз занони покдоман ва боиффат ҳимоят карда, чунин ибрози ақида менамояд: «Агар бухтону тухмати занҳои боиффатро тарк кунед, барои шумо модарҳоятон аз бухтон саломат мемонанд» [1, с. 41]. Яке аз аъмоли разила тухмат ва бухтон задан ба занҳои покдоман ва боиффат аст. Ба ақидаи мутафаккир, зан модар беҳтарин неъмат дар ҳаёт ба шумор меравад, зоро тамоми бузургон, донишмандону мутафаккирон ва дигар нафарони ба миллат содик ҳама аз домони поки ў ба дунё омадаанд ва набояд ба зан модар тухмату бухтон зад. Ба назари ў пеш аз он, ки ба касе тухмат ва бухтон занем аввал шахсони наздики ҳудро пеши назар овардан лозим аст. Тухмат ва бухтон ин як навъ давъои бедалел буда, асоси воқеӣ надоранд. Нафароне, ки ба ин разолат қодиранд, дар онҳо заррае аз маърифати софи инсонӣ ба ҷашм намерасад. Тухмат ва бухтон разолати бузургеанд, бино бар ин дар ҷомеа нафароне, ки ба ин разолат гирифткоранд, онҳоро ҷилавгирий бояд кард. Шахсе, ки тухмат ва бухтон мекунад, дар доираи ҷаҳолат қарор дорад. Аз нигоҳи ҳикмат чунин ашхос бадтарини мардум буда, аввал ба худ ҷабр мекунанд, баъд аз он ба дӯстону пайвандон, бокӣ ба тамоми мардум.

Ба бародарони худ рағбат надоштан ва ба онҳо қумаку раҳм накарданро мутафаккир бадтарин разолат ва аз байн рафтани силаи раҳм, инчунин асоси гум гаштани муҳаббатҳо медонад. «Шахсе, ки ба бародарҳояш рағбат надошта бошад ва ба эшон раҳм накунад, ба зиёну зарар мубтало мегардад» [1]. Рағбат надоштан миёни бародарон ва муশоҳида нашудани раҳму инсоф байни онҳо

дар ҳар давру замон зиёд ба ҷашм мерасад ва Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам чунин мушкилиҳоро дар замони худ ба ҳубӣ дарк ва мушоҳида карда буд. Ӯ муттаҳидии бародарон ва устуории муносибатҳои онҳоро дар муҳаббати комил медонад, ҷунки муҳаббат олитарину ҷамилтарин ва ҳам лазизтарин амал аст. Афсус, имрӯзҳо тавре мо мушоҳида меқунем, аксари бародарони ҳунӣ ба хотири ягон манфиате бо ҳам душман ва рӯйгардону қаҳрианд. Байни онҳо риштаи муҳаббат, силаи раҳму шафқат ва рафтумаде вучуд надорад. Шояд волидайн аз рӯзҳои аввали тарбия фарзандонро дар руҳияи муттаҳидиву сарҷамъӣ ҳидоят намекунанд ва тухми муҳаббат, адлу инсоф ва рағбатро дар қалби онҳо намекоранд. Пас аз бузург шудани фарзандон, дар мушоракати бародарӣ дигар чизе байни бародарон бокӣ намемонад. Ҳол он ки онҳо ҳама аз як падару модар ба дунё омадаанд. Волидайн онҳоро яқсон бо тамоми орзухо парварониданд. Волидайн умед аз он доштанд, ки ҳама фарзандон дар ҳаёт сар аз як гиребон ҳоҳанд бароварду ҷумла мушфиқи яқдигар мешаванд. Аз ин ҷаҳолату разолат бояд дурӣ ҷуст ва бо бародарони худ рағбат дошт. Ҳар вакте ки бародарат муҳтоҷ бувад, ҳочати ӯро ба фардо маяфкан, ки ту чи донӣ, ки фардо чи ба вуқӯъ меояд. Дар зиндагӣ ҳар чизе, ки барои нафси худ меҳоҳӣ, ҳатман онро барои бародарат ҳам бихоҳ. Мутафаккир ҳам мутаассиф аз он аст, ки дар ҷомеае, ки байни бародарон рағбат, раҳм ва муҳаббату мушоракат ҷой надошта бошад, дар он ҷомеа маъно ва лаззати ҳаёт аз байн меравад. Фаромуш набояд кард, ки низом ва устуории ҳама мавҷудот дар рӯйи замин ба сабаби рағбату муҳаббат аст ва ҳеч мавҷуд аз рағбату муҳаббат ҳолӣ нест. Бино бар ин, ҳатман миёни бародарон муҳаббат бояд вучуд дошта бошад.

«Бадтарини мардум қасе аст, ки узрҳоро қабул намекунад ва лағжишҳоро намепӯшад ва намебахшад» [1, с. 42]. Дигар разолате, ки дар табиати шаҳс ҷой дорад ин набахшидани узр ва лағжиши дигарон аст. Афв ва баҳшиш сифати одамони неруманд аст, одамони бенеру ҳеч гоҳ намебахшанд. Неру ҳар чанд зиёд бошад, ҳусн ва қубҳи афв бештар дар табиати инсон зоҳир мегарداد. Узрҳоро қабул кардан ва баҳшидан, яъне, афв кардан аз зеботарин ахлоқи ҳамидаи инсон аст. Шафоаткунандаи гунаҳгор иқрор кардани ӯст ба гуноҳаш ва

пушаймон шудани гунахгор аз гуноҳаш узр овардани ў мебошад. Зикр кардан ба маврид аст, ки афв баъд аз қудрат писандидатар мебошад. Афв он аст, ки бар нафс осон бошад, яъне, тарки мучозот ба бадӣ ё талаби мукофот ба некӣ, яъне аз он қудрат дар нафс тамкин ҳосил ояд. Дар хабар аст, ки «Маъмун, ки воситаи ақди хилофату робитаи назми ҷалолат буд, гуфта буд, ки агар аҳли ҷароим (гунахкорон) бидонанд, ки маро дар афв кардан чӣ лаззат аст, ҷароимро ба тухфа пеши ман биоваранд» [13, с. 297]. Беҳтарини мардум ба баҳшидани гуноҳ қодиртари ни онҳо аст. Ба подоши бад ва интиқом гирифтани он ва беҳтарин баҳшиш ва эҳсон он аст, ки ибтидо аз тарафи шахси қодир ба интиқом бошад. Абдуллоҳи Шабровӣ ақида дорад, ки агар касе дар ҳаққи ту бадӣ кунад, пас бояд ту ўро дар муқобили лағжиш ва гуноҳояш бибаҳшӣ. Баҳшиш ва афв аз гунахкоре, ки дар ҳақиқат аз аъмоли зишташ пушаймон шудааст, қараму бузургии беназир аст. Дар табиати инсоне, ки меҳруbonӣ, муҳаббат ва баҳшишу афв ҷой дошта бошад, ақли ў бештар мебошад ва чунин нафаре, ки авфу баҳшиш кунад, ба вазифаи одамгари худ вафо намуда, онро ба ҷо меорад.

Масхара кардан яке аз аъмоли манфур аст, ки дар байни одамон кина ва адоватро эҷод менамояд. Ҳазл меъёр дорад, вакте ки аз ҷорҷӯбаи худ берун барояд, инсонро ба сӯйи ифрат ё тафрит мебарад. Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам маҳз ҳамин масъаларо иброз менамояд. «Шӯҳӣ ва масхара карданро тарк кунед, зоро он кина ва душманиро эҷод мекунад» [1, с. 48]. Аз назари ў мазоҳ (масхара) як навъ дашном аст, зоро дар аксар маврид ба туфайли ҳазл ва масхара байни дӯston ва наздиқон кина ва адоват ба вуҷуд меояд. Нафаре, ки дар ҳазл ба ифрат ё тафрит меравад, на ин ки дар назари дигарон хору залил аст, балки обрӯ ва эътибори худро дар байни мардум аз даст медиҳад. Ҳазл ва шӯҳии касе, ки бисёр шавад, пас ў аз ду чиз ҳолӣ нест: ё аз таҳқир кардани дигарон ўро, ё аз кинаву адоват гирифтани эшон бар ў. Чунин нафари истеҳзокор дар аксар маврид тақсири худро надида, ба масхараи дигарон мепардозад. Нафаре, ки зиёд ба ҳазл ва арбадагӯйӣ (бехудагӯйӣ) машғул аст, некиро аз дигарон манъ мекунад, яъне, дигаронро ба саодат роҳнамоӣ намекунад, он шаҳс ҳатто атрофиёнашро аз некӣ маҳрум кардааст. Касе, ки ба

бадӣ кардан дигаронро ёрӣ дихад, дар ҳақиқат ба онҳо зулму ситам кардааст. Насридини Тусӣ дар мавриди афъоли манфии мардум чунин назар дорад. «Мардумро қувватҳои муҳталиф зиёд аст. Мумкин бувад, ки баъзе боис шавад бар феъле муҳолифи тақозои қуввати дигар. Монанди он ки соҳиби ғазаб ё соҳиби шаҳват ба ифрат равад, ё касе, ки дар масти арбада кунад, афъоле ихтиёр намояд бе машварати ақл, ки баъд аз мӯъовадаташ пушаймон шавад» [9, с. 186]. Шахсе, ки бадӣ ва рафтори ношоямиро анҷом дихад ва мардумро масхара намояд, номи ӯ бад мешавад. Ҳамеша дар назари дигарон хору залил аст. Ба ақидаи Арасту «ба марди бад ҳар чизе метавонад, ки мавзуи иродай ӯ шавад» [5, с. 69]. Ҳар шахсе, ки бо бадон, разилону фурумоягон оmezad ва ҳамнишин шавад, роҳи ӯ ба сӯйи шақоват аст ва ҳеч гоҳ некӣ намебинад ва таҳқир мешавад, зоро ӯ дар суҳбати бадон тарбият ёфтааст ва табиати эшонро гирифтааст.

Одоби ҳамсоядорӣ яке масоили зарурӣ дар ҳаёти иҷтимоии одамон ба шумор меравад. Инсон ки мавҷуди иҷтимоӣ аст, ҳамеша ба муомилоту баробарӣ ниёз дорад. Яке аз муомилот ва баробарӣ дар ҷомеа одоб ва ба ҷо овардани ҳаққи ҳамсоядорӣ мебошад. Дар ин мавзӯ аз тарафи донишмандону мутафаккирон таъкидҳои зиёд шудааст, ки одоби ҳамсоядорӣ бояд риоя гардад. Ба назри Абдуллоҳи Шабровӣ «бадгуҳартарини мардум қасест, ки ҳамсояҳояш аз зиёну зарари ӯ дар амон нестанд» [1, с. 58]. Шахсе, ки ҳамсояҳои ӯ залил ва хоранд, ҳеч гоҳ боиззат намегардад. Яке аъмоли манфур ва разилона озори ҳамсоя мебошад. Мувоғики таълимоти мутафаккир ҳамсоя болои ҳамсоя ҳақҳои зиёд дорад. Муҳимтарин ҳақ он аст, ки ба шодӣ, ғаму андуҳ ва хурсандию шодмонии ҳамсоя шарик бошӣ ва ҳамеша даъваташро иҷобат кунӣ ва ӯро озору азият надиҳӣ. Ҳамсояро дашном додан, ранҷонидан ва ӯро озору андуҳгин гардонидан бадтарин амали зишт мебошад. Ранҷиш бар хилофи разилати комёб, низ ҳолате аст, байни ҳасад ва байни шатомат (ҳақорат) ва ин ҳар се марбут аст ба лаззату амале, ки дар асари воқеоте, ки ба ҳамсоя рух медиҳад, эҷод мешавад, зоро қасоне, ки ин эҳсоси ҳаққониро дошта бошанд, табист аз комёбии дигарон, ки аз рӯйи лаёқату шоистагӣ набошад, ба танг

меоянд, дар ҳоле ки ҳасуд ба ҳайси як ифрот аз ин ҳам таҷовуз карда, ба ҳар навъи комёбии дигарон ғамгин мегардад ва касе, ки ҳисси шамотат дорад ба ҳайси як тафрит тамоман аз ҳисси ранчишу алам ақибмонда ва ҳатто ба мусибати ҳамсоя ва дигарон шодмонӣ мекунад. Набояд шахс аз ҳамсояи худ сарфи назар намояд ва он ҳуқуқҳое, ки болои ӯ дорад ба якборагӣ фаромуш кунад. Ҷоҳилтарини мардум касе аст, ки некии худро аз ҳамсояаш бозмедорад, вале эҳсону хубиро аз ӯ умед дорад. Мутаассифона, имрӯзҳо мо шоҳиди ҳолатҳои зиёд мегардем, ки аксари ҳамсояҳо аз озору азияти якдигар дар амон нестанд ва ҳамеша байни онҳо кинаву адват ҳукмфармо аст, яъне ҳаққи ҳамсоядорӣ комилан поймол гардидааст. Дар урфият мақоми ҳамсояро аз хешовандони дур болотар донистаанд. Ҳамсояро ба некӣ мукофот кардан ва аз хатогии ӯ даргузаштан фазли ҷавонмардист.

Яке аз амалҳои зишти дигар, озор додани одамони солеҳ ва накукор мебошад, зоро дилозорӣ ва ё худ мардумозорӣ бадтарин кирдори инсоният ба шумор меравад, ки ин амал дар таълимоти тамоми мутафаккирон зери танқиди саҳт қарор дорад. Аз ҷумла, Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам ин амали зиштро мазаммат менамояд. «Шахсе, ки одамони хубу солеҳро озор медиҳад, эшон аз ӯ эъроз намуда, рӯйгардон мешаванд» [1, с. 61]. Касе, ки мардони комил, накукор ва маҳсусан аҳли илмро сабук шуморад ва ба назар нагирад, хору расво мегардад. Озор додан бо чанд навъ амал сурат мегирад. Масалан, озор додан бо забон, озор додан бо дасту пой ва бо дигар кирдорҳои ношоям. Ҳатто он ҳабаре, ки боиси озурдагии дигарон мегардад, аз овардани он ҳуддорӣ кардан афзалтар аст. Шахсони хубу накуорро набояд озор дод, ки корҳои олам дар маърази тағийирёбиву заволёбӣ аст. Бадбаҳт он нафарест, ки аз ба ёд овардани оқибат ғофил бошад ва аз зиллат бознаандешад. Қасоне, ки дар табиати онҳо ҳайр набошад, ҳайри онҳо гузаранда аст ва ин гуна ашхосро азиз набояд дошт. Накукорони ҳақиқӣ ба аداد бисёр нестанд, баръакс, бо аداد дар ҷомеа нафарони манфур зиёданд. Сарчашмаи тамоми разолатҳо ахлоқи манфӣ ба ҳисоб меравад. Баъзе ахлоқ табиӣ аст ва бархе аз ахлоқи дигар бо сабабҳои гуногун ба вучуд меоянд. Вақте ки инсон мубталои аъмоли манфур мегардад, ҷашми сари ӯ аз

дарки ҳақиқат батадриҷ очиз мемонад ва дар гирдobi разолатҳо фурӯ меравад. Таассуфовар аст, ки хирадмандону шахсони солеҳ ва накукор хору залил бошанду бехунарон ҷойи онҳоро бигиранд. То замоне, ки дар ҷомеа таносуб вучуд надорад, мубодила ва муомилаи нек сурат намегирад ва таносуби мусбат ба вучуд наҳоҳад омад.

Дар таълимоти мутафаккир тамоми разолатҳо ва афкору аъмоли манғии инсон бо ибораи «дили сиёҳ» ифода мегарданд. Чунончи: «Дили сиёҳ ба сӯйи норостиҳо ва бехудагиҳо майлу рағбат мекунад» [1, с. 68]. Зери мағҳуми «дили сиёҳ» тамоми аъмоли разилона ба монанди «адоват», «бехаёй», «ғайбат», «ғазаб», «дурӯғ», «душманий», «зулм», «исроф», «макр», «мардумозорӣ», «нодонӣ», «ношукрӣ», «суханчинӣ», «туҳмат», «фитна», «фурумоягӣ», «фиреб», «хасисӣ», «хиёнат», «хушунат», «ҳасад», «ҳирс», «чаҳолат», «буҳл» ва монанди инҳо фаҳмида мешавад. Дар ниҳоди шахсе, ки чунин хислатҳо ташаккул ёфтаанд, дар қалби он шахс дигар барои ростию ростгориҳо ҷой намемонад, зоро қалбашро «сиёҳӣ» фаро гирифтааст, ки он «сиёҳӣ» ана ҳамон аъмоли зишт мебошад. Чунин нафар дигар лаззати саодатро, ки ғояи ахлоқ аст, дарк карда наметавонад ва вучудашро он «сиёҳиҳо» хӯрда нобуд месозанд. «Сағоири сайиотро (гуноҳони хурдро) ҳақиқир нашумурад ва дар иртикоби он толиби руҳсат (чавоз) нашавад» [9, с. 219]. Ба сиёҳдил гуфтани вазъ ва андарз суде надорад. Табиист, ки хӯйи бад дар табиате, ки нишасти, он афъоли манғурро ҷуз ба вақти марг аз даст дода намешавад, зоро ҳар ки бимирад тамом бошад, зоро марг тамомияти осори ҳақиқати инсоният мебошад ва ҳақиқати марг қатъ шудани алоқаи нафс (руҳ) бо бадан аст.

Абдуллоҳи Шабровӣ ниҳояти гуноҳон ва бадтарини онҳоро дар пок ва маъсум нишон додани афроди бад ва зиёнкор мебинад. Дар ҷомеаи инсонӣ афроди зиёнкор ва мутаассибе вучуд доранд, ки онҳо ҳамеша дар пайи озору азияти мардуманд ва чунин афрод аз тарафи ашҳоси дунҳиммат поку маъсум нишон дода мешаванд, ки гӯё онҳо аз тамоми разолатҳо поканд. Масалан, мутафаккир мегӯяд: «Ниҳояти гуноҳон ва бадтарини онҳо пок намудан ва пок нишон додани инсонҳои бад аст» [1, с. 79]. Нафаре, ки ба ситоиш ва таърифи

афроди дунхиммату манфур мепардозад, чунин нафар ба вазифаи инсонгароии худ нуқсони бемисл ворид меқунад. Таърифи шахсони бад ва пок нишон додани онҳо амали марди нодон мебошад. Албатта, марди нодон дунболи аъмоли беарзиш ва ҷустуҷӯҳои хеле ҳарисона ва бетамизона аст. Ӯ метавонад ба тамоми амали зишт ва разолат даст занад. Ҳар амале, ки бар асари ҳоҳиши беарзиш ба вучуд меояд, одати марбути худро рӯз ба рӯз қавитар ва зиёдтар месозад. Агар ҳоҳишиҳои мазкур бисёр бузург ва шадид бошанд, шояд битавонанд, ки пойи ақлро бикашанд. Бино бар ин, агар ҳоҳишиҳо ва орзуҳо мұйтадил ва маъдуд набошанд ва ба сурат мухолифи қиёдати ақл гарданد ва замоне, ки шаҳватҳо ин тавр вазъеро ба худ бигиранд, мо онро разолат мегүем. Ҳар разолат зулм аст, чи ба нафси худ ё чи ба нафси дигаре бошад. Ҳар касе, ки дар ҳаққи дигаре бадӣ ҳоҳад, нафси ӯ қабули бадӣ кардааст. Пас, раҳой аз тамоми разолату ҷаҳолатҳо, ба илм рӯй овардану эътиқод кардан ба он мебошад, зеро шарти таълим амал аст. Фазилату шарафи инсон ҳам ба илм мебошад. Инсон бояд дар маҳфили олимону фозилон ҳозир шавад, чунки он ҷо майдони камолоти инсонист. Ҳузур ёфтани ба майдони камоли инсонӣ одамиро аз ҷаҳл мераҳонад. «Бисёр сухане ҳаст, ки саҳттар аз ҳамла кардану зарба задан аст» [1, с. 87]. Дар ин сухани Абдуллоҳи Шабровӣ неру ва қудрати забону сухан нишон дода шудааст, яъне, неру ва қудрати суханро аз неруи ҷисмонӣ зиёдтар медонад. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ дарде, ки табибҳоро очиз кардааст ва илочи онро наёфтаанд, забони носозгӯ ва фаҳшгӯ ё феъли бади инсон аст. Ҳатто ҷароҳати суханро саҳттар аз ҷароҳати шамшер медонад. Ба қавли дигар, «захми корд шифо меёбаду захми забон то абад дар дилҳо бокӣ мемонад». Агар тезии корд узвҳоро бибурад, пас тезии забон умрҳоро барбод медиҳад. Аз ин мағҳумҳо чунин бармеояд, ки аз бадӣ кардани забон дар ҳаққи худ парҳез кардан лозим аст ва ҳамеша аз ҷинояташ дар ҳаққи худ ҳушёр будан афзалтар аст. Айб ва нуқсони сухан дароз кардани он аст ва зебоии он бо тартибу бофасоҳат адо кардани он мебошад. Таҷрибаҳо дар тули ҳаёт нишон додаанд, ки он, ки дар сухан кардан аз меъёри муқаррарӣ ва ҳадди он гузарад, мелағжад. Забонро нигоҳ доштан ва суханро дар мавридаш баён кардан

бөхтарин хислати инсонӣ мебошад. Забонро тарчумони қалб гуфтаанд, яъне, он чизҳое, ки дар дил аст, дар лағжиши забон зоҳир мешаванд. Ҳазар кардан аз суханҳои зиёд ва бемаънӣ роҳ ба сӯйи саодати абадии инсоният мебошад. Бо фасоҳату балоғат сухан кардан фазилати инсонро пӯшида медорад ё худ чилвагар мегардонад ва ростибу дурустии инсонро нигоҳ медорад ва баръакс агар сухан дорои фасоҳату балоғат набошад, шаъну шарафи инсон коста гардида, фазилат аз байн меравад ва наздикуни пайвандон ва бародарон озурдахотир мегарданд. Дар чунин маврид дар симои шахси бадзабон як нафари дур аз саодату фазилат ва манфур аён мегардад, зеро бар асари бадзабонӣ ва суханҳои бемағз қадру қимати инсонӣ меафтад. Пас, забонро ҳабс кардан лозим аст, пеш аз он ки забон одамро ҳабс кунад. Бисёр сухане аст, ки ба сари инсон маргро меорад ва манзилу ҳавлӣ ва ободиҳоро хароб мегардонад ва боиси таассуф аст, ки қабрҳоро обод мегардонад. Дар тамоми ҳолатҳо саломатии инсон ҳамроҳи хомушии ў мебошад, пушаймонӣ бошад, ҳамон вақте зоҳир мегардад, ки суханҳои бемаврид аз забон хориҷ гарданд. Сухан ҳамеша бояд аз тамоми олоишҳо, лағжишишҳо ва талхихо пок бошад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари разолатҳо категорияи дигари ахлоқ- ба монанди **айбпӯширо** чунин тасвир менамояд: «Касе, ки пардаи айби бародари худро даронад, айбҳои фарзандонаш фош мегарданд» [1, с. 91]. Мутафаккир таҳти ин ҳикмат фош накардани айби бародари худ ва умуман ба камбузиҳои мардум парда пӯшиданро баён мекунад. Дар оини бародарӣ айби бародари худро пӯшида надоштан ва ҳаққи ғоибии ўро риоя накардан (яъне, суханҳои ношоям гуфтан) хайрият ва некӣ нест. Пӯшида доштани сир ва рози мардум як навъ фазилат мебошад. Барои нигоҳ доштани асрор дилҳо бояд ба мисли зарфҳо бошанд, то дар он ҷо тамоми дида ва шунидаҳои инсон аз дигарон маҳфуз бимонанд. Вақте ки инсон дар қалбаш камбузиҳои мардумро нигоҳ медорад, обрӯ ва эътибораш дар ҷомеа ба тадриҷ боло меравад. Шахсе, ки хато ва гуноҳи худро фаромуш кунад, хато ва айби дигаронро бузург мешуморад ва нафаре, ки аз мардум айби ниҳонӣ пайдо мекунад, эшонро расвою беобрӯ мекунаду худро беэътиmod. Пас, набояд шахс аъмоли манфии худро фаромӯш кунад ё кучак

шуморад. Мұхаммад ибни Ҳасан Насриддини Тусī дар ин маврид мегүяд: «Шахсе, ки нафси худро дұст дорад, айбҳои ў бар ў маҳфӣ монаду асари ў агарчи зоҳир бувад, дарк нақунад» [9, с. 221]. Пас, ақл аст, ки дар ҳаёти инсоний ҳадро муайян мекунад ва байни фазилату разолат фарқ мегузорад. Инсони оқил набояд дар табиати худ аъмол ва афкори манфиро парваронад, ба разолат гарояд ва аз пайи чустучӯйи айбҳои ниҳонии дигарон бошад. Нафаре, ки аз мардум айби ниҳонӣ пайдо мекунад, миёни ў ва мардум як навъ кина ва адовану нафрат ҳам ба вучуд меояд, мардум аз чунин нафар мутаннафиру гурезонанд. Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ аз мардум айбҷӯйӣ кардан ва камбузиҳои онҳоро баён кардан ва ҳаққи ғоибии онҳоро риоя накардан ғайбат аст. Бадтарин разолат он аст, ки дар ғоиби дигарон аз номашон сухане гӯйи, ки боиси озурдахотирии онҳо гардад. Қонуни ҳаёт ин аст, ки вақте ки мо айби бародарони худ ва дигаронро ғош мекунему ба онҳо парда намепӯшем, он айбу камбузиҳое, ки аз мо ва наздиконамон дар ҷараёни зиндагӣ ба вукуъ омадаанд, ҳеч ҷаҳони дар амон ва дар паси парда наҳоҳанд монд.

«Ташнагии моли дунё аз ташнагии об сахттар аст» [1, с. 106], мегүяд Абдуллоҳи Шабровӣ. Дар ин ҷо ў, пеш аз ҳама, масъалаи нафси аммора (бадкор)-ро ёдрас менамояд, ки чунин нафс агар дар табиати шахс ғолиб ояд, ахлоқи инсон ба разолат мегарояд ва «хирс», «бухл», «ҳасад», «ҳасисӣ» ва дигар ҷаҳолатҳо чун ғубор фазои табиати одамро тира мегардонанд. Дар ҳоле ки фазои соғи табиати инсонро ғубор фаро гираду тира гардад, инсон чӣ тавр дар ин зулмот роҳи саодатро меёбад? Дар чунин маврид дигар ҳеч роҳе ба сӯйи саодат вучуд надорад, зеро ба ҷашми ҳоҳишоти нафс нигоҳ кардан ин, яъне, инсон ҳайрону саргардон мешавад ва роҳи ҳақиқатро гум мекунад. Талаби нафсоние, ки мучиби ҷаҳолат ва разолат бошад, муштамил ба хатарҳои азим аст. Ба назари мутафаккир онҳое, ки бардаи нафс гаштаанд ва ба «хирс», «бухл», «ҳасад», «ҳасисӣ» ва ба дигар ҷаҳолатҳо гаравидаанд, пайваста дар талаби молу сарват ҳастанд. Дар назари онҳо ҳатто арзиши мол аз арзиши инсонҳо афзалтар аст. Дар мавриде, ки инсон ташнаи молу сарват гардад, дар вучуди ў дигар аз оини ҷавонмардӣ, ба монанди «ҳилм», «муруvvat» ва

«эҳсон» чизе пайдо намегардад. Ҳатто ин гуна ашхоси хасису мумсик зиндагии ҳақиронаю пурмашаққатро доро мебошанд. Ашхоси хасису мумсик дар ҷомеа ҳама вақт мисли фақирон ҳаёт ба сар мебаранд, яъне, ҳарисӣ калиди хорӣ аст ва хориро ба бор меорад. Он, ки ба молу нафси худ баҳилӣ кунад ва он молро барои нафси худ сарф накунад, он шахс моли мазкурро барои дигарон баҳшида наметавонад ва қайд кардан бамаврид аст, ки ҳориси тавонгар фақирттар аст аз фақири сахӣ. Нафаре, ки ташни молу сарват аст, ҳамеша дарвеш аст, агарчи тамоми ҷаҳон назди ў бошад. Муслиҳиддин Саъдий Шерозӣ дар мавриди ҳасадбар чунин мегӯяд: «Ду қас мурданду ҳасад бурданд, яке он ки дошту нахӯрд ва дигар он ки донисту накард» [8, с. 138]. Марди саид он аст, ки дар ба даст овардани хушнудии дигарон ҷаҳд ва эҳсони бедареф кунад ва он ҳайроте, ки ба ў тааллук дошта бошад, онҳоро шомил гардонад. Дар ин маврид муҳаббати комил миёни ў ва дигарон ба вучуд меояд, ки устувории тамоми мавҷудот ва низоми коинот муҳаббат аст. Молу сарват тамом мешаванд ва номи нек боқӣ мемонад.

Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён» дар баробари дигар категорияҳои ахлоқӣ-фалсафӣ, ба масъалаи рафткор бештар таваҷҷуҳи хоса зоҳир менамояд, зоро ахлоқ дар ҳар давру замон меъёр ва низоми устувории ҷомеаи башар мебошад. Чунончи: «Шахсе, ки ахлоқаш бад бошад, нафси худро азобу озор медиҳад» [1, с. 12]. Абдуллоҳи Шабровӣ оромии нафс ва мутмаин будани онро дар ахлоқи ҳамидаи инсонӣ медонад. Меърҳои ахлоқиро нодида гирифтан ва тибқи онҳо амал накардан, нафси худро азобу озор додан мебошад. Инсони бадаҳлоқро ҳеч вақт хурсанд намебинӣ, ў доимо дар ғам гирифткор аст. Ин гуна шахс нисбат ба нафси дигарон ҳам золимтар аст. Бадтарини мусибатҳо барои инсон ҷаҳолату нодонӣ аст, ки аз ҷаҳолату нодонӣ, дар баробари дигар разолатҳо ахлоқи ғайри қобили қабул ба вучуд меояд. Агар инсон дар такмили ахлоқ ва фазлу камоли худ кӯшиш кунад, дар боло бурдани арзиши иҷтимоии худ кӯшиш кардааст. Зери мағҳуми ахлоқи ҳамида одоби писандида пешӣ назар ҷилвагар мешавад ва адабро нишонаи ақл гуфтаанд. Бузургӣ ба фазилат ва адаб аст, на ба аслу насаб. Шахсе, ки аз ахлоқ маҳруму бенасиб гардад, дар ў

ҳеч некие нест. Ба сабаби риоя гардидани ахлоқ васлшавандагону робитакунандагон зиёд мешаванд. Шахсе, ки ахлоқро дар қалбаш чой диҳад ва соҳиби хулқи хуб гардад, мардум аз зиёни ў дар амон мемонад. Бадаҳлоқӣ ва тундхӯйӣ инсонро дар назари аҳли ҷомеа ҳору залил мегардонад. Инсони боаҳлоқ саодатманд мебошад, зоро саодат ғояти ахлоқ аст. Ҳамон вақт шахс боаҳлоқ гуфта мешавад, ки баҳо ва қаромати нафси ҳудро бишносад. Назари устоди илми ахлоқ Арасту дар бораи шахси бадаҳлоқ чунин аст: «Дар ҳоле ки ҷамоати дигаре аз шиддати фасоди ахлоқ корҳои бисёр баду даҳшатнокеро муртакиб мешаванд ва қунун дар асари он аз ҳаёт нафрат мекунанд ва аз ин ҷиҳат корашон ба интиҳор меанҷомад. Марди шақоватпеша чун ба воситаи ин ки агар танҳо бимонад ҳофизаи пур аз сайиоти ў ҳамеша ўро сарзаниш мекунад. Табист, ки мекӯшад аз ҳуд бигрезад» [5, с. 273]. Ҳеле мушкил аст, ки ба ростӣ ва ҳақиқат боаҳлоқ шуд. Марди боаҳлоқ он аст, ки дар ҳаёт ва ҳам дар қавли ҳуд рост бошад, зоро танҳо ин табиат аст, ки аз ҳолати адаб маҳсуб шуда метавонад. Танҳо нафари боаҳлоқ қобили ситоиш аст. Марде, ки ахлоқи шариф дорад, ҳоҳишоти ҳудро тавассути ақли солим тартиб ва танзим мекунад, чунки ақл ҳокими одил аст. Ба ҳама қасоне, ки аз мо синнан бузург ё ҳурданд, бояд нисбаташон боаҳлоқ бошем ва онҳоро эҳтиром намоем ва пеши бузургон барҳезем. Бояд роҳу ҷойи ҳудро ба онҳо voguzor қунем. Ин тавр ҳаракотеро, ки аломати эҳтиром аст, нисбати эшон дошта бошем. Боз эҳтиром ба рафиқону бародарон лозим аст, аз сароҳату ихлоси дар ҳама умур муштарак. Лекин ахлоқи мо бо афроди ҳонадон ва ё ақрабо ва ё аз ин навъ алоқае, ки бо мардум дорем бояд ҳамеша бикӯшем, ки ба андозаи маротиб ҳуқуқашонро адо қунем.

Дар таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ эҳтироми падару модар яке аз масоили ниҳоят муҳим ба шумор меравад. Абдуллоҳи Шабровӣ волидайнро сабаби ҳастии фарзанд медонад ва фарзандро воҷиб аст, ки ҳуқуқи эшонро ҳатман ба ҷо орад. «Беарзиштарини мардум қасе аст, ки падару модари ҳудро озор диҳад» [1, с. 199]. Мутаассифона, имрӯзҳо риоя нагардидани ҳуқуқи волидайн аз тарафи баъзе аз фарзандон боиси нигаронист. Яке аз сабабҳои беэҳтиромӣ нисбат ба волидайн тақсири ҳуди волидайн мебошад, ки аз аввал

ба тарбияи фарзанд беътиной зоҳир намудаанд. Бояд диққати зиёд ба тарбияти тифл дода шавад, ки аз ибтидо ба одоти нек унс гирад ва то охири ҳаёт битавонад ба осонӣ ба он аъмоле, ки ба худ касб карда буд, амал кунад. Атфол, ки таҳти таъсири орзуҳо зиндагӣ мекунанд (Орзу низ ба чизҳое иртибот дорад, ки ризои он ба уҳдаи шахси орзукунанда нест), бояд аз аввал ба тамоми нозукиҳои тарбия мутаваҷҷеҳ шуд, то ки фарзанд ба ҳавои нафси худ дода нашавад ва аз доираи қавоиди инсонӣ хориҷ гардаду танҳо ҳастии худро дарк кунад ва атрофиёнро нодида гирад. Фарзанде, ки дар доираи ифрат ё тафрит ба камол расад, волидайн аз чунин фарзанд чуз хорӣ ва ранҷу машаққат чизи дигар интизор нестанд. Ҳатто тамоми мутафаккирони асримиёнагӣ бар он ақидаанд, ки тарбияи тифл аз батни модар оғоз мегардад. Аз хитоби ин мутафаккир чунин бармеояд, ки озори волидайн, беъҳтиромӣ нисбат ба онҳо ва риоя накардани ҳуқуқи эшон сабаби бадбахтии инсон мебошад, зоро озори волидайн бузургтарин разолат аст. «Ҳеч разолат дар дину дунё мазмумтар аз озори волидайн нест» [9, с. 484]. Набояд фаромӯш кард, ки фарзандонро ба эҳсони волидайн васият фармудаанд ва волидайнро ба эҳсони эшон васият накардаанд. Бино бар ин ба падар ва модар бояд он эҳтироме риоя шавад, ки муносиби ҳоли онҳост. Таассуфовар он аст, ки фарзанди ноҳалаф ниёгон ва гузаштагони худро расво ва айбдор месозад ва шарафу бузургии эшонро нобуд мегардонад. Бояд хотирнишон намуд, ки мо издивоҷро на ба хотири ҳоҳишоти нафсонии хеш мекунем, балки ба хотири он мекунем, ки фарзандони солеху накукор ва аҳли тавфиқро ба дунё оварда, онҳоро тарбия намоем, то ин ки ояндаи мо дураҳшон бошад. Беҳтарин ва масъудтарини ҳаёт он аст, ки волидайн аз фарзанд хушнуд аст.

«Кибр» яке аз хислатҳои манғӣ буда, ғарази мутакаббiron пӯшидани нуқсони хеш аст, лекин ба ҳақиқат қабоехи худро зоҳир мегардонанд. Кибр одамиро хору бевиқор месозад. Нафаре, ки ба мардум кибр қунад, хор мегардад. Абдуллоҳи Шабровӣ мегӯяд: «Аз худат кибрро дур кун, дӯстӣ, муҳаббати дилҳо ва ёрӣ додани инсонҳоро ба даст меорӣ» [1, с. 219]. Кибрро мояи худ соҳтан нишонаи ҷаҳолат аст. Дар тамоми адёни ҷаҳонӣ ҳам ин амал саҳт танқид шудааст ва нафаре, ки ин сифатро доро мебошад, нисбат ба ӯ ваъидҳои саҳт

таъкид шудааст. Шахсе, ки кибр кунад, аз саодат ва дигар фоидаҳои ҳаёт маҳрум мемонад ва бешак аз залилу паст будани худ хабар медиҳад. Тибқи таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ, нафаре, ки дарахти кибрро шинонад, меваи бад дидани мардумро мечинад ва мутакаббир ҳамеша дурӯғ мегӯяд. Бузургеро пурсиданд, ки хоксориро чи гуна дарёфтӣ? Гуфт: Вақте ки аз хона мебароям, мартабаи дигаронро аз худ боло меҳисобам. Дарвоқеъ, мағрурӣ меваи ҷаҳолат аст. «Ба осоишу хоб ва мағрурӣ иқдом макун, магар бъд аз он ки муҳосибаи нафси худро дар се чиз ба тақдим расонида бошӣ: Аввал он ки тааммул кунӣ, ки дар он рӯз ҳеч хато аз ту воқеъ шудааст ё на. Дувум он, ки тааммул кунӣ, ки ҳеч ҳайр иктисоб кардай ё на. Севум он, ки тааммул кунӣ ҳеч амале ба тақсир фавт кардай ё на. Ёд кун, ки чӣ будай дар асл ва чӣ хоҳӣ шуд» [9, с. 496]. Вақте ки аз гуноҳи худ воқиф шавем дар маломати нафс муболигаро (саrzаниш ва маломат кардан) воқиб донем ва ҳадде ба он саҳт гирен, ки ба дигар хатоҳо роҳ наёбад. Ҳамеша бояд, ки бадиҳо дар пеши назар ҳозир бошанд, то онҳоро фаромӯш накунем ва ҳамин шартро дар амалҳои нек риоят накунем (яъне, хубиро фаромӯш кунем), то аз подоши он маҳрум намонем. Касоне, ки баданд ва шарри эшон бардавом аст, онҳоро таҳқику саrzаниш бикунем. Ба панду андарз тарғиботу тавҳимот (аз бадӣ тарсонидан) бояд кард, то аз табиати бади худ парҳез кунанд ва ба ҳайр майл намоянд.

Хулоса, масъалаи разолат дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз мавзуъҳои марказӣ мебошад. Чунон ки дар боло зикр гардид, зери мағхуми разолат тамоми аъмоли зишти инсоният, ба мисли «адоват», «беҳаёй», «ғайбат», «ғазаб», «дурӯғ», «душманӣ», «зулм», «исроф», «макр», «мардумозорӣ», «нодонӣ», «ношукрӣ», «суханчинӣ», «туҳмат», «фитна», «фурумоягӣ», «фиреб», «хасисӣ», «хиёнат», «хушунат», «ҳасад», «ҳирс», «ҷаҳолат» ва монанди инҳо фаҳмида мешавад. Ба андешаи ин мутафаккир, вақте ки ҷомеаи инсониро разолат фаро мегирад, дигар аз аъмоли неки инсонӣ ба монанди «адолат», «фазилат», «мусовот», «саҳоват», «муруvvat» ва «инсоният» чизе боқӣ наҳоҳад монд. Абдуллоҳи Шабровӣ илочи раҳоиро аз разолатҳо дар таълиму тадриси илми ахлоқ медонад. Рисолаи «Унвону-л-баён»

то замони мо дар тамоми ҳавзаҳои илмии ҷаҳон ҳамчун дастури таълимӣ-ахлоқӣ эътироф ва шинохта шуда буд. Тамоми ҳаводорону толибони илми ахлоқ аз он ғизои маънавӣ-руҳӣ мегирифтанд. Омӯзиши китобҳои илми ахлоқ ба мисли рисолаи «Унвону-л-баён» дар ташаккули тафаккури ахлоқии ҷомеаи инсонӣ нақши багоят муҳим дорад, зоро ахлоқ меъёр ва низомест, ки пойдории ҷомеаи башар аз он саҳт вобастагӣ дорад. Дар заминаи омӯзиши илми ахлоқ насли наврас ва умуман аҳли ҷомеа муваззаф мегарданд, ки ҳурмату эҳтироми яқдигарро ба ҷо оварда, баробариву бародариро дар байни яқдигар риоя намоянд. Пос доштани арзишҳои миллӣ, ба монанди забон, фарҳанг, таъриҳ, урғу одат ва расму оини аз ниёгон ба мерос монда аз илми ахлоқ вобаста мебошанд.

2.3 Мавқеи таълимоти ахлоқии «Унвону-л-баён» дар замони мусоир

Чунон ки дар боби гузашта зикр гардида буд, «Унвону-л-баён» яке аз сарчашмаҳои мұтабар ва боарзиш дар илми ахлоқ маҳсуб меёбад. Абдуллоҳи Шабровй маҳз бо ин асари худ дар илми ахлоқ нақши муассире дорад, зеро ҳаёти башар бидуни арзишҳои ахлоқй мазмуне надорад. Дар гузашта таъсири ин асар дар тарбияи ахлоқии чомеа ва баланд бардоштани маърифат ва идеологияи ахлоқии он таъсири бағоят назаррас дошт, чунки рисолаи мазкур дар ҳавзаҳои илмии мамолики Шарқи асримиёнагй, хусусан дар мамлакатҳои Араб, Ҳинд ва Мовароуннахру Ҳурросон, ҳамчун асари тарбиявй-ахлоқй эътироф гардида буд. Рисолаи мазкур дар Мовароуннахру Ҳурросон дар баробари осори ахлоқии дигар мутафаккирон, ба монанди «Илму-л-ахлоқ»-и Арасту, «Қобуснома»-и Унсурулмаолии Кайковус, «Ахлоқи Носирй»-и Мұхаммад ибни Ҳасан Насриддини Тусй, «Бўстон» ва «Гулистон»-и Шайх Муслиҳиддин Саъдии Шерозй, «Калила ва Димна», «Футувватномаи султонй», «Ахлоқи Мұҳсинй» ва «Рисолаи хотамия»-и Ҳусайн Воизи Кошифй ва «Ахлоқи Ҷалолй»-и Ҷалолиддини Давонй ва ғайраҳо барои ба низом даровардани муносибатҳо ва арзишҳои ахлоқй ва ташаккули ҷаҳонбинии фалсафй-илмий фаҳми дурусти ҳастй ва маърифат дар ҳавзаҳои илмий ва мактабу мадрасаҳо таълим дода мешуд, чунки ахлоқ дар ҳар давру замон инъикосгари арзишҳои волои инсонй ба шумор меравад. Мақсад аз таълими илми ахлоқ ва тадриси китобҳои ахлоқй он аст, ки қоидаҳои ҳатмии ахлоқиро, ба монанди бамаврид сухан кардан, дуруст ҳўрок ҳўрдан, дуруст либос пўшидан, ростқавлу содик будан, падару модарро эҳтиром кардан, ба бародарон некй кардан, ҳаққи устодро ба ҷо овардан, ҳалиму хоксор будан, иффату покдоманий, ба ҳамсояҳо некий кардан, иззати меҳмонро нигоҳ доштан, ҳақро ба соҳибаш расонидан, дар баробари дигарон хоксор будан, адолати иҷтимоиро риоя кардан, хайру саховатпеша будан, ба ниёзмандон дасти кумак дароз кардан, амонатро ҳифз кардан ва монанди инҳоро ба башарият омӯхттан аст, то ин ки нури саодат чомеаи инсониро мунаvvар созад, чунки саодат ғояи ахлоқ ба ҳисоб меравад.

Ҳамин масъалаҳои зикргардида дар рисолаи «Унвону-л-баён» ба тафсил инъикос ёфтаанд. Вақте дар ниҳоди инсон хайр ба вучуд меояд, ботини инсон аз тамоми олудагиҳои номатлуб пок мегардад ва қалбаш чун оинаи шаффоф кулли фазилатҳоро инъикос менамояд. Ба назари Арасту «хайр бояд дар ду шарт мавҷуд шавад: Аввал он ки бояд дар ғояи ниҳой ва хайри комиле бошад, ки инсон онро бо лаззот ва бидуни ин ки василаи ғояи дигаре бисозад, ихтиёр кунад. Дувум ин ки ин ғояи ниҳой ва хайри комил зотан кофӣ бошад, яъне, ба танҳоии худ ва бидуни эҳтиёҷ ба хайри дигаре битавонад зимомдори саодати ҳаёт шавад» [5, с. 96].

Боиси ифтихор аст, ки миллати тоҷик яке аз миллатҳои қадимтарини Осиёи Марказӣ маҳсуб буда, арзишҳои ахлоқӣ, фарҳангӣ, миллӣ ва таърихии худро ҳамеша ҳифз менамояд, ки ин аз соҳибмаърифату соҳибтамаддун будани ин миллати қуҳанбунёд шаҳодат медиҳад. Ҷойи шубҳа нест, ки аҷдоди мо ориёитабор буда, дар оғариниши арзишҳои ахлоқӣ саҳми арзандай худро гузоштаанд ва пайваста дар эҷоду эҳёи илму дониш, хирад ва фарҳанги инсонӣ саҳмгузор будаанд. Онҳо дар мувофиқа бо андешаи нек, гуфтори нек ва кирдори нек амал намуда, ҳастии худро дар ҷаҳон исбот карданд ва пайваста дар талоши тарбияву бакамолрасонии фарзандони далеру шуҷоъ бо арзишҳои волои ахлоқиву фарҳангӣ, инсондӯстӣ, муқаддасоти обу хоки Ватан, ҳимоят аз марзу буми аҷдодии хешро талқин менамуданд. Ин аст, ки мо боифтихор аз ниёғони худ аз ойин, тамаддун, фарҳанг, бартарии онҳо бар мардумони дигар, авзои оромиву осоиштагии сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ, фарҳангӣ, ҳунар, адабиёт, мусиқӣ, донишомӯзӣ ва баҳри устувории давлату шукуфоии ин сарзамини муқаддаси ниёғон қӯшиш менамоем.

Дар ин раванд таърих барои ҳар ҳалқу миллат мутафаккирон ва нобигагонеро ба майдони эҷод овард, ки онҳо дорои азму иродай тавоно ва ғурури миллӣ буда, бо оғаридани шоҳасарҳои безаволи худ дар фарҳангу тамаддуни башар хизматҳои беназир карданд. Минбаъд ҳаёти босаодати башар ба маҳзани пурасрори илму маърифати онҳо саҳт вобастагӣ дорад, зоро онҳо, пеш аз ҳама, асосҳои ахлоқии башарро замина гузоштанд.

Корнамоиҳо, мардонагиву далерӣ, меҳанпарастибу шуҷоат хоси гузаштагони покнажоди ориёитабори мо буда, шаҳодати он муборизаҳои озодихоҳона ва сарбаландиву комёр будани онҳо бар аҷнабиён мебошад, ки мо дар сими Спитамен, Деваштич, Шерак, Муқаннаъ, Темурмалик, Исмоили Сомонӣ, Аҳмади Доғиҷо, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Гафуров ва дигарон дида метавонем.

Ба наслҳои ҷавон омӯзонидани мероси пурғановати ниёгон, корнамоиву шуҷоатмандии қаҳрамонони миллат аз манфиат ҳолӣ наҳоҳад буд. Мо наслеро ба камол расонем, ки дорои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ, шуҷоу далер, поквичдон, инсондӯст, бомаърифату ҳалим бошанд ва пеш аз ҳама ба ҳар зарра хоки ин Ватани аҷдодӣ содик бошанд, инчунин расму ойин, фарҳанг ва тамоми арзишҳои миллиро чун гавҳараки ҷашм ҳифз намоянд.

Тамоми мутафаккирони форсу тоҷик масъалаи тарбияро дар мадди аввал гузонта, таълимиро баъд аз он мӯътакиданд, аммо тавъам будани таълиму тарбияро набояд фаромуш кард. Яке бе дигаре вучуд дошта наметавонад. Ҳамон вақт таълим натиҷаи самарабахш медиҳад, ки раванди тарбия дуруст ба роҳ монда шуда бошад. Таҳдоби асосии таълим тарбия ба ҳисоб меравад. Аз аҳди қадим, яъне аз давраи қаблазисломӣ то ба имрӯз ҷавҳари таълимоти мутафаккирони форсу тоҷикро рафтори нек, гуфтори нек ва пиндори нек ташкил медиҳад, ки дар маҷмӯъ мафҳум ва моҳияти гуманизмро инъикос менамояд.

Саволе ба миён меояд, ки ҷаро аз соири махлуқот тарбия танҳо хоси инсон аст, дар ҳоле, ки ҷумла мавҷудот ҳама дар асл, чун як ғаризаи биологианд? Барои он тарбия маҳз хоси инсон мебошад, ки ин навъи мавҷуд соҳибақл ва соҳибшуур аст. Сабаби дигари тарбия хоси инсон будан он аст, ки тавассути тарбия вазифаи ахлоқиашро инсон ба ҷо оварда, моҳияти ҳастии ҳудро дуруст дарк қунад. Маҳз ҳамин тарбия низом ва ҳадде мебошад, ки инсон дар рафти ҳаёт ва зиндагиаш аз ҳад намегузарад ва дар қолаби маҳсус қоидаҳои ҳатмии зиндагиашро ба роҳ мемонад. Агар дигар навъи мавҷудот ҳам то андозае ақлу шуурро соҳиб мебуданд, ҳатман барои онҳо низ вазифаи ахлоқии муайянне вучуд медошт, то ин ки дар рафти ҳаёту зиндагиашон ба ҳараҷу мараҷ

мувоҷеҳ нашаванд. «Мавзуоти ахлоқӣ дар робита ба инсон аст ва инсонӣ дар табиати инсонҳо бо ҳам муштарак мебошанд. Навъан ҳарчи созгору хайр барои як инсон бошад, барои инсонҳои дигар низ хайр аст ва ин матлабро инсонҳо бо ақли фитрии худ меёбанд» [127, с. 67]. Инсон бо вучуди он ки беҳтарин неъматро, яъне ақлу шуурро соҳиб мебошад, баъзан ба амалҳои ваҳшонияте даст мезанад, ки ягон навъи мавҷудот ба он кирдор қодир нестанд. Бо вучуди ин, ба назари муҳаққик Насриддини Тусӣ «Инсон шарифтарин мавҷудоти ин олам аст. Аҷсоми табиӣ аз он рӯй, ки ҷисманд, бо яқдигар мутасовианд, дар мартабот ва якero бар дигаре шарафою фазилате нест» [9, с. 46]. Табиати баҳоимӣ (ҳайвонӣ) ҳамеша дар ниҳоди инсон вучуд дорад ва дар ҳар маврид, дар ҳолати хуруҷу сабзиш аст. Ягона ҷизе, ки он табиатро аз хуруҷу сабзиш бозмедорад, ҳулқи инсон (қувваи хайр), яъне, табиати инсонӣ мебошад. Табиати баҳоимӣ дар сиришти нафароне бештар хуруҷ карда месабзад, ки он нафарон аз илму маърифат ва ахлоқи инсонӣ фарсахҳо дуранд. Барои он ҷунун табиат дар ниҳоди инсон вучуд дорад, ки инсон ҳам гаризаи биологӣ мебошад.

МО дар давраи ниҳоят ҳассоси таърихии ҷаҳони муосир қарор дорем. Тавре ки ба мо маълум аст, дар ин давра бархурди фарҳангу тамаддунҳо ва фазои ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифтани паёмҳои таҳрибкорона бо суръати қайҳонӣ идома доранд, ки таъсири манфиашон мутаассифона ба тамоми арзишҳои ахлоқӣ ва миллию фарҳангӣ ҳоҳад расид. Яке аз ин омилҳо, ки таъсири бениҳоят ҳавғонок ба ахлоқи ҷавонон мерасонад, ин тарзи нодурусти истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ, бахусус, шабакаҳои иҷтимоии интернет мебошад. Тарзи нодурусти истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ, на ин ки ба решави арзишҳои ахлоқӣ, миллӣ ва фарҳангӣ теша мезананд, балки идеологияи инсониятро «захролуд» мекунанд. Дар ин раванд падару модаронро зарур аст, ки фарзандони худро ҳамеша назорати қатъӣ намуда, онҳоро ба мутолиаи китоб, пеш аз ҳама, ба омӯхтани осори таърихӣ ва осори пурагиши ниёғон, инчунин ба омӯхтани забонҳои хориҷӣ, бахусус, забонҳои русию англисӣ ва тарзи дурусти истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ ҳидоят намоянд. Яке аз сабабҳои гаравидани баъзе аз ҷавонони

гумроҳ ба ҳизбу созмонҳои ифротӣ маҳз ҳамин тарзи нодурусти истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ, баҳусус, шабакаи иҷтимоии интернет мебошад. Он созмону ташкилотҳои ифротие, ки ба амнияти кишварҳо таҳдид эҷод мекунанд ва аз тарафи созмонҳои байналхалқӣ фаъолияти онҳо маҳкум гардидааст, ақидаҳои ифротии худро барои расидан ба мақсадҳои нопокашон, ба воситаи расонаҳои гуногуни иттилоотӣ паҳн менамоянд. Дар ин маврид Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалий Раҳмон дар яке аз баромадҳояшон чунин қайд карда буданд: «Яке аз омилҳои густариш ёфтани ифротгарӣ ва терроризм-ин аз ҷониби ташкилотҳои террористӣ васеъ истифода гардидани технологияҳои муосири иттилоотӣ, баҳусус, шабакаи интернет бо мақсади пешбурди ташвиқоти экстремистӣ, ба сафҳои худ ҷалб намудани аъзои нав, омода ва роҳбарӣ намудан ба амалҳои ҳаробкоронаи онҳо маҳсуб меёбад» [176].

Сабаби тамоми бадбаҳтиҳо дар ҷомеа ин дур мондан аз илму маърифат мебошад. Вақте ки илму маърифат коҳиш ёбад, дар ҷомеа таассуб ва ҳурофотпарастӣ батадриҷ зиёд мегардад, ки ин ҳама нишонаи гумроҳӣ мебошад. «Масъалаи ба гумроҳӣ дучор шудан дар ҷомеа падидай наст. Олимон онро ҳануз дар давраҳои қадим мушоҳида намуда буданд. Онҳо дар натиҷаи таҳлилҳо ба ҳулосае расиданд, ки чунин як ҳолат натиҷаи номукаммалий ва ноқисии узвҳои эҳсосотии инсон аст... Гумроҳӣ як шакли дарки воқеияти реалий аз тарафи объектҳои таъсиррасони идеологӣ мебошад. Олимон ҳамчунин ба ин назаранд, ки зуҳуроти мазкур ба камбудиҳои маънавии одамон робита дорад. Агар чунин бошад, пас онҳо наметавонанд ба аъзои одии ҷамъият тааллук дошта бошанд, ки ба онҳо як идеология бор карда шуда бошад. Чунин ҷавобгариро пеш аз ҳама, ташаббускорон ва таблиғгарони идеология доранд, ки ба таври бадқасдона ва мақсаднок ин қабил манипулятсияҳоро амалӣ месозанд» [178, с. 10].

Таҳлилҳои ҷомеашиносон нишон медиҳанд, ки ба равияҳо ва ҷараёнҳои ифротӣ ҷавононе шомил мешаванд ва пайравӣ мекунанд, ки онҳо на танҳо аз илму маърифат ва фарҳангӣ муосири дунявӣ бебаҳраанд, балки аз донишҳои

исломӣ ҳам маълумот ва тасаввуроте надоранд. Дар баробари ин ҳисси миллӣ ҳам надоранд.. Намояндағони ҷараёнҳои ифротӣ ҳамин нуқтаи заифи ҷавонони беилму маърифатро ба манфиати худ истифода менамоянд ва ба сафи худ ҷалб мекунанд. Вақте ки инсон асл ва моҳияти дин ва мазҳаби худро амиқ дарк накард ва ҳисси миллӣ надошт, ҳатман идеологияи гурӯҳҳои ифротиро мепазираад ва дину мазҳабро ҳамон тавре қабул мекунад, ки намояндағони ҷараёнҳои ифротӣ барояш шарҳ медиҳанд. «Мутаассифона, дар давраи ҷангӣ шаҳрвандӣ ва баъди он бисёре аз навҷавонон ва ноболигони дар муҳочирати иҷборӣ қарордошта ногузир дар зери ғояҳои ифротӣ ва тундгарои динӣ афтода буданд. Миссионерҳо ва мубаллиғони ҳаракатҳои моҳияти экстремистӣ ва террористидоштаи шабакаи Ал-қоида, Салафия, Байъат, Ал-ҷиҳод, Аңсоруллоҳ ва ҳаракати исломии Узбекистон, Ҳизбу-т-тахрир, Давлати исломии Ироқу Шом (ДИИШ) ва Роғизиён аз ин фурсат истифода бурда, ба баҳонаи таълими дини мубини ислом ҷавонони тоҷикро дар ҳавзаҳои идеологӣ ва мағкуравии худ ба камол расониданд» [179, с. 37]. Вазифаи аввалиндарачаи ҳар нафари солимфикри ҷомеаи Тоҷикистон аст, ки ба ҷавонони роҳгумкарда роҳи дурустро нишон диханд ва онҳоро ба роҳи дурусти созандагиву ободонии Ватан ҳидоят кунанд.

Дар тарбияи ахлоқии шахс оила таъсири бағоят муассир дорад. Инсон аз рӯзи таваллуд то дами марг зери таъсири тарбияи оила мебошад. Оила ба як мактаби тарбиявии бузурге дар ҳаёти шахс нақш дорад. Тавре мо дар асри ҳозир мушоҳида мекунем, нафароне, ки аз оилаи биологиашон ҳориҷанд, дар онҳо меҳру муҳаббат, ҳилм ва садоқат камтар ба ҷашм мерасад. Баръакс, дар онҳо ҳашм, нафрат ба атрофиён, ҳисси бадбинӣ ба волидайн бештар ба ҷашм мерасад. Фарзанд меҳру муҳаббат, садоқат, ҳалимӣ, поквиҷдонӣ, худшиносӣ ва монанди инҳоро аз муҳити оила меомӯзад. Ақсари падару модарон дар таълиму тарбияи фарзанд гунаҳкоранд, зеро онҳо дар таълиму тарбияи фарзанд саҳлангорӣ карда, рафти ҳаёти фарзандонро дуруст назорат намекунанд. Вақте ки фарзанд аз тарафи волидайн назорати қатъӣ нашуд, дар муҳити ҷамъият зери таъсири омилҳои заррарасон монда, мағкурааш мувоғики ҳамон муҳит

шакл мегирад. Вақте ки тифл ба дунё меояд, дар асл чун як ғаризай биологӣ аст. Дар рафти инкишофи физиологӣ ва маънавиаш, зери таъсири муҳити оила ва ҷамъият монда, чун шахсият ба камол мерасад. Фарзанд чунон бояд ба камол расад, ки ба ифрот ва тафрит нагаравад. Ифрот ё тафрит тамоми арзишҳои инсонгароиро табоҳ мекунанд. Нафаре, ки дар руҳияи ифрот ба камол мерасад, фархркунанда ва худписанд буда, арзишҳои миллӣ, расму оин, ҳатто арзишҳои динӣ-мазҳабӣ ва дигар ғояҳои хайри инсонгароиро нодида мегирад. Он касе, ки дар руҳияи тафрит ба камол мерасад бемуруват буда, аз анҷом додани аъмоли хайр фарсахҳо дур мебошад. Дар зеҳни ў анҷоми ғояҳои хайр вучуд надорад. Тамоми фасодҳо ва гуноҳҳо аз қувват гирифтани нафси ҳайвонии ў бармехезанд. Бояд инсон аз қӯдакӣ ба одати нек ҳӯ бигирад, то ин ки дар сиришти ў арзишҳои инсонгароӣ ба вучуд оянд. Барои инсони аз адолат маҳрумгардида (шарир), панду андарз ва хайрҳоҳӣ бетаъсир мемонад, зоро дар ниҳоди ў нафси ҳайвонӣ ғолиб омадааст. Ахлоқ на танҳо ҳаёти босаодат дар ҷамъият аст, балки ҳамчун силаи раҳм, накукорӣ, додрасиву аз рӯйи инсоф амал намудан мебошад. Ахлоқ фазилати тамом аст, балки илова бар он фазилати мутааддӣ (аз ҳадди худ гузаранда) аст, ки ҷониби ҳамсоягон ҳам амалӣ бояд гардад. Аз ин сабаб ахлоқро ғолибан беҳтарин фазоил шумурданд. Агар аз рӯйи ҷунин принципҳо ҳаёт ба роҳ монда шавад, ҳатто дилҳо ба ҳам наздик гардида, лутфу муҳаббати инсонӣ дар ҷомеа боло меравад ва қадру қимати инсонӣ ҳам безавол мегардад, зоро ахлоқ дилҳоро ҷамъ ва ба ҳам наздик мегардонад.

Фарзандонро набояд дар руҳияи ҷаҳолату гумроҳӣ ба воя расонид. Дар урфият мегӯянд, ки «фарзанди хуб боғи падар, фарзанди бад доғи падар». Фарзанд чунон тарбия ёбад, ки номбардори волидайн ва ҳалқу миллат бошад, ин аст «боғи падар». Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи масъулияташ барои таълиму тарбияи қӯдак» уҳдадориҳои падару модарро дар таълиму тарбияи фарзанд муайян менамояд, яъне мувоғики қонуни мазкур дар таълиму тарбияи фарзанд волидайн, муассисаи таълимӣ ва дигар ниҳодҳои давлатӣ вазифадоранд. Мазмун ва муҳтавои қонун ба он равона гардидааст, ки падару модарон дар таълиму тарбияи фарзандон бепарво набошанд ва барои фарзандон

муҳити маънавие фароҳам оранд, ки онҳо, пеш аз ҳама, арзишҳои миллӣ ва ахлоқиро аз худ карда, байдан тамоми илмҳои мусирро фаро гиранд. Дар мавриди таълиму тарбияи фарзанд мутафаккири асrimiёнагии форсу тоҷик, Унсурулмаолии Кайковус барҳақ қайд кардааст: «Пас бояд, ки ҳарчи омӯхтаний бошӣ аз фазлу ҳунар фарзандро ҳама биёмӯзӣ, то ҳаққи падарӣ ва шафқати падарӣ ба ҷой оварда бошӣ, ки аз ҳаводиси олам эмин натавон буд ва натавон донист, ки бар сари мардумон чӣ гузарад. Ҳар ҳунару фазле рӯзе ба кор ояд. Пас дар фазлу ҳунар, омӯхтан тақсир набояд кард ва дар ҳар амале, ки мар ўро омӯзӣ, агар муаллимон аз баҳри таълим мар ўро бизананд, шафқат мабар. Бигузор то бизананд, ки кӯдак илму адабу ҳунар ба ҷуб омӯзанд, на ба табъи хеш. Аммо агар беадабӣ кунад ва ту аз вай дар ҳашм шавӣ, ба дasti хеш вайро мазан. Бо муаллимонаш битарсону адаб кардани эшонро фармой кардан, то кинаи ту дар дили вай намонад. Аммо бо вай ҳамеша сабур бош, то хор нагирад ва доим аз ту тарсон бувад... Орзус, ки вайро бояд, аз вай боз мадор, то аз баҳри дирам марги ту наҳоҳад, аз баҳри мерос. Ва нони фарзанд адаб омӯхтан дону фарҳанг донистан. Агарчи бадрӯз фарзандӣ бувад, ту бадон мангар, шарти падарӣ ба ҷой ору андар адаб омӯхтани вай тақсир макун. Ҳарчанд ки агар ҳеч мояи хирад надорад, агар ту адаб омӯзию агар наёмӯзӣ, худ рӯзгораш биомӯзанд... Мардум чун аз адам ба вуҷуд ояд, хулқу сиришти вай бо ў бошад. Аммо аз бекувватио аҷзу заифӣ пайдо натавон кардан. Ҳарчанд бузургтар ҳамешаваду ҷисму руҳи вай қавитар ҳамегардад, феъли вай пайдо ҳамегардад неку бад, то чун вай ба камол расад, одати вай низ ба камол расад, тамомӣ рӯзбехию рӯzbатарӣ (тирасузио бадбахтӣ) пайдо шавад. Валекин ту фарҳангу ҳунарро мероси худ гардону ба вай бигузор, то ҳаққи вай гузорида бошӣ, ки фарзандони мардумони хосаро беҳ аз ҳунару адабу фарҳанг несту фарзандони оммаро мерос беш аз пеша нест» [10, с. 173]. Аз ин гуфтаҳои Унсурулмаолии Кайковус комилан возех аст, ки волидайн болои фарзанд ҳақҳои зиёдеро ба зимма доранд. Ба дунё овардани фарзанд дигар чизу тарбияи ў комилан масъулияти дигар аст. Ин мутафаккир мағҳумҳоеро, мисли «фазлу ҳунар», «ҳақ ва шафқати падарӣ», «ҳаводиси олам», «илму адаб» ва «фарҳанг» ба кор

мебарад, ки таҳти ин мафхумҳо чигунагии ҳаёти фарзанд дар ҷомеа фаҳмида мешавад. Ҳусусан, зери мафхуми «фарҳанг» кулли расму ойин ва урғу одатҳои миллӣ, арзишҳои ахлоқӣ ва дастовардҳои маънавӣ дар назар дошта шудааст, ки волидайнро воҷиб аст моҳияти ин арзишҳоро дар оила дар ниҳоди фарзанд парвариш диханд, то ин ки фарзанд дар муҳити ҷомеа дуруст ба камол расад. Ин мутафаккир дар мавриди тарбияи фарзанд таъкид менамояд, ки: «Агар ту адаб наомӯзӣ, рӯзгораш биомӯзад». Ин ба он маънои аст, ки дар тарбияи фарзанд, агар кутоҳӣ ба амл ояд, фарзанд дар муҳити ҷомеа ҳатман зери таъсири қувваҳои шар монда, ба ифрат ё тафрит мегаравад. Ҳамчунон ки мо шоҳидем, айни замон дар ҷомеа омилҳои зараррасон дар рафти тарбия зиёд ба ҷашм мерасанд, ки ахлоқи аксари ҷавонон коҳиш ёфтааст. Сабаби ин норасоиҳои ахлоқӣ бемасъулиятии аксари падару модаронанд.

Дар ин раванд моро зарур аст, ки тамоми арзишҳои ахлоқиамонро ҳифз намоем. Он арзишҳои ахлоқӣ, ки иборатанд аз адолати иҷтимоӣ, эҳтироми падару модар, эҳтироми устод, шарму ҳаё, покдоманию боиффатӣ, дасти кумак дароз кардан ба табақаи ниёzmanди ҷомеа, муҳаббати байни яқдигар, хайру саҳоват, ростгӯйиу ростқавлӣ, хоксорӣ, ҳалимӣ, қаноат, дурандешӣ, парҳезгорӣ, бахшидану афв кардан ва монанди инҳоро ба насли наврас омӯзонем, то ин ки насли наврас дар ин замина тамоми арзишҳо ва муқаддасоти миллиро пос доранд ва ҳифз намоянд. Дар ниҳоди онҳо бедор намудани ҳувият ва ғурури миллӣ, ифтиҳори ватандорӣ, ҳифз кардани ҳар зарра ҳоки ватани аҷдодиро ҷойгир намоем.

«Ҳадаф аз вазифаи ахлоқӣ равишиҳои рафторӣ аст, ки мардум барои ҳифзи назми ҷамъият ва бақои амнияти он меписанданд ва маншай он алоқае аст, ки мардум ба ҳамзистии мусоламатомез ва зиндагии боамният доранд. Мусоламат ва амнияти, ки ҳеч фард ё ҷомеае наметавонад аз он бениёз бошад. Ба воситаи ҳамин алоқа ба ҳамзистии мусоламатомез ва ё амният аст, ки афроди инсонӣ ҳар қасро, ки бар тибқи он амал кунад ва кирдораш мутобики расидан ба ҷунун ҳадафе бошад, аз ӯ ҳушнуд мешаванд ва ӯро таҳсин менамоянд. Ҷунон ки агар қасе бар хилофи равиши мусоламатомез кор кунад, ба воситаи таннафуре, ки

мардум аз ҳараҷу мараҷ ва бенизомӣ доранд, аз кирдори ӯ низ ҳашмгин мешаванд ва ҳашму таннафури худро ба гунае иброз медоранд, ки он табдил ба қабеху сарзаниш мешавад. Ба ҳамин мазмун масал мезананд, ки «адл хуб аст» ва «зулм бад аст» [127, с. 79].

«Мақсад аз ин гуна афъол кирдорхое мебошанд, ки мутобики баъзе аз нерухо ва сифоти нафсонии инсон мебошад. Масалан, ба таври маъмул афроде дорои ҳисси тараҳҳум, навъи иззати нафс, ғайрат... мебошанд. Бадин ҷиҳат агар рафтори касе ба гунае бошад, ки бар тибқи хости ин сифот бошад, онро мадҳ мекунанд ва агар бар хилофи он бувад, омили корро накуҳиш менамоянд. Ҳамчунон ки касе худро паст менамояду иззати нафси худро сарқуб мекунад, дар назди мардум маҳкум аст, аммо озодагону афроди боиззат мавриди таҳсину оғарини мардум мебошанд» [127, с. 80]. Афъоли писандида корҳоенанд, ки бар тибқи одоту суннатҳои қадимӣ ва тасбитшуда аз инсон сар занад. Мардум ба воситаи унсу одате, ки ба ин гуна аъмол доранд, онро неку мешуморанду хилофи онро зишт медонанд. Мисли пазироӣ аз меҳмон, эҳтиром нисбат ба бузургсолон, либоси комил пӯшидан ва ғайра.

«Вақте инсон ба вазифаи ахлоқии худ ошно шуд, тибқи он кирдору рафтори худро танзим менамояд, яъне, аз разоили ахлоқӣ худро дар канор гирифта, фазоили ахлоқиро дар худ мустаҳкам менамояд. Инсони комилулақл вақте ки вазифаи ахлоқиашро пурра ичро кунад, саодати зиндагиро дар партави нур дарк менамояд» [127, с. 12]. Инсон он гоҳ вазифаи ахлоқиашро пурра ба ҷо меорад, ки ҳастии худро дуруст дарк намуда, худро аз дигар маҳлуқот ба воситаи маърифат фарқ карда тавонад.

Хушбахтона, баъд аз даврони соҳибистиқлолии Тоҷикистони азизамон, бо ташаббуси Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давраи нави фарҳангии таъриҳӣ фаро расид, яъне, замони тилоие фаро расид, ки мо аз осори гаронбаҳо ва пуарзиши ниёғонамон ба пуррагӣ бархурдор шавем. Омӯзиши осори ниёғон ба мо ба таври мутлақ имкон медиҳад, ки тамоми арзишҳои ахлоқиро ба таври комил фаро гирем. Ҳамин масъаларо бори дигар Президенти кишвар, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар

Паём ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон (21.12.2021) чунин таъкид карданд: «Ҳифзи мероси фарҳанги моддиву ғайримоддии миллати бостониамон, ки гувоҳи зиндаи таърихи шашҳазорсолаи ҳалқамон мебошад, вазифаи муҳимтарини мо-ворисони ин мероси бузург ба ҳисоб меравад. Эҳёи арзишҳои миллӣ ва ҳифзу тарғиби ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ барои баланд бардоштани руҳияи ватандӯстиву ватанпрастӣ ва худогоҳиву хештаншиносии мардум, ҳусусан, наврасону ҷавонон бисёр муҳим мебошад. Ба шарофати соҳибихтиёри мо арзишҳои бостонӣ ва расму оинҳои неки миллиамонро эҳё карда, онҳоро ба хотири баланд бардоштани худогоҳиву худшиносии ҳамвatanonamон ва муаррифии шоистаи ҳалқи қуҳанбунёдамон дар арсаи ҷаҳон рушд дода истодаем» [177].

Масъалаи дигаре, ки дар ҷомеаи кунунӣ падид омадааст, ин тақлид ба фарҳанги бегона мебошад. Қисме аз ҷавонон мубталои ин падидаи манғӣ гардидаанд. Пайравӣ ва тақлид ба дигар фарҳанггу маданият ба насли наврас ва арзишҳои ахлоқии миллати мо таъсири бениҳоят ҳавфнок дорад. Мо чунин тақлидкориро дар пӯшидани сару либос, одоби муошират, меъёрҳои ахлоқӣ ва дигар бахшҳои ҳаёти иҷтимоӣ мушоҳида карда метавонем. Сабаби асосии чунин падидаҳои номатлуб дар ҷомеа, пеш аз ҳама дур мондани ҷавонон аз китоб ва мутолиаи он мебошад. Тавре ба мо маълум аст, бо ташабbusҳои созандай Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст», «Илм-фурӯғи маърифат», «Тоҷикистон-Ватани азизи ман» ва ««Тоҷикон»-оинаи таърихи миллат» ба роҳ монда шуданд, то ин ки насли созандай ҷавон бомаърифат ва худогоҳ бошанду аз арзишҳои фарҳангӣ ва маънавии ниёгон бархурдор гарданд. Нафароне, ки ба тақлидкорӣ роҳ дода, моҳияти ин корашонро дуруст дарк карда наметавонанд, маърифат ва ҳисси миллӣ надоранд ва тамоми арзишҳои ниёгонро ба таври мутлақ нодида мегиранд. Ҷунон ки маълум аст, «Фарҳанг ҳастии миллат мебошад». Ҳеч ҳалқияту миллате бидуни фарҳанг ҳастии худро нигоҳ дошта наметавонад. Зери мағҳуми фарҳанг дар фаҳмиши васеъ тамоми арзишҳои

моддӣ ва маънавии ин ё он қавмро дар як давраи муайяни таърихӣ фаҳмида мешавад. Гузаштагони мо аз рӯзи мавҷудияти худ, дар тули қарнҳо арзишҳои моддӣ ва маънавии пурғановате оғаридаанд, ки ҷаҳон то ҳол назирашро надидааст. Ниёгони мо аз рӯзи азал мутамаддин буданд. Наслҳои худро дар руҳияи худогоҳӣ, ҳештанишиносӣ, инсондӯстӣ ва садоқат доштан ба Ватан тарбия мекарданд. Тамоми арзишҳои ахлоқию фарҳангиашонро насл ба насл то замони мо интиқол доданд. Қайд кардан бамаврид аст, ки то замони қабл аз ислом танҳо фарҳангу тамаддуни форсҳо дар ҷаҳон нуфуз дошт. Дар замони ҳукуматдории Сосониён академияи «Гунди Шопур» фаъолият мекард, ки дар он академия тамоми улум ва ҳунари роиҷ ба ҳамон замон, пеш аз ҳама, арзишҳои ахлоқӣ ва фарҳангӣ ба ҷавонон омӯзонида мешуд. Ҷавононро дар руҳияи ғояҳои ҳайр ва садоқат тарбия мекарданд. Дар ин раванд дигар қавму ҳалқиятҳо ҳаёти саҳроиро аз сар мегузарониданд. Онҳо баъдан ҳаёти маданий ва иҷтимоиро иҳтиёр карда, барои шаклу мазмун гирифтани зиндагиашон аз ҳазинаи фарҳангу тамаддуни мо истифода бурда, барои худ муҳити фарҳангӣ-маънавӣ оғаридаанд.

Дар ҳоле ки гузаштагони мо фарҳангу тамаддуни ғанӣ доштанд ва насли ояндасози худро дар руҳияи фитрати инсонӣ ба камол мерасониданд, чӣ мушкилӣ аст, ки имрӯз баъзе аз нафарон «аз асли ҳеш» дур монда истодаанд ва фарҳангу расму ойин ва ахлоқи ғайримиллиро дар ниҳодашон мепарваранд. Дар ин маврид Ҷалолиддини Балҳӣ дар «Маснавии маънавӣ»-и худ барҳақ гуфтааст:

«Ҳар касе к-ӯ дур монд аз асли ҳеш,
Боз ҷӯяд рӯзгори васли ҳеш» [89, с. 3].

Ҷавонон, ки неруи созандай ҷомеа ба ҳисоб мераванд, бояд дар баробари гирифтани донишҳои замони мусоир, пеш аз ҳама дорои ахлоқи ҳамидаи инсонӣ бошанд. Арзишҳои ахлоқию суннатии ниёгонро пос доранд ва риоя намоянд. Даст задани баъзе аз ҷавонон ба қонуншиканиҳо ё ғарavidани онҳо ба ҳизбу созмонҳои мамнӯъ, аз он сабаб аст, ки онҳо, пеш аз ҳама, арзишҳои ахлоқӣ ва арзишҳои миллиро нодида гирифтаанд. Волидайн дар тарбияи онҳо

саҳлангорӣ карда, моҳият ва мафхуми тарбияро дар ниҳоди онҳо дуруст ҷой накардаанд. Дар чунин маврид фарзанд дар ҷомеа таҳти таъсири қувваҳои баду номатлуб монда, мафкурааш дар ҳамон «қолаби сиёҳ» шакл мегирад. Ҷӣ гунае ки маълум аст, дар раванди тарбия муҳити оила саҳми бағоят бузург дорад, зоро оила мактаби тарбиявӣ мебошад, ки инсон аз ибтидо то интиҳои ҳаёташ дар он ҷо ба камол мерасад.

Барои аз байн бурдани ҳама гуна хурофоту бегона парастиҳо ва шомилшавӣ ба ҷараёнҳои тундгарои динӣ саҳми олимону донишмандон ва умуман аҳли зиё бағоят назаррас мебошад. Ин табақаи иҷтимоӣ нури маърифати ҷомеаи башар мебошанд. «Ҳамин тавр дар ҷомеа гурӯҳҳои иҷтимоие ҳастанд, ки вазифаи асосии онҳо созмон додани тафсири ҷаҳон барои ҳамон ҷамъият аст. Мо ин гурӯҳҳоро «зиёиён» ном мебарем. Мо бояд ҳама корро қунем, ки ҳеч кас натавонад ҳалқро ба «шакли тафаккури ноаниқ ва ғайримиллӣ» баргардонад ва ин миллати тамаддунсозро ба содагии ҷаҳонбинӣ ва ҳатто содалавҳии сиёсӣ муттаҳам созад» [178, с. 15].

Мушкилии дигаре, ки дар ҷомеа ба таври комил роиҷ гаштааст, ин дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ мебошад, ки ин амали зишт тамоми қиширҳои ҷомеаро фаро гирифтааст. Чунин амали қабехро дар оила, кӯча ва бозор бештар мушоҳида кардан мумкин аст. Абдуллоҳи Шабровӣ дар таълимoti ахлоқии худ ин падидai номатлубро саҳт мазаммат менамояд ва дар ин маврид чунин мегӯяд: «Дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ ба манзалаи беморӣ аст» [1, с. 70]. Воқеан ҳам дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ беморие мебошад, ки баъзе аз нафарон раҳӣ ва наҷот ёфтаниро аз мушкилиҳо ва манфиат ба даст оварданро дар ин амал медонанд. Дар айни замон мо шоҳиди онем, ки дар бозор бештар дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ роиҷ гаштааст. Тоҷирон барои «фоидай муфт» ва «бедарди миён»-ро ба даст овардан, чӣ қадар суханони дурӯғро ба забон меоранд, ҳол он ки сифати маҳсулоти онҳо то он ҷое, ки онҳо муболига мекунанд, нест. Баъзе аз рафтору суханони онҳо куллан аз доираи вазифаҳои ахлоқии инсон хориҷанд. Ба сабаби дурӯғи онҳо чӣ қадар нафарон зарари молӣ мебинанд. Саволе пеш меояд, ки ин ҳама беинсоғиҳои онҳо аз рӯйи адолат аст? На ин ки дар бозор, балки дар тамоми

чойҳои чамъиятӣ ҳам нафарони зиёд, бе ягон ор ва тарсе дурӯғ мегӯянд. Вақте ки табақаи калонсол, хусусан, дар оила бечуну чаро дурӯғ мегӯянд, насли ҷавоне, ки дар он муҳит ба сар мебаранд ва ба тарбия ниёз доранд, аз онҳо чӣ ибрат гиранд? Абдуллоҳи Шабровӣ дар «Унвону-л-баён» аз забони Луқмони Ҳаким тарбияи фарзандро дар боби дурӯғ ва дурӯғгӯйӣ ҷунин баён мекунад: «Луқмон ба писараш гуфт: -Ҳазар ва парҳез кун аз дурӯғ гуфтан. Он динатро фосид мегардонад ва обрӯятро дар байни мардум маҳву нобуд месозад. Қадру манзалататро паст мекунад. Ҷоҳу давлататро зоеъ ва нобуд месозад. Мардум дар вақти сухан карданат ба ту гӯш намеандозанд. Вақте ки ҷунин бошӣ, дар зиндагиат ҳайру баракат нест. Агар мардум аз дурӯғгӯйии ту огоҳ шаванд, баъд аз он рост ҳам гӯйи туро таҳқир мекунанд. Мачлиси туро бад мебинанд ва аз ту сирҳояшонро пинҳон медоранд. Дар вақти омаданат суханашонро қатъ мекунанд, пӯшида медоранд. Ин аст ҳоли ту дар дили мардум» [1, с. 71]. Агар одам аз дурӯғ гуфтан парҳез накунад, зарари зиёде хоҳад дид. Нафаре, ки дар ҷомеа дурӯғ мегӯяд, бо ў суҳбат ва рафтуомад намекунанд. Сифати бади ў дар дигарон сироят мекунад, ҳатто зиндагии ў маъно ва мағҳуме надорад. Ҳусайн Воизи Кошифӣ нисбати марди дурӯғгӯй ҷунин ҳикоятро дар «Ахлоқи Муҳсинӣ» далел меорад: «Дурӯғ дар пеши ҳеч кас писандида нест ва марди дурӯғгӯй беобрӯй бошад. Дар китоби ахлоқ овардаанд, ки дар маҷлиси Фузайли вазир миёни ду надим, ки яке Носир ном дошт ва яке Соқиб мубоҳисае воқеъ шуд. Қадами мазоҳ ба мутоиба бар бисоти инбисот ниҳоданд. Кор ба муҳотиба ба мулоиба анҷомид ва ҳам мулоиба ба музориа расид, ҷунончи ба зарби дasti Носир аммома аз сари Соқиб чудо гашт. Соқиб ба риоят мутағайири шуда, осори ғазаб бар руҳкори вай падид омад. Вазир гуфт: -Аз чи ҷиз ҳашм гирифтӣ? Миёни надимон аз инҳо бисёр воқеъ мешавад. Соқиб гуфт: -Чӣ гуна дар ғазаб набошам, ки обрӯи ман дар маҷлиси чун тue рехта шуд. Фузайл гуфт: -Кор бар худ осон гир ва ин воқеаро ба дили худ саҳл кун, ки обрӯи ту дар пеши ман аз он рӯз рехта шуд, ки гуфтӣ: -Уштури ман маро дар як шаб аз Марв ба Нишопур расонид» [12, с. 247].

Сабаби гаравидан ба дурӯғу дурӯғгүй тарбияи нодурусти оила мебошад, ки волидайн фарзандонро ё дар ҳамин руҳия тарбият карданд ё ислоҳи саривақтӣ накарданд. Кӯдакон зери роҳбарии орзуҳо ба сар мебаранд ва дунёи рангине доранд. Дар хурдӣ ҳар сухане, ки мешунаванд ва ё амалеро мушоҳида менамоянд, ҳатман дар хотироти онҳо нақш мебандад. Агар суханони қабех ва дурӯғ бишнаванд ва ё амали зиштеро шоҳид шаванд ва ислоҳи саривақтӣ нашаванд, роҳи онҳо ба сӯйи ғафлат аст, на ба сӯйи саодат. Бояд бо саъю қӯшиши зиёд ба тарбияи тифл таваҷҷуҳ кард, ки аз ибтидо ба одат ва сухани рост унс гирад ва то охири ҳаёт битавонад ба он хулқу кирдор чира шавад. Ҷалолиддини Давонӣ дар ин ҳусус мефармояд: «Кӯдаконро аз дурӯғ гуфтан боздоранд ва ба куллӣ аз савганд, хоҳ рост, хоҳ дурӯғ, наҳӣ кунанд. Савганд аз ҳама кас қабех аст ба ҳасби шаръ, агарчи рост бошад, макруҳ аст» [13, с. 210]. Ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ «Барои дугӯғгӯ бузургӣ нест... Аз шахси дурӯғгӯ хабар қабул карда намешавад, агарчи сухани ачиб ҳам орад» [1, с. 88].

Вақте ки дар ҷомеа кулли одамон аз илми ахлоқ барҳудор башанд, ҳаёти иҷтимоӣ босаодат мегардад. Ба назари Арасту «Саодат некутарин ва зеботарин, матбуътарин умур аст. Саодат маҷмуи афъол ё аз феъле, ки некутару комилтар аз соири аъмол бошад, ҳосил мешавад» [5, с. 23]. Ҳамин масъалаи саодат ва ҳаёти босаодат аз назари Насриддини Тусӣ чунин аст: «Саодат дар муқобили шақоват аст, ки вучуд дорад ё вучуд пайдо мекунад, барои соҳибони хайру камол ба ҷиҳати он ки дорои хайру камол мебошанд» [9, с. 83]. Ҳар як инсони боғитрат худаш дӯстдори фазилату хубиҳо мегардад. «Фазилат ҷизе аст, ки аз олами инсон барои адои таклиф ҳосил мешавад, ҳатто агар касе аъмоли худро барои ба даст овардани саодат анҷом дихад, ба ҳеч ваҷҳ дастёбие ба фазилат пайдо наҳоҳад кард» [5, с. 61]. Инсон вақте ки дӯстдори саодату хубиҳо гардад, табиатан дар мавриди анҷоми тамоми аъмоли хайр дигаронро фармон медиҳад. Анҷом додани аъмоли хайр боиси он мегардад, ки муҳаббати инсонӣ ва эҳтироми якдигар дар ҷомеа зиёд ва устувор гардад. Вақте инсон барҷаста ва пок гардад, аз даруни қалби худ, ки он ҷо манзили инсоғ аст, садое мешунавад, ки онро ба сӯйи вазифаҳои ахлоқии бартар ҳидоят мекунад. Дар ин ҳангом ба ӯ

кирдори хосе чира мешавад, ки умуман дорои мавзуи хосе намебошад, ҳатто аз сатҳи ақл бартар мебошад. Ахлоқ хосатан марбут ба гурӯҳ ва ё ҷомеа ва ҳатто ба як табақаи муайян ҳам нест, яъне, марбути ҷумла башар мебошад. Ҷавҳари муҳаббате, ки аз ноҳияи ахлоқ ба вучуд меояд, тамоми қиширҳои ҷомеаро фаро мегирад. «Ахлоқ худ ба худ ёфт намешавад, модом ки дар як шахсият мумтози мутаҷассум нашавад. Шахсияте, ки бидуни эҳтиёҷ ба истиддолу ташвиқ мардумро ба сӯйи худ ҷазб мекунад, ҳамон вучудаш таблиғу даъвати ӯст. Дарвоҷеъ, воҷибот дар ахлоқ бастаи мутазаммини фишору илзом аст, дар ҳоле ки фақат даъвату ниҳодост» [5, с. 72].

Дар ҳақиқат, яке аз нишонаҳои боаҳлоқ будан он аст, ки инсон манфиатро на барои худ, балки барои дигарон ҳам бояд бихоҳад, зоро худҳоҳ будан нишонаи ҷаҳолат ва зулм аст. Марди некбаҳт ҳамеша дар талоши манфиатҳои худу атрофиёнаш мебошад ва ин мард ҳеч гоҳ коре намекунад, ки дар назри дигарон манфуру пастанад ва беарзиш бошад. Абдуллоҳи Шабровӣ мағҳуми «ахлоқ»-ро, пеш аз ҳама, дар гуфтору рафтори шаҳс медонад, яъне, забони шаҳс аз тамоми олоишҳо бояд пок бошад ва рафтор дар асоси гуфтор амалӣ шавад. Ба назари ӯ бояд гуфтор ва рафтори шаҳс бо ҳам тавъам бошанд ва он гоҳ инсон метавонад аз тамоми разилатҳо эмин монад, зоро ахлоқ ҷомеи ҷамиъи камолоти инсонӣ аст. Аз фазилати ахлоқ ҳамин қадар қифоя аст, ки шаҳси боаҳлоқ маҳбуби ҳамаи мардумон аст, агарчи аз адлу фазилати ӯ фоида ба касе нарасида бошад. Марди боаҳлоқ дар сироталмустақими ақл аст ва беҳидояти ақл ба ягон ҷизи дигар гӯш фаро намедиҳад, зоро ақл дар ҳар маврид ҳокими одил аст. Агар дар ҷаҳон ахлоқ набошад, доираи вучуд ҳам боқӣ намемонад, чунки ҳаёти инсониро ҷаҳолату зулмат фаро гирифта, арзишҳои инсонгарой қуллан аз байн ҳоҳанд рафт. Пас, ободонӣ ва пешрафти ҷомеа бо ростику арзишҳои ахлоқӣ алоқамандии ногусастаний дорад. «Шаҳсе, ки дар гуфтору рафтораш рост бошад, начот меёбад» [1, с. 123].

Дар баробари дигар масъалаҳои мубрам мутафаккир адолатро дар муносибатҳои иҷтимоӣ зарур маврид, зоро дар муносибатҳои ҷамъиятий адолат амри зарурӣ ба ҳисоб меравад. Камари меҳруbonӣ бастан дар ҷомеаи башарӣ-ин

худ зиндагонӣ бахшидан барои аҳли башар мебошад. Аз замонҳои қадим инҷониб орзуи ягонаи оммаи заҳматкаш ин адолати иҷтимоӣ аст. Дар асрҳои миёна, ки соҳти ҷамъияти тираву торики феодалий ҳукмрон буд, одамон ҷомеаро орзу мекарданд, ки дар он баробарии синфҳо бошад. Ҳатто орзую ормонҳои худро ба таври таҳайюлӣ баён мекарданд.

Дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ устувории сулҳу ваҳдат, якпорчагии марзу бүм ва соҳибистиқлолиро дар ҷомеа ва дар байни афроди он ва мусолаҳа карданро бо душманон дар сухани нек ва муомилаи хуб мушоҳида кардан мумкин аст, зоро бо сухани нек ва муомилаи хуб барқарор ва нигоҳ доштани сулҳу ваҳдат, якпорчагию ягонагии миллат ва арзишҳои миллӣ яке аз масоили адолат ва мусовоти иҷтимоӣ ба шумор меравад. Қайд кардан бамаврид аст, ки маҳз суханони неки фарзандони фарзонаи миллати мо ва яқдигарфаҳмиҳо буданд, ки имрӯз дар кишварамон Тоҷикистони азизи мо сулҳу субот пойдор аст ва давлати моро ҷомеаи башарӣ яке аз давлатҳои амн дар ҷаҳон эътироф кардааст. Набояд фаромуш кард, ки соҳибистиқлолӣ, ваҳдати миллӣ ва сулҳу субот неъмати пуарзишанд ва ба қадрашон бояд расид ва чун гавҳараки ҷашм ин арзишҳои волоро ҳифз кард. «Ба сулҳ овардани душман ва ислоҳ шудани ўбо сухани хуб осонтар аст аз он ки ўро ба силоҳ ва ҷанг ба сулҳ меорӣ» [1, с. 171].

Ҳеч нисбат шарифтару пуарзиштар аз нисбати мусовот ва муомилаи хуб нест ва ҳар сухане, ки дар он мусовот набошад, аз ҳадди муомилот хориҷ аст. Адл баробариро нигоҳ доштан аст дар миёни ҳалқ, яъне, гурӯҳе дар баробари гурӯҳи дигаре мусаллат нашавад ва ҳар тоифаро дар пояи адл бояд нигоҳ дошт. Пеш аз ҳама, бояд адлро дар оила миёни афроди он нигоҳ дошт, чунки сар задани аксари низоъҳои оилавӣ маҳз дар риоя нашудани адолати оилавӣ мебошад, ки айни замон мо шоҳиди аксари ҷунин мушкилоти оилавӣ ҳастем, зоро адолати оилавӣ сутуни асосии оила ба шумор меравад. Падару модар ва аъзои оиларо (пеш аз ҳама, ҳуди волидайнро) зарур аст, ки ба ин масъала дикқати ҷиддӣ зоҳир намоянд. Риоя нагардидани адолати оилавӣ аксар вақт аз тарафи ҳуди волидайн ба ҷашм мерасад, чунки волидайн миёни фарзандон, умуман миёни аъзои оила, муомила ва рафтори баробар намекунанд ва якеро аз

дигаре бартар медонанд ва якero аз дигаре бартар медонанд. Вақте ки дар миёни аъзои оила мусовот набошад, дилсардӣ ва нафрат нисбати яқдигар ба вуҷуд меояд. Он гоҳ эҳтироми яқдигар куллан аз байн хоҳад рафт. Дар чунин оилаҳое, ки адолат ва мусовот ба ҷашм намерасад, ҳатто аъзои чунин оилаҳо ба ҳеч ваҷҳ хушбахт нестанд. Онҳо ҳамеша ташнаи адолат ва хушбахтианд. Аксари хонавайрониҳо ва парешониҳои оилавӣ решашон маҳз дар риоя нагардидани ҳамин адолати оилавӣ мебошад. Сабру таҳаммулпазирӣ ва тоқатфарсойӣ, умуман адолати оилавӣ, дар оила бояд устувор бошад. Дар айни замон бисёр оилаҳои бузург, ки дар гузашта муттаҳид буданд, бар асари риоя нагардидани адолати оилавӣ аз ҳам пароканда гардида истодаанд. Фарзандони хурдсоле, ки дар чунин оилаҳо ба камол мерасанд, аз нигоҳи равонӣ ҷандон солим нестанд, зоро онҳо шоҳиди низӯя ва мушкилоти гунонгуни оилавӣ мебошанд, яъне, чунин наврасон вақте ки ҷашми маърифат мекушоянд ва ба олами атроф менигаранд, дар миёни аъзои оила танҳо нобаробариҳо ва ноадолатиҳои оилавиро эҳсос мекунанд. Агар дар сиришт ва ниҳоди кӯдак аъмоли манғӣ ҷой гиранд ва сари вақт ислоҳ нашаванд, ин кӯдак дар оянда ба сифати шахсе ба камол расида, оилаеро бунёд мекунад, ки дар он оила ба ҳеч ваҷҳ адолати оилавӣ диди намешавад. Таъсири чунин оилаҳо дар ҷомеа фавран хоҳад расид.

Кушодачехрагӣ ва хотирҷамъиро дар ҷустани ҳақ ва талаб кардани адолат мушоҳида намудан мумкин аст. Дарвоҷеъ, шахсе, ки толиби ҳақиқат ва ҷонибдори адолат аст, ҳамеша хотирҷамъ ва сарбаланд мебошад, яъне, марди одил ҳамон вақт осудаҳотир мегардад, ки ғолибияти ҳақ ва адолати иҷтимоиро ба ҷашми сар мушоҳида намояд. Адолатро вобаста ба вазъи муносибатҳои иҷтимоӣ ба се қисм ҷудо намудан мумкин аст.

Аввал, мардумро ба адолат даъват қардан (ба қадри тавон корҳои хуб анҷом додан). Дувум, адои амонат ва инсофро дар муомилот риоя кардан. Севум адои хуқуқи васиятҳои эшонро ба ҷо овардан. Ин се қисми адолатро риоя кардан амри ниҳоят зарурӣ мебошад.

Хар нафаре, ки ислоҳи ҳоли худ карда натавонад, ў дар риояи адолат миёни ҳалқ очиз бошад. «Марде, ки беадолат аст, аз ду ҳол ҳолӣ нест: ё ки бидуни фарқ ва имтиёз ҳамаи ашёи лазизро ҳоҳиш мекунад, ё чиҳоро, ки маҳсусан назди ў лазизтар аст. Ҳоҳиш ўро маҷбур мекунад, ки лаззатҳои худро ба ҷизҳои дигар тарҷӯҳ дихад, ки кори ў ба зоти худ ранҷу алам аст» [4, с.89]. Барои ў мағҳумҳои «раҳм», «шафқат», «инсоф» ва «адолат» арзише надоранд ва бегонаанд. «Адолат аз ҳикмат аст, ҳикмат аз адолат бувад, ё ин ки мурод аз ҳикмат дар ин мақом истеъмоли ақли амалӣ бошад» [9, с. 24]. Ё ин ки: «Шахсе, ки ҳақро талаб кунад ва толиби ҳақ бошад, кушодачехра мегардад» [1, с. 185].

Устувории мулк ва пойдор будани он дар ҳар давру замон бар асари нигоҳ доштани адолат ба ҷашм мерасад. Мадори адолат ҳам бар ҳифзи муносибатҳои иҷтимоӣ аст, ки роҷеъ ба он муносибатҳо вахдат ба вучуд меояд. Рафтору кирдор ва аъмоли шаҳс он вақт ба сифати адолат ёд мешаванд, ки шаҳс як инсони одил ва афиғ бошад ва ҳатто як инсони одилу афиғ ҳам дорон фазилату адолат шуда наметавонад, агар ин рафтору аъмолро фақат ба ҳайси як марди одил ва афиғ иҷро накунад. Асли тамоми аъмоли ҳайр адл аст. Ҳатто Нушервон, ки дар ҷаҳон машҳур гашт, асли аъмоли ў ҳайр ва адл буд. Пас пойдории ҷомеаи солим ба илм ва адл вобастагии ногусастани дорад.

Хитоби Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам ба зимомдорони даври худ чунин аст: «Шахсе, ки адлро ба кор барад, мулки худро устувору маҳкам мегардонад» [1, с. 200]. Ба андешаи мутафаккир марди одил ҳамеша бар андоза ва меъёри қонунҳо кор кунад ва ҳам дар муомилот бовичдону боадолат бошад. Нафаре, ки бо раият ҳайрҳоҳ аст ва ҳамеша роҳи сулҳу оштиро пеш мегирад, аз тамоми мушкилиҳо дар амон аст ва тансиҳативу солимиҳи худро ҳифз менамояд, яъне, ҳифзу дар амон будани саломатӣ ҳам дар хотирҷамъиву осойиш мебошад. Вақте ки адолат ҳосил мешавад, нури қавӣ ва ҷузъҳои нафс бар яқдигар медурахшанд. Пас нафс ба адой феъли ҳоси худ ба фозилтарин ваҷҳе, ки мумкин аст, қодир мешавад. Дар ин ҳолат ғояти қурби нафси инсонӣ ҳосил мешавад.

Ягона саодати инсониро Абдуллоҳи Шабровӣ дар осойиши ҳалқ ва муросои он мебинад, зеро қалби озурдаи мардумро ба даст овардан саодати бузурги инсонӣ мебошад:

«Ҳазор бор пиёда тавофи Каъба кунӣ,
Қабули Ҳақ нашавад, гар диле биёзорӣ.
Бидех ту мулкату молу диле ба даст овар,
Ки дил зиё дихадат дар лаҳад шаби торе» [89, с. 1128].

Баръакс, мардумозорӣ ва хислатҳои разилаи инсонӣ аъмоле мебошанд, ки омили чунин хислатҳо ҳамеша дар ҷомеаи башарӣ зери тозиёнаи танқид қарор доранд. Чунончи «шахсе, ки ба мардум сулҳу оштӣ қунад, саломатияшро нигоҳ медорад» [1, с. 200].

Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ масрур будани Зулқарнайн аз он шаҳодат медиҳад, ки дар мамлакати ў адл мавқеъ дорад ва эҳсону хайрҳоҳии ҳар фарди кишвараш нисбати ў хеле зиёд ба назар мерасад ва Зулқарнайн ҳам ҷавобан ба он эҳсонқунандагон подоши худро ҳаргиз дареф намедорад. «Яке аз фазилатҳои адл он аст, ки хок дар аъзои сultonи одил тасарруф намекунад» [12, с. 145]. Зери мағхумҳои «адолат», «подош» ва «эҳсон» дар ҷомеаи башарӣ зиндагии шоистаи мардум ниҳон аст. Соҳиби адолатро ҳеч навъ газанде дар нафс, номус ва дар табиати ў падид наёяд. Балки ҳамагӣ ба ҳиммати ў мувофиқату муованат ва мутобиати ў масруф шаванд. Адл биноест, ки ҳаргиз ба ў газанде намерасад ва ҳатто ҳароб ҳам намегардад.

Табиист, ки одамон дар ҳар давру замон ҳамеша шоҳи одил ва ҷомеаи озодро орзу мекарданд. «Зулқарнайнро пурсиданд, ки ту дар мамлакатат ба чанд чиз хурсанд ҳастӣ? Гуфт:-Ба ду чиз: Он яке, адолат ва дувум подош кардани касеро, ки дар ҳаққи ман эҳсон кардааст» [1, с. 203].

Дар мамлакат раият ҳамеша аз он шукрѓузор бошанд, ки барояшон подшоҳи одил, яъне, маъдалатгустар ато гардидааст. Дар чунин ҳолат воҷиб аст, ки аз подшоҳ итоат қунанд ва амру фармонҳои ўро аз баҳри ободонии кишвар ва сарсабзу хуррам гардидани он ба ҷо оранд. Ҳам раият, ҳам лашқари подшоҳи одил бошанд, то замину осмон бо нури адолат муనаввар гардад. «Агар

султон адолат варзад дар савоби ҳар тоате, ки аз раият содир шавад, шарик бошад» [13, с. 125]. Дар ҳоле ки қавонини чомеа аз манфиатҳои башар пуштибон бошанд, қонун ба корҳое амр меқунад, ки на танҳо аъмоли марди шучоъ аст, балки ба аъмоли мардумони афиғ низ тавсия мефармояд, ки тақво аз фаҳшову фасод бошад. Ҳамчун ба корҳои мардумони ҳалим амр намуда, эшонро аз ҷабру ситам нахӣ меқунад. Адолат ҳастии нафсонӣ дар табиати шахс мебошад. Чунончи: «Вақте ки подшоҳ одил бошад, барояш аз тарафи Парвардигор аҷру подоши зиёд аст. Бар ту лозим аст, ки шукри Парвардигорро ба ҷой орӣ, ки бароят ҷунин подшоҳи одил додааст» [1, с. 208]. Шахсе, ки аз адолат маҳрум гардидааст, пас дар ў ҳеч некие фоида надорад.

Абдуллоҳи Шабровӣ ҷонибдори подшоҳи одил буда, ба ақидаи ў бояд подшоҳ миёни оммаи мардум аз нигоҳи адлу дод муштарак бошад ва тамоми ҳастии худро баҳри ободии мулк фидо намояд, яъне зимоми замон вақте ба дасти подшоҳи одил бошад, ҳама раият ба адолату фазилат рӯй меоранд. Агар қоида баръакс бошад, мардум ба дурӯгу ҳирс ва соири разилатҳо рӯй меоранд. Одили ҳақиқӣ касе бошад, ки таъдили қувватҳои нафсонӣ ва тақдими афъолу ақвоме, ки содир шавад аз он қувватҳо, ҷунон ки баъзе бар баъзе ғолиб нашавад, ба тақдим расонида бошад. Баъд аз он дар он чи хориҷи зоти ў бувад, монанди муомилот ва каромот ва ғайри ҳамин равиш ва қоида риоя карда бошад. Зоҳири ў дар тамоми вақт ба даст овардани фазилати адолат бувад, на ба ғарази дигар ва ин он гоҳ зоҳир шавад, ки нафсро ҳайати нафсонӣ, ки муқтазои адаби куллӣ бувад, ҳосил омада бошад, то афъолу осори ў дар рондани низом инхирот ёбад ва дар дигар фазилатҳо ҳамин эътибор муҳофизат бояд кард, то ҳақиқати он аз он чи ба он шабеҳ бошад, бозшиносад. «Аз ҷумлаи аркони адл шунидани каломи додҳоҳ аст, яъне гӯш ба сухани мазлумон кардан ва рӯйи лутф ба соҳтани муҳимми эшон овардан ва аз он ки бисёр гӯянд, малул набояд шуд ва ба танг набояд омад» [12, с. 146]. Адли як соатро беҳтар аз ибодати ҳаштод сол гуфтаанд.

Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ танҳо шоҳи донишманд одилу ҳалқпарвар мешавад: «Беҳтарин подшоҳ шахсе аст, ки дар миёни ҳалоиқ муштарак бошад

ва адолати ў барои халоиқ бошад» [1, с. 210]. Вақте ки шоҳ одил бошад, зарур нест, ки ў лашкари зиёде дошта бошад:

«Бо раият сулҳ кун в-аз ҷанги ҳасм эмин нишин,
З-он ки шоҳаншоҳи одилро раият лашкар аст» [8, с. 29].

Дар ин сурат подшоҳи одил, солеҳ ё фозил аст, ки адолатро дар ҳаққи оммаи мардум раво мебинад. Меъёрҳои адлро риоя кардан дар мамлакат ва дар ҳаққи мардум беҳтар аст, аз нигоҳ доштани лашкару сипоҳи зиёд.

Вақте ки байни одамон адолати иҷтимоӣ ба таври ҳамешагӣ вучуд дошта бошад, самараи ниҳоят хубе ба бор меоварад, яъне орзуҷ омоли одамон нисбати ҳаёти иҷтимоиашон ҳамеша ва дар ҳар вақт метавонад амалӣ шавад. Адолат он нест, ки мардумеро, ки набинанд, бар ў зулм накунанд, балки адолат он аст, ки муомилот бо мардум бар қоиди инсоф амалӣ кунанд. Тибқи таълимоти мутафаккирон адл хубтарин ва дараҷаи баланди фазилат аст ва зулм зиштарин разолат аст. Натиҷаи адл бақои мулку вусъати мамлакат аст ва ободонии ҳазоину қаря ва шаҳрҳо мебошад. Ободии ҷаҳон вобаста ба адл ва рафъати поки ҷаҳон мебошад ва ақлу тадбири онҳо ва ҳаробии мамлакат вобаста ба зулму ҳушунати ҳокимон ва бехирадиу нодонии онҳост. Бихоҳанд, ки ҷаҳон муддате обод бимонад, подшоҳони хирадманду соҳибақлро бар сарии мулк бароранд ва чун ҳоҳанд, ки ҷаҳон ҷанде ҳароб бошад, пай дар пай подшоҳони бехираду нодонро ба маснади шоҳӣ бароранд, бино бар ҳикмати зухур, ки бинои он ба қинаву фасод аст. Ҳокими одил ҳаробии мамлакатро ба ободонӣ мерасонад ва назми адолатро дар миёни ҳалқ ва фаррохио арzoniro ҷорӣ гардонад. Бино бар ин адолат дарахтест, ки самари доимӣ ба бор меорад.

Тибқи таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ одамон бояд «адолатро» ҳатто дар рафттору кирдор ва гуфторашон низ риоя намоянд, чунки адл дар одоб ин аст, ки миёни мардум фурутан бошӣ ва эҳтироми олимону фозилонро ба ҷо орӣ. Адл як дараҷаи ахлоқӣ мебошад, ки омили он истеъдодеро дошта бошад, ки дар роҳи интиҳоби ахлоқ бо ироди ҳуд ва ихтиёри ақли ҳуд одил бошад. Ҳатто дар тақсими ҷизе, ки байни ҳуд ва дигарон ба ҷо меорад ва ё байни ду нафари дигаре мекунад ин тавр набошад, ки дар ашёи муфида бузургтарро бигирад ва

кучактарро ба ҳамсоя диҳад. Баръакс, дар чизи заравар кучакро гирифта, бузургтарро ба ӯ диҳад. Ба дилу ҷон кӯшиш кунад, ки тақсими боинсоф дошта бошад ва ҳамсояҳо аз рӯйи таносуб баробар бошанд.

Адл дар нутқ он аст, ки ҳар сухане, ки мегӯйӣ, аввал онро дар тарозуи ақл гузорӣ ва баъдан ба забон орӣ, то ба мушкилие мубтало нагардӣ, зоро хориҷ шудан аз ҳадди эътидол ҳоҳ бо ифрат бошад, ҳоҳ бо тафрит, зишт ва қабех аст. Чунончи: «Адлу одоб дар гуфтор ин аст, ки марди бофазилатро ба монанди марди бефазилат хитоб накунӣ ва олимро ба монанди ҷоҳил хитоб накунӣ ва забонатро дар тарозуи сухан гузорӣ, то ки он аз зиёдату нуқсон эмин монад» [1, с. 212].

Чунон ки зикр гардид, ба сабаби адлу инсоф ва раҳму шафқат миёни одамон лутф, васлу робита ва муҳаббат ба вучуд омада, кадру манзалати инсонӣ устувор гардида, одамон мақоми худро дар ҷомеа ба зудӣ дармеёбанд. Адолат бе муҳаббат мунаzzам нашавад. Эҳтиёҷ ба адолат, ки камоли инсонӣ аст, дар муҳофизати низоми навъ аз ҷиҳати фуқдони (набудан) муҳаббат аст. Агар муҳаббат дар миёни одамон ҳосил нашавад, ба инсофу интисоф эҳтиёҷе намемонад. Шахс мутлақи муҳаббат бошаду адолат ноиби ӯ. Дар он ҷое, ки адл нест, дӯстӣ ҳам вучуд надорад. Дар ҷунин ҳолат муҳаррики дӯстӣ манфиат мебошад. Бояд васлу робита ба сабаби адолат бошад: «Ба сабаби инсофу адолат васлшавандагону робитақунандагон зиёд мешаванд» [1, с. 216].

Ҷаҳолат бахши тираву торики ҳаёти инсоният ба шумор меравад, зоро маншиаи он вучуд надоштани илми кофӣ ва маърифати комил дар инсон мебошад. Таассуфовар аст, ки ҷаҳолат инсонро дар ҷорҷубаи ваҳшоният нигоҳ медорад. Бо вучуди он ки инсоният аз рӯзи ҳастии худ инҷониб ба илму маърифат майл дорад ва дар бораи олами атроф ва коинот ҳазорсолаҳо боз асрори нуҳуфтари қашф қардан меҳоҳад, дар баробари ин, ҷаҳолат ҳам вучуд дорад. Дар таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ ҷаҳолат як падидай манфие ба қалам дода шудааст, ки дар табиати ҳар инсон аслан вучуд дорад. Аз ин ҷо мутафаккир ҷаҳолатро сабаби аз рушд мондани ҷомеа медонад ва ба назари Абдуллоҳи Шабровӣ «Ҷоҳилтарини мардум касе аст, ки чизеро талаб мекунад,

ки онро ба даст оварда наметавонад» [1, с. 23]. Дар ҳаҳиқат шахсе, ки дар ҷаҳолат аст, он фикру ақида ва кирдореро дунбон менамояд, ки дар он фикру ақоид ва кирдор ягон манфиате ба ҷашм намерасанд. Мувоғиқи таълимоти ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ барои инсоният ақл, илм, ақида ва амал вучуд дорад. Ақидаи комил дар асоси илми ноғеъ ба даст меояд. Нафаре, ки илми мукаммал надорад, ақидаи комил дошта наметавонад ва амали ӯ ба сӯйи ифрот ё тафрит аст. Агар инсон илм ва маърифати мукаммал гирифта тавонад, ақидаи саҳех дар ӯ ҳосил мегардад ва ба саодати зиндагӣ мушарраф мегардад. Афсус, ки панду андарз ва суханҳои пуразиш ба нафароне, ки қалби сангин доранд, бетаъсири мемонад ва назари Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам дар маврид чунин аст: «Сухани ҳақ ва хуб дар дилҳои саҳт таъсири намекунад, ҳамчунон ки зироат дар замини шӯра нашву нумув намекунад» [1, с. 43]. Албатта қалбҳо ба мисли мазрааенанд, ки он ҷо панду андарзҳо нашву намув мекунанд ва ҳосили он ахлоқи ҳамидаи инсонӣ мебошад. Аз шахси ҷаҳолатпеша фармон набурдан комёбии беназир аст. Агар дар равиши ҳаёт аз оқил фармон барӣ, ба тамоми саодатҳо сазовор мегардӣ.

Дар масъалаи ҷаҳолат ва аъмоле, ки дар асоси он падидай манғӣ ба вуқӯй меоянд, муаллими илми ахлоқ Арасту чунин назар дорад: «Ҳар амале, ки ҷаҳл мучиби он шуда бошад, ихтиёри башад ихтиёри нест. Амали иҷборӣ амале аст, ки ранҷу пушаймонӣ онро таъқиб мекунад, зоро ки касе, ки чизро ба доияни ҷаҳл мекунад ва аз карда пушаймону мушавваш нест, он шахсро наметавон гуфт, ки ин амалро бар хилофи иродай худ намуда, ҷаро ки ба кардаи худ мутаассиф нест. Боз ҳам фарқи дигаре байни «амали сабаби ҷаҳл» ва «амал бо ҳамроҳии ҷаҳл» дида мешавад. Масалан, мо умуман ҷаҳлро мучиби аъмоли ашҳоси ҷоҳилу ҳашмгин намедонем, балки мучиби (аъмоли эшон) ҳамон ҷоҳилию ҳашми эшон ҳаст, ки ин мардум кори худро ба донистагӣ накарда ва ба ҳамроҳии ҷаҳл анҷом медиҳанд ва аз тарафи дигар марди шарир ба он чизе, ки бояд бикунад ва он чизе, ки бояд тарк намояд, нодон аст. Ба воситаи ин лағжишҳо инсонҳо беадолату тамоман шарир мегарданд.... Ҷаҳолате, ки бар интихоби ахлоқии афъол асаре дорад, мучиби фасодии ахлоқи шахс мешавад»

[5, с. 59]. Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ ҳамсухбат шудан бо ҷоҳил ва нодон бебаракатӣ аст. Ҳатто ҷаҳолату нодониро ба манзалаи маркабе медонад, ки ҳар нафаре онро савор шавад, ҳатман мелағжаду сарнагун мешавад. Камоли ҷоҳил гузашти вақт ва зоёъ шудани он мебошад. Ба назари ӯ «Беҳтарин атоҳои Ҳудованд ақл аст ва бадтарин мусибатҳо ҷаҳолату нодонӣ аст» [1, с. 52]. Дарвоҷеъ, ақл неъмати бузурге барои инсоният аст ва ақл аст, ки инсон олами атрофро дарк мекунад ва баду неки онро ташхис медиҳад. Барои худ зиндагии шоистаеро мутобиқ ба илм медиҳад. Мусибати саҳт аст, ки инсон дорои ин неъмати беназир асту ба сабаби ғафлату саҳлангорӣ боз ба ҷаҳолату гумроҳӣ муртакиб мешавад. Арасту дар ин маврид чунин мегӯяд: «Дар тамоми ҳолатҳо ғафлату саҳлангорӣ сабаби ҷаҳл шинохта мешавад» [5, с. 71].

Аксари мусибату мушкилоте, ки болои инсон дар зиндагиаш мутаҳаммил мегарданд, решай онҳо ҷаҳл мебошад. Феъле дар назари мардум ахлоқӣ аст, ки дар робита бо ақлу қувваи оқила хубу ҳайр бошад. Қувваи оқила, ки аз нерӯҳои инсон аст, роҳбари ҳамаи ҳавос ва нерӯҳо мебошад. Вақте ки инсон дар роҳи ҷаҳолат қадам мегузорад, дигар тамоми арзишҳои ахлоқӣ дар назари ӯ бегонаанд. Баръакс, вақте ки дар роҳи ахлоқ қадам мениҳад, дигар ба тамоми разолатҳо нафрат мекунад. Насриддини Тусӣ иброз медорад, ки «Ранчи ҳақиқӣ ҷаҳл аст, пас роҳати ҳақиқӣ илм бувад ва илмро рӯҳу роҳате аз ҳилм ҳосил ояд» [9, с. 206].

Дарвоҷеъ, ҷаҳл ранчи бузурге мебошад, ки инсон дар ҳаёти худ ҷисман ва рӯҳан ба азоби саҳт муваҷҷеҳ мегардад, аммо роҳи начотро ёфта наметавонад. Роҳи начот танҳо ва танҳо илм аст, ки ба ҳаёти инсон нури саодат мепошад. Ҷалолиддини Давонӣ дар мавриди илоҷи ҷаҳл чунин тафсилотро баён медорад: «...Эътиқоди илм қунад, зоро шарти таълим амал аст. Фазилати инсон ба илму тамиз аст. Дар маҳофили уламо ва фузало, ки майдони камолоти инсонист, ҳозир шавад, то аз ҷаҳл бираҳад. Арасту гуфтааст: «Агар бино ва нобиное ҳарду дар ҷоҳ афтанд, дар шақоват ҳарду шарик бошанд, аммо нобино ба ҷиҳати фиқдони асбоби эҳроз маъзуру маҳрум бошад ва бино ҷиҳати тақсир назди ақл муътабу маҳрум». Аз Паёмбар савол карданд, ки кадом амал

фозилтар аст? Фармуд илм. Дигар ҳамин савол кард, ҳамин чавоб дод, то се бор ин шахс гуфт: «Ман аз амал савол мекунам, на аз илм». Фармуд: «амали андаки бо илм беҳтар аст аз амали бисёри боҷаҳл» [13, с. 151].

Дар ҷаҳон асл, яъне, моҳият ва ҳақиқат ҳамоно боарзиштарин ҷизи зиндагӣ ва ҳаёти инсон аст, ки дар саросари ҷаҳон пароканда ва муҳталиф аст. Саволе дар меҳвари таҳайюлоти инсон давр мезанад, ки ҳақиқати зиндагӣ чист, ки аз азал то ҳол қулли башар новобаста ба нажодашон ташни онанд? «Ҳақиқати зиндагӣ афзоишу басит ёфтани ва тавону шудану таҷовуз кардааст. Аммо афзоиш аз худ асту зоида аст. На ин ки аз дигаре бигирад ва бар худ биафзояд. Тавоноиу таҷовузаш ба ин ваҷҳ нест, ки дигареро нотавону очизу ҳор қунад, балки ба эҳсон кардану файз баҳшидан аст. Сиришти зиндагӣ бар ин аст, ки ҳам рӯ ба афзоиш биравад ва ҳам басит ёбад; афзоишаш ба ин аст, ки он ҷи қувва ва истеъдод дорад, ба феъл биёварад; баситаш ба ин аст, ки қавоя (қувваҳояш) аз афкору маълумот ё эҳсосот ё идорот аз худаш таҷовуз қунад ва ба ғайр бирасад. Ҳудҳоҳии мутлақ ба зиндагӣ созгор нест. Фақат худро хостан худро маҳдуд кардану костан аст. Агар ҷуду файз набошад, марг ҳоҳад буд, ҷунки ҳаёт боқӣ намемонад, магар ба шарти ин ки интишор ёбад, зоро масали ҳаёт масали оташ аст, боқӣ намемонад, магар он ки ба ғайри худ сироят қунад. Бино бар ин, камоли ҳудҳоҳӣ дар камоли ғайрҳоҳӣ аст. Ин ғайрҳоҳӣ, ки ҳамон ҳусни ахлоқ аст, лозимаи зиндагӣ ва ҳақиқати он аст. Ба ҳамин далел подош ҳам надорад, ҷун ҳушҳӯйӣ мувофиқи табиат ва бадҳӯйӣ муҳолифи табиат аст» [127, с. 97].

Дар ҷомеаи қунунии Тоҷикистон рисолаи «Унвону-л-баён» дар баробари дигар китобҳои илми ахлоқ метавонад дар баланд бардоштани маърифати ахлоқии ҷавонон ва ҷаҳонбинии пурғановати онҳо саҳми арзанда дошта бошад. Дар «Унвону-л-баён» ба тамоми паҳлуҳои илми ахлоқ ва нуқтаҳои муҳимми он таваҷҷуҳи хос зоҳир гардидааст. Муаллиф ҳам қӯшиш ба ҳарҷ додааст, ки ҷавҳари масъалаҳои ахлоқиро баррасӣ намояд. Вақти он аст, ки мо аз ҷунин китобҳои ахлоқӣ ба таври комил истифода барем. Ҳусусан, таълими рисолаи «Унвону-л-баён» дар ҷунин шароити вазнини ахлоқӣ метавонад, садди роҳи

хурофоту бегонапарастиҳо ва ҷаҳолатҳои асри мусир гардад. Ҷанд аср боз ин асар дар ҳавзаҳои илмии мамолики Шарқ, баҳусус дар ҳавзаҳои илмии Мовароуннаҳру Ҳурисон, тавонист дар ҷаҳонбинӣ ва маърифати ахлоқии мардуми ин минтақаҳо дигаргуниҳои мусбат ворид созад. Дар ҷомеаи мусири мо ҳам метавонад нақши калидӣ дар муносибатҳои ахлоқӣ дошта бошад. Сабаби зуд паҳн гардидани ин асар ба тамоми ҳавзаҳои илмию адабии мамолики Шарқи мусулмонӣ дар он аст, ки ин рисола бо панду ҳикматҳои беназир ва мутаассири худ ба зудӣ ба қалби аҳли илм, зиёйён ва донишмандон роҳ ёфт. Дар «Ўнвону-л-баён» бештар ба масъалаҳои гуманистӣ, ба монанди дӯст доштани одамон новобаста аз миллат, нажод ва эътиқод, арҷ гузоштан ба арзишҳои таърихи фарҳангии дигар ҳалқияту миллатҳо, таҳаммулгарӣ ва монанди инҳо баён гардидаанд. Дар баробари ин, дар асар панду ҳикматҳои фаровоне аз забони ҳакимону донишмандони аҳди қадиму миёна оварда шудааст. Он панду ҳикматҳо тарғибари ғояҳои хайру садоқат буда, воқсан ҳам ба руҳи ташни инсон ғизои маънавӣ мебахшанд. Тамоми хислатҳои разилаи инсонӣ, ба мисли азияти падару модар ва беэҳтиромӣ нисбати онҳо, ба фарзандони падар меҳру муҳаббат наварзидан, мардумозорӣ, зулм, ноадолатӣ, қибру ғурӯр, ҳаққи устодро ба ҷо наовардан, бешармию беҳаёй, фиребу макр, хиёнат, дуздӣ, зӯроварӣ, ғайбат, тухмат, бо ҳамсаъҳо бадӣ кардан ва ҷаҳолату нодониро саҳт мазаммат менамояд. Тибқи таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ ахлоқ нигоҳдорандай тамоми арзишҳои ҷомеа мебошад. Бино бар ин, тамоми донишмандони илми ахлоқ пойдор нигоҳ доштани ин илмро дар ҷомеа ҷиддӣ таъкид кардаанд.

Ахлоқ иборат аз ҳар амали писандидае мебошад, ки аксари мардум онро одилона бидонанд, ё ба ибораи дигар, барои он ки дучори тардид нашавем, бояд бигӯем. Ахлоқ иборат аз системае аст, ки он чиро, ки ба тасдиқи умум заминаҳое барои норозгии мардум фароҳам мекунад, ба ҳадди ақал бирасонад. Яъне, ахлоқ маҷмуе аз оину қоидаҳои рафткор аст, ки ба мо арза мешавад, ки бояд хусусиятҳои ахлоқӣ ва қоидаҳои ахлоқиро ҷустуҷӯ кард. Барои расидан ба ҳар натиҷае дар ин

самт танҳо як шеваи амалӣ вучуд дорад ва он ин аст, ки он ихтилофоти ахлоқие, ки дар қоидаҳои ахлоқӣ таҷаллӣ мекунанд, аз онҳо даст кашем.

Равшан аст «Вақте ки инсон равиши саҳехи тағири сифату руҳиёти худ ва дигаронро бидонад, хеле сареътар ва беҳтар метавонад худ ва ҷомеаи худро ислоҳ кунад ва ононро аз олуда шудан ба фасодҳо нигоҳ дорад» [127, с. 92].

Зарурати омӯзиши ахлоқ дар ҷомеаи Тоҷикистон мавзӯи бисёр муҳим ва замонасоз аст, зоро ахлоқ ҳамчун як рукни асосии пойдории иҷтимоӣ, рушди фарҳанг ва ҳамзистии осоишта миёни мардум ба ҳисоб меравад. Дар шароити муосири Тоҷикистон, ки марҳилаи рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангиро мегузаронад, нақши ахлоқ боз ҳам бештар мешавад. Ба таври мисол мешавад ҷанд ҷанбаи ин масъаларо нишон дод: 1. Пойдории ҷомеа. Ахлоқи солим барои нигоҳ доштани субот ва ваҳдати миллӣ нақши асосӣ дорад. Вақте одамон ба арзишҳои ахлоқӣ, мисли ростқавлӣ, эҳтироми қалонсолон, ҳамдигарфаҳмӣ ва одоби муошират арҷ мегузоранд, ҷомеа муттаҳид ва муназзам бοқӣ мемонад. 2. Кам кардани фасод. Фасоди идорӣ ва молӣ яке аз мушкилоти бузурги ҷомеа аст. Агар шахсиятҳо бо ахлоқи баланд тарбия ёбанд ва масъулияти иҷтимоӣ ҳис кунанд, сатҳи фасод ба таври назаррас қоҳиш меёбад. 3. Тарбияи ҷавонон. Ҷавонон ояндаи кишвар ҳастанд. Тарбияи ахлоқии онҳо муҳим аст, то насли наў бо арзишҳои миллӣ, диниву фарҳангӣ ва инсонӣ шинос бошад ва онҳоро дар зиндагӣ татбиқ кунад. 4. Пешгирии зӯроварӣ ва ҷинояткорӣ. Аксар мавридҳои ҷиноят ва зӯроварӣ аз набудани ахлоқи иҷтимоӣ бармеоянд. Таълими ахлоқ метавонад шахсро аз аъмоли ношоиста боздорад. 5. Пешбурди ҳамзистии мазҳабӣ ва миллӣ. Тоҷикистон кишвари дорои фарҳанг ва миллатҳои гуногун аст. Ахлоқ кумак мекунад, ки байни онҳо фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва таҳаммул вучуд дошта бошад.

Метадология ва методоҳои таҳқиқи масъалаҳои ахлоқӣ тақозо мекунад, ки роҳҳои ҳалли масоил, истифодаи амалии натиҷаҳои таҳқиқот ва пайомади ояндаи онҳо таҳқиқ ва баррасӣ шавад. Ҷанд намунаи омилҳои ба даст омадани ин матлаб ба тариқи зайланд: 1. Оила, ҳамчун мактаби аввалини ахлоқ. Падару модар бояд дар рафттору гуфтори худ намунаи ибрат бошанд. Бо қӯдакон бояд

дар бораи ростгӯй, эҳтиром, сабр, поквиҷдонӣ ва ёрӣ ба дигарон ҳарф зад. 2. Хондани китобҳои ахлоқӣ ва адабӣ. Осори бузургони фалсафа, ҳикмат, ахлоқ ва адабиёти тоҷик, ахлоқро ба таври равшан меомӯзанд. 3. Омӯзиш дар муассисаҳои таълимӣ. Мактабҳо бояд барномаҳои маҳсуси ахлоқиро таҳия кунанд. Масоҷид ва марказҳои исломӣ метавонанд дарсҳои ахлоқӣ барои ҷавонон ва қалонсолон баргузор кунанд. 4. Истифода аз санъат ва расонаҳо. Филмҳо, намоишномаҳо ва барномаҳои телевизионӣ метавонанд ахлоқи некро ба таври ҷолиб ва таъсирбахш нишон диҳанд. Пахши ҳикояҳо ва барномаҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ низ метавонад таъсиргузор бошад. 5. Муоширати солим ва муҳити хуб. Фард бояд қӯшиш кунад дар муҳити солим (дӯстони ахлоқманд, муҳити тарбиявӣ) бошад. Муоширати хуб бо одамон (ахлоқи муошират) бояд машқ шавад-ба монанди гӯш кардан, эҳтиром ба фикри дигарон, ва хоксорӣ. 6. Ҳудомузӣ ва ҳудбаҳодиҳӣ. Шаҳс бояд ҳар рӯз ба рафтори ҳуд назар андозад: “Имрӯз ман чӣ амалҳои нек анҷом додам? Оё қасеро ранҷондам?”. Бо ҳуд гуфтугӯи ахлоқӣ кардан ва нияти беҳтар шудан доштан бисёр кумак мекунад.

Мутаассифона, дар давраи муосир тамоми муносибатҳои байнитамаддуӣ ва байнифарҳангӣ то ба ҳадде тезутунд шудаанд, ки дар фазои ҷаҳони муосир паёмҳои таҳриғари арзишҳои ахлоқӣ, динӣ, фарҳангӣ, тазоди андешаҳо, барҳурди тамаддунҳо бараъло сару садо медиҳанд. Таълимоти аҷдодонамон ҳамаи моро, пеш аз ҳама ба самти арзишҳои баланди ахлоқӣ, маънавӣ, фарҳангӣ ва ҳамзистии орому осуда ҳидоят менамоянд.

Вазифаи аввалиндараваи мост, ки ҷавонону наврасонро, ки фардои давлату миллати мо мебошанд ва ояндаи Ватани азизамон дар дasti онҳост, дар рӯҳияи ҳувияти миллӣ, вахдату якдигарфаҳмӣ, ватандӯстию хештаншиносӣ тарбият намоем. Нагузорем, ки фарзандони мо фиреби фарҳангу идеологияи бегонаро ҳӯранд ва арзишҳои ахлоқиро ба фаромушӣ баранд. Дар ин радиф фирефтаи ташвиқу тарғиби гурӯҳҳои тундрави ифротӣ шуда, гирифтори доми найрангу фиреби онҳо гарданд ва арзишҳои ахлоқӣ, миллӣ ва фарҳангии моро нодида гиранд.

ХУЛОСА

1. Натицаҳои асосии илмии таҳқиқот

Хусусиятҳои хоси таълимоти фалсафӣ-ахлоқии Абдуллоҳи Шабровӣ дар он аст, ки дар фарқият аз дигар мутафаккирони қарнҳои миёна, ў талош кардааст, ки бештар дар тарбияи инсони комил таваҷҷуҳ дошта бошад. Абдуллоҳи Шабровӣ дар масъалаи таълимоти ахлоқ роҳи фарқунандаеро паймудааст, ки маҳсули он дар осораҳ инъикос гардидааст. Назарияи мукаммали гуманистӣ-ахлоқии худро дар «Унвону-л-баён» ба таври мукаммал баён кардааст. Абдуллоҳи Шабровӣ то ҳадде қӯшиш кардааст, ки васоити начоти инсониятро аз ғафлату ҷаҳолат бо роҳи тарбия ва бо дарёфтани маърифати инсонӣ пайдо намояд. Аз ин лиҳоз натицаҳои таҳқиқи мавзуи рисолаи илмиро ҷамъбаст намуда, ҳулосаҳои зеринро метавон баён намуд:

1. Дар рафти таҳқиқоти рисолаи «Унвону-л-баён» ба ҳулосае омадан мумкин аст, ки Абдуллоҳи Шабровӣ масъалаҳои ахлоқӣ ва иҷтимоиро ба таври мукаммал мавриди баррасӣ қарор додааст. Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари дигар масъалаҳои ахлоқ, «саодати инсон»-ро, ки ҷавҳарааш адолати иҷтимоӣ аст, ҳамчун идеали иҷтимоӣ баррасӣ намудааст. Ў лаззати саодатро дар анҷоми аъмоли неки инсонӣ медонад, ҳатто саодатро ғояи кулли аъмоли инсонӣ медонад. Ба андешаи ин мутафаккир саодати инсон дар шинохти маърифат аст, на дар сарвату дороӣ. Ҳар нафаре, ки меҳоҳад лаззати саодатро дарёбад, бояд қавонини ахлоқ ва таълиму тарбияро дуруст дарк карда, онҳоро биомӯзад, зеро фарқи байни инсон ва соири мавҷудот маҳз ҳамин ҷавҳар аст. Мувофиқи таълимоти ахлоқии ин мутафаккир ҳар касе, ки саодатро меҳоҳад, бояд дарси фазилатро биомӯзад, зеро фазилат ҷавҳари аслии аъмоли мард аст. Абдуллоҳи Шабровӣ саодатро лоиқи таҳсин медонад, ки ба манфиати умум нигаронида шуда бошад, агар хилоғи ин бошад, зулм аст [1-М].

2. Дар баробари ҳулосаҳои зикргардида метавон гуфт, ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён» бисёр масъалаҳои муҳимми фалсафӣ-ахлоқӣ ва иҷтимоиро мавриди баррасӣ қарор додааст. Фикру андешаҳои ахлоқии ў ба мутафаккирону толибилимон ва умуман ба аҳли илму маърифат

таъсири амиқу дақиқ гузаштааст. Абдуллоҳи Шабровӣ дар баробари муаррих, адіб ва фақеҳи мұмтоз буданаш, бештар ба масалаи ахлоқ тавағчұх кардааст. Як сабаби таълифи асархои ахлоқй вә ба майдони илм ворид шуданашон дар он аст, ки чомеа аз ҹанбаи ахлоқй заифу коста мегардад. Пас, Абдуллоҳи Шабровӣ ҳам ин мүшқилии замонашро дарк намудааст, ки ахлоқ ҹанбаи иңтимай дорад. Ба ҳамин мақсад таълифи рисолаи «Унвону-л-баён»-ро аз манфиат холай намедонад.

Дар чомеа барои ба танзим даровардани муносибатҳои ахлоқй илми ахлоқ зарур аст, зеро илми ахлоқ рукни асосии чомеаи башарӣ шуморида мешавад. Агар аз асосҳои табиии ахлоқ сарфи назар кунем, дар чомеа хайреро намебинем. Одамон бо ҳар васила табоҳ мешаванд. Масалан, баъзеро сарват, баъзеро шаҳват, баъзеро сиришти ҳайвониаш ва дигареро шучоаташ ва ба монанди инҳо табоҳ мекунад [5-М].

3. Осори ахлоқй ба мисли рисолаи «Унвону-л-баён» замоне таълиф мегардиданд, ки чомеаи инсониро мүшқилиҳои ахлоқй фаро мегирифтанд ва равшанфикроне ба монанди Абдуллоҳи Шабровӣ бо таълифи осори пурарзиши ахлоқиашон ба ислоҳи мүшқилиҳои ахлоқии чомеаи инсонӣ кӯшиш мекарданд. Адлу адлгустарӣ воҷиботи табиати инсонист, ки ба кор набурдани он, ё сарфи назар кардан аз он, ё беэътибор донистани он ҳатман ба натиҷаи номатлуб меорад. Бино бар ин, андешаҳои ахлоқии мутафаккироне, ба монанди Абдуллоҳи Шабровӣ, бояд мавриди таҳқиқи мукаммали илмӣ-фалсафӣ гарданд, то манфиати онҳо ба ҳар фарди чомеаи инсонӣ пойдору бардавом бошад [2-М].

4. Инсоният ба гурӯҳи мардоне муҳтоҷ аст, ки ба воситаи он мардон фикру низоми ақлониро дарёбанд ва дар роҳи ҳаёт устуворона қадам ниҳанд. Агар мо ба олимону донишмандон, ки имрӯз намунаи беҳтарини ақли башаранд, хушбинӣ надошта бошем, маънни онро медиҳад, ки унсури хушбинӣ то кунун ҳалқ нашудааст. «Ҳаким вақте мебинад, ки ахлоқ иллат меёбад ва ҷаҳл чомеаро фаро мегирад, чора надорад, ҷуз ин ки ба рафъи ин мүшқилоти иңтимай қиём кунад. Вақте ки ахлоқ дорои меъёр ва завобит набошад, чи тавр мүмкін аст мардумро ба сўйи саодат роҳнамай кард. Пас, вазифаи

донишмандон аст, ки ахлоқро аз замири коинот истихроҷ намоянд ва онро ба ҳайси фалсафаҳо ва улуми мумтоз дар муқобили мардум ҷилва диханд, то мардум ба ин ҳақоиқ ошно шаванд ва рӯзе бирасад, ки ахлоқи ҳамидаи инсонӣ дар ҷаҳон баланд гардад» [3-М].

Абдуллоҳи Шабровӣ дар рисолаи «Унвону-л-баён»-и худ ба мавҷуди иҷтимоӣ будани инсон вазни бештаре меандозад ва омӯзиши илми ахлоқро барои ин мавҷуди иҷтимоӣ амри зарурӣ мөхисобад, зоро ақида дорад, ки ахлоқ илм аст ва инсон, ки табъан иҷтимоӣ аст, ҳатман пойбанди он мебошад. Мумкин нест, ки инсон бидуни ҷамъият ва ҳамдастӣ ба камоли худ бирасад.

5. Аз натиҷаҳои таҳқиқи рисола маълум мегардад, ки масъалаи фазилат дар осори Абдуллоҳи Шабровӣ ва маҳсусан дар рисолаи «Унвону-л-баён» яке аз мавзуъҳои марказӣ мебошад. Мутафаккир қӯшиш намудааст тамоми паҳлӯҳои норавшани ин масъаларо бо таҳқиқи илмӣ-назарӣ баён созад ва методологияи омӯзиши онро пешкаши ҳаводорону толибони илми ахлоқ намояд. Ба назар мерасад, ки Абдуллоҳи Шабровӣ дар ин ҷода ба муваффикиятаи назаррас даст ёфтааст. Далели ин гуфтаҳо он аст, ки рисолаи «Унвону-л-баён» то замони мо яке аз дастуроти таълимӣ дар илми ахлоқ ва ҷомеашиносӣ мавриди тадрис дар марказҳои таълимии гуногуни ҷаҳон шинохта шудааст ва дар ҷомеаи имрӯзии Тоҷикистон зарурати эҳёи он ба миён омадааст [6-М].

6. Масъалаи разолат дар таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ яке аз мавзуъҳои марказӣ мебошад. Ӯ дар баробари дигар мутафаккирони асримиёнагӣ хислати манғии мазкурро дар рисолаи «Унвону-л-баён» мавриди таҳқиқи илмӣ – назарӣ қарор додааст. Ба андешаи мутафаккир, вақте ки ҷомеаи инсониро разолат фаро мегирад, дигар аз аъмоли неки инсонӣ ба монанди «адолат», «фазилат», «мусовот», «саҳоват», «муруват» ва «гуманизм» чизе боқӣ наҳоҳад монд. Абдуллоҳи Шабровӣ иложи раҳоиро аз разолатҳо дар таълиму тадриси илми ахлоқ медонад. Рисолаи «Унвону-л-баён» то замони мо дар тамоми ҳавзаҳои илмии ҷаҳон ҳамчун дастури таълимӣ-ахлоқӣ эътироф ва

шинохта шуда буд. Тамоми ҳаводорону толибони илми ахлоқ аз он ғизои маънавӣ-руҳӣ мегирифтанд [4-М].

7. Ба ақидаи Абдуллоҳи Шабровӣ инсон мавҷуди олӣ буда, бо ақл, шуур ва нутқу маърифати худ аз соири мавҷудот тафовут дорад ва аз ҳама муҳим мавҷуди сирф иҷтимоист. Бино бар ин, дар ниҳоди худ бояд қувваи некиро парварад ва қавонини ахлоқу адолатро риоя намояд ва номи некашро дар хотираи наслҳои оянда бокӣ гузорад. Абдуллоҳи Шабровӣ ба ин ақидаҳояш тамоми табақаҳои ҷомеаро ба муттаҳидиву гуманистӣ, инҷунин ба ҳаёти босаодат даъват мекунад. Он аъмоле, ки ба ҳушнудиву ҳавасмандии одамон, умуман ба манфиати ҳалқ равона карда шудааст, онро некӣ меҳисобад. Ба қавли ў дар ниҳоди одам тамоми хислатҳои ҳамидаи инсониро дар ҳурдсолӣ парваридан ба манфиати ҷомеа аст [5-М].

2. Тавсияҳо оид ба истифодай амалии натиҷаҳои таҳқиқот

Омӯзиши китобҳои илми ахлоқ ба мисли рисолаи «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар ташаккули тафаккури ахлоқии ҷомеаи инсонӣ нақши бағоят муҳим дорад, зоро ахлоқ меъёр ва низомест, ки пойдории ҷомеаи башар ба он саҳт вобаста аст. Дар заминаи омӯзиши илми ахлоқ насли наврас ва умуман аҳли ҷомеа муваzzaf мегарданд, ки ҳурмату эҳтироми яқдигарро ба ҷо оварда, баробариву бародариро дар байни яқдигар риоя намоянд. Пос доштани арзишҳои миллӣ, ба монанди забон, фарҳанг, таъриҳ, урғу одат ва расму оини аз ниёғон ба мерос монда, аз илми ахлоқ вобаста мебошад. Бо ҳамин мақсад пешниҳоди тавсияҳои зеринро зарур мешуморем:

1. Таълимоти Абдуллоҳи Шабровӣ усули ахлоқиеро ташкил медиҳад, ки муносибати одамонро дар ҷамъият ва оила муайян қарда, ҳурмату эҳтироми инсонро вобаста ба синну сол ва мавқеи дар ҷомеа доштааш зарур медонад. Бино бар ин, дар асоси маводи диссертатсия ва андешаҳои ахлоқии мутафаккироне ба монанди Абдуллоҳи Шабровӣ бояд мавриди таҳқиқи

мукаммали илмӣ-фалсафӣ гарданд, то манфиати он ба ҳар фарди ҷомеаи инсонӣ ва устувор мондани идеологияи миллӣ пойдору бардавом бошад.

2. Натиҷаҳои бадастомадаи муаллиф метавонанд дар таҳияи курсҳои таълимӣ ва навиштани дастурҳои таълимӣ доир ба таърихи фалсафа, фалсафаи ахлоқ, фалсафаи асримиёнагии тоҷику форс, фалсафаи исломӣ, робитаи дин ва фалсафа, ҳангоми тайёр кардани лексия ва курси маҳсус оиди таърихи фалсафаи тоҷику форс, фалсафаи ахлоқ, фалсафаи таъриҳ, фалсафаи дин ва фалсафаи Шарқ истифода шаванд.

3. Мувоғиқи мақсад дониста мешавад, ки мағҳум ва моҳияти «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровиро ҳамчун асари ахлоқӣ, миёни тамоми қишрҳои ҷомеа тарғиб намуд. Зоро аз байн рафтани арзишҳои ахлоқӣ барои ҷомеаи башарӣ оқибатҳои ҳалокатборро ба миён меоранд.

4. Зарур шуморида мешавад, ки дар асоси маводи диссертатсия ва аз осори ахлоқии дигар мутафаккирони асримиёнагӣ маводи таълимӣ барои тамоми таълимгирандагони зинаҳои таҳсилот дар Ҷумҳурии Тоҷикистон омода карда шавад.

Умед аст, ки рисолаи «Унвону-л-баён» дар ҷомеаи муосири мо дар баробари осори пурагиши ахлоқии дигар мутафаккирон дар баланд бардоштани ахлоқи ҳамидаи инсонӣ ва ҷаҳонбинии ахлоқии ҷавонони қавииродаву ватандӯст саҳми бузург мегузорад.

РЎЙХАТИ АДАБИЁТ

I. Сарчашмаҳо

1. Абдуллоҳ ибни Муҳаммади Шабровӣ. Унвону-л-баён ва бустону-лазҳон ва маҷмаъу-носиҳа фил ҳикам (Таҳқиқи Муҳаммад Хайрирамазон Юсуф). - Бейрут, 2010. - 213 с.
2. Абдуллоҳи Шабровӣ. Ал-итҳоф би ҳубби-л-ашроф (Таҳқиқи Сомии Ғурайрӣ). - Техрон, 2002. - 575 с.
3. Аллома Муҳаммад Алии Мударрисии Табрезӣ. Райхонату-л-адаб фи тарочими-л-маъруфина би-л-куняти ав ли-л-лақаб. - Техрон, 1337 ҳ.ш. Ч.2. - 510 с.
4. Абуалии Миксавайҳ. Таҳзибу-л-аҳлоқ. Техрон, 1380 ҳ.ш. - 230 с.
5. Арасту. Илму-л-аҳлоқ. Тарҷума ва тасҳеҳи Салоҳиддин Салҷуқӣ. - Кобул, 1371 ҳ.қ. - 477 с.
6. Мирсаид Алии Ҳамадонӣ. Рисолаи футувват. - Душанбе, 1995. - 56 с.
7. Мулло Мустазъафи Қаротегинӣ. Ганчинаи баён (тарҷума ва шарҳи Унвону-л-баён). - Душанбе, 2018. - 256 с.
8. Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ. Куллиёт. Шомили Гулистон, Бӯстон. - Техрон, 1375 ҳ.ш. - 808 с.
9. Муҳаммад ибни Ҳасан Насриддини Тусӣ. Аҳлоқи Носирӣ. - Панҷоб (Лакнаҳв). 1924. - 511 с.
10. Унсурулмаолии Кайковус. Қобуснома. Бо муқаддима, тавзехот ва ҳавошии Маҳдӣ Фарҳонии Мунфарид. - Техрон, - 1376ҳ.ш. - 406 с.
11. Хайриддин Зириклий. Қомусу-т-тароҷим ли ашҳури-р-риҷоли ва-нисои мина-л-араби ва-л-мустаърабин ва-л-мусташриқин. Ч.4. - Бейрут. 2002. - 334 с.
12. Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Футувватномаи султонӣ. Аҳлоқи муҳсинӣ. Рисолаи хотамия. - Душанбе: Адиб, 1991. - 320 с.
13. Ҷалолиддини Давонӣ. Аҳлоқи Ҷалолӣ. - Ҳинд. (Лакнаҳв), 1911. - 377 с.

II. Адабиёти илмӣ

14. Абдуллоев Ш. Маорифпарварӣ ва озодфирӯзӣ. - Душанбе, 1994. - 151 с.

15. Абдулхусайн Зарринкуб. Ҷустучӯ дар тасаввуфи Эрон. - Душанбе. 1992. - 398 с.
16. Абуалӣ ибни Сино. Таълиқот. - Душанбе, 1992. - 256 с.
17. Абулқосим Ҳакими Самарқандӣ. ас-Савод ал-аъзам. Бо қӯшиши Ф.Баротзода, С.Шаҳобуддинов, А.Рустам, М.Наҷотзода. - Душанбе: Андалеб Р., 2016. - 246 с.
18. Абуалии Миксавайҳ. Таҳзибу-л-ахлоқ. Техрон, 1380 ҳ.ш. - 230 с.
19. Алберт А. Ламтон А. Таърихи ислом (таҳияи Донишгоҳи Кембриҷ, 1969). Мутарҷим Ором Аҳмад. - Техрон, 1377 ҳ.ш. - 950 с.
20. Алиакбари Дехҳудо. Луғатнома. Иборат аз 50 ҷилд. - Техрон. 1377.
21. Ал-Фараби. ал-Джам байна рай ал-хакимайн. - Байрут: Дар ал-машрик, 1985. - 234 с.
22. Аль Фараби. Философские трактаты. - Алма-Ата, 1972. - 430 с.
23. Аль-Фараби. Социально-этические трактаты. - Алма - Ата, 1978. - 399 с.
24. Антология мировой философии. - М.: Мысль, 1969. Т.1-4.
25. Апресян Р.Г. Этика силы - в противостоянии насилию и агрессии / Р.Г.Апресян //Вопросы философии. - №9, 2010. - С.143-153.
26. Арабская средневековая культура и литература. - М., 1978. - 216 с.
27. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т.1. Метафизика. - М.: Мысль, 1976.
28. Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т.2. Категории. - М.: Мысль, 1978.
29. Асмус В.Ф. Иммануил Кант. - М.: Мысль, 1973.
30. Атоев А. Проблемы нравственности в «Шахнаме» Абулкосима Фирдавси. - Душанбе, 1999. - 209 с.
31. Афлотун. Ҷумҳурият. - Душанбе, 2001. - 296 с.
32. Аҳмадов Мирзо. Насри ахлоқӣ-тарбиявии Ҳусайн Воизи Кошифӣ. Қисми 1. - Душанбе, 1994. - 152 с.
33. Ашурев Г. Философия эпохи Саманидов. - Душанбе: Ирфон, 2006. - 220 с.
34. Баррасиҳо аз таърихи фалсафаи тоҷику форс (Муҳаррирони масъул: Муҳаммадҳоҷаев А., Шарифов А.). - Душанбе, 2002. - 620 с.

35. Бартольд В.В. Сочинения. - М.: Наука, 1966. Т.6.
36. Баҳоваддинов А. Марҳилаҳои асосии таърихи тараққиёти фалсафа. -
Сталинобод, 1959. - 96 с.
37. Бекзода К. Аз таърихи худшиносии тоҷикон. - Душанбе, 2006. - 148 с.
38. Богоутдинов А.М. Очерки по истории таджикской философии. -
Стилиабад: Таджикгосиздат, 1961. - 332 с.
39. Бахтиёр Музaffer. Рисола дар шарҳи ҳоли Ҷалолиддини
Давонӣ.-Мачаллаи донишкадаи адабиёти улуми инсонӣ. - Техрон, 1349,
№ 3-4.
40. Болтаев М. Ақидаҳои фалсафии Абӯалӣ ибни Сино. - Душанбе, 1969. -
155 с.
41. Болтаев М. Озодфикрии мутафаккирони Осиёи Миёна. Стилиnobod,
1959. - 37 с.
42. Болтаев Муҳаммад. Ақидаҳои фалсафии Абуалӣ Ибни Сино. -
Душанбе: «Ирфон», 1969. -155 с.
43. Габидулин Р.С. Нравственно-религиозная философия Л. Толстого и
гуманистическая мысль центральной Азии /Р.Габидулин, Н.Туктибаев. - М.:
Архангельск : МИУ, 2002. - 88 с.
44. Ғаззолӣ Муҳаммад. Таҳофату-л-фалосифа. - Душанбе: «Ирфон»,
2000. -257 с.
45. Ғафуров Б. Тоҷикон (таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва
давраи нав). - Душанбе: «Ирфон», 2020. - 827 с.
46. Ғаффорова М. Асосҳои фалсафа. - Душанбе, 2010. - 184 с.
47. Гельфонд М.Л. Этика ненасилия Л.Н.Толстого. - М.: РПА Минюста
России, 2013. -156 с.
48. Григорян С.Н. Из истории философии Средней Азии и Ирана УП-ХІІ
вв. - М.: Изд-во АН СССР. 1960. - 327 с.
49. Григорян С.Н. Средневековая философия народов Ближнего и
Среднего Востока. - М.: Наука. 1966. - 364 с.
50. Губер А.А., Ким Г.Ф., Хейфец А.Н. Новая история стран Азии и
Африки. - М., 1982. - 560 с.

51. Гуревич А.Я. Категории средневековой культуры. 2 - изд. испр. и доп. - М.: Искусство, 1989.
52. Гусейнов А. А. Золотое правило нравственности. - М.: Молодая гвардия, 1982. - 208 с.
53. Гусейнов А.А. Введение в этику. - М.: Изд-во Моск.ун-та, 1985. - 241 с.
54. Гусейнов А.А. Добродетель//Этика: Энциклопедический словарь. - М., 2001.
55. Гусейнов А.А. Ирлитц Г. Краткая история этики. - М., 1987.- 587с.
56. Гусейнов А.А. Великие моралисты. - М.: Республика, 1995. - 351 с.
57. Диноршоев М. Фалсафаи бостони тоҷик. - Душанбе, 1997. Ҷ.1. - 120 с.
58. Диноршоев М. Философия Насриддина Туси. - Душанбе, 1968. - 157 с.
59. Диноршоев М. Ҷусторҳо дар фалсафаи Ибни Сино. - Душанбе, 2017. - 512 с.
60. Зиёзода И. Тасаввуфи фалсафӣ. - Душанбе, 2016. - 445 с.
61. Зиёуддин Абунациби Сухравардӣ. Одобу-л-муридин. Тарчумай Умар ибни Муҳаммад ибни Аҳмади Шеркон. Бе соли нашр. - 57 с.
62. Ибн Мискавейх. Воспитание нравов (фрагмент). Пер. с араб., предисл. и прим. Ф.О.Нофала /Исламская мысль: традиция и современность. Религиозно-философский ежегодник. Вып. 4. - М.: ООО Издательский дом «Медина», 2020. - С.155 - 187.
63. Ибн Рушд. Опрровержение опровержения. - Каир: Дар ал-маариғ, 1964. – 338 с.
64. Ибни Сино. Осор. - Душанбе, 2005-2016. 14 Т.
65. Ибни Ҳалдун, Абдурраҳмон. Муқаддимаи Ибни Ҳалдун. Ҷ. 1. - Душанбе, 2019. - 688 с.
66. Ибни Ҳалдун, Абдурраҳмон. Муқаддимаи Ибни Ҳалдун. Ҷ. 2. - Душанбе, 2019. - 704 с.
67. Ивочук М.Т., Ойзерман Т.И., Щипанов И.Я. Краткий очерк истории философии. - М.: Мысль, 1967.
- 68.Илин, Иван. «Фалсафаи ахлоқ». Маскав, 1995. 600 с.

69. Идебеков Н. Этика Насириддина Туси в свете его теории свободы воли. - Душанбе, 1987. - 90 с.
70. Имом Фахриддини Розӣ. Ҷомеъ ал-улум. - Тошканд, 1318. - 470 с.
71. Имомназаров, Иброҳим. «Ахлоқи иҷтимоӣ». Душанбе, 2005. - 350 с.
72. Исоев М. Таълимоти ахлоқии Миксавайҳ ва нақши он дар инкишофи афкори ахлоқии асрҳои миёна. - Душанбе, 1993. - 142 с.
73. История таджикской философии (с древнейших времен до XV в.). Т.1. - Душанбе: «Дониш», 2014. - 504 с.
74. История таджикской философии (с древнейших времен до XV в.). Т.2. - Душанбе: «Дониш», 2012. - 788 с.
75. История таджикской философии (с древнейших времен до XV в.). Т.3. - Душанбе: «Дониш», 2013. - 968 с.
76. Кант И. Сочинение в 6 томах. - М.: Мысл, 1965.
77. Кардини Ф. Европа и ислам: история непонимания. СПБ, 2007. - 329 с.
78. Колберг, Лоуренс. «Рушди ахлоқии инсон». Москва, 1998. 550 с.
78. Комилов Р. Аз таърихи афкори иҷтимоию сиёсии аҳди Сомониён. - Душанбе, 1998. - 82 с.
79. Комилов Р., Назаров М. Фалсафаи илм (барои аспирантҳо ва унвончӯён). - Душанбе, 2008. - 542 с.
80. Конт Огюст. Общий обзор позитивизма: Пер. с фр./Под ред. Э. Радлова. Изд. 3-е. - М.: Либроком, 2012. - 296 с.
81. Корбен А. История исламской философии. - М., 2010. - 360 с.
82. Крымский А.Е. История мусульманства. - М., 2003. - 462 с.
83. Кулматов Н.А. Этические взгляды Саади. - Душанбе, 1968. - 127 с.
84. Қодиров К. Ирфони Мирсаид Алии Ҳамадонӣ. - Душанбе, 2006. - 139 с.
85. Қодиров К. Таърихи фалсафаи тоҷик. - Душанбе, 1998. - 272 с.
86. Қулматов Н. Очеркҳои таърихи фалсафа. - Душанбе, 1982.
87. Лао-Сзи. Дао дэ Сзин: Китоби роҳ ва фазилат. - Душанбе. 2020. - 152 с.
88. Мавлоно Нуриддин Абдураҳмони Ҷомӣ. Нафаҳоту-л-унс мин ҳазароти-л-қудс. - Душанбе, 2013. - 872 с.

89. Мавлоно Ҷалолиддин Муҳаммад Румӣ. Куллиёти Шамси Табрезӣ. - Техрон, 1379 ҳ.ш. - 1518 с.
90. Макиавелли Н. Государь. Рассуждения о первой декаде Тита Ливия. - СПб.: «Азбука», 2000. - 221 с.
91. Маслоу Абрахам. «Ҳаракати инсон». Москва, 2000. - 500 с.
92. Махмаджанова М.Т. Этические взгляды Джалолуддина Руми. - Душанбе, 2001. - 165 с.
93. Мец А. Мусульманский ренессанс. - М., 1973. - 472 с.
94. Мирбобоев М.К. Этика Ҷалолиддина Давони. - Душанбе, 1992. - 190 с.
95. Мирзоев Ғ. Фалсафа. - Душанбе, 2016. - 480 с.
96. Муродова Т. Дар олами ҳикмат. - Душанбе, 2021. - 496 с.
97. Муродова Т. Пажуҳишҳо дар таърихи фалсафа ва ирфон. - Душанбе, 2020. - 272 с.
98. Муслиҳиддин Саъдии Шерозӣ. «Гулистон»-и Саъдӣ. - Душанбе, 2017. - 591 с.
99. Муҳаммад А., Идиев Х. А. Андешаҳои иҷтимоию сиёсии Абубакри Закариёи Розӣ. - Душанбе, 2016. - 50 с.
100. Муҳаммад Ғаззолӣ. Таҳофату-л-фалосифа. - Душанбе: Ирфон, 2000. - 257 с.
101. Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёсу-л-луғот. Ч.1. - Душанбе, 1987. - 398 с.
102. Муҳаммад Ғиёсуддин. Ғиёсу-л-луғот. Ч.2. - Душанбе, 1988. - 390 с.
103. Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ. Ч.1. - Техрон, 1371 ҳ.ш. - 1102 с.
104. Муҳаммад Муин. Фарҳанги форсӣ. Ч.2. - Техрон, 1371 ҳ.ш. - 2148 с.
105. Муҳаммад Рашидов. Фалсафа аз оғози таърих. Ч.1.2. - Душанбе, 1990. - 479 с.
106. Муҳаммад Рашидов. Фалсафа аз оғози таърих. Ч.3. - Душанбе, 2002. - 401с.
107. Муҳаммадҳоҷаев А. Андешаҳо перомуни ирфон ва фалсафа. - Душанбе, 2012. - 322 с.

108. Муҳаммадҷон Осимӣ. Пайдоиш ва ташаккури тафаккури фалсафӣ. - Душанбе, 1970. - 139 с.
109. Муҳаммадҷонова М. Табаҳхуре дар таърихи фалсафаи тоҷик. - Душанбе, 2018. -408 с.
110. Насируддин Туси. Насирова этика. - Душанбе, 2014. - 404 с.
111. Насриддини Тусӣ. Асосу-л-иқтибос. - Техрон, 1325. - 387 с.
112. Ненасилие: Философия, этика, политика/А.А.Гусейнов, В.С.Степин, Ж.Госс и др., Отв. ред. А.А.Гусейнов. - М.: Наука, 1993. - 186 с.
113. Носири Ҳусрав. Девони ашъор. Рушноинома. Саодатнома. - Душанбе: Адіб, 2010. - 479 с.
114. Носири Ҳусрав. Ҷомеъу-л-ҳикматайн. - Душанбе, 2011. - 312 с.
115. Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII-XV вв. - Л.: Изд-во Ленингр. унта, 1966. - 400 с.
116. Проблемы этики в философских учениях стран Востока. - М. 1986. - 127 с.
117. Раҳимов, Шодмон. «Психологияи тарбияи ахлоқӣ». Душанбе, 2010. - 400 с.
118. Раҳимов А., Расулов Қ. Асосҳои фасафа. - Душанбе, 2003. - 352 с.
119. Раджабов М.Р. Философские и социально-этические взгляды Амира Ҳусрава Дехлави. - Душанбе, 1982. - 229 с.
120. Ролз Дж. Теория справедливости. - Новосибирск: Изд-во НГУ, 1995. - 532 с.
121. Руми Ҷалал ад-дин. Маснавии ма‘navi («Поэма о скрытом смысле»): Дафтар 2 (байты 1-3810) - Перев. с перс. М.-Н.О.Османова. - СПб.: «Петербургское Востоковедение», 2009.
122. Руми Ҷалал ад-дин. Сокровища воспоминания. Суфийская поэзия / Пер. Л.Тираспольского. - М.: ИИФ ДИАС, 1998. - 192 с.
123. Руми Ҷалалиддин. Газели. Притчи. Сост., предис., прим. Р. Хадизаде. - Душанбе, 1988. - 224 с.

124. Садыков Р.Г. Концепция человека в философии Ибн Сины - СПб.: -
Изд-во. С - Петербург. Гос. ун-та, 2006. - 158 с.
125. Садыков Р.Г. Природа и разум в исламской философии - СПб/Изд.
дом С-Петерб. Гос. ун-та, 2005. - 306 с.
126. Сайдов А. У. Ҷаҳонбинӣ ва ахлоқ аз назари мутафаккирони тоҷик. -
Душанбе. 2004. - 204 с.
127. Сайид Муҳаммадризо Мударрисӣ. Фалсафаи ахлоқ. - Техрон. 1371 ҳ.
ш. - 346 с.
128. Саккокии Хоразмӣ. Миғтоҳ ал-улум. - Миср, 1900. - 246 с.
129. Сатыбекова С.К. Проблема ценности человека в философии
классического восточного перипатетизма//Вест. МГУ. Сер.7. Философия. 1987.
- №3. - С. 28.
130. Смирнов А.В. Логико-смысловые основания арабо-мусульманской
культуры. Семиотика и изобраз. Искусство. - М.: ИФРАН, 2005. - 250 с.
131. Смирнов А.С. Справедливость (опыт контрастного понимания)//
Средневековая арабская философия: Проблематика и решения. - М.: Воец.лит.
РАНД, 1998. - С. 87-98.
132. Содиков А.У. Аз таърихи афкори ахлоқии мутафаккирони Шарқ. -
Душанбе. 1999. - 175 с.
133. Содиков А. Ҷаҳонбинӣ ва ахлоқ аз назари мутафаккирони тоҷик. -
Душанбе. 2004. - 204 с.
134. Соколов В.В. Средневековая философия. - М.: Высш. шк, 1979. - 58 с.
135. Спиркин А. Ассоҳои фалсафа. - Душанбе, 1991. - 544 с.
136. Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. - М.,
1998. - 527 с.
137. Степанянц М.Т. Арабо-мусульманская философия в системе
мировой культуры. - М.: АН СССР, 1983. - 130 с.
138. Степанянц М.Т. Арабо-мусульманская философия//Новая
философская энциклопедия /iphras.ru/lib/0243. Html; Арабская философия
средневековья. Проблемы и решения. - М., 1998.

139. Степанянц М.Т. Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока. - М.: Наука, 1974. - 186 с.
140. Степанянц М.Т. Концепция «совершенного человека» в творчестве Джалал-ад-Дина Руми и Мухамада Икбала//Творчество Мухамада Икбала. - М.: Наука, 1982. - С. 34-48.
141. Султонов У. Ақидаҳои фалсафӣ, иҷтимоӣ ва ахлоқии Абуалии Сино. - Душанбе, 1975. - 237 с.
142. Сюкийнен Л.Р. Политическая и правовая мысль Арабского Востока//История политических и правовых учений. - М.Л., 1998.
143. Табаров С. Мунзим - сарвари ҷамъияти ҷавонон ва фирқаи ҷавонбухориён. - Душанбе, 2002. - 24 с.
144. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи аҳди бостон. - Душанбе, 2011. - Ҷ.1. - 582 с.
145. Таърихи фалсафаи тоҷик: аз қадим то асри XX. - Душанбе, 2016. - Ҷ.2. - 892 с.
146. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи қалом. - Душанбе, 2021. - Ҷ.3. - 704с.
147. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи ирфон. - Душанбе, 2019. - Ҷ.4. Қ.1. - 800 с.
148. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи ирфон. - Душанбе, 2019. - Ҷ.4. Қ.2. - 800 с.
149. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи адабиёт. - Душанбе, 2021. - Ҷ.5. Қ.1. - 600 с.
150. Таърихи фалсафаи тоҷик: фалсафаи адабиёт. - Душанбе, 2021. - Ҷ.5. Қ.2. - 560 с.
151. Умари Хайём. Рисолаи Фалсафӣ. - Душанбе, 2000. - 30 с.
152. Умаров И. Философские и этические взгляды Айнул-Кузота. - Душанбе, 1984. - 62 с.
153. Уолцер М. О терпимости. - М.: Идея-Пресс; Дом интеллектуальной кн., 2000. - 159 с.

154. Усанов Р.Т. Этика ненасилия в нравственных учениях таджикских мыслителей (Х –ХII вв.). - Худжанд, 2006.
155. Файзуллоева М. Ақидаҳои ахлоқӣ дар фалсафаи Абуҳомид Муҳаммади Газзолӣ. - Ҳуҷанд, 2018. - 71 с.
156. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ЭС. Ҷ.1. - М., 1969. - 590 с.
157. Фарҳанги забони тоҷикӣ. ЭС. Ҷ.2. - М., 1969. - 549 с.
158. Фролов И.Т. О человеке и гуманизме. - М., 1989. - 558 с.
159. Фролова Е. А. Арабская философия: прошлое и настоящее. - М., 2010. - 461 с.
160. Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность. - М., ИФ РАН, 2006. - 200 с.
161. Фролова Е.А. История восточной философии. - М.: ИФ РАН, 1998.
162. Фролова Е.А. История средневековой арабо-исламской философии. - М.: ИФ РАН, 1995.
163. Фролова Е.А. Проблема веры и знания в арабской философии - М.: Наука, 1983. – 170 с.
164. Фромм Эрих. «Истиқлол ва озодӣ». Маскав, 2002. - 480 с.
165. Хайруллаев М. Абу Наср ал-Фараби. - М., 1982. - 303 с.
166. Хоҷа Шамсиддин Ҳофизи Шерозӣ. Куллиёт. - Техрон. 1389 х.ш. - 540 с.
167. Хоҷаева Ф. Фалсафаи таълим ва тарбият. - Душанбе, 2006. - 84 с.
168. Ҳушкадамов Д. Этическое учение Хусайна Войза Кошифи. Автореф. канд. дисс. - Душанбе, 2004. - 25 с.
169. Ҳусайн Войзи Кошифӣ. Калила ва Димна. - Душанбе: Адиб, 1989. - 304 с.
170. Ҷалолиддин Балхӣ. Фиҳи мо фиҳи. - Душанбе, 2001. - 340 с.
171. Шаймуҳамбетова Г.Б. Арабоязычная философия средневековья и классическая традиция (начальный период). -М.: Наука, 1979. - 152 с.
172. Шамолов А.А. Сравнительный анализ этики Абу Хамида Газали и Насириддина Туси. - Душанбе, 1994. - 180 с.

173. Шишкин А.Ф. Из истории этических учений. - М.: Госполитиздат, 1959. - 344 с.

174. Эрач Б. Мероси ишроқии Мавлоно Ҷалолиддини Румӣ. Душанбе, 2008. - 200 с.

175. Юнусова, Зебуннисо. «Чомеашиносии ахлоқ». Душанбе, 2012. - 450с.

III. Мақолаҳои илмӣ дар матбуот ва маҷмӯаҳо

176. Нашрияи «Омӯзгор» // 10 майи соли 2018 №19 (12140).

177. Нашрияи «Омӯзгор» // 20 декабря соли 2018 №51 (12327).

178. «Дин ва чомеа» (Мачаллаи илмӣ, динӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ). Сентябри соли 2014, №5.

179. «Дин ва чомеа» (Мачаллаи илмӣ, динӣ ва иҷтимоиву фарҳангӣ). Январи соли 2020, №1.

IV. Сарчашмаҳои интернетӣ:

180. Шабакату-л-алука. www. alu kan. Net. - С.11.

181. ar. m. Wikipedia. org.

Интишороти довталаби дараҷаи илмӣ

A. Мақолаҳои дар мачаллаҳои тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон интишоршуда:

[1-М]. Аминов Б. У. Мавқеи фазилат дар «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ. Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ. Силсила: илмҳои фалсафӣ № 3-4 (3-4), Душанбе, 2021. - С. 65-71.

[2-М] Аминов Б.У. Адолат аз назари Абдуллоҳи Шабровӣ. Ахбори институти фалсафа, сиёsatшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ № 4 Душанбе, 2021. - С. 120-124.

[3-М]. Аминов Б.У. Моҳияти мағҳумҳои манғии ахлоқӣ дар осори Абдуллоҳи Шабровӣ. Ахбори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷамъиятшиносӣ № 3 (268) Душанбе, 2022. - С.49-57.

[4-М]. Аминов Б.У. Разолат аз нигоҳи Абдуллоҳи Шабровӣ //Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои фалсафа № 4 Душанбе, 2022. - С.73-83.

[5-М]. Аминов Б.У. Мавқеи рисолаи «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар илми ахлоқ. Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи АМИТ. Душанбе, 2022. - С. 232-237.

[6-М]. Шамсов М.С., Аминов Б. У.Мавқеи эҳтимолии таълимоти ахлоқии «Унвону-л-баён»-и Абдуллоҳи Шабровӣ дар замони мусир. Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳукуқи АМИТ № 1 Душанбе, 2024. - С. 33-42.

Б. Мақолаҳо ва фишурдаи интишорот, маҷмуаҳо ва маводи конференсияҳо:

[7-М]. Аминов Б.У. Ҳаёт ва фаълоияти Абдуллоҳи Шабровӣ// Маводи конференсияи XIII-и Ҷумҳуриявии илмӣ-амалӣ доир ба мавзуи «Масъалаҳои муҳимми ёрии ҳамширагӣ ва паҳншавии бемориҳои сироятӣ», бахшида ба 31-умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 30-солагии Ичлосияи 16-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 16-уми декабряи соли 2022. - С.184.

[8-М]. Аминов Б.У. «Унвону-л-баён» дастури таълимии илмӣ ахлоқ// Маводи конференсияи XV-и Ҷумҳуриявии илмӣ-амалии «Усулҳои мусири ташкили раванди ҳамширагӣ», бахшида ба 30-солагии Ҳизби Ҳалқии Демократии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Соли маърифати ҳуқуқӣ. - Душанбе, 22-юми ноябрь соли 2024. - С.120.

В. Мақолаҳои илмие, ки дар маҷмӯаҳо ва дигар нашрияҳои илмӣ-амалӣ чоп шуданд:

[9-М]. Аминов Б.У. Ҳизби ҳалқии демократии Тоҷикистон-ҳизби бунёдкор ва созанда. Ҳамшираи тиб ва момодоя (Маҷаллаи илмӣ-омавӣ, МДТ Коллеци тибии чумҳурияӣ) № 2 Душанбе, 2021. С. 13.

[10-М]. Аминов Б.У. Пешвои миллат-поягузори сулху ваҳдат ва давлатдории миллӣ. Нашрияи Шафқат // январ-феврали соли 2022. №1-2 (83).

[11-М]. Аминов Б.У. Назаре ба қавмияти Ибни Сино. Нашрияи Шафқат // январи соли 2021. №1 (73).

[12-М]. Аминов Б.У., Раҳмонов С.Д. Идҳои ориёй-заминаи рушди фарҳанги миллӣ ва умушибашарӣ. Нашрияи Шафқат // марта соли 2025. №11-12 (115).

[13-М]. Аминов Б.У. «Унвону-л-баён» ҳамчун асари боарзиши ахлоқӣ. Ҳамшираи тиб ва момодоя (Маҷаллаи илмӣ-омавӣ, МДТ Коллеҷи тибии чумхурияйӣ) № 1 Душанбе, 2025. С.14.